

**ВАЗОРАТИ МАОРИФИ ТОЧИКИСТОН  
ПАЖӮХИШГОХИ РУШДИ МАОРИФ**

**ИЛМ  
ВА  
ИННОВАЦИЯ**  
(Мачаллаи илмӣ, таълимию методӣ)

**НАУКА  
И  
ИННОВАЦИЯ**  
(Научный, учебный и методический журнал )

**№1,2013 (3)  
АКАДЕМИЯ И ТАҲСИЛОТИ ТОЧИКИСТОН  
ПАЖӮХИШГОХИ РУШДИ МАОРИФ**

**АКАДЕМИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ НАУК  
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ**

Мачаллаи илмӣ, таълимию методӣ соли 2012 таъсис ёфтааст.  
Научный учебный и методический журнал основан в 2012 году.

**Редакционный коллегия**

*Истрофилов Ш.Р - гл. редактор, доктор филологических наук, профессор  
Туронов С.Ш. – зам.гл. редактор, кандидат педагогический наук  
Х.Азиз -заведующий отделом науку и инновации*

*Бобоев Ш.А. – отв. секретарем, кандидат филологический наук, доцент.*

**Члени редколлегии**

*Сайдов Н.С. – доктор философский наук, профессор*

*Каримова И.Х. - академик*

*Рахимов Ф.К. - доктор физико - математических наук, профессор*

*Кодиров К.Б. – доктор педагогический наук, профессор*

*Джамшидов П. – доктор филологический наук, профессор*

*Нематов С.Э. - доктор педагогический наук, профессор*

*Байзоеев А.М. – кандидат педагогический наук*

*Иматова Л. – кандидат педагогический наук*

*Кодиров Ш. - кандидат педагогический наук*

*Абилова Г.С. - кандидат философский наук*

*Котибова Ш. - кандидат педагогический наук*

Маҷалла бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ нашр мешавад.

Журнал печатается на таджикском , русском и английском языках.

**Пажӯҳишгоҳи рушди маориф, 2013**

**Институт развития образования, 2013.**

**МУНДАРИЧА  
СОДЕРЖАНИЕ  
ИННОВАЦИЯ ПЕДАГОГИКИ  
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИННОВАЦИЯ**

***ГАПАОРОВА Л.А, СОЛИЕВА Ф.Т***

Истифодаи самарабахши бозиҳои технологӣ ҳангоми омӯзиши забонҳои хориҷӣ .....	13
--	----

***АБДУЛАЗИЗОВ В.***

Татбиқи таълими модулӣ дар муассисаҳои таҳсилоти касбӣ ва самараноқии он .....	18
---	----

***НАЧМИДДИНОВ А.Ф.***

Истифодаи технологияи нав дар омӯзиши забонҳои хориҷӣ.....	22
--	----

**ПЕДАГОГИКА ИНКЛЮЗИВӢ  
ИНКЛЮЗИВНАЯ ПЕДАГОГИКА**

***КАРИМОВ Қ.М.***

Муносибати ҷомеа ба шахсони дорои имкониятҳои маҳдуд ҳамчун мушкилоти асосии психологӣ дар татбиқи таҳсилоти фарогир.....	27
---	----

***СУЛТОНОВ Мансур***

Тарзи ташкили дарси ислоҳқунӣ (коррекция) инкишофдиҳии ибтидой.....	32
--	----

**УФУҚҲОИ ИЛМ ВА ТАҲСИЛОТ  
ПАРАМЕТРЫ НАУКИ И УЧЁБЫ**

***ТУРОНОВ С***

Тарбияи экологӣ ва ватанпарварии хонандагон.....	4-0
--	-----

***ИМОМНАЗАРОВ Д.***

Низом ва меъёрҳои баҳогузории 10, 12..., 100- балла ба дониши хонандагон. Зарурат ва мушкилот.....	45
---	----

***САФАРЗОДА Гурез***

Тарбия аз назари мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ.....	55
---	----

***ЗУЛФИҚОРБЕКОВА Шаҳло***

Истифодаи маводҳои дидактикӣ дар дарсхои ботаника ва зоология.....	62
--	----

***Салоҳиддин АМОНИЙ***

Паҳлӯҳои таърихии ташаккули фарҳанги педагогии волидон.....	65
---	----

***МИРБОБОЕВА Бибивайӣ***

Робитаи мактаб ва оила дар тарбияи маърифатнокӣ ва таҳаммулпазирии кӯдакон.....	69
--	----

***ОШИМОВА М.М***

Омилҳои психологии муюширати педагогӣ.....	74
---	----

<b>КОТИБОВА Шарифа</b>	
Усулҳои интерактивӣ ва аҳамияти онҳо дар таълим.....	77
<b>Баргигули ШОГУНБЕК</b>	
Усули таълимоти лугатомӯзӣ дар синфҳои 5-6.....	80
<b>ЛОРНЕЦ Людмила Борисовна, КУЧАКШОЕВ Давлатназар</b>	
Гузариши таълими физика дар мактаб аз рӯи таълими тафриқавӣ.....	89
<b>ТАРЗИ ҲАЁТИ СОЛИМ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ</b>	
<b>ЗИЁЕВ Қурбонали</b>	
Роҳҳои худидоранамоӣ.....	99
<b>БОБОЁРОВ Холмаҳмад</b>	
Аломатҳои асосии вайроншавии функцияҳои олии психика ҳангоми осебҳои марказии майнаи сар .....	107
<b>ҚУРБОНОВ Исроил</b>	
Тарбияи экологӣ дар таълими химия.....	117
<b>ДИН ВА ҶОМЕА РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВА</b>	
<b>МУҲАММАДҶОНОВА М., АБДУЛЛОЕВА А.</b>	
Андешаҳои Ҷалолуддини Балхӣ нисбати инсон ва оила.....	120
<b>АДАБИ ЁТШИНОСӢ ЛИТЕРАТУРВОДЕНИЕ</b>	
<b>ИСРОФИЛНИЁ Ш.Р.</b>	
Муруре ба андешаҳои ирфонии Носири Бухорӣ.....	130
<b>ЗАЙДУЛЛОЕВ Нуриддин</b>	
Нақши тарҷумаи бадеӣ дар равобити адабӣ.....	135
<b>БОБОЕВ Ш.А.</b>	
Мазмуни Зарободӣ ва мероси адабии ӯ.....	143
<b>ЗАБОНШИНОСӢ ЯЗЫКОЗНАНИЕ</b>	
<b>МУҲАММАДҶОНОВ Олимҷон</b>	
Унсурҳои субстратӣ дар микротопонимияи Водии Ҳисор.....	153
<b>РЎЗНОМАНИГОРӢ ЖУРНАЛИСТИКА</b>	
<b>МУРОДОВ М</b>	
Баъзе проблемаҳо дар раванди таълими ихтисосҳои журналистӣ.....	160
<b>ТАҚРИЗ ВА КИТОБИЁТ РЕЦЕНЗИЯ И ОТЗИВЫ (УЧЕБНИКИ)</b>	

<b>CАТТОРОВ Абдунаабӣ</b>	
Китобҳои дарсӣ ва мушкилоти таълими забон ва адабиёти тоҷикӣ.....	165
<b>РАҶАБЗОДА Шодӣ</b>	
Диди нав ва андешаҳои баланд.....	174
<b>ЧАШННОМА ПРАЗДНИКИ</b>	
<b>Аюбова М., Губанова Л.Н</b>	
Наврӯз дар Шарқ,.....	7

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕНСИВНЫХ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ КОММУНИКАТИВНОМ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

**ГАПАРОВА Л.А.,**  
*старший преподаватель кафедры Иностранных языков*  
*Технологический университет Таджикистана*

**САЛИЕВА Ф.Т.**  
*старший преподаватель кафедры Иностранных языков*  
*Технологический университет Таджикистана*

В последние годы в высших учебных заведениях значительно повысились требования к подготовке профессионально-конкурентоспособных специалистов, обладающих хорошими знаниями не только в своей специальности, но также обладающих знаниями из других областей. При этом знанию иностранных языков, в частности, английского языка, уделяется особое внимание.

Подготовка специалистов нового типа, адаптированных к условиям становления и развития рыночных отношений, широких международных контактов во всех сферах, предполагает не только способность национальных политиков, экономистов,

предпринимателей и менеджеров, действовать «технологически» грамотно, этически соответствовать новой ситуации, но и способность к свободному общению с деловыми партнерами на языке, получившим международное признание и распространение, а именно на английском языке.

Как известно, английский язык считается интернациональным языком, который необходим каждому специалисту для его дальнейшей карьеры. Современное обучение в высших учебных заведениях имеет, на наш взгляд, ряд недостатков, которые естественным образом влияют на уровень изучения английского языка. Одним из недостатков, как нам представляется, является общение студентов во время занятий по английскому языку на родном языке, такое проведение занятий заметно влияет на качество обучения и усвоения английского языка.

Нам представляется, что в решении данной проблемы необходимо более широкое применение игровых педагогических технологий. При изучении английского языка существует множество педагогических технологий, в том числе и игровые технологии, которые, на наш взгляд, создают наиболее благоприятные условия для общения студентов на английском языке во время учебных занятий, проводимых в университете. Кроме того, часы, отводимые для изучения иностранных языков, в силу тех недостаточности, не позволяют в полной мере осуществить эти технологии.

Итак, прежде чем дать анализ состояния проведения занятий по английскому языку и выбору наиболее эффективной и оптимальной методики обучения в условиях кредитной системы в вузах Республики Таджикистан, дадим определение игровых методик обучения.

Согласно Г. К. Селевко<sup>1</sup> игровая технология - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. Игровые технологии имеют различную направленность:

- 1) дидактические – формирование определённых умений и навыков, необходимых в практической деятельности;
- 2) воспитывающие – воспитание самостоятельности, формирование определённых позиций, сотрудничества, коммуникабельности;
- 3) развивающие – развитие внимания, речи, мышления, рефлексии, мотивации учебной деятельности;
- 4) социализирующие – приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация к условиям среды, саморегуляция.

Таким образом, игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда возможных способов решения проблем, активизируя мышление студентов и раскрывая личностный потенциал каждого учащегося.

Игра является уникальным механизмом аккумуляции и передачи социального опыта – как практического (владение средствами решения задач), так и этического, связанного с определенными правилами и нормами поведения в различных ситуациях. Появление игрового метода обучения обусловлено требованиями повышения эффективности изучения иностранного языка за счет более активного включения слушателей в процесс не только получения знаний, но и непосредственного (здесь и теперь) их использования.

Впервые деловая игра была использована в 30-х годах прошлого столетия в Ленинграде группой специалистов под руководством М. М. Бирнштейн при обучении руководителей крупных предприятий. Однако это начинание не получило дальнейшего развития в социально – экономических условиях того времени<sup>2</sup>.

На наш взгляд, преподаватель на уроках английского языка должен делать упор на речевые упражнения. Речевые упражнения – свободный диалог или ролевая игра на

<sup>1</sup> Селевко, Г. К. Современные образовательные технологии [Текст]: Учебное пособие / Г. К. Селевко – М.: Народное образование, 1998. – 256 с. – С.50 – ISBN 87953-127-9

<sup>2</sup> Бельчиков М.М. Деловые игры/ Под ред. М. М. Бельчикова, М.М. Бирштейн.- Рига, 1989.- С.14.

определенную тему. Существует ряд деловых игр, которые помогают студентам более эффективно усвоить иностранный язык.

В этой связи нам кажется важным выделить и обозначить основные структурные компоненты деловой обучающей игры:

- правила;
- индивидуальная работа;
- групповое обсуждение;
- результат игры.

Файзулло Шарифзода считает, что «традиционная подготовка специалистов, ориентированная на формирование знаний, умений и навыков в предметной области всё больше отстает от современных требований. Основой образования должны стать не только учебные дисциплины, сколько способы мышления и деятельности. Необходимо не только выпустить специалиста, получившего подготовку высокого уровня, но и включить его уже на стадии обучения в разработку новых технологий, адаптировать к условиям конкретной производственной среды, сделать его проводником новых решений, успешно выполняющим профессиональные функции.<sup>3</sup>

По нашему мнению, при подготовке к уроку, содержащему деловую игру, необходимо составить сценарий, указать временные рамки игры, учесть уровень знаний студентов и группы в целом.

Как нам представляется, при организации деловой игры на занятиях необходимо придерживаться следующих положений:

- правила игры должны быть простыми;
- формулировка заданий – доступна пониманию студентам;
- каждый студент должен быть активным участником игры;
- учет результатов соревнования должен быть открытym;
- игру нужно закончить на уроке, получить результат.

Игровые методы являются интерактивными и интегративными, поскольку включают в себя и элементы тренинга, и разбор конкретных ситуаций, и дискуссии – в зависимости от целей игры. Такая постановка проблемы внедрения интерактивных технологий в национальной образовательной системе профессиональной подготовки Республики Таджикистан проанализирована многими учеными – педагогами страны. Так, по утверждению Шоева Н. Н. «реализация воспитательно - образовательных технологий в реальной педагогической практике требует выработки и внедрения методов активного обучения. Дидактические цели и методологические принципы выбора методов и подходов активных средств обучения должны исходить из достижения соответствующего системного эффекта воспитания в процессе обучения, за основу которого можно принять информационно – аналитические модели и системно – информационные картограммы деятельности студента, преподавателя, кафедры, факультета и других подразделений вуза. Особая роль, по мнению Шоева Н.Н. в этом процессе отводится оптимальному выбору дидактических целей воспитательно – образовательных технологий и согласование реализации графика учебного процесса с системными требованиями, вытекающими из обобщенных моделей студента и выпускника вуза.<sup>4</sup>

Таким образом, деловые игры необходимо использовать и при проверке результатов обучения. Деловые игры делают процесс изучения английского языка интересным и занимательным, создают у учащихся доброе рабочее настроение. В данной статье предлагается методика игровой технологии для коммуникативного изучения английского языка, которая апробирована на 1-2 курсах Технологического университета Таджикистана.

### **Урок — деловая игра по теме " TRAVEL SERVICES"**

---

<sup>3</sup> Файзулло Шарифзода. Актуальные проблемы современной педагогики.- Книга 1.- Душанбе, 2009.- С. 251.

<sup>4</sup> Шоев Н.Н. Инновационные воспитательно – образовательные технологии в контексте подготовки специалистов новой формации в высшей школе.- Душанбе, 2010.- С. 271.

**Цель:** Данная ролевая игра помогает студенту развивать культурное мышление и коммуникативные способности, формирует у них языковые знания и навыки для практического применения английского языка в устной и письменной форме.

**Задачи:**

- развитие навыков понимания устной речи на слух (listening);
- улучшение навыков разговорного английского языка (conversation);
- закрепление грамматической темы Present Simple Tense и Future Indefinite Tense и применение ее на практике (grammar);
- улучшение произношения и преодоление языкового барьера (phoneme);
- знание лексики, характерной для делового общения (vocabulary).

**Ход игры**

Игра состоит из нескольких этапов.

**На первом этапе** осуществляется повторение пройденного материала и подготовка к деловой игре. В данной игре студенты являются работниками организации, которая предоставляет услуги по предоставлению туристических услуг. Они работают в группах по шесть человек, среди которых один является лидером группы, он направляет ход занятий среди студентов. В ходе игры решаются вопросы, как представлять, находить клиентов, где предлагает рекламируемые услуги.

Преподаватель пишет на доске ключевые слова, новые термины и терминологии, употребляемые для рекламы услуг, на английском языке и следит за процессом деловой игры.

**На втором этапе** после распределения группы преподаватель раздает четыре разные карточки с названием услуг, которые необходимо рекламировать для туристов. Например, они могут выглядеть так:

Tourist routes are in regions of Tajikistan

Hotel services

Telecommunication services

Transport services in Tajikistan

Ведения рекламной деятельности на национальном и международном рынке требует от каждой компании умения рекламировать свои услуги для потенциальных потребителей. Задачей каждой группы является подготовить рекламу и представить соответствующие услуги. Например, та кампания, которая предоставляет туристические маршруты по Памиру, должна рекламировать самобытность народа и экологическую чистоту природы края. Прежде чем составить рекламу они должны ответить на следующие вопросы:

- Чем он отличается от других предложений?
- Насколько интересен и насыщен предлагаемый туристический маршрут?
- Сколько видов отдыха и провождения времени турфирма может предложить?
- Цена туристического путешествия?
- Как могут найти заинтересованные клиенты адрес турфирмы?

**На третьем этапе** каждая группа представляет рекламу своей услуги и демонстрирует его, употребляя новые ключевые слова и специальную терминологию, такие как: ethno tourism, national traditions, customs of the Tajik people, regional characteristics, national costumes, nature, mountains и др.

**Четвёртый этап** - итоговый. После выступления всех групп преподаватель отмечает пропущенные фонетические и грамматические ошибки студентов и при совместном обсуждении корректирует их.

В конце занятий у обучаемых формируется представление о языковой фонетике и лексике на английском языке по пройденной тематике. Для закрепления пройденного материала на лекционных занятиях преподаватель задает задание - самостоятельно составить рекламу и разместить их на доступных рекламных носителях.

#### **Заключение:**

В контексте вышеизложенного необходимо отметить, что, использование деловой игры и игровых методик в целом, благоприятно воздействуют на качество освоения английского языка в целом. Но, учитывая более высокий уровень требований, предъявляемый к подготовке молодых специалистов для национальной экономики республики, Технологический университет Таджикистана решил внести свой вклад в решение данной проблемы. При университете начиная с 2012 учебного года, организованы академические группы, выпускникам которых будет присваиваться квалификация «Специалист со знанием английского языка».

Создание групп, изучающих свои специальности на английском языке, безусловно, новаторский шаг в национальной системе высшего профессионального образования. На этом пути университету предстоит преодолеть ряд трудностей. Так, например, необходимо создать и подобрать профессиональный педагогический коллектив, способный решать поставленные задачи, формирование академических групп из числа студентов, желающих перейти на вышеуказанную систему образования. Самое главное: выработать в процессе обучения наиболее эффективные с точки зрения усвоения английского, с учетом национальных особенностей Республики Таджикистан, система обучения.

#### **Литература:**

1. Бельчиков М.М. Деловые игры/ Под ред. М. М. Бельчикова, М.М. Бирштейн.- Рига, 1989.- С.14
2. Вишнякова Л.Г. Использование деловых игр в преподавании русского языка как иностранного. – М., 1987. – 1987. – 108 с.
3. Зимняя И.Я. Психология обучения неродному языку. – М., 1977.
4. Методики обучения иностранным языкам в средней школе: (Отв. ред. М.К. Колкова) – СПб.: КАРО, 2006. – 224 с.
5. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии [Текст]: Учебное пособие / Г. К. Селевко – М.: Народное образование, 1998. – 256 с. – С.50 – ISBN 87953-127-9
6. Файзулло Шарифзода. Актуальные проблемы современной педагогики.- Книга 1.- Душанбе, 2009.- С. 251.
7. Шоев Н.Н. Инновационные воспитательно – образовательные технологии в контексте подготовки специалистов новой формации в высшей школе.- Душанбе, 2010.- С. 271.

## **ИСТИФОДАИ САМАРАБАХШИ БОЗИХОИ ТЕХНОЛОГИЙ ҲАНГОМИ ОМӮЗИШИ ЗАБОНҲОИ ХОРИЧӢ.**

Нақши бозӣ дар таҳсилоти касбӣ маънои ташаккул додани майлу хоҳишҳо ба омӯзиш дорад. Тайёрии шуури мутахассисон дар фаҳмидани забони англисӣ сатҳи дониш, малака ва маҳорати ўро дар таҷриба муайян менамояд.

**Калидвозжа:** чамънамоии механизм, маромнокӣ, коркард, низоми қоида, фаъолкунӣ, ҳамкорӣ.

## **INTENSIVE USE OF TECHNOLOGICAL GAMES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES**

Role playing in professional education means the formation of motivation to learn. The trained specialists with knowledge of English will be shows the, skills and ability of teachers in practice.

---

***Key words:*** *the mechanism of accumulation, motivation, development, a system of rules, activation, interactive.*

## **ВНЕДРЕНИЕ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЕЁ ЭФФЕКТИВНОСТЬ**

**АБДУЛАЗИЗОВ В,**  
заведующий отделом высшего профессионального  
и последипломного образования ИРО, Устемиров К,  
зав. кафедрой профессиональной  
педагогики Алматинского технического Университета.

*Изменение в системе общественных отношений оказывают влияние на образование, требуя от него мобильности, адекватного ответа на реалии нового исторического этапа и соответствия потребностям развития экономики.*

*В условиях быстро изменяющегося мира и увеличения потоков информации фундаментальные предметные знания являются обязательными, но недостаточной целью образования. Обучающийся должны непросто овладеть суммой знаний, умением и навыками, на что направлена система таджикского образования (так же как и другие страны Центральной Азии), гораздо важнее и сложнее правит обучающимся умения самостоятельно добывать, анализировать, структурировать и эффективно*

*использовать информацию для максимальной самореализации и полезного участия в жизни общества (компетентность).*

*. Решение стратегической задачи совершенствования содержания и технологии образования обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по нескольким основным направлениям, в том числе реализации системы мер по обеспечению повышения конкурентоспособности профессионального образования стран Центральной Азии на международном рынке образовательных услуг и получения возможности участия студентов и выпускников образовательных учреждений в системе международного непрерывного образования.*

*В этой связи в Республике Таджикистан так же осуществляется поэтапная трансформация аспирантуры, традиционной докторантуре в докторантуре (PhD) и полный переход на трехуровневую систему подготовки кадров (бакалавриат – магистратура – докторантура).*

*Внедрение модульной системы образования обусловлено декларацией Болонской конференции (1999г.) в качестве обязательного условия и единственного инструмента взаимодействия различных систем образования. Вместе с тем данная технология подразумевает соответствия подготовки специалистов запросам работодателя, а значит, качество образования и действенность социального партнёрства.*

*Применение модульной технологии обучения имеет свои положительные стороны, а именно:*

- адаптированность к требованиям рынка труда и возможность видоизменения в зависимости от требований работодателя;
- модули могут видоизменяться под разно уровневую подготовку учащихся;
- сочетание автономных модулей позволит выстраивать модульные программы, обеспечивающие конкретные профессиональные умения;

*Переход на модульную технологию обучения в профессиональном образовании усилит межпредметную связь, дифференциацию дисциплин по уровням усвоения, не будет способствовать дублированию тем и разделов в родственных предметах. Кроме того разрешается наконец один из трудных вопросов увязка и преемственность разных уровней образования: начального, среднего и высшего профессионального образования.*

***В модернизации образования существенна роль международного сообщества. Говоря о роли сотрудничества в развитии образования с международными организациями хотелось бы особо остановится на сотрудничество с Германской организацией по международному сотрудничеству (JIZ ), USAID, Юнеско. Благодаря такому сотрудничеству в рамках проектов JIZ – «Межрегиональное сотрудничество республик Центральной Азии и Кавказа в сфере профессионального образования», «Региональная сеть обучения преподавателей (профпедагогика / дидактика) в центрально - азиатских странах», проекта USAID «Качественное образование» и FTI проекта «Инициатива ускоренного развития» республиканский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования Таджикистана был приобщён к международным достижениям в области инновационных технологий, модульному обучению.***

***В первые в рамках первого проекта JIZ «Межрегиональное сотрудничество республик Центральной Азии и Кавказа в сфере профессионального образования» 54 национальных мультипликаторов из учебных заведений начального образования и структур управления системой , костяк которой составляли преподаватели спецдисциплин и мастера производственного обучения были приобщены к концепции модульного обучения. По завершении проекта при финансовой поддержке JIZ полный цикл учебной программы, разработанный институтом IBS Германии по методике модульного обучения был издан в качестве учебного пособия по «Профессиональной педагогике»***

*Для реализации модульного обучения при подготовке будущих педагогов учебных заведений профессионального обучения (в 2008-2009 учебном году) был*

разработан проект ГТЦ – «Региональная сеть обучения преподавателей (профессиональная педагогика/ дидактика в центрально-азиатских странах », участниками которого были Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Дрезденский технический университет (Германия).

В рамках первой фазы проекта(2010г.) были разработаны и апробированы следующие учебные модули:

1. Деятельностный подход к обучению в условиях развития рынка труда.
2. Методы профессионального обучения и повышения квалификации.
3. Выбор и разработка средств обучения.
4. Оценивание квалификации и компетентности.
5. Модели в профессиональном обучении.
6. Дидактическая организация лабораторного обучения.

Из выше названных, первый модуль является основополагающим модулем, направленным на освоении теории профессионального образования. Данный модуль предполагает овладение основными категориями профессиональной педагогики и дидактики профессионального обучения. При помощи четырёх модульных единиц, которые представлены в данном модуле, студенты учатся понимать комплексность и сложность процесса профессионального обучения. Организация и процессус усвоения данного модуля происходила в течении первого и второго семестров 2009-2010 учебного года в условиях Алма-атинского гуманитарно-технического университета(АГТУ) студентами первого курса, обучающимся по специальности «Профессиональное обучение». Акцент делался на то, чтобы студенты, несмотря на высокую долю теоретического учебного материала, обязательно осуществляли его практическое применение через разработку различных методик профессионального обучения или через конкретную связь с рынком труда или практикой. При проведении теоретических и практических занятий студенты особое внимание уделяли постоянной связи с рынком труда с одной стороны, и собственным опытом – с другой стороны.

Модули должны содержать требования к знаниям и требованиям учащихся а также отражать межпредметные связи и методы, используемые преподавателям при изложении содержания, ресурсы, обеспечивающие качественное изучение модуля, метод измерения в итоговой части. Материал модуля должен быть структурирован на учебные элементы согласно целям обучения.

Модульная система обучения представляется как система, создающая предпосылки для оптимального решения задач. Стоящих перед практикой профессионального образования. В настоящее время модульное обучение весьма актуальна, т.к.предоставляет самые широкие возможности для осуществления индивидуальности образования.

**В странах Центральной Азии** идёт становление национальной модели образования и в этом процессе модульное обучение как один из наиболее эффективных образовательных технологий, имеет широкую перспективу.

Анализ использования модульного обучения позволяет выделить 4 основных преимущества модульных программ:

- организация процесса обучения представляет большие возможности для развития студентов как субъекта учебной деятельности за счёт планомерного, педагогически и информационно оснащённого самообразования и самообучения;

Индивидуализация образования через:

- разноуровненный темп усвоения учебного материала;
- варьирование средств, методов и форм усвоения знаний и умений;
- обособленный контроль учебной деятельности и повышение роли самоконтроля;
- наличие в модуле средств входного, поэтапного и итогового самоконтроля учащихся;

- автономный и тематический разноплановый характер модулей позволяет на основе их сочетания строить и создавать целенаправленные программы обеспечивающие развитие конкретных профессиональных умений и способности.

Как известно, в рамках каждого модуля обучающихся всегда имеет дело с предметными знаниями, так и видами деятельности, связанными с получением и использованием этих знаний. Всё зависит от варианта занятий. Соответственно контроль по модулю может быть: содержательным, деятельностным, либо содержательно - деятельностным. Целью создания каждого модуля является достижение заранее планируемого результата обучения. Итоги контроля по модулю характеризует в равной мере и успешность учебной деятельности обучающихся, и эффективность педагогической технологии, выбранный преподавателем.

При модульном обучении чаще всего используется рейтинговая оценка знаний и умений обучающихся.

Рейтинговая оценка знаний представляет систему контроля и оценки успеваемости обучающихся, в которой в баллах оценивается все результаты, достигнутые обучающимся на каждом этапе учебного процесса. По количеству набранных баллов можно определить место в шкале рейтинга, их числовой показатель по уровню подготовки, количеству приобретённых знаний, умений и навыков.

Рейтинговая оценка обученности позволяет с большой степенью доверительности характеризовать качество его подготовки по данной специальности. Однако не каждая рейтинговая система позволяет сделать это. Выбранная произвольно, без доказательств ее эффективности и целесообразности, она может привести к формализму в организации учебного процесса. Проблема заключается в том, что разработать критерии знаний и умений, а также их оценки – дело очень трудоёмкое.

Рейтинговая форма контроля проста в применении. Модульные программы обучения формируются как совокупность модулей. При определении общей оценки по курсу результаты рейтинга входят в него с соответствующими весомым коэффициентами, установленными преподавателями предмета.

В модульном обучении оценивается в баллах каждое задание, устанавливаются его рейтинг и сроки выполнения, основной принцип рейтингового контроля - это контроль и оценка качества знаний и умений с учётом систематичности работы обучающихся.

После окончания обучения на основе модульных оценок определяется общая оценка, которая учитывается при определении результатов итогового контроля по предмету.

При поведении итогового контроля вопросы экзамена должны носить обобщающий характер, отражать основные понятия курса, а не повторять вопросы модульного контроля, причём обучающиеся должны заранее знать эти экзаменационные вопросы,

Главное в модульном обучении – возможность индивидуализации обучения при этом наличие альтернативных (выборочных) модулей и свободный их выбор позволяет всем студентам усвоить учебный материал, но в индивидуальном темпе. Важно чтобы задания для студентов были настолько сложными, чтобы не было навязчивого педагогического руководства. В потребности вольного выбора модуля из альтернативного набора скрывается одна из возможностей формирования готовности к выбору как черты личности, важной и для формирования самостоятельности в образовании. В то же время при индивидуализированной системе обучения от учащегося требуется полное усвоение учебного материала с конкретным испытанием по каждому модулю.

### **Использованная литература:**

1. Андреев В.И. Педагогика. Текст/ Андреев В.И./ Учебный курс для творческого саморазвития. – 2е изд.- Казань: Центр инновационных технологий, 2000.- 6-8с.

2. Болотов В.А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе. Текст /В.А. Болотов, В.В. Серков// Педагогика, 2003-№1 с.9-14
3. Борисова Н.В. От традиционного через модульное к дистанционному образованию. – Москва, 1999, -174с.
4. Зеер Э.Ф. Модернизация профессионального образования: компетентностный подход: уч. пособие Зеер Э.Ф, А.М. Павлова, - М: Психол. Соц.институт, 2005. с.48
5. Чошанов М.А. Гибкая технология проблемно модульного обучения. – Москва: Нар. Образование, 1996.
6. Шамова Т.М., Давыденко Т.М.,Шибанова Г.Н. Управление образовательными процессами. – Москва: Академия, 2002. – 384 с.
7. Шадриков В.Д. Новая модель специалиста: инновационная подготовка и компетентностный подход. Текст/ В.Д. Шадриков. Высшее образование сегодня. – 2004.-с 8.

***АБДУЛАЗИЗОВ В., УСТЕМИРОВ К. – «Таълими модулий дар муассисаҳои таҳсилоти қасбӣ ва самаранокии он»***

Дар мақола масъалаи чорӣ намудани таълими модулий баррасӣ гардида, ҷиҳатҳои мусбати ин тарзи таълим нишон дода шудааст. Аз ҷумлаи, мутобиқ будан ба талаботи бозори меҳнат ва имконоти тағйирёбӣ вобаста ба талаботи кордиҳонда; тағйирёбанда будани модулҳо мутобиқи сатҳҳои гуногуни тайёр кардани донишҷӯён; имконият додани мутобиқати модулҳои алоҳида (мустақил) барои тартиб додани барномаҳои модулие, ки маҳорати муайянни қасбиро таъмин менамояд.

Таъкид мегардад, ки гузаштан ба технологияи таълими модулий робитаи байнипредметӣ, дифференсиатсияи фанҳои таълимиро аз рӯи азхудкунӣ тақвият бахшида, барои тақрор нашудани мавзӯъ ва бахшҳо дар фанҳои ҳамравия мусоидат мекунад.

Донишомӯзон дар доираи ҳар як модул ҳамеша ҳам бо дониши назариявии фанӣ ва ҳам бо ягон намуди фаъолият, ки ба дониши азхудкардаашон алоқаманд аст, сару кор доранд. Дар таълими модулий асосан низоми рейтингии баҳодиҳии донишшу маҳорати донишомӯзон истифода мешавад.

***Калидвоҷаҳо:*** Таҳсилоти қасбӣ, модул, таълими модулий, технологияи таълим, дифференсиатсия, метод, робитаи байнифаниӣ, мутобиқшавӣ, талабот, бозори меҳнат, барномаи таълими, маҳорати қасбӣ, рейтинг, баҳодиҳии рейтингӣ.

***ABDULAZIZOV V., USTEMIROV K.***

**INTRODUCTION OF MODULE EDUCATION IN VOCATIONAL TRAINING AND ITS EFFICIENCY**

In article is considered introducing the module education in vocational training and are defined positive sides of the module education, as follows, adapted to requirements market labour and possibility of the mutating depending on requirements of the employer;

It Is emphasized that transition on module technology of the education in vocational trainings will intensify relationship, differentiate discipline on level of the assimilation, avoid duplication and sections in related subject.

Within the framework of each module training always deals with subject knowledges, type to activity, connected with reception and use of these knowledges.

**Keywords:** Vocational training, module, module education, technology of the education, differentiate, method, between subject relationship, adaptation, requirement, the market of the labour, scholastic program, professional skill, rating, rating estimation.

## THE USE OF NEW TECHNOLOGY IN LANGUAGE TEACHING

**NAJMIDDINOV A.F.,**  
*Tajik state Institute of languages named after S. Ulugzoda*

With the development of new technologies, there has been an attendant in applying these technologies in the educational area, and in making predictions of how they would affect the educational future of our classrooms and students. Although most people associate the birth of educational technology with the 1970s and 1980s, the history of educational computing actually goes back to the 1940.

In forecasting the technological future, it is important to consider what the capabilities of educational computing are, and what can be done in the language classroom that will remain current, if the technology does not.

**Computers aren't able to do.** The image of the fully automated, teacherless classroom has disappeared from the landscape, if it indeed ever was there. Although computers are useful adjuncts in second language learning, there are still many things they cannot accomplish. We look below at some major areas into which computers and technology have not yet made significant inroads.(4.477)

- machine translation. the hope of pushing the button to translate from one language to another has, for the most part, gone unrealized. Although there are dozens, if not hundreds of new tools for machine translation, most fail at creating a text that a native speaker would consider idiomatic, or even grammatical. Although simple language with high-frequency vocabulary and little idiomatic usage can be translated fairly accurately, any deviations from the formula still cause serious breakdowns in the comprehensibility of machine translated text.

Students or instructors who seek translation assistance from computers will receive a text that may be somewhat comprehensible; however, knowledge of the basics of the language being translated, the context in which words might be used, and an understanding of idiomatic as well as archaic usages are important for a fuller understanding. This last issue is particularly problematic, even ironic; for someone needing translation assistance, idiomatic use is the element of language least likely to be known by the learner.

- providing appropriate feedback to learners. Instructors in language education know that feedback, whatever form, is a critical part of learning and communication. In face-to-face interaction, the teacher's feedback adapts to any number of factors, including but not limited to what the instructor feels the student can understand the instructor's knowledge of the student affective state what is appropriate for the class or subject matter, and so on. Mechanized systems do not have the capability to customize feedback with the same sensitivity that a human instructor does. In fact the best feedback systems give a simple explanation of the right or wrong answer, and many merely emit a noise, either pleasant or unpleasant, indicating whether the user has provided the correct answer. More complete feedback may be indirectly available in the front of links to other areas of a text or website to read or review.

- voice recognition . voice recognition refers to the capability of a computer or software program to accept and interpret spoken dictation, or to understand and carry out voice commands. Voice recognition is used to dictate text into the computer or to give commands to the computer (such as opening programs and menus, saving files, and so on). Although many modern home and office computer systems are equipped with some type of voice recognition software, these programs are still inefficient in accurately dividing up a natural speech stream into discrete words. It should be noted, however, that speech production programs, that is, programs that read text aloud, have been successful for several years. These programs have been especially beneficial for sight-impaired computer users.

- grammar checking. Modern word- processing software usually comes equipped with grammar-checking routines. Unfortunately, as most users will attest, this software falls short of the grammatical editing that is required in a language classroom. The software is not sensitive to context or conventions of use, such as the difference between academic English written for the humanities versus that written for the sciences.(4.480)

Unfortunately, two issues potentially confuse the learner here. First, there has to be a full understanding of how to revise in order to eliminate passive voice. This introduces the same sort of irony that we find in machine translation: the student must already understand English grammar to make full use of the suggestions offered by the grammar-checking software. But more troubling in this case is the fact that this sentence is not really rewritten in an active voice. Thus, the suggestion to revise may introduce additional difficulty for student who may trust the software more than she or he trusts her or his own judgment about English grammar.

- essay marking. Although there is a software that allows instructors to insert their comments nearly in student' word-processed text, there is no software that can "read" a text and relevant comments on it.

**Computers are able to do.** Although the above are areas in which computer tools are not proficient, there are many arenas in which computers equal, or surpass, human performance. As computers can store and process enormous amounts of information, they excel in areas where human memory may be deficient, or where human patience may be easily exhausted. We will look at five of these areas in this section. (1.38)

- drill. Much of language learning is facilitated by repetition, whether it is the repetition of individual sounds, intonation patterns, conversational gambits, or other types of words and phrases. Computers are useful for delivering drills for practice, whether in grammar, vocabulary, pronunciation, or listening, as they are tireless in their delivery. Unlike human interlocutors who may grow weary of repeating a word for a learner, a computer will repeat a word a hundred times if the user wishes.

- adaptive testing. As test takers respond to test items in computer adaptive testing, the test adapts itself to each user by choosing subsequent test items based on the test taker's performance on preceding items. For example, if a learner performs well on a set of beginning level items, the computer program will next present a set of questions at the intermediate level. If the learner performs poorly on the intermediate level questions, the computer presents lower-level items, (e.g., high beginner) in the next question set. Therefore, the computer adaptive testing continually attempts to ascertain the appropriate level for learner's performance and ceases testing once performance at a particular level is demonstrated to be the best possible performance for that individual. In other words, it can establish more quickly than a standard pencil-and-paper test what the learner's proficiency is.

- corpora and concordancing. Computers are expert at storing large amounts of information and categorizing or sorting it by user-determined categories. Concordancing programs and linguistic corpora are types of tools and data that are increasingly being used in the language classroom. A concordance is a type of index that searches for occurrence of a word or combinations of words, punctuation, affixes, phrases, or structures within a corpus, and can show the immediate context. The output from a concordance search can be used in the preparation of such teaching materials, such as grammar and vocabulary activities.

- computer mediate communication. The most common use of networked computers is as a tool of communication between users. This makes it a natural choice as a tool for language learning.

E-mail has become the communication tool of choice for a lot of people. Much has been written about its use in the language classroom: for asynchronous communication between students, between students and teachers, and between students and others outside of the classroom. Many instructors and researchers designed e-mail tasks to focus its use on language learning.

Chat is real-time, or synchronous communication. It has the informal feel of conversation, yet is mediated through writing. Chat can be used to facilitate class discussions, for immediate feedback between students and teachers outside of class time, or for communication between students outside of class. Chat logs and written records of a chat session, can be kept in most chat programs and used as a data for research or future classroom work. Chat can be used in many of the same ways as e-mail, but has the added feature of immediate response rather than the time lag involved with e-mail.

-multimedia production. Currently, there are two widely used media for multimedia production:

- Digital video in which digital multimedia tools are used to construct, edit, and produce a leaner story.
- Hypertext /web-based stories in which digital multimedia tools are used to build and deliver stories that allow user interaction through hyperlinks.

Digital video requires that learners bring a story of life with voice, images, a soundtrack or sound effects, and a sense of movement, through cuts and transitions.

The hope that computers would be panacea for those trying to learn second languages has not been realized. However, it is clear that computers are providing instructors and students alike with a new battery of tools with which language can be learned more effectively. Machines are now used as tool for communication rather than simply as ways of delivering automated drills or exercises. Vast amounts of reading on any topic and in many languages

are now available on the Web, and the chance to participate in discussions with people from all walks of life is motivating for many learners.

There is nothing certain about the future of technology, except that it will no doubt become more ubiquitous and powerful. It is no longer possible in language education to ignore this force, which is changing global cultures. Fortunately, the same principles that instructors and policymakers use to evaluate print materials as well.

## Bibliography

1. Boswood, T., ed. 1997. New ways of using computers in language teaching. Alexandria, VA:TESOL.
2. Sperling, D. 1998. Dave Sperling's Internet Guide. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall Regents.
3. Marianne C. Teaching English as a Second or Foreign Language. USA, Heinle publishers.
4. Michael H. Jack C. Methodology in TESOL: A book of readings. Boston, Massachusetts, 1987.
5. Bongers, Harmen. 1947. The history and principles of vocabulary control. Woerden: Wocopi.
6. Twaddel, W. Freeman. 1990. Linguistics and language teachers. In readings on English as a second language: for teachers and teacher trainees. K. Croft.(ed.) Cambridge.
7. Marianne Celce. Teaching English as a second or foreign language. Murica Editor. USA-2001.

## ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯИ НАВ ДАР ОМЎЗИШИ ЗАБОНХОИ ХОРИЧЙ

Мақолаи мазкур ба масъалаи тарзу усулҳои муосири истифодаи технологияи нав дар таълими забонҳои хориҷӣ бахшида шудааст. Дар мақола тарзи самаранок истифода бурдани технологияи компьютерӣ дар ҷараёни омӯзиши забонҳо мавриди баррасии ҳамаҷониба қарор гирифтааст.

*Калидвоҷса: технология, компьютер, забон, донишҷӯ, тарҷума, маълумот, англисӣ.*

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Данная статья посвящена проблемам использование новых технологий в обучении иностранных языков. В ней рассматривается эффективное применение новых инновационных технологий в обучении языка.

*Ключевые слова:* технология, компьютер, язык, студент, инструкция, перевод, образования, коммуникация, английский.

## ПЕДАГОГИКАИ ИНКЛЮЗИВӢ

## МУНОСИБАТИ ҶОМЕА БА ШАҲСОНИ ДОРОИ ИМКОНИЯТҲОИ МАҲДУД ҲАМЧУН МУШКИЛОТИ АСОСИИ ПСИХОЛОГӢ ДАР ТАҲБИҚИ ТАҲСИЛОТИ ФАРОГИР

**КАРИМОВ Қ.М.**

*ходими илми шуъбаи педагогика ва психологияи Пажӯҳшишгоҳи рушди маориф*

Чуноне ки мушоҳида ва таҳқиқоти педагогӣ - психологӣ нишон медиҳанд, дар вучуди ҳар фард заманаи қобилиятҳои мухталиф мавҷуданд, ки дар мавриди фароҳам

овардани шароити мусоид инкишоф ёфта зухур мекунанд. Яке аз нишондиҳандаҳои шароити мусоид – ин ба имкониятҳои фард мувофиқ будани фаъолияти дархостшаванда мебошад. Имкониятҳои одамон гуногунанд. Аз ин рӯ барои ошкор сохтан ва ташаккул додани қобилиятҳои шахс фароҳам овардани шароити чандиру тағийрёбанда, ки ба талаботи гуногуни таълимгирандагон мувофиқ мебошад, вазифаи педагогикии мусир ба шумор меравад. Чунин раҳёфт ба масъалаи фаро гирифтани кӯдакони дорои имкониятҳои гуногун ба таҳсил дар мактабҳои ҳамагонӣ, хуносай тадқиқоти мутахассисони соҳаҳои гуногуни илм дар солҳои охир ва натиҷаи татбиқи муносибати инфиродӣ дар раванди таълим мебошад. Чунин нуқтаи назар дар илми мусир бо номи таҳсилоти фарогир маъруф гардидааст.

Таҳсилоти фарогир ё инклузивӣ (фр. *inclusif* – фарогиранд, дарбаргиранда, аз лот. *include* - ворид кардан, шомил намудан) – чунин шакли бароҳмонии системаи таълим аст, ки ба талаботи мухталифи таҳсилотии тамоми хонандагон ҷавобгӯ буда, дастрасии таҳсилотро барои ҳама, аз ҷумла кӯдакони дорои имкониятҳои маҳдуд (минбаъд ДИМ), таъмин карда метавонад. Он ҳамчун шакли нави муносибати чомеа ба шахсони ДИМ ба вучуд омада, моҳиятан марҳалай нави татбиқи ғояи гуманизм дар раванди таҳсилот ба шумор меравад.

Ғояи асосии таҳсилоти фарогир дар он ифода меёбад, ки ҳамагуна табъиз нисбати шахсони ДИМ пешгирӣ карда шавад, ба ҳама муносибати баробар барқарор гардад, вале барои таълимгирандагони дорои имкониятҳои маҳдуди таҳсилӣ шароити маҳсус фароҳам оварда шавад. Ин принсип чунин маъно дорад:

1) тамоми кӯдакон бояд ба таҳсил ва ҳаёти иҷтимоӣ аз рӯи ҷои истиқомат фаро гирифта шаванд;

2) вазифаи мактаби инклузивӣ – ин сохтани системае мебошад, ки талаботи ҳар як нафарро қаноатманд созад;

3) дар мактабҳои фарогир бояд натанҳо кӯдакони дорои нуқсон, балки тамоми кӯдакон бо чунин дастрасии таъмин карда шаванд, ки ба онҳо муваффақ будан, эҳсоси амният ва худӣ буданро имконпазир гардонад.

Ғояи фарогирӣ ё инклузия аз интегратсия фарқ карда мешавад, дар фарқият аз интегратсия он на фақат ҷойгиркуни фазогии кӯдакони ДИМ-ро дар гурӯҳ ё синфи умумӣ, балки инчунин сохтани мӯҳити мусоидро барои ба таври мӯътадил ҷараён гирифтани мутобиқшавии иҷтимоии онҳо дар назар дорад. Агар аз нуқтаи назари интегратсия душвориҳои азҳуднамоии барномаи таълими мушкилоти худи кӯдак бошад, пас ин масъала аз нуқтаи назари инклузия мушкилоти мӯҳити таълими аст. Яъне барои он ки таҳсилоти фарогир муваффақ бошад, бояд маҳз мӯҳит тағийр дода шавад.

Барои ин пеш аз ҳама фароҳам овардани шароити майшӣ барои таълимгирандагони дорои талаботи маҳсус, сипас таъмини намудани мутахассисон, баъдан фароҳам овардани таҷҳизоти ёридиҳанда барои ба таври мустақим ба ҷараёни дарс дастрасӣ пайдо намудани хонандагони ДИМ (таҷҳизоти баландкунандаи садо барои сустшунавоён, адабиёти маҳсус барои нобиноён, таҳтаи гечандай синф барои бо аробача ҳарақаткунандагон, тарҷумон барои ношуనавоён, гунгҳо ва онҳое, ки забони дарсро намефаҳманд ва монанди инҳо) зарур аст. Аммо дар баробари мушкилоти моддӣ дар ин масъала инчунин мушкилоти равонӣ низ мавҷуданд, ки аз ҳалли саривақтиро тақозо мекунанд.

Яке аз мушкилоти асосии психологияе, ки дар самти тағийри мӯҳит ва ба талаботи таҳсилоти фарогир мутобиқ намудани он мавҷуд аст – ин муносибати чомеа ба шахсони ДИМ мебошад. Чуноне, ки мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, дар шакли анъанавӣ ва роиҷи муносибати чомеа ба шахсони ДИМ үнсурҳои манфие чун табъиз, таҳқир, радкунӣ, маҳдудкунӣ ва дилсӯзии ноҷо ҷой доранд. Дар адабиёти ба ин мавзӯй баҳшидашуда доир ба масъалаи тағийр додани муносибати чомеа нисбати чунин шахсон асосан ду нуқтаи назар баён карда мешавад: баъзеҳо чунин мешуморанд, ки кӯдакони ДИМ-ро дар шароити маҳсус тарбия намуда истода, бо ёрии ВАО, мубоҳисаҳо, асарҳои санъат, такмили ихтисоси омӯзгорон ва монанди инҳо бо одамон кор бурдан лозим аст, то онҳо нисбатан таҳаммулпазир гарданд ва чунин шахсонро наранҷонанд, осеб нарасонанд ва қабул карда тавонанд. Гурӯҳи дигар пешниҳод

менамояд, ки чомеа танҳо дар ҳолате тағиیر ёфта метавонад, ки агар шахсони ДИМ-ро дар кӯча, нақлиёт, корхона ва мактаб дар бари худ бубинанд ва бо онҳо ҳамкорӣ кунанд. Нуктаи назари дувум гояи инклузияро тавсиф медиҳад ва бояд қайд намуд, ки чорабиниҳои дар нуктаи назари аввалий баёншударо дар ин маврид низ роҳандозӣ намудан имконпазир мебошад, ки ҳамзамон самаранокии онро баланд мебардорад. Албатта, ташаккули муносибати «дуруст»- и чомеа дар ин маврид низ худ ба худ ба вуҷуд намеояд, бояд тавассути «нозирон»- и муайян, аз ҷумла таъсиррасонии ҳуқуқӣ табъиз ва таҳқир нисбати чунин шахсон пешгирӣ карда шавад.

Дар сатҳи мактаб ба ин масъала аҳамияти маҳсус додан лозим аст, зеро маҳз кӯдакон ва наврасони синни мактабӣ ба таҳқир бештар майл доранд, ҳол он ки шахсони ДИМ маҳз дар ин давраи ҳаёташон маҳсусан ҳассосанд. Дар ҳалли ин ҷиҳати масъала нақши психологи мактаб ва омӯзгорони маҳсусомодакардашуда баланд мегардад.

Мутобиқшавии иҷтимоӣ ва иҷтимоишавии шахсони ДИМ низ аз мушкилоти психологие ба шумор меравад, ки бевосита бо мушкилоти аввалий вобастагӣ дошта, ҳалли мусбии онро тақозо менамояд. Марҳалаҳои ибтидоии иҷтимоишавӣ дар оила ҷараён мегиранд аз ин рӯ ҳалли масъалаи мазкур низ бо аъзоёни оила ва гурӯҳҳои референтӣ марбут аст. Муносибати таҳаммулпазиронаи орӣ аз ҳамагуна табъизу таҳқир ва дилсӯзии ноҷо дар оила, дар амалия татбиқ намудани имконоти захиравӣ (потенсиалий), ва қобилиятаи заминавии кӯдаки ДИМ ва дар ин замина ташаккул додани ҳисси салоҳиятмандӣ, зарурият ва аҳамиятнок будан дар ў, натанҳо ба ҷараёни мӯътадили иҷтимоишавии вай мусоидат мекунад, балкӣ инчунин қобилиятаи малакаҳои мутобиқшавиро дар ў ташаккул дода, раванди мутобиқшавиашро дар шароитҳои нави минбаъда метезонад. Дар ин масъала мутахassisони гуногун – психологҳои оилавӣ, психологи мактаб, мураббиён ба волидон ва дигар аъзоёни оила кумак расонида метавонанд. Минбаъд бояд чунин муносибат дар боғча, мактаб ва корхонаву муассисаҳое, ки шахсони ДИМ фаъолият мекунанд идома ёбад, дар ҳоли акснатиҷаи дилҳоҳро ба бор намеоварад.

Ҳамзамон бояд қайд намуд, ки кор бо волидон танҳо бо пешниҳоди маълумот дар бораи тарзҳои муносибат ба охир намерасад. Дар таҳсилоти фарогир падару модар иштирокчии муҳим ва доимии раванди таълим ба шумор мераванд. Вобаста ба дараҷаи дурустбароҳмонӣ ва муваффақияти ҷалби волидон ба татбиқи гояҳои таҳсилоти фарогир онҳо метавонанд ба сифати захираи бузург ё баръакс монеаи бузург баромад намоянд.

Дар таҳрири муносибати чомеа нисбати шахсони ДИМ ҳусусан дар мактаб, омӯзгорон нақши муҳимтаринро иҷро карда метавонанд. Аз ин рӯ, дар мавриди татбиқи таҳсилоти фарогир аз ин нерӯ ва имконият истифода намудан лозим аст. Аммо дар назар бояд дошт, ки чуноне таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, муқобилони асосии татбиқи ин гоя маҳз омӯзгорони мактабҳои ҳамагонӣ мебошанд, ки сабаби асосии он боз ҳам дар шаклҳои қолабии муносибат бо шахсони ДИМ ва ҳамчунин дар яку якбора афзудани сарбории омӯзгорон дида мешавад. Барои ҳалли мусбати ин масъала бозомӯзии омӯзгорони макотиби ҳамагонӣ ва мусаллаҳ намудани онҳо бо донишҳои зарурӣ муҳим аст. Омода намудани омӯзгорон барои кор дар шароити мактаби инклузивӣ қадами ҷиддиест дар самти татбиқи таҳсилоти фарогир.

Омодагии омӯзгорон барои бурдани фаъолияти педагогӣ дар шароити таҳсилоти инклузивӣ яке аз нишондиҳандоҳои муҳими омодагии мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ ба татбиқи таҳсилоти инклузивӣ ба шумор меравад. Омӯзгорон барои фаъолияти педагогӣ дар гурӯҳҳои инклузивӣ бояд аз рӯи се нишондиҳанда омодагӣ гиранд:

1) **омодагии қасбӣ**, яъне омӯзгорони мактаби фарогир бояд доир ба шаклҳои гуногуни маҳдудияти имкониятҳои таҳсилӣ, аз ҷумла нуқсонҳои ақлӣ, маърифатӣ, ҷисмонӣ ва ҳусусиятҳои онҳо маълумот дошта бошанд, роҳу воситаҳои фаъол намудан ва татбиқ соҳтани имкониятҳои захиравии онҳоро донанд;

2) **омодагии психологӣ**, омӯзгорон бояд монеаҳои субъективиро дар роҳи татбиқи таълими фарогир бартараф созанд, малакаҳои муюширати созандаро бо кӯдакони ДИМ ва маҳорати ташкил намудани фазои солими психологиро дар синф такмил диданд;

3) **омодагии методӣ**, онҳо бояд бо роҳу усулҳои асоснок ва фаъоли ташкили корҳои инфириодӣ бо таълимгирандагон ва машғулиятҳои гурӯҳӣ мусаллаҳ бошанд, инчунин

адабиёти маҳсуси таълимӣ ва таҷхизоти ёрирасонро мақсаднок ва самаранок истифода бурда тавонанд.

Дар Тоҷикистон низ ҳамчун ҷузъи чудонашавандай ҷомеаи ҷаҳонӣ ба масъалаи татбиқи ғояи таҳсилоти инклюзивӣ аҳамияти ҷиддӣ дода шуда, бо назардошти ҳусусиятҳои миллии таҳсилоти роҳу имкониятҳои амалинамоии он омӯхта мешавад. Бояд қайд намуд, ки ин масъала дар қишивари мо аллакай заминаи ҳуқуқии худро устувор намудааст. «Консепсияи миллии таҳсилоти фарогир барои қӯдакони имкониятшон маҳдуд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2015» бо қарори Ҳукумати ҔТ таҳти рақами 228 аз 30 апрели соли 2011 тасдиқ гардидааст. Асноди меъёрии – ҳуқуқии соҳаи маориф, чун «Барномаи давлатии рушди соҳаи тарбияи томактабӣ барои солҳои 2006-2010», «Барномаи давлатии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2015», «Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2009-2018» ва гайра ҷанбаҳои гуногуни масъаларо инъикос намудаанд.

Бо дастгирии ташкилотҳои ҳориҷӣ дар ҷумҳурий дар якчанд боғчай қӯдакона ва мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ гурӯҳҳои инклюзивӣ таъсис дода шудаанд, ки айни замон амал мекунанд, вале дар назар бояд дошт, ки ҳадафи ғояи таҳсилоти инклюзивӣ дар ниҳоят фарогирии сартосарӣ ва ё дигар хел карда ғӯем, ташкил намудани ҷомеаи инклюзивӣ мебошад. Вобаста ба ин, масъалаи ташхиси ҳолати қунуни ҷомеа ва мактабҳои ҷумҳурий, баҳодиҳӣ ба он аз нигоҳи таҳсилоти фарогир ба вучуд меояд.

Бо мақсади муайян намудани вазъи омодагии мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе ба татбиқи ғояҳои таҳсилоти фарогир аз ҷониби ҳодимони илмии Маркази таҳқиқи масъалаҳои равоншиносӣ ва педагогикаи таҳсилоти ПРМ ба таври интиҳоӣ дар 4 мактаби таҳсилоти миёнаи умумии ҳудуди шаҳри Душанбе омӯзиш гузаронида шуд, ҳамчунин тариқи назарсанҷӣ, ки дар он 34 нафар маъмурон ва омӯзгорони ин мактабҳо иштирок намуданд, омодагии аҳборӣ ва равонии омӯзгорон таҳқиқ карда шуд.


Аз таҳлили натиҷаҳои назарсанҷӣ маълумоти зерин ба даст оварда шуданд:

#### **Ҷадвали 1.**


Меърҳои баҳодиҳӣ	Мактабҳо			
	1	2	3	4
<b>Мавҷудияти таълимгирандагони ДИМ</b>	-	1	3	24
аз ҷумла дорандагони:				
маҳдудиятҳои забонӣ	-	1	-	11
маҳдудиятҳои ҷисмонӣ	-	-	1	7
маҳдудиятҳои маърифатӣ (биной, шунавоӣ)	-	-	-	4
маҳдудиятҳои ақлонӣ	-	-	2	2
<b>Мавҷудияти синфҳои фарогир</b>	-	-	-	-
<b>Мавҷудияти васоити маҳсуси таълимӣ</b>	-	-	-	1
аз ҷумла:				
қитобҳои дарсии маҳсус	-	-	-	1
барномаҳои маҳсуси таълимӣ	-	-	-	-
дастурҳои методӣ	-	-	-	-
аёниятҳо	-	-	-	-
<b>Марказҳои дастгирӣ ва мутахассисон</b>	-	-	-	1
Аз ҷумла:				
марказҳои захиравӣ ва имконотӣ	-	-	-	-
дефектолог	-	-	-	-
психолог	-	-	-	1
логопед	-	-	-	-
<b>Шароити моддӣ</b>	-	-	-	-
аз ҷумла:				

такягоҳ ва роҳравҳои махсус таҷхизоти техники	-	-	-	-
	-	-	-	-


Диаграммаи 1. Маълумотнокии омӯзгорон доир ба таҳсилоти фарогир




Диаграммаи 2. Андешаи омӯзгорон дар бораи он ки «ба тарбияи қӯдакони ДИМ қӣ бояд машғул шавад»:




Диаграммаи 3. Андешаи омӯзгорон доир ба он ки «барои тарбияи қӯдакони ДИМ қадом шароит беҳтар аст»:




Диаграммаи 4. Муносабати омӯзгорон нисбати таълимгирандагони ДИМ:



*Диаграммаи 5. Муносибати хамсонфон ва хонандагони дигар нисбати таълим-гирандагони ДИМ (аз нигоҳи омӯзгорон)*



*Диаграммаи 6. Андешаи омӯзгорон дар бораи мусоид будани шароити моддӣ ва муҳити психологии мактаб ба татбиқи таҳсилоти фарогир:*



Аз таҳлили натиҷаҳои бадастомада ва андешаҳои омӯзгорон бармеояд, ки айни замон дар он мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ки мавриди омӯзиш қарор дода шуданд, мушкилоти зиёде вучуд доранд, ки дар ҳолати татбиқ намудани таҳсилоти фарогир ба ҷараёни мұътадили он монеа эҷод мекунанд. Дар ин мактабҳо барои фарогирӣ танҳияти кӯдакони ДИМ шароити заминавӣ вучуд дорад, инро чӣ дар асоси далелҳои воқеӣ (ниг. ҷадвали 1) ва чӣ аз таҳлили андешаҳои омӯзгорони ин мактабҳо (ниг. диаграммаи 6) дидан мумкин аст.

Доир ба омодагии омӯзгорон низ хулоса чунин аст, зеро таҳлили маълумоти бадастомада нишон медиҳанд, ки омодагии ахборию қасбӣ ва психологии онҳо дар дарачаи нисбатан паст қарор доранд (ниг. диаграммаҳои 1-5).

Ҳамчунин таҳлили маълумоти бадастомада имконият медиҳад, ки ба муҳити психологии мактабҳо ва муносибати ҷомеаи он ба шахсони ДИМ баҳои умумӣ дода шавад. Ҷуноне, ки ин таҳлилҳо нишон медиҳанд, омӯзгорон доир ба «муносибати дуруст» нисбати хонандагони ДИМ тасаввуроти нодуруст доранд. Онҳо муносибати

хонандагони дигари мактабро низ нисбати чунин таълимгирандагон аз ҳамин нуқтаи назар баҳо медиҳанд, ҳарчанд дар ин назарсанҷӣ мавҷудияти муносибати дағалу таҳқиромез инкор карда шудааст, вале дар асоси як таҳқиқоти амиқи масъала имкон дорад, ки чунин муносибат ошкор карда шавад.

Чунин натиҷаҳо, албаттa, гайричашмдошт нестанд, ин масъала маҳsusи минтақаи муайян набуда, мушкилоти хоси тамаддуни умумибашарӣ аст ва маҳz мавҷудияти чунин шароит ва муносибат бо шахсони ДИМ ҷомеаи ҷаҳониро ба коркард ва таҳияи чунин раҳёфт (таҳсилоти инклузивӣ) водор намуда аст.

Ҷомеаи Тоҷикистон низ бояд аз ин раванд қафо намонда, рӯ ба ҳалли мусбии ин масъала талош намояд. Зимнан бояд дар назар дошт, ки ҳалли комили он, яъне ташаккул додани ҷомеаи инклузивӣ корест, ки на ба моҳу сол, балки бо даҳсолаҳо андозагирӣ карда мешавад. Бале ҳалли ин масъала тӯлонӣ ва мураккаб аст, зеро сухан дар бораи қобалҳои рафтори иҷтимоӣ меравад, ки тӯли асрҳо шакл гирифтаанд, аз ин рӯ барномаи гуногунҷанба ва дарозмуддати ислоҳи муносибати ҷомеаро бо шахсони ДИМ тарҳрезӣ ва амалӣ намудан лозим аст, ки самтҳои афзалиятноки онро чунин масъалаҳо ташкил диханд:

- фароҳам овардани заминаи ҳуқуқӣ (таҳия намудан, шарҳ додан ва паҳн кардани асноди ҳуқуқие, ки ҳуқуқҳои шахсони ДИМ-ро тавсиф медиҳанд) ва шароити моддӣ (мувофиқ соҳтани шароити таҳсил ва кор ба имкониятҳои шахсони ДИМ) барои ҳалли мусбии масъала;
- баланд бардоштани ҷаҳонбинии психологии омма бо ҷалби ВАО, маориф, асарҳои санъат, ҷорабиниҳои равшаннамоӣ ва гайра;
- муайян намудани накши равоншинос дар ҷомеа ҳамчун мутахассис ва истифодаи имкониятҳои ҳадамоти психологӣ дар ҳалли ин масъала;
- пешгирии истифодаи қалима ва ибораҳои дорои мазмuni табъиз нисбати шахсони ДИМ дар адабиёти бадей, ВАО, муюшират ва ба ҷои онҳо истифода бурдани мағфумҳои «нейтралӣ» (аз ҷумла, ба ҷои қалимаи «ҷӯлоқ» - шахси маъюб; ба ҷои «нуқсондор», «ноқис» - шахси дорои имкониятҳои маҳдуд; ба ҷои «камақл», «кундзехн» – кӯдаки дорои боздории инкишофи ақлӣ ва гайра);
- истифоди таҷрибаи пешқадами ҷаҳонӣ дар самти дарёfti роҳҳои оптималии ҳалли масъала (аз ҷумла татбиқи ғояи таҳсилоти фарогир).

## Адабиёт

1. Грозная Н. Включающее образование: история и международный опыт. Москва 2004
2. На пути к инклюзивной школе. Пособие для учителей. USAID, 2007
3. Романов П.В., Ярская –Смирнова Е.Р. Политика инвалидности: социальное гражданство инвалидов в современной России. –Саратов: Изд-во «Научная книга», 2006

## **ОТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВО К ЛИЦАМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

В статье рассматривается актуальная для современного таджикского образования проблема – инклюзивное обучение. Особое внимание отводится психологическим проблемам реализации инклюзивного образования в таджикских школах. Это во первых, проблема толерантности окружения к детям с ограниченными возможностями, во вторых проблема адаптации таких детей к условиям обычных школ и третья, не менее важная проблема – подготовка компетентных педагогических кадров для обучения таких детей.

**Ключевые слова:** инклюзивное образование; инклюзивное обучение; инклюзивная школа; дети с ограниченными возможностями обучения; психологические проблемы школы.

## **THE RELATIONS OF SOCIETY TO PERSONS WITH LIMITED POSSIBILITY AS PSYCHOLOGICAL PROBLEM FOR REALIZATION OF INCLUSIVE FORMATION**

In article is discussed actual problem for modern tajik education system - an inclusive education. Emphases is given to psychological problem in realization of inclusive education in tajik school. Firstly, problem of tolerance encirclements to children with limited possibility, secondly the problem of adaptation of such children to condition of the usual schools and thirdly, not less massive problem - training the competent pedagogical personnel for teaching such children.

**Key words:** *inclusive formation; inclusive education; inclusive school; the children with limited possibility of the education; the psychological problems of the school.*

## **ТАРЗИ ТАШКИЛИ ДАРСИ ИСЛОҲҚУНИЙ (КОРЕКСИЯ)- ИНКИШОФДИҲИИ ИБТИДОЙ**

**СУЛТОНОВ Мансур**

*мудири шуъбаи таҳсилоти фароғир ва педагогикии коррексионии  
Пажӯҳишгоҳи рушди маориф.*

Дар мактабҳои маҳсуси - интернатҳо фанни коррексия (корҳои ислоҳқунӣ) омӯзонида мешавад. Аммо аз сабаби набудани барномаи маҳсус омӯзгорони синфҳои ибтидой ва дигар омӯзгорон ба ҷои ин фан ҳарчи хоҳанд, мувофиқи фаҳмиши худашон ба бачагон таълим медиҳанд ё дарсхоро ба таври худ, чӣ ҳеле ки хоҳанд мегузаронанд.

Барои ҳамин мо тасмим гирифтем якчанд маслиҳатҳои лозимиро ба шахсоне, ки кормандони мактабҳои маҳсусанд, нишон дихем. ва доир ба тарзи гузаронидани дарс ба онҳо маслиҳат дихем.

Фанни коррексия (корҳои ислоҳқунӣ) барномаи маҳсуси худро дорад ва муаллим метавонад ин барномаро мувофиқ ба шароити мактаби худ тартиб дихад.

Барномаи коррексияро / фанни инкишоф дар мактаб ё фанни «Ҷӣ ба худ» низ ном бурдан мумкин аст ва онро бо чунин тарз ташкил кардан мумкин аст.

Мақсади дарс: Инкишофи ақидаҳо, намудҳои гуногуни дикқат, хотира, фикрро-ниҳои нав, инкишофи ҳаракатҳои гуногуни ботинии қӯдак.

Дар ҳар як дарс супоришҳо яке нисбати дигараш бояд каме вазнинтар тартиб дода шавад. Ҳаҷми мавод васеъ, барои дар хотир мондан, баҳисобгирии суръати иҷроиш, тарзи ба душворӣ қашидани расм (барои беҳтаргардӣ ва ҳаракатҳои нарми даст) интихоб карда мешаванд.

Дарсхо ба шакли зерин тартиб дода мешаванд. қи як шакли тартибдода дигарашро иваз менамояд. Ин имкон медиҳад, ки фаъолияти кори бачагон беҳтар, ҷиҳати фикрониашон дар дарс аз як намуд ба намуди дигар гузаштани соати дарсиро шавқовар ва дилчасп мегардонад.

Шакли тахминии дарс:

- машқ оид ба инкишофи нозукиҳои ҳаракати даст ва идоракуни он дар фазо.
- машқ оид ба инкишофи яке аз намудҳои дикқат;
- машқ оид ба инкишофи хотираи дарозмуддат;
- машқ оид ба инкишофи ҳаматарафа;
- машқ оид ба инкишофи тафаккур;

Барои гузаронидани дарс бояд ҳар як хонанда ашёҳои ба худаш даркорӣ: дафтари математика, қалами одӣ, қаламҳои ранга ва ручка дошта бошад.

Дарсро метавон ба таври фардӣ ва ё гурӯҳӣ (гурӯҳ иборат аз 10-12 нафар) гузаронид.

Дар дарс гурӯҳи бачагон бояд ором, озодона ва бо рӯҳияи фароҳ нишаста кор қунанд.

Тарзи гузаронидани ҳафт дарсро барои намуна пешкаши омӯзгорон мегардонем.

**Асос дар хотир бояд дошт: Дарс бо муваффақият ва ба хонандагон писанд гузаронида шавад.**

### **ДАРСИ 1-ум**

Мавзӯъ: «Инкишофи малакаҳои математикӣ»



Мақсади дарс: Ташаккули инкишофи малакаҳои арифметикию фикрии шифоҳию ҳаттӣ ба дарс. Ташаккули тафаккури мантиқӣ.

### **НАҚША**

1. *Диктанти графикӣ.*


**Шакли якум:**

Як хонача ба боло, ду хонача ба рост, як хонача ба поён, як хонача ба рост, як хонача ба боло, ду хонача ба рост ва ҳ.к .



**Шакли дуюм:**

1 хонача ба рост, 1 хонача ба поён, 2 хонача ба рост, 1 хонача ба поён, 1 хонача ба рост, 1 хонача ба боло, 2 хонача ба рост, 1 ба боло, 2 ба рост, 1 ба боло, 1 ба рост, 1 ба поён, 2 ба рост, 1 ба поён, 2 ба рост ва ҳ.к...



*2.Машиқ барои инкишиофи ҷалби диққат.*

Рақамҳоро бо тартиб аз 1 то 30 шуморед. Ба ғайр аз ададҳое, ки ба 3 тақсим мешаванд ва бо ҳамроҳии ман даст мекӯбем. Касе хато меқунад аз бозӣ мебарояд.

*3.Машиқ оид ба инкишиофи диққат ва фикрронӣ.*

1. Дар шохи дарахт 4- то парранда нишаста буд. Як паррандаро широрҷӣ зад. Чанд парранда боқӣ монд?

(3-то парранда)

2. Як шаб ба хонаи хирс ҳамсояҳо барои пирогхӯрӣ ба меҳмонӣ омаданд. Хорпушт, муш, сангпушт, шағол, гург бо рӯбоҳи маккор. Хирс ба меҳмонҳо пирогро ҳеч тақсим карда натавонист. Ӯ заҳмати зиёде кашид, аммо шуморида натавонист. Ба ӯ ба тезӣ барои шуморидан ёрӣ расонед.

(7 ҳайвон)

2. Дар мактаб ба бачагон дарс медоданд: аз майдон 40 акка парид. 10-тояш парида ба дарахт нишаст. Чанд акка дар саҳро монд?

(30 акка)

2. Моҳидорон дар лаби дарё моҳӣ медоштанд.

Моҳигир Аҳмад 13 гулмоҳӣ дошт.

Моҳигир, Партов – 4 ширмоҳӣ.

Аммо моҳигир Раҳмат ду моҳии лаққаро қапид.

Моҳидорон аз дарё дар чамъ чанд моҳӣ доштанд?

(19 моҳӣ)

3. Вақти хӯроки нисфирӯзии ду харгӯш ба онҳо боз се ҳамсоя ҳамроҳ гардид. Дар полиз харгӯшҳо ба хӯрдани сабзӣ машғул шуданд ва ҳар харгӯш сето сабзӣ хӯрд.

Бачаҳо қанӣ кӣ хисоб меқунад, ки харгӯшҳо чанд то сабзӣ хурданд?

(15 сабзӣ)

*4.Машиқ бо квадратҳои шавқовар.*

5	5	5
6	2	7

4	8	3
---	---	---

«30»

14	10	6
4	10	16
12	10	8

Кор бо дафтар. Барои донистани рақамҳо бояд бачаҳо мисолҳо тартиб дода онҳоро ба таври хаттӣ ва қаторӣ ҳал кунанд ва дар он сурат рақамҳои калиди квадратро ба тезӣ меёбанд.

### ДАРСИ 2 – юм

A B V


Мавзӯй: «Сохтани калимаҳо».

Мақсади дарс: Инкишофи тафаккури мантиқӣ, нутқ, диққат, хотир ва талафуз.

### НАҚША

#### 1. Диктанти графикий:

3 хонача ба поён, 3 хонача ба рост, 1 хонача ба боло, 1 хонача ба чап, 2 хонача ба боло, 3 хонача ба рост, 2 хонача ба поён, 1 хонача ба чап, 1 хонача ба поён, 3 хонача ба чап, 3 хонача ба боло, 2 хонача ба рост, 3 хонача ба поён, 3 хонача ба рост, 1 хонача ба боло ва ҳ.к.



#### 2. Машқҳои калимаёбӣ.

Офтоб – ....(хуршед, меҳр).  
Замин - ....(дунё, гетӣ, олам)

#### 3. Машқҳои калимаҳамроҳкунӣ.

Дучарха мисли мопед,  
Чӣ бошад, кофта ёбед.  
Мекунад роҳро наздик,  
Номаш бошад...(велосипед)

Хоҳӣ сухбат бо дӯстон,  
Ҳангоми сайр дар бӯстон.  
То донанд ту дар кучо,  
Истифода кун....(телефон)

Зиндагиаш дар Ҷайхун,  
Дар ҷангалзори Сайхун.  
Рӯи шоҳи дараҳтон,  
Часту хез кунад...(маймун).

Дорад санге ў дар пушт,  
Дарун равад, шавад мушт.  
Ҷои зисташ дар адир,  
Номашро ёбед....(сангпушт).

#### 4. Машқҳои шунав, эҳсос кун ва бигӯ.


Харгӯшак мечаҳад, фароштурук....(мепарад)  
Кирм меҳазад, моҳӣ...(шино мекунад)  
Асп медавад, мор...(меҳазад)

#### 5. Машқҳои дар хотир нигоҳ дор ва худат зарбулмасал бигӯ.

Мақсад: Инкишофи талаффуз.

1. Аз одами бекор ҳама безор.
2. Бе меҳнат роҳат мусассар намешавад.
3. Пур дону кам бигӯ.
4. Дониш хоҳӣ, пурсон бош.
5. Дониш аз хониш.

ДАРСИ 3 – юм




Мавзӯй: Инкишофи нутқи мантиқӣ.

Мақсад: Инкишофи мантиқ, ҳаракати дастон, ҷиҳати фикрронӣ, дикқат, хотира.

#### НАҚША

##### 1. Диқтанди графикӣ.

1 хонача ба рост, 1 хонача ба поён, 1 хонача ба рост, 1 хонача ба поён, 1 хонача ба рост, 1 хонача ба поён, 1 хонача ба рост, 3 хонача ба боло, 1 хонача ба рост, 1 хонача ба поён ва ҳ.к.



##### 2. Машқҳои гуфтани шеърҳо ва нишон додани мазмуни он бо ишораи даст.

Мақсад: Инкишофи ҳаракатҳои озодона, образи мантиқӣ, дикқат, хотира.

Муаллим шеърро яққаторӣ меҳонад, хонандагон онро ҳама такрор мекунанд ва бо баробари хондан мазмун ва предметҳои дар шеър омадаро бо ишораи ҳаракати дастон нишон медиҳанд.

##### 3. Машқи ёфтани антонимҳо (калимаҳои зидмаъно) ба калимаҳои нишондодашуда.

Пешакӣ муаллим дар таҳтаи синф калимаҳоро ба таври тагбатаг менависад, инчунин ин калимаҳоро низ хонандагон дар дафтарҳои худ рӯбардор мекунанд.

Вобаста ба ҳар як калима дар паҳлӯяш ба вай калимаи зидмаънояшро фикр карда менависанд.

Мисол (якҷоя бо бачагон фикр карда гуфта мешавад):

Гарм – хунук, нав, борик, шаб, сиёҳ, калон, равшан, рост, савол, хурсанд, сиҳат, дароз, тоза ва ҳ.к.

##### 4. Машқи ёфтани синонимҳо (калимаҳои маъниояшро).

Пешаки муаллим дар таҳтаи синф калимаҳоро ба таври таг ба таг менависад, инчунин ин калимаҳоро низ хонандагон дар дафтарҳои худ рӯбардор мекунанд.

Вобаста ба ҳар як калима дар паҳлӯяш ба вай калимаи ҳаммаънояшро фикр карда менависанд.

Мисол (якҷоя бо бачагон фикр карда гуфта мешавад)

Калон-бузург


Амр, сабр, зебо, тоқат, ватан, модар, замин, офтоб, моҳ, миз, ва ҳ.к.

## 2. Машқҳои ёфтани калимаҳои ҳамреша.

Ба хонандагон чанд калима навишта нишон дода мешавад ва онҳо ба калимаҳои нишон додашуда калимаҳои ҳамрешаашро меёбанд:

КОР      ГУЛ      ОҲАН

### ДАРСИ 4 – ум




Мавзӯй: Захираи луғавӣ.

Мақсад: Инкишофи ҳаракати оромонаи дастон, диққат, мантиқ, нутқ, фонди луғавӣ.

#### 1. Диктанти графикӣ.

4 хонача ба боло, 4 хонача ба рост, 2 хонача ба поён, 3 хонача ба чап, 2 хонача ба поён, 4 хонача ба рост, 4 хонача ба боло, 4 хонача ба рост ва ҳ.к.



#### 2. Машқҳои гӯш кун, дар хотир нигоҳ дор, ҷавоб дех: ба ҳамааш боварӣ дорӣ.

Мақсад : Инкишофи диққат, мантиқ ,нутқ.

Бачагон ҷумлаҳоро гӯш мекунанд ва онро таҳлил менамоянд: мумкин ин буд, аммо кай, дар кучо, барои чӣ. Аммо не, тавони исбот намо,то ки ин набуд.

а). Барф борида истодааст, Алишер меҳоҳад загар кунад.

б). Писарбача дар по лижа ба ҷангал рафт, барои ҷамъоварии шоҳтути заминӣ.

в). Қурбоқа дар сараҷ соябонро медошт, чунки борон меборид.

#### 3. Бозии «Зуд ҷавоб дех» (кӣ? ё чӣ?)

Эзоҳ: Машқҳо бояд ба тезӣ ва мақсаднок иҷро гарданд. Бояд ба ҳар савол чанд ҷавоби мушаҳҳас омода кард.

Садо дод- ғурба      мепазад- ошпаз

истодааст- хона

Аккос мезанад      меҳонад

мепарад

#### 1. Машқҳои калимасозӣ.

Мақсад: Инкишофи мантиқ ва фикрронӣ, диққатӣ, интихобӣ.

Аз калимаи додашуда калимаҳои зиёд созед.

Мустақилона.

### ДАРСИ 5-ум


Мавзӯй: Инкишофи нутқ.

Мақсад: Инкишофи ҳаракати дастон, фаҳмиш, диққат, мантиқ, нутқ.

#### НАҚША:

#### 1. Диктанти графикӣ.

2 хонача ба поён, 2 хонача ба рост, 1 хонача ба боло, 1 хонача ба рост, 1 хонача ба поён, 2 хонача ба рост, 2 хонача ба боло, 2 хонача ба рост, 1 хонача ба поён, 1 хонача ба рост, 1 хонача ба боло, 2 хонача ба рост, 2 хонача ба боло ё ба поён ва ҳ.к.



**2. Машқи «Ҳалқаи сеҳрнок».**

Мақсад: Инкишофи фаҳмиш.

Ба ҳар як хонанда қолаб ба шакли давра дода мешавад, ки онро хонанда дар болои варак мегузорад ва аз ӯ хоҳиш карда мешавад, ки шакли давраро бо шакли предмети дигар иваз намояд.

**3. Машқи «Овоз ва ҳарф».**

- Бо овози баланд аз паси ман ин калимаҳоро талаффуз кунед: Август, Армия, Анор, Аҳмад.

Бо кадом овоз калимаҳои номбаркарда оғоз мешаванд?

Баъд аз таллафузи ман танҳо калимаҳоеро нависед, ки бо ҳарфи «A» оғоз мешаванд: Оҳан, Аҳрор, ака, мева, ангур, китоб, ахтар, модар.

**4. Машқи «Калон ва хурд».**

- Ман ашёҳои калонро номбар мекунам , шумо ашёҳои хурдро.

Мисолро бо ҳамроҳии бачагон мебинем:

Боғҳо – боғ.

Гӯсфандон , сахроҳо, кӯлҳо, одамон, хонандагон, буттаҳо, мардумон.

**5. Машқи «Калимаҳои ҳамсоя».**

Фикр карда ба калимаҳои додашуда калимаҳои ҳамрешаро нависед.

НАМАК    БАРГ      КИТОБ      ХОНА

**ДАРСИ 6 – ум**

Мавзӯй: Инкишофи диққат ва фаҳмиши мантиқӣ.

Мақсад: Инкишофи ҳаракати дастон, диққат, гуногунфаҳмӣ ва фаҳмиши мантиқӣ, нутқ.

**1. Диқтанти графикӣ.**

Хонача ба поён, 2 хонача ба рост, 1 хонача ба боло, 1 хонача ба чап, 1 хонача ба боло, 2 хонача ба рост, 2 хонача ба поён, 2 хонача ба рост, 1 хонача ба боло, 1 хонача ба чап ва ҳ.к



**1. Машқи «Соҳтани чумлаҳо аз калимаҳо».**

1. Аҳмад, шино, қул, дар, мекунад.

2. Гов , алаф, модарам, дод, ба.

3. Дараҳт, нишаст, ба, зоғ.

4. Анвар , самоварро, овард, хона, ба.

5. Дарвоза, аз, даромад, падарам.

6. Аст, кӯҳи, баланд, ин.

7. Машқи «Инкишофи нутқ».

Хондани чистонҳо ва тезгӯякҳо.

**1. Машқи «Калимагӯй».**

Максад: Ба хотирории таркиби морфологии калима.

Хотима ёфтани чумла бо калимаҳои ба «Бозӣ» мувофиқро (ба дафтар навишта калимаҳои ҳамрешаро чудо намоед):

Ману Анвару Шодӣ,  
Намоем бо ҳам..... (бозӣ).

Писар гуфто, эй оча,  
Бихар баҳрам .... (бозича).

1. Машқи «Чорумаш зиёдатӣ».  
Китоб, сумка, чомадон, кармон.  
Трамвай , троллейбус, автобус, трактор.  
Дарё , кӯл, баҳр, купрук.  
Шапарак , хаткашак, ручка, дафтар.

## ДАРСИ 7 – ум


Мавзӯъ: Калон ва хурд.

Мақсад: Инкишофи ҳаракати дастон, диққат, хиссиёт, фаҳмиши мантиқӣ.

### НАҚША:

#### 1. Диктанти графикӣ.

3 хонача ба рост, 3 хонача ба поён, 1 хонача ба чап, 1 хонача ба поён, 3 хонача ба рост, 1 хонача ба боло, 1 хонача ба чап, 3 хонача ба боло, 3 хонача ба поён, 1 хонача ба чап, 1 хонача ба поён ва х.к.



#### 1. Машқи «Калон ва хурд».

Ман номи як ашёро мегӯям ва шумо онро ба дафтар навишта шакли ҷамъи қалимаро низ менависед.

Мисол: моҳӣ – моҳиён, моҳигир,  
Кӯҳ, олу, чӯб, дараҳт, оҳан.

#### 2. Машқи «Офтоб, ҷамъоварӣ, сангреза».

Мақсад: Инкишофи диққат.

Баранда ба бозингарон фармон медиҳад: «Офтоб! Сангреза! Ҷамъоварӣ!  
Сангреза!» ва х.к.

Бо шунидани фармони «Офтоб!» бачагон дasti ҳудро мебардоранд ва панҷаҳоро мекушоянд.

Бо шунидани фармони «Ҷамъоварӣ!» панҷаҳоро бо якдигар маҳкам менамоянд. Маҳкам кардани панҷаҳо ин «Сангреза!» мебошад. Ҳамин тавр фармон пай дар пай такрор мешавад касе, ки нодуруст ичро кард, аз бозӣ мебарояд. То охир бозӣ давом мекунад ва яке ғолиб мешавад.

#### 1. Машқи «ёфтани қалима».

Қалимаҳоро дар дафтар навишта, решашоро чудо намоед ва гӯед, ки қадом қалима ба қалимаҳои ҳамреша мансуб нест.

Ҳамин тарз, муаллимоне, ки онҳо бо хонандагон дарсҳои ислоҳиро мебаранд бояд ҳар як дарсашонро ба тарзи муайян ташкил намоянд, то ки хонандагон аз дарс ба худ самараи бештар ба даст оранд.

Ин чо танҳо барои намуна ҳафт соати дарсро пешкаши омӯзгороне, ки дар мактабҳои маҳсус фанни коррексия (ислоҳқунӣ) ба хонандагон меомӯзанд, пешкаш карда шуд. Агар зарур донанд, дар оянда оид ба ин фан дастури методӣ омода хоҳем намуд. Муаллим метавонад вобаста ба синну соли хонанда ва қобилияти он мавзӯҳоро худаш омода намояд.

### **Адабиёт**

1. М.Лутфуллоев. Методикаи таълими синҳои ибтидой- Душанбе «Ирфон»1995
2. К.Бойматов,А. Шарифов. Масъалаҳои шавқовари мантиқӣ.Душанбе, «Маориф». 1988.
3. Ибодулло Асоев. Сайқали фикр. Душанбе, 2010.
4. А Ҳамидова. Математика синфи 3. Душанбе: «Маориф», 1999.

### **ВИД ОРГАНИЗОВАНИЕ УРОК ИСПРАВЛЕНИЕ (КОРРЕКСИЯ) В В УВЛИЧЕНИЕ ЗНАНИЕ ВСЕХ КЛАССОВ**

В специальных школа-интернатов обучается (предмет исправление) Но из за того что кем определённой программы, учителья использует что они могут и как они понимают преподователь это предмет, Оли уроки того предмета подходят обычным пулем.

Поэтому это несколько советов мы предоставим учителем этого предмета которые преподают в спциальные школа-интернатов.

Предмет исправление (коррексия) переведётся раными видами и их называют предмет «помощь себе). Когда учителя проводят урок они могут использовать свои методы преподование.

**Ключевые слова:** образование, ранние школы, коррекция, раздел, учитель, предмет, школа, метод.

### **ORGANIZATION OF CORRECTION LESSON IN BEGINNING STAGE**

In a special boarding schools special subject correction is used. But as there is no determined program, the teachers use what they can and how they understand this subject, or the they teach this subject in a simple form.

**Key words:** education, infant schools, correction, lesson, teacher, subject, school, method.

## **УФУҚХОИ ИЛМ ВА ТАҲСИЛОТ**

### **ТАРБИЯИ ЭКОЛОГӢ ВА ВАТАНПАРВАРИИ ХОНАНДАГОН**

**ТУРОНОВ С.**

*номзади илмҳои педагогӣ, муовини директор оид ба илми Пажӯҳшишгоҳи рушди маорифи*

Тарбияи экологию ватанпарастӣ вазифаи ҳар як омӯзгор мебошад. Ҳар як чавонмард бояд ватану табииати зебои онро дӯст дорад. Муҳабbat ба табииати кишвар, Ватан маънои онро дорад, ки ҳар фард барои ободу зебо гардонидани он чидду ҷаҳд намояд.

Тарбияи экологию ватанпарварӣ яке аз самтҳои аввалиндарача дар соҳаи маориф мебошад ва дар назди омӯзгорони мактабҳо вазифаҳои басо муҳимро мегузорад.

Ин намуди тарбия фаъолияти бисёрсамта, бонизом, бомақсад ва бо ҳам мувофиқи идораҳои давлатӣ, сохтор ва муассисаҳои ҷамъиятӣ мебошад, ки ба ташаккули шуури баланди экологию ватанпарварӣ, ҳисси баланди садоқат ба Ватани худ равона шудаст.

Дар мамлакат Барномаи давлатии экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2009-2019 амал мекунад.

Барномаи мазкур рушди устувори кишварро аз ҷиҳати иқтисодӣ ва экологӣ, нигоҳ доштани мувозинати табииат ва ҷомеа, ки ба омилҳои экологӣ (нарасидани замин, ифлосшавии муҳити зист, таъминот бо захираҳои об, тақсимот ва нигоҳ доштани ҳолати ҳосилнокии ҷарогоҳ ва ҷангалзорҳо, тозагии ҳавои атмосфера, истифодаи оқилонаи сарватҳои табииӣ, беҳдошти саломатии аҳолӣ, ҳифзи гуногунии биологӣ, баҳусус навъҳои нодири аз байн рафтаистодаи наботот ва ҳайвонот) вобаста аст, таъмин менамояд.

Вазифаи Барнома аз иҷрои тадбирҳои зерин иборат аст:

- chalb намудани ташкилотҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ ва хусусӣ ҷиҳати беҳтар намудани вазъи экологии мамлакат;
- тарбия намудани табақаҳои ҷамъиятӣ, сарфи назар аз ақоиди сиёсӣ ва динӣ баҳри солимгардонии вазъи экологии мамлакат ва истифодаи оқилонаи сарватҳои табии;
- доир намудани ҷорабиниҳо оид ба пешгирий намудани равандҳои бодхӯр-дашавии (эрозия) замин;
- пешгирий намудани истифодаи замин бо мақсади қиши зироатҳои каммаҳсул;
- васеъ намудани майдони ҷангалзорҳо, боғҳо, минтақаҳои сабз ва таблиғоти истифодаи мақсадноки онҳо;
- ташкил ва васеъ намудани масоҳати минтақаҳои маҳсуси муҳофизатшаванда;
- ҷорӣ намудани қиши зироатҳои сермаҳсул ва ба қасалиҳо тобовар дар ҳоҷагиҳо;
- таъмин намудани тозагии ҳавои атмосфера, об ва истифодаи самараноки сарватҳои табии;
- ба истифодаи ашёи ҳоми маҳаллии аз ҷиҳати экологӣ беҳавф ва аз ҷиҳати иқтисодӣ камхарҷ гузаронидани саноат;
- мусоидат намудан ба истифода ва рушди технологияи кампартов;
- пурзӯр намудани назорат ҷиҳати кам намудани партовҳо то сатҳи меъёрий ва аз меъёри кам;
- ҷалби вазорату идораҳо, истифодабарандагони табиат ва ташкилотҳои байналмилалӣ ҷиҳати маблағгузорӣ намудани барномаҳои экологӣ;
- бунёди фазои аз ҷиҳати экологӣ тоза ҷиҳати беҳтар намудани солимии аҳолӣ.

Мутобики қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини иҷрои Барнома ба зиммаи ҳамаи вазорату идора, муассиса, ташкилоту корхона ва ҳоҷагиҳо, аз ҷумла корхонаҳои муштарак, сарфи назар аз шакли моликият ва тобеияташон, ки фаъолияташон ба истифодаи табиат алоқаманд буда, ба вазъи экологии ҷумҳурий таъсир мерасонад, гузошта шудааст. Ҳамоҳангсозӣ ва таъмини назорат аз болои иҷрои Барномаи мазкур ба зиммаи мақомоти ҳифзи муҳити зист гузошта шудааст.

Барнома танзимкунандаи вазъияти экологӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳуҷҷати уҳдадоркунанда барои истифодабарандагони табиат ҷиҳати ҳалли масъалаҳои экологӣ дар фаъолияти онҳо мебошад.

Барнома барои иҷрои масъалаҳои зерин равона шудааст:

- истифодаи васеъ, пурсамар ва оқилонаи сарватҳои табии;
- ташкили истехсолоти аз ҷиҳати экологӣ беҳатар;
- татбиқ ва истифодаи технологияи аз ҷиҳати экологӣ беҳавф;
- метод ва қоидаҳои судманди истифодаи табиат, ки ба шаклҳои гуногуни моликият (давлатӣ, шаҳсӣ, иҷоравӣ, муштарак ва гайра) асос ёфтаанд.

Бо дарназардошти масъалаҳои зикршуда Барнома имконият медиҳад, ки:

- механизми фаъолият дар бахши ҳифзи муҳити зист мустаҳкам карда шуда, масъулияти мақомоти давлатӣ ва ҷомеа барои рушди устувори экологӣ баланд бардошта шавад;

- диққати истифодабарандагони табиат ба масъалаҳои афзалиятноки ҳифзи табиат, истифодаи оқилонаи сарватҳои табии, устувории экологӣ, ки ба ҳуҷҷатҳои дастурию методӣ асос ёфтаанд, ҷалб карда шавад;

- бунёди фаъолияти устувори истифодаи табиат дар сатҳи миллӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ таъмин карда шавад;

- механизми сиёсати экологӣ ва идоракунӣ (низоми додани иҷозатномаҳо, тартиб ва тарзи арзёбии таъсир ба муҳити зист), механизмҳои иқтисодии истифодаи табиат таҳия карда шавад;

- сиёсати пешгирифтai давлат дар бахши ҳифзи муҳити зист бо фаъолияти ҷомеа ҳамоҳанг соҳта шавад;

- муассиса ва ҷамъиятҳои нави экологӣ ташкил карда шаванд;

- тадқиқоти илмии соҳавӣ анҷом дода шавад;

- оид ба ҳолати муҳити зист маърӯзаҳо, лоиҳаҳо ва иттилоот омода карда шаванд.

Мақсади тарбияи экологию ватанпарварӣ хонандагон талқин намудани ватанпарварӣ, зебопарастӣ, худогоҳию хештаншиносӣ, меҳанпарастӣ ва татбиқи Барномаи зикршудаву масъулияти баланд доштан ба ҳифзи табиат мебошад.

Барои ба даст овардани ин мақсад ичрои чунин вазифаҳои муҳим талаб карда мешавад:

- фароҳам овардани таҷхизоти илмию методӣ, амалӣ кардани низоми тарбияи экологию ватанпарварӣ дар мактаб;

- ба роҳ мондани низоми науву пурсамартари тарбияи экологию ватанпарварӣ, ки масъулияти хонандагонро нисбат ба ҳифзи муҳити зист, Ватан баланд бардорад мусоидат кунад, онҳоро ба хизмати Ватан-модар, аз рӯи вичдон ичро намудани уҳдадориҳои хизматӣ омода созад.

- бедор намудани ҳиссиёти хонандагон нисбат ба табиате, ки моро ихоти кардааст, арзишҳои ватанпарварӣ, фикру андеша ва эътиමоду эҳтиром ба гузаштаи таърихио маданий давлат.

- инкишофи мавқеи фаъоли ҳаётӣ ва дар онҳо ташаккул додани талабот ба тарзи солими ҳаёт.

### **Тартиб ва самтҳои асосии амалигардонии онҳо**

Дар тарбияи экологию ватанпарварӣ нуқтаҳои асосӣ инҳоянд:

- илмият;
- инсондӯстӣ;
- зебопарастӣ;
- табиатдӯстӣ;
- муҳофизи муҳити зист;
- озодӣ;
- бартарияти мероси таърихио фарҳангӣ ва арзишу суннатҳои он;
- бонизомӣ ва номуттасилӣ дар инкишофи хонандагон;
- туногунрангии шакл, усул ва тарз, ки дар таъминоти самаранокии тарбия истифода мешаванд;
- самти тарбия дар инкишофи имконият, қобилият ва сифатҳои ҳар як шахс бо усули инфиродӣ;
- алоқамандии зич ва пайваста бо дигар намудҳои тарбия.

**Самти равонию ахлоқӣ** - аз ҷониби шахс дарк намудани арзиш, сифат ва ормонҳои олий, моҳияти иҷтимоӣ ҷараён ва ҳодисаҳои муҳими ҳаёти воқеӣ

Он дар худ инкишофи маданият ва таълимоти баланд, дарки фикру мулоҳизаро таҷассум мекунад, ки дар асоси он тайёрӣ ба хизмати Ватан, ташаккули меъёрҳои баланди ахлоқӣ ва сифатҳои масъулияти ҳарбӣ, ташаббус ва ҳамкорӣ ташаккул меёбад.

**Самти экологӣ** – маърифати сарчашмаҳо, дарки ҳифз ва беҳдошти муҳити зист, истифодаи самараноки сарватҳои табииӣ, ҳамоҳангии корҳои экологию маърифатӣ нақши клубҳои экологӣ, марказҳои экологӣ, лагерҳои мавсимиӣ маълумоту донишҳо оид ба парваришгоҳҳо, боғҳои миллӣ ва дигар марказҳои истироҳатиро фаро мегирад;

**Самти таъриҳӣ** – маърифати сарчашмаҳо, дарки моҳияти Ватан, тақдири он, алоқаи зич бо он, ифтиҳор аз гузаштагон ва шахсони маъруфи муосир ва масъулияти таъриҳӣ аз барои ҷамъият ва давлат. Он омӯзиши таърихи бисёрасраи Ватан, ҷой ва мавқеи ҷумҳурӣ дар раванди таъриҳӣ, омодагии дифои ҳарбӣ дар инкишофт ва устувории ҷамъият, ҳимояи он аз ҳатарҳои берунӣ, фаҳмидани ҳусусиятҳои миллӣ, урфу одат ва расму русуми ҳалқ ва насли гузаштагони бузург ва соҳибихтиёрии мамлакатро дар бар мегирад.

**Самти сиёсию ҳуқуқӣ** – ташаккули дарки амиқи уҳдадориҳои конститутсионӣ ва ҳарбӣ, ҳодиса ва равандҳои сиёси ва ҳуқуқӣ дар ҷамъият ва давлат, сиёсати ҳарбӣ, дастурамали асосии консепсияи бехатарии мамлакат ва ақоиди ҳарбӣ, мавқеъ ва нақши Қувваҳои Мусаллаҳи ҶТ, ташаккули самтҳои ҳарбӣ дар низоми сиёсии ҷамъият ва давлат ба ҳисоб мераванд.

Инчунин бо қонунҳои давлат, махсусан бо ҳукуқ ва уҳдадориҳои шаҳрвандони ҷумҳурӣ, бо вазифа ва асосҳои ҳуқуқии фаъолияти муассисаи ҳарбӣ бо низомномаи савганди ҳарбӣ, низомномаҳои дигари ҳарбӣ, талаботи сардор, роҳбар ва дигар шахсони вазифадор шинос шаванд.

**Самти байналмилали** – тарбияи арзишҳои равонӣ-аҳлоқӣ ва маданий-таъриҳӣ, ки хусусиятҳои ташаккул ва инкишифӣ ҷамъияту давлат, инчунин рӯҳи миллӣ, тарзи ҳаёт, сулҳпарастӣ ва тақдири шаҳрвандонро инъикос мекунад. Он муҳаббати фидокорона ва садоқат нисбат ба Ватан, ифтихор аз шахсони бузург, тайёри ба хизмати фидокорона барои ҷамъият ва давлат тарғиби ифтихори миллӣ, дӯстии ҳалқҳо, тарбияи мактаббачагон дар муҳити солимро дар бар мегирад.

**Самти фаъолияти қасбӣ** – ташаккули муносибати содиқона ва ҷиддӣ нисбат ба кор, меҳнат, хизмат ба Ватан, кӯшиши зуҳуроти фаъоли сифатҳои қасбию меҳнатӣ дар шавқу рағбатҳои иҷроиши бомуваффақияти уҳдадориҳои ҳарбӣ ва супоришҳои гузошташуда. Он соҳиби маром, мақсад ва вазифаҳо, ҷанбаҳои арзишноки фаъолияти қасбию меҳнатии шаҳс, иддаи қасбӣ ва мақсаднокӣ барои ба даст овардани натиҷаҳои баланди фаъолият, бо масъулияти баланд иҷро кардани ўҳдадориҳои ҳарбӣ ва ба даст овардани мақсадҳои мушаҳҳас, пешбинӣ карда тавонистан ва амалӣ кардани нақшаҳои қасбии ҳуд аст.

**Самти психологӣ** – дар ҳонандагон ташаккул додани устувории баланди психологӣ, тайёри ба иҷроиши супоришҳои мураккаб ва масъулиятнок дар шароитҳои гуногун, ташаккули сифатҳои муҳимтарини психологии барои ҳаёт ва фаъолияти бомуваффақияти ҷамъият зарур буда. Ин самт дорои омӯзиш ва пешӯии ҷараёнҳои иҷтимоиу психологӣ дар мактаб, пешгирии зуҳурот ва ҳодисаҳои манғии рафткор, бартараф кардани шиддатнокии психологӣ ва стресс мебошад.

**Самти ҷисмонию варзиши** – тарғиботи тарзи ҳаёти солим мебошад. Самтҳои мазкур бо меъёрҳои синнусолии мактаббачагон мутобиқ гардонида шудаанд: синфҳои ибтидой дар зинаи якуми ташаккули тарбияи ватанпарастӣ кор мекунанд, баъдан кор дар зинаи дуюм ва сеюм ботартиб идома дода мешавад. Тамоми ин самтҳо байни ҳуд алоқаманд ҳастанд, дар рафти фаъолияти амалӣ аз рӯи мақсад, вазифа, асосҳои равонию аҳлоқӣ ва ҷаҳонбинӣ, тартибот, шакл ва методҳои тарбияи экологию ватанпарастӣ бо ҳам пайваст мегарданд.

Тарбияи ватанпарастӣ бояд яклухт ва мукаммал бошад. Усули яклухт хусусияти муҳимтарини тарбияро инъикос мекунад, ҳадафи он ба ташаккули яклухт ва ҳамаҷониба инкишиф додани шаҳсият равона шудааст. Педагогикаи муосир қайд мекунад, ки ҷараёни тарбия бояд ҳам алоқаи мутақобилаи бомақсадонаи тарбиятиҳои тарбияирандагон ва ҳам ташкили муносибатҳои муайянӣ байни ҳонандагон, омӯзгоронро дар бар гирад. Бинобар ин, мо қайд карда метавонем, ки усули яклухт хусусияти қонуниро дошта, яке аз принсипҳои тарбияи ҳонандагон мебошад. Он ба таври воқеӣ мувофиқати тамоми тарафҳои шаҳсияти инкишифёфттаро талаб мекунад:

- алоқаи байни супоришҳо, мундариҷа, шакл ва методҳои ташкили ҷараёни тарбия;
- алоқаи бамувофиқарасидаи мактаб, оила, колективҳои истеҳсолӣ ва ҷомеа;
- ягонагии тарбия ва ҳудтарбиякуни мактаббачагон.

Танҳо ҳангоми қайди дурусти вобастагии методологии усули яклухт мо метавонем сифатҳои мавҷудаи онро ҳамчун принсиби тарбия ошкор кунем. Дар рафти омӯзиш ба таври объективӣ имконият ва омилҳои таъсири тарбиявӣ вучуд доранд, вале воқеигардонии онҳо ба таври сунъӣ, бе иҷрои амалҳо ва дикқати махсуси муаллим ба вучуд омада наметавонад.

Сарчашмаи асосии таъсири тарбиявии ҷараёни таълим мундариҷаи он мебошад. Моҳияти фаъолияти ҳудро муаллим дар инкишифӣ ҳамаҷонибаи шаҳсияти ҳонанда амалӣ намуда, дар мундариҷаи таълимот фикру мулоҳизаҳои пешбаранда, қонун ва назарияҳо зарур бударо нишон медиҳад. Таъсири тарбиявии ҷараёни таълим бештар аз хусусияти фаъолияти таълимии ҳонандагон вобаста аст, аз ин рӯ, ба сифати омилҳои

воқеигардонии тарбия дар раванди таълим инчунин усулҳои таълим низ дохил мешаванд. Мундариҷаи равиши таълим ба инкишофи тафаккури диалектикий мактаббачагон таъсир мерасонад. Инкишофи маърифати хонанда, аз интихоби дуруст ва истифодаи оқилонаи равишҳои таълим ва азхуд намудани донишҳои зарурӣ вобаста мебошад.

Фаъолияти пурсамари таълимии хонандагон дар дарсҳо, лексияҳо, машғулиятҳои амалӣ, экспурсияҳо ва дигар шаклҳои ташкили ҷараёни таълим зоҳир мегардад. Бинобар ин, барои баланд бардоштани таъсири тарбиявии таълим нақши пешбарандаи таълим ва мувофиқати шаклҳои бисёрсамтаи онро таъмин намудан зарур аст.

Тавассути истифодаи шаклҳои гуногуни ташкили ҷараёни таълим доираи муоширати кории хонандагон бо рафиқонашон ва муаллимонашон дар шароитҳои фаъолияти фаъоли маърифатӣ бой мегардад. Заминаи ҷаҳонбинии илмӣ донишҳое мебошанд, ки онҳоро мактаби таҳсилоти ҳамагонӣ медиҳад. Маҳсусан дар ин ҷо одам бо илмҳои табиатшиносӣ ва ҷамъиятшиносӣ ошно мегардад ва ба ҳаёт ва таълимоти минбаъда тайёр мешавад. Ҷаҳонбинии одам ҳақиқати доираи муносибатҳои ҷамъиятӣ, ҳадафҳои ҳаётӣ шаҳсиятро инъикос меқунад ва олами инсон инчунин тафаккур ҳиссият ва рафтари ўро дар бар мегирад. Шуури табиатдӯстӣ ва ватанпарастии инсон он вақт ташаккул мейбад, ки агар донишҳои гирифташуда барои муайян намудани мавқеи ҳаётӣ ў кумак расонанд ва ин мавқеъ ба боварӣ табдил ёфта бошад, то ин ки тамоми роҳи зиндагии ўро равшан созад.

Раванди ташаккули ҷаҳонбинӣ аз муаллим талаб меқунад, ки ў аз доираи дарс, мактаб берун рафта, фанни худро бо ҳаёт, амалия алоқаманд намояд. Таълим тавре бояд сурат гирад, ки хонанда дарк кунад, ки он барои ў муҳим аст ва бе азхуд кардани дониш ояндасозӣ имконноразӣ аст.

Дар корҳои тарбияйӣ диққати бештар ба муносибати хонанда нисбат ба табиат, омӯзиши муҳити зист дода мешавад. Ин корро тамоми омӯзгорон бомақсадона пеш мебаранд, ки дорои яқчанд ҷиҳат аст. Дар дарсҳои биология, ҷуғрофия, қимиё ва физика муаллим нишон медиҳад, ки фаъолияти инсон дар табиат бояд ба қонунҳои он саҳт мувофиқат кунад. Ин дарсҳо малакаҳои аввалиндарачаи пешбинии илмии тағйироти табиатро ҳангоми фаъолияти ҳочагидорӣ медиҳанд. Ҷанбаи иқтисодии ҳифзи табиат беаҳамият нест. Маҳз сарвати мамлакат низ ба он вобастагӣ дорад. Аз ин рӯ барои ҳифзи табиат, самаранок истифода бурдани сарватҳои табиӣ шаҳрвандонро соҳиби маълумот кардаву маърифати экологиашонро баланд бардоштан лозим аст.

Мундариҷаи масъалаҳои математикий бо ҳаёт ва пешрафти илму техника, инкишофи истехсолот ва баланд бардоштани истехсолоти меҳнат алоқаманд мебошад. Барои ҳамин дар тамоми дарсҳо хонандагони мактаб дар бораи ҳаёт ва эҷодиёт, дар бораи корҳои илмии шахсони бузург маърӯзаҳо тайёр меқунанд.

Ҷиҳати асосии мундариҷаи барномаи фанни суруд ва мусикӣ маданияти мусиқавӣ мебошад. Фолклор, мероси классикӣ, самтҳои муосири санъати мусикӣ дар хонандагон ҳештанишиносии миллӣ, муносибати эҳтиёткорона ба сарчашмаҳо, ба урғу одатҳои ҳалқро ташаккул медиҳанд. Дар дарсҳои мусикӣ муаллим ба хонандагон маънни амиқи мағҳуми «Ватан»-ро дар алоқамандии қалимаҳои модар, муҳаббат, ҳушбахтӣ, дӯстӣ, уҳдадорӣ ва гайра кушода медиҳад. Муносибат бо мусикии классикӣ, ҳалқӣ ва муосири ҳусусияти ватанпарастидошта ҷаҳонбинии қӯдаконро васеъ меқунад ва онҳо ҳаёти воқеиро дурусту амиқ дарк карда метавонанд.

## Адабиёт

1. Барномаи давлатии экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2009-2019
2. Волков Г. Н. Этнопедагогика: Учебник для студентов средних и высших педагогических учебных заведений. 1998 г.
3. Матвеева, С.В. Педагогические условия формирования патриотизма у старшеклассников: учеб.-метод, пособие / С.В. Матвеева - Н Новгород-НГПУ, 2003,- 1,08 п.л.

4. Захлебный А.Н. Экологические образование школьников во внеклассной работе М., Просвещение 1984
5. Беседы о природе и человеке, М., 1947
6. Ходжаев М.Х. Вводно-экологические проблемы Северного Таджикистана, 1996 г.
7. Л.А.Дурянов, Законы природы и их Познани, М. 1982 г.
8. Наше общее будущее .... М., 1987 г.
9. Охрана природы, М., 1987 г.
10. О.Б.Чистякова. Охрана окружающей среды, М., 1988 г.
11. М.Я.Лмешев, Природы и мы, М., 1989 г.
12. М. Раҳимов. Табиат ва сарватҳои табии Тоҷикистон, Пинк «Офсет» 2001 г.
13. А.Л.Яншин, А.И.Мелуа, Уроки экологических простечков, М.1991 г.

## **ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ И ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ.**

Экологический и патриотический воспитание является один из важнейших основных направлений и деятельность ставить перед педагогическим коллективом решение неотважных задач. Автор в этом статья для осуществленные экологический программа Республика Таджикистан для 2009-2019г. по всем направлениям указывать преподаватели состав.

**Ключевые слова:** экологическое воспитание, патриот, чистота окружения среди, отходы, здоровье населения, богатства природы, окружение среди, гражданство обязательство, природолюбия, любовь красоты.

## **ECOLOGICAL AND PATRIOTIC EDUCATION OF PUPILS**

Ecological and patriotic education is one of the most important and main trend of the formation, and put before pedagogical group decision important problems. The author in this article shows the teacher the way of use ecological program of the Republic of Tajikistan for 2009-2019 on all direction.

**Key words:** ecological education, patriot, purity surrounding amongst, waste, health of the population, wealth of the nature, citizenship obligation, love, beauties.

## **НИЗОМ ВА МЕ҃҃РҲОИ БАҲОГУЗОРИИ 10,12 ...,100- БАЛЛА БА ДОНИШИ ХОНАНДАГОН. ЗАРУРАТ ВА МУШКИЛОТ**

**Д. ИМОМНАЗАРОВ**

*мудири шуъбаи таҳсилоти миёнаи умумии Пажӯҳшишгоҳи рушди маориф*

Вазъи имрӯзай ҳаёти иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангии маънавии ҷомеа назари нав, муносабати нав, андешаю раванди нави ҷалб намудани кормандони шуъбаҳои маорифи мақомоти маҳалии ҳокимияти давлатӣ, маъмурияти муассисаҳои таълимӣ, омӯзгорону хонандагон, волидон ва ахли ҷомеаро баҳри дарёғти роҳҳои таълиму тарбияи босифат, инкишофи қобилиятҳои зехниу тафаккурӣ, таъмини ташаккули тафаккури мантиқӣ, эътиқодӣ, техникий ва камолоти маънавии шогирдон дар шароити рушду нумӯи имрӯзу фардои кишвар ва ворид гардидан ба фазои таҳсилоти ҷаҳонии пешқадам, аз ҷумла ба дигар намудани низом ва ме҃҃рҳои баҳогузорӣ ба сифати дониш, маҳорат ва малакаи хонандагонро тақозо менамояд.

Имрӯзҳо дар кишварҳои Белорусия, Украина, Қазоқистон, мамлакатҳои назди соҳили Балтика, Молдавия, Грузия, Фаронса, Чопон, Олмон ва гайра шаклҳои зиёди низом ва ме҃҃рҳои гуногуни баҳодиҳӣ ба дониш, маҳорату малакаи хонандагон мавриди истифода қарор доранд. Дар баъзе мамлакатҳо тарзи миқдории баҳогузорӣ ва дар қисми дигари онҳо шарҳи он дар шакли навишторӣ ва ё бо ҳуруф қабул карда

шудаанд. Дар қисми сеюми онҳо бошад, шарҳи ҳам миқдорӣ ва ҳам навишторӣ ҷой дода шудааст. Тафовути низом ва меъёрҳои баҳогузории кишварҳои аз нигоҳи техникаю технология пешрафта дар он аст, ки тавассути ҷорӣ намудани Низоми мазкур ин мамлакатҳо дар сифати таҳсилот ба дастовардҳои назаррас муваффақ гардидаанд. Аз ин лиҳоз, зарурати омӯзиши тарафҳои мусбат ва манғии низом ва меъёрҳои баҳогузорӣ имрӯзҳо дар кишвари мо низ пеш омадааст, ба фикри мо истифодай низоми мувоғиқ боиси баланд гардидани сифати таҳсилот, ташаккули сатҳи камолоти маънавии хонандагон дар ояндаи наздик ҳоҳад гардид.

Дар ислоҳоти соҳаи маорифи кишвар, ки қариб ҳамаи самтҳои фаъолияти мактабу маорифро дар бар гирифтааст, ворид соҳтани тағйирот ба низом ва меъёрҳои баҳогузории амалкунанда иқдоми саривақтӣ арзёбӣ мегардад.

Ҳадафҳои асосии ислоҳоти системай низом ва меъёрҳои баҳогузории 10,12...,100-балла инҳоянд:

- ҷорӣ намудани системаи нави баҳогузорӣ ба комёбиҳои таълимии инфиродии хонанда ва тавассути он таъмин намудани таҳсилоти босифат;
- мутобиқ соҳтани сатҳи маълумотнокии хонандагон ба низому меъёрҳо ва стандартҳои байнамилалӣ;
- воридсозии ислоҳот дар низоми мазкур бо назардошти таъмини раванди мақсадноку самарабахши назорат ва идораи босуботи сифати таҳсилот, таъмини иштирокчиёни раванди таҳсилот бо бонки иттилоотӣ (натиҷа) оид ба комёбиҳои таълимии ҳар як хонанда;
- амалий намудани талаботи ягона тибқи арзёбии дараҷаи мазмуни барномаҳои таълимӣ дар ҳамаи зинаҳои таҳсилоти умумӣ;
- таъмини фазои ягонаи низом ва меъёрҳои баҳогузории воқеӣ;
- таъмини баҳогузории воқеӣ ба сифати дониши хонандагон, ташаккули қобилиятҳои эҷодӣ, инфиродикунонии раванди таҳсилот ва ба ин васила баланд бардоштани мақому нуфузи донишомӯзӣ;
- таъмини дастрасии иттилооти лозимаю дақиқ дар бораи натиҷаҳои ниҳоии комёбиҳои таълимии хонандагон;
- дараҷаи дарки масъулияти волидайн бо мақсади қабули қарори ҳаётан муҳим оид ба идома додани таҳсили минбаъда ё ба фаъолияти меҳнатӣ шурӯъ намудани хатмкунандагон;
- таъмини қабули қарорҳои асоснокшудаи идорӣ ҷиҳати иҷрои низом ва меъёрҳои баҳогузорӣ дар системаи таҳсилот ва гайра.

Баҳодиҳӣ ба комёбиҳои таълимии хонандагон ҷузъи ҷудонашавандай раванди таҳсилот буда, оид ба натиҷаҳои ниҳоии таълимии хонанда иттилооти лозима ба тарафҳои ба таълиму тарбияи фарогир дастрас менамояд ва имкониятҳои ба таври фаврӣ ворид соҳтани тағироту иловаҳо ба раванди таълимро таъмин менамояд. Илова бар он дар асоси натиҷаҳои арзёбии сифати таҳсилот қорор дар бораи аз аттестатсия гузаронидани хатмкунандагон, омӯзгорон ва муассисаҳои таълимӣ бароварда мешавад.

**Вазифаҳои асосии ҷорӣ намудани низом ва меъёрҳои баҳогузории 10,12..., ё 100- --- балла инҳоянд:**

1. Таъмини воқеият ва шафоғияти баҳодиҳӣ ба комёбиҳои таълимии хонанда;
2. Ба инобат гирифтани хусусиятҳои инфиродии хонанда дар мавриди баҳодиҳӣ ба дастовардҳои таълимӣ;
3. Таъмини баҳодиҳии воқеӣ ба натиҷаҳои ниҳоии инфиродии ҳар як хонанда ва дар ин замини ташаккул додани маҳорати худбаҳодиҳӣ ба дараҷаи донишазхудкунӣ;
4. Мусоидат намудан ба баланд гардидани дараҷаи ҳимояи иҷтимоии шаҳсият тавассути низом ва меъёрҳои баҳогузории нав;

5. Ташкили шароити мусоид барои ҳавасмандгардонӣ ва баланд бардоштани шавқу завқи фаъолияти таълимӣ, амалигардонии тамоюли инфириодии хонанда дар раванди таълим;

6. Мувофиқ гардидан ба робитаи мунтазами байни омӯзгорону хонандагон, падару модарон, маъмурияту колективҳои педагогии таълимгоҳ баҳри таъмини ягонагии раванди таҳсилот;

7. Ташкили фазои муносаби психологӣ, дар раванди баҳодиҳӣ ва пешбинӣ намудани роҳҳои бартарафсозии тамоми ҳолатҳои манғии таъсиррасонӣ;

8. Таъмини гузаронидани таҳқиқот ва озмоишҳо оид ба такмили технологияи педагогии низом ва меъёрҳои баҳогузорӣ ва таъсири он ба фаъолияти таълимию тарбиявии хонандагон.

Низом ва меъёрҳои баҳогузории 10,12,... ё 100 - балла аз фикру андешаҳои сарварони муассисаҳои таълимӣ, омӯзгорон, хонандагон ва волидони онҳо, ки пешрафти масъалаҳои мактабу маориф, баҳусус, таҳқим баҳшидан ба сифати таълиму тарбия, сатҳи сифати дониш, бедор намудани шавқу завқи донишомӯзӣ ва ғайраро дарк мекунанд, манша мегирад.

Пажӯҳишгоҳи рушди маориф фикру андеша, пешниҳоди теъдоди муайянни сарварону омӯзгорон, волидайну хонандагони таълимгоҳҳоро оид ба гузариш ба низоми ва меъёрҳои баҳогузории бисёрбалла дар муассисаҳои таълими кишварро омӯхтаю ҷамъбаст намуда, натиҷаи онро пешкаш менамоянд:

- теъдоди муайянни омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва намуди нав (гимназию литсейҳо) ҷонибдори идома додани баҳогузории минбаъдаи 5 – баллаанд. Ба ақидаи онҳо, ҷорӣ намудани низом ва меъёрҳои баҳогузории бисёрбалла (зиёда аз 20) раванди таълимиро душвору мураккаб мегардонад;

- ба фикри қисмати дигари омӯзгорон ҳанӯз фурсати гузариш ба чунин низом ва меъёри баҳогузорӣ фаро нарасидааст ва хуб мебуд, агар он ҳамзамон бо гузариш ба низоми нави таҳсилоти умумӣ (12-сола) сурат мегирифт;

- теъдоди муайянни иштирокчиёни раванди таълим дар сатҳи паст қарор доштани дониш, маҳорат ва малакаи аксаияти хонандагонро арзёбӣ намуда, аз он меҳаросанд, ки тавассути низом ва меъёри баҳогузории нав эҳтимолияти бунёд соҳтани монеаҳои навбатӣ дар раванди таълиму тарбия зиёд мегардад;

- ғурӯҳи дигари омӯзгорону сарварони таълимгоҳҳо дар сурати ҷорӣ намудани низом ва меъёрҳои баҳогузории 10.12, ё...100 - балла, ба миён омадани зарурияти аз курси такмили ихтисос ва бозомӯзӣ гузаронидани омӯзгорону кормандони маорифро пеш меоранд, ки дар шароити амалӣ соҳтани он чудо кардани маблагӣ иловагӣ лозим меояд. Ба фикри онҳо хуб, мебуд, агар ин маблаг ба бою ғанӣ гардонидани базаи моддии техникии кабинетҳои таълимӣ, баҳусус, фанҳои дақиқ дар таълимгоҳҳо равона мегардид;

- ғурӯҳи дигари омӯзгорон нарасидани китобҳои дарсӣ, маводи назариявию методӣ, таъмин набудани омӯзгорон бо дастурҳои методӣ, дигар воситаҳои аёни тоҷикиӣ, баҳусус, нарасидани компьютерҳо ва ғайраро далел оварда, иброз менамоянд, ки дар сурати ҷорӣ намудани низоми нави баҳогузорӣ онҳо ба душвориҳои нав рӯ ба рӯ мегарданд.

- теъдоди муайянни омӯзгорону хонандагон, волидайн ва сарварони таълимгоҳҳо қайд мекунанд, ки ҷорӣ намудани низоми нав ба баланд гардидани сифати таҳсилот ба таври дилҳоҳ таъсири мусбӣ расонида наметавонад, зеро омилҳои асосии ба сифати дониш таъсиррасон хеле зиёданд.

Низоми баҳогузории 5-балла дар ИҶШС ҳанӯз моҳи сентябри соли 1935 бо қарори якҷояи ШКХ-и СССР ва КМ ВКП(б) ҷорӣ карда шуда буд. Дар аввал баҳои гуфторӣ (“аъло”, “хуб”, “миёна”, “бад”) ва сониян, аз январи соли 1944 дар шакли ракамҳо мавриди истифода қарор дода шуд. Дар қарори мазкур омадааст, ки бо мақсади “боз ҳам амиқ ва дақиқ муайян намудани рафткор ва баланд бардоштани сифати донишомӯзӣ” низоми баҳогузории 5-баллӣ ҷорӣ карда шавад.

Вале ин низом ба талаботи имрӯзай мактабу чомеаи босуръат рушдёбанд, таълими босифату замонавӣ ҷавобгӯ набуда, ба рушди фардии қобилиятҳои зеҳниу тафаккури хонандагон, маҳорати ҷустуҷӯҳои мустақилонаю эҷодӣ нигаронида нашудааст. Низом ва меъёрҳои баҳогузории амалкунанда инчунин дар ташаккули имкониятҳои эҷодӣ ва фаъолияти маърифатии хонандагон низ душвориҳои зиёд ба миён овардааст.

Норасоии зиёди меъёрҳои баҳогузории 5 - балларо ҳамаи омӯзгорони пешқадаму эҷодкор кайҳо дарк кардаанд, ки инҳоянд:

1. Дар муассисаҳои таълимии қишивар омӯзгорон дар раванди баҳогузорӣ вокеан аз се баҳо 3 (миёна), 4 (хуб), 5 (аъло) истифода мебаранд. Аввалан онҳо барои баҳогузорӣ намудани дониши воеии хонандагон коғӣ нестанд, дувум баҳои “2” хеле кам ва баҳои “1” тамоман гузошта намешавад;

2. Теъдоди бузурги омӯзгорони имрӯза низом ва меъёрҳои баҳогузории мавҷударо риоя намекунанд, рафти сифати санчиши дафтарҳои даврӣ, корҳои хаттии хонандагон (баъди санчишу баҳогузории омӯзгорон), санчишҳои шифоҳии дониши хонандагон аз он дарак медиҳад. Аз меъёр баланд гузоштани баҳо дар низоми баҳогузории амалкунанда ба ҳукми анъана даромадааст.

3. Даствуру раҳнамоҳои методии таҳиягардидаи қаблии низом ва меъёрҳои баҳогузории 5-балла талаботи имрӯзай хонандагон ва ҷомеаро қонеъ карда наметавонанд ва ниёз ба таҷиди назар доранд.

4. Таъсири меъёрҳои баҳогузорӣ ба дониши хонандагон дар марҳилаи кунунӣ дар таълимгоҳҳо нисбӣ буда, сатҳи дараҷаи дониши воеии хонандагонро нишон дода наметавонад. Омӯзгор ба дониши хонандагон танҳо дар муқоиса баҳо медиҳад. Яъне (бидуни низом ва меъёрҳои амалкунанда) дониши як талаба ба дониши талабаи дигар муқоиса карда мешавад. Дар ин маврид баҳо танҳо натиҷаи таҳлили муқоисавии як андоза сатҳи дониши хонандаро инъикос мекунаду ҳалос.

5. Дар системаи баҳогузории амалкунанда омӯзгорон ба дараҷа ва ҳачми мазмуну мундариҷаи иттилоотии ҳифзшуда, ки ҳудашон пешниҳод кардаанд, баҳо мегузоранд, ки комилан нодуруст аст. Ҳол он ки хонандагони имрӯза аз дигар манбаъҳои дониш низ, ба монанди шабакаи Интернет, китобҳои аҳборотию иттилоотӣ, лугатҳои гуногун, рӯзномаю мачаллаҳо, аз падару модар, хешу ақрабо, муҳити атроф дар мачмӯъ аз манбаҳои гуногуни дониш истифода мекунанд. Теъдоди муайяни хонандагон ба маҳфилҳо, дарсҳои иловагӣ ва гайра номнавис шудаанду дар машғулиятҳо иштироки фаъол доранд ва тавассути онҳо дониши академӣ, сатҳи камолоти маънавии онҳо рӯ ба беҳбудӣ ниходааст. Мутаассифона, аксарияти омӯзгорон ба ин ҷиҳати масъала кам таваҷҷӯҳ зоҳир менамоянд.

6. Дар низом ва баҳогузории 5 - балла гузоштани баҳоҳои «+4», «+3», «-3» ва гайра ба мушоҳида мерасад, ки аз доира ва имкониятҳои танги он шаҳодат медиҳад.

7. Аксарияти баҳоҳои гузошташудаи омӯзгорон дар муассисаҳои таълимӣ ҳаракати тасодуфӣ доранд, аз ҷумла:

- ҷун қоида омӯзгор ҷавоби хонандаро ба он донишҳое муқоиса мекунад, ки ҳудаш дар хотирдорад;

- дар бисёр мавридҳо ба сатҳи муайяни дараҷаи дониши хонанда як омӯзгор баҳои “3” омӯзгори дигар “4” мегузорад;

- баҳогузорӣ дар ҷунин вазъият бештар ба таҷриба, сатҳи дониш, синну сол, ҷинс, тартиби соатҳои дарсӣ (вақт) тибқи ҷадвали дарсӣ, ҳастагӣ, ҳолати равонӣ ва гайра вобаста мебошад, на ба низом ва меъёри баҳогузории амалкунанда. Раванди баҳодиҳии мавҷуда ҳусусиятҳои ба донишомӯзӣ ҳавасманд намудани хонандагонро аз даст додааст.

8. Аз рӯи қобилияти зеҳниу тафаккурӣ фарқ гузоштан дар байни хонандагон:

- низом ва меъёрҳои амалкунандаи баҳогузорӣ ба мусобиқа байни хонандагон, бо ҷудокунии онҳо ба ғурӯҳи “аълоҳонҳо”, “хубҳонҳо” “сехонҳо” ва “дуҳонҳо” табдил ёфтааст, ки ба ҳолатҳои психологии хонандагони зиёд таъсиргузор аст;

- мутаассифона, агар хонанда ба шумори “сехонхо” ворид шуда бошад, пас тағиyr додани ин қолаб хеле душвор мегардад.

9. Низом ва меъёрҳои баҳогузории амалкунанда ба омӯзгор имкон намедиҳад, ки ба натиҷаи ниҳоӣ ва комёбихои таълимии хонанда ба таври воқеӣ баҳо дижад. Супоришҳое, ки аз тарафи хонандагон ичро карда мешаванд, аз ҳамдигар фарқ доранд ва ин тафовутҳоро дар баҳогузории 5- балла муайян кардан хеле душвор аст;

10. Меъёрҳои баҳогузории мазкур ба таври лозима ба хонандагон имконияти ба сатҳи комили рушд, амалиётҳои судманд комёб гардида ва ба таъмини ташаккули инфириодии қобилиятҳои илмию таҳқиқотӣ, муошират, ташаббускорӣ шароити мусоид фароҳам оварда наметавонад. Роҳбарӣ намудан ва баҳогузорӣ кардани амалиётҳои хонандагон дар низоми мавҷуда мураккаб гардидааст.

11. Низом ва меъёрҳои баҳогузории 5-балла дар замони имрӯза дар шароити рушди илму техника, пешрафти чомеаи мусир моҳият ва мавқеи худро аз даст додааст, зеро фаъолияти талабагон ва донишҷӯёни имрӯза гуногунпаҳлу буда, дар шакли баҳогузории мазкур онро арзёбӣ кардан душвор мебошад.

Дар сурати ҷорӣ намудани низом ва меъёрҳои баҳогузории нав (10.12,..., ё 100-балла) дар таълимгоҳои кишвар муваффақияти таълимию маърифатӣ, шавқу рағбат ба таълим, омӯзиш, рушди фикронии мустақилонаю дарачаи ҳифзи мазмуну муҳтавои иттилоот дар хонандагон густариш меёбад. Мусаллам аст, ки дар ин сурат хонанда саъю талош меварзад, то ки бештар омӯзад, адабиёти зиёдро мутолиа намояд, аз воситаҳои итилоотию иртиботӣ, шабакаи Интернет, дигар воситаҳои итилоотию иртиботии мусир васеъ истифода барад. Масалан, агар барои гирифтани баҳои 5 хонанда 7 китобро мутолиаю таҳлил менамуд, дар сурати ҷорӣ гардидани низом ва меъёрҳои баҳогузории нав (10.12,20,..100 - баллӣ), ба ӯ зарурати омӯзиши 70 номгӯй адабиёт пайдо мегардад.

Низом ва меъёрҳои баҳогузорӣ дар ҷумҳуриҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ба таври зайл сурат гирифтааст:

- Белорусия 10-балла;
- Украина 12-балла;
- Қазоқистон 12 -балла
- мамлакатҳои назди соҳили Балтика (ба истиснои Эстония) 10- балла;
- Молдавия 10-балла;
- Грузия 10-балла;
- Русия дар арафаи омодагӣ ба гузариш ба низоми 10- балла;
- Олмон дар низом ва меъёрҳои баҳогузории системаи 6-балла қарор дошта, он маънини сифатӣ ва миқдорӣ дорад: 1- “олӣ”, 2- “хуб”, 3 – “комёб”, 4- “қаноатбаҳш”, 5- “ғайриқаноатбаҳш”, 6- “хеле бад”;
- Фаронса 20- балла;
- Чопон 100- балла ва ғайра.

Гузариш ба низоми баҳогузории 10,12,.. ё 100-балла тағиyr истифодаи тафаккури чомеаи омӯзгорон ва хонандагону падару модаронро тақозо менамояд. Тарафҳои ба таълиму тарбия масъул бояд моҳият ва муҳтавои истифодаи низом ва меъёрҳои баҳогузориро хуб дарк карда бошанд. Масалан, ҳангоми баҳогузорӣ намудани сатҳи дониш, маҳорат ва малакаи хонанда бо гузоштани бали 43 (аз ягон фанни таълимӣ) ё рақам (бал)-и дигар омӯзгору хонанда бояд «хуб» ё «миёна» будани онро донанд.

Дар муқоиса системаи 100 - балла бо 5 - балла чунин шарҳ дода мешавад:

- 5= 90-100 бал ё бо ҳарфи “A” ифода меёбад;
- 5= 80-89 бал ё бо ҳарфи “B” ифода меёбад;
- 4= 70-79 бал ё бо ҳарфи “C” ифода меёбад;
- 3= 60-69 бал ё бо ҳарфи “D” ифода меёбад;
- 2= аз 59 бал кам ё бо ҳарфи “F” ифода меёбад;

Омӯзгор аз рӯи ҷадвали пешниҳодшудаи мазкур кор ё самти фаъолияти хонандаро баҳогузорӣ намуда, сатҳи дониши ҳифзномудаи ӯро бо фоиз (%) муайян месозад ва онро ба баҳоҳои ҳуруфӣ (ҳарфӣ) ва ё рақамӣ мегардонад, ки он чунин шакл мегирад:

Микдори балҳо, %	Баҳои ҳуруфӣ	Баҳои рақамӣ	Дараҷа	Ҷои хонанда
95-100	A+	5		
90-94	A	5		
85-89	B+	5		
80-84	B	4		
75-79	C+	4		
70-74	C	4		
65-69	D+	3		
60-64	D	3		
55-59	E+	3		
50-54	E	3		
44-49	F+	3		
0-43		2		

Истифодаи меъёрҳои баҳогузории 10-балла ба 5 самти фаъолият равона мегардад, ки ҳар яке аз онҳо сатҳи сифати муайянни комёбихои хонандаро арзёбӣ карда метавонад:

- сатҳи 1-шинохтан (1-2 бал). Фаъолияти хонандагон дар ин сатҳ ҳарактери ғайрифаъоъл арзёбӣ мегардад;
- сатҳи 2 -қобилияти баёни иттилооти даркнашуда (3-4 бал);
- сатҳи 3 -баён карда тавонистан дар сатҳи дониш (мефаҳмад, 5-6 бал);
- сатҳи 4 -истифода карда тавонистани дониш дар ҳолати ба хонанда шинос, (7-8 бал)
- сатҳи 5 – истифода карда тавонистани дониш дар ҳолати ношинос, (9-10 бал) ва супоришҳои эҷодию таҳқиқотӣ.

Барои гузариш ба системаи баҳогузории нав дониши математикӣ (формулаҳо) ва маҳорати истифода бурда тавонистани компьютер зарур аст, то ки дараҷаи дониши хонанда ба таври воқеъбинона баҳогузорӣ карда шавад. Дар низом ва меъёрҳои баҳогузории системаи 5-балла, агар баҳои 1 сатҳӣ набудани дониши хонандаро ифода кунад, дар системаи 10,12..., ё 100- балла ҳар як рақам дараҷаи дониши хонандаро дақиқ муайян карда метавонад.

#### Ифодаи микдории баҳогузории фаъолияти таълимию маърифатӣ аз рӯи системаи 10-балла:

Баҳо бо ифодаи қалима	Тартиби балҳо
Ғайриқаноатбахш	0
Қариб қаноатбахш	1-2
Қаноатбахш	3
Қаноатбахш ба таври мусбат	4
Қариб хуб	5
Хуб	6
Хеле хуб	7

Кариб аъло	8
Аъло	9
Бехтарин	10

**Ифодаи микдории баҳои фаъолияти таълимӣ-маърифатӣ аз рӯи системаи 12-балла**

<b>Бо ҳо</b>	<b>Баҳогузорӣ ба сатҳи комёбихои таълимӣ</b>	<b>Тасвири комёбихои таълимии хонандা</b>
1-3	Камтарин	<p>Комёбихои маҳдуди ҳамаи натиҷаҳои пешбинишуда оид ба мавзӯъ. Ичрои амалҳо оид ба зоҳир намудани дониш, маҳорат ва малакаҳои муайян; изҳор кардани шавқи лаҳзавӣ ба омӯзиш ва фанҳои таълимӣ.</p> <p>Шаклҳои фаъолияти таҳқиқотию иртиботӣ ва иттилоотии сатҳи нокифояи ташаккул.</p>
4-6	Қаноатбахш	<p>Комёбихои қисмати асосии натиҷаҳои пешбинишуда оид ба мавзӯъ. Ичрои амалиётҳои тасдиқунандай фаҳмиши донишу маҳоратҳои зоҳиршавии онҳо тибқи дарҳост. Амалиёт тибқи тартиби муайяншудаи амалҳои маълум дар сурати зарурат тавассути кумаку дастирии омӯзгор алгоритми маъмул дар сурати зарурат тавассути қўмаки омӯзгор, нишон додани нерӯи зеҳнӣ ва шавқмандӣ ба таълим.</p>
7-9	Коғӣ	<p>Комёбихои натиҷаи пешбинишуда дар таълим оид ба мавзӯъ дар сатҳи умумӣ; Ба таври кифоя азҳуд намудани дониш, маҳорат ва малакаҳо дар сатҳи талабот ва истифодаи самарарабахши онҳо дар ҳолатҳои маълум. Амалиётҳои мустақилона ё бо кумаки андаки омӯзгор, нишон додани ҳавасмандӣ дар раванди таълим ва доро гардидан ба натиҷаҳо.</p> <p>Ошкор намудани сатҳи ташаккули маҳорати фикрӣ, таҳқиқотӣ, иртиботӣ ва иттилоотӣ дар сатҳи коғӣ .</p>
10- 12	Баланд (олӣ )	<p>Комёбихои пурра ва зиёда аз меъёр пешбинишуда ва ба нақшагирифташуда оид ба мавзӯъ. Озодона истифода бурда тавонистани дониш, маҳорат ва малакаҳои лозима, қобилияти баланди мустақилона ва самарарабахш на танҳо дар ҳолатҳои маълум, балки дар ҳолатҳои нав дар ҳалли масъалаҳои мубрами ҳаётӣ. Нишон додани тамоюл ба эҷодкорӣ.</p> <p>Ташаккули комили маҳоратҳои фикрӣ, таҳқиқотӣ, иртиботию иттилоотӣ дар сатҳи лозима ва салоҳияти баланду ташаккулёфтai хатмунандा</p>

Мувофиқати низом ва меъёрҳои баҳогузории 5- балла дар муқоиса бо 12 - балла чунин арзёбӣ мегардад:

12, 11, 10 ба бали 5+, 5- мувофиқ меоянд;

9, 8, 7 ба бали 4+, 4, 4 - мувофиқ меоянд;

6, 5, 4 ба бали 3, 3+, 3- мувофиқ меоянд;

3, 2, 1 ба бали 2, 2+, 2- мувофиқ меоянд;

аз имтиҳон гузаронида нашуд ба 1 бал баробар аст.

**Истифодаи низом ва меъёрҳои баҳогузории 10, 12- балла имкон медиҳад:**

- шароити мусоид барои пешбурди бомувафақияти таълимӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ барои хонандагон таъмин менамояд;

- ба таври воқей ва фардӣ арзёбӣ намудани комёбиҳои таълимии хонандагонро амалӣ месозад;
- ба натиҷаҳои баланди раванди таълим ва пешрафти муваффақонаи хонандагон мусоидат менамояд;
- заманаи мусоид барои истифодаи шаклу усулҳои гуногуни назорат фароҳам меорад;
- барои ташаккули маҳорати худназораткунии хонандагон заманаи самараҳаҳш бунёд месозад;
- омӯзгоронро ба ҷустуҷӯҳои эҷодио илмӣ дар раванди фаъолияти таълимӣ ва таъмини баҳогузории воқей водор месозад;
- фазои мусоид барои таснифоти сифати дониш, маҳорат ва малака ва риояи меъёрҳои баҳогузориро ба таври инфириодӣ таъмин менамояд;
- бартараф соҳтани ҷиҳатҳои ихтилофоти психологӣ, ҳисси беадолатӣ дар раванди таълим тавассути арзёбии дастовардҳои таълимии пешбинишудаи хонандагон ба эътибор мегирад;
- иброз намудани фикру андешаҳо, бештар намудани ҳавасмандӣ ва шавқу рағбати хонандагон ба фаъолияти омӯзишино даркунӣ шароити мусоид фароҳам меорад;
- имконияти бештари риояи низом ва меъёрҳои баҳогузориро дар раванди омӯзиш ва ҳифз намудани мазмуну муҳтавои иттилоот дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ таъмин намуда, ба натиҷаҳои пешрафти хонандагон таъсири мусбат мегузорад;
- устувории фаъолияти назоратиро дар раванди баҳодиҳии воқей тибқи низом ва меъёрҳои нави баҳогузорӣ таъмин менамояд;
- заманаи мусоид барои гузариш аз таълими маъмулӣ ба таълими самараҳаҳш бунёд месозад.

### **Бартарии ҳусусиятҳои низом ва меъёри баҳогузории нав:**

- аввалан, равона гардидани талаботи низоми нав ба арзёбии миқдори супоришҳои иҷрошуда, ба сифати иҷрои онҳо дар раванди фаъолияти таълимии хонандагон;
- дувум, ҳусусиятҳои ҷамъбастӣ доштани меъёри баҳодиҳии 10,12,..,100 балла ва дар ин замана мусоидат намудан ба ташаккули маҳорати инфириодию нишондиҳандаҳои қобилиятҳои фардии хонандагон ва фароҳам овардани шароит барои имконияти муайян соҳтани рушди онҳо;
- севум, таъмини бақайдгирӣ ва муайян намудани миқдору дараҷаи хатоиҳою нуқсонҳои содиркардаи хонандагон дар раванди таълим ва равона намудани натиҷаи таснифот (таҳлили)-и он ба комёбиҳои таълимии хонандагон, пешрафт ва маҳорати касбкардаи ў;
- чаҳорум, таъмини баҳогузорӣ дар асоси принципҳои таълимии фардию ба шахс нигаронидашуда;
- панҷум, инъикоси раҳёфти дараҷагӣ ба арзишёбии натиҷаҳои таҳсилот ба таври воқей ва ҳоказо.

Ҳамзамон бояд зикр кард, ки рушди системаи муосири таҳсилот дар шароити устувор гардидани иқтидори иқтисодии мамлакат, инкишофи илму техника, рушди маърифатнокии илмию техникӣ пеш аз ҳама ба зарурати устувору қавӣ гардонидани муносибати комили хонандагон ба таҳсил, раҳёфти ташаккули маҳорати мустақилонаи зеҳниу тафаккурӣ ва маҳорати баланди омӯзишӣ нигаронида мешавад. Таҳсилоти босифату замонавӣ, инчунин тавассути худомӯзию мустақилият дар раванди омӯзиш ва фаъолияти самараҳаҳши хонандагон дар низом ва меъёрҳои баҳогузории нав (бисёрбалла) хеле арзишманд шуморида мешавад.

Масъалаи мазкур дар шароити имрӯза муҳим арзёбӣ гардида, дар илми педагогикаи муосир аҳамияти маҳсус қардааст. Он якчанд сабабҳоро доро мебошад:

- аввалан, он ба талабот ҷиҳати ташаккули қобилияти чустучӯи мустақилона ва ҳифз намудани тамоми донишҳои зарурӣ ва ба рушди ҳаёти иҷтимоии хонандагон ба таври лозима (талаботи худсозӣ ва бозсозии хеш) нигаронида шудааст;

- дувум, бо сабаби инкишофи босуръати системаи иттилоотио иртиботии имрӯза, дар дастрасии ҳамагон қарор доштани компьютерҳои шахсӣ ва шабакаи интернет талабот ба ҷорӣ намудани низоми баҳогузории нав ва тавассути он ҳаллу фасл намудани масоили гуногуни назариву амалӣ ба маротиб афзудааст.

Ҳадафи ниҳоии ҳар як системаи педагогӣ самарарабаҳшӣ ва натиҷаи фаъолияти дилҳоҳи таълимӣ аст. Арзёбии дараҷаи тавонии хонандагон бошад, ҳамчун мушкилот ва талабот дар низоми баҳогузории нав аз барқарор намудани сатҳи фарогирӣ хонандагон ба раванди донишомӯзии босифат ва арзёбии муваффақонаи раванди таълиму тарбия дар ҳамаи зинаҳои таҳсилоту пешрафти он иборат аст. Табиист, ки ҷараёни таҳсилот дар мавриде самаранок мегардад, ки агар омӯзиш дар ҳамbastagӣ бо таваҷҷӯҳ ва ҳифз намудани мазмуну муҳтавои иттилоот сурат бигирад ва дар зери таъсири он фаъолияти даркӯниши эҷодӣ рушд ёбад, таваҷҷӯҳ ба фаъолияти пажӯҳиши мушоҳида карда шавад. Пас, бо боварии том метавон гуфт, ки ҳар қадар методҳои фаъолияти даркӯниши самаранок, низом ва баҳогузорӣ дақиқу дуруст бошанд, талабот ба омӯзиш афзун мегардад ва ҳамон қадар пешрафти муваффақонаи хонандагон таъмин мегардад.

### **Мушкилоти назардошти низом ва меъёрҳои баҳогузории нав:**

1. Ҷорӣ намудани низоми нави баҳодиҳӣ пеш аз ҳама ниёз ба коркарди нишондиҳанда (индиқатор)-ҳо барои арзёбии дараҷаи комёбиҳои таълимии пешбинишуда дар шакли баҳогузорӣ, ташкили бонки пешрафти натиҷаҳо оид ба ҳар як фанни таълимӣ ва омода намудани мутахассисоне, мебошад, ки методологияи таҳияи ин нишондиҳандаҳо (индиқатор)-ро хуб донанд. Ҷараёни коркарди воқеии нишондиҳандаҳо (индиқатор)-и таълимии стандартӣ ё гайристандартии баҳодиҳӣ ба комёбиҳои пешбинишудаи таълимиӣ ва таҳлили нишондодҳо тибқи нишондиҳандаҳои озмоиши дар мамлакатҳои пешрафта нишон медиҳанд, ки раванди татбиқи ин масъала метавонад муддати муайянро дар бар гирад (аз озмоиши гузаронидани онро дар назар доранд).

2. Истифодаи низом ва меъёрҳои нави 20,10,12, 40...,100 - балла раванди баҳогузориро ба дараҷаи дониш, маҳорат ва малакаи хонандагон мураккаб гардонида, барои муайян намудани % ва моҳият ва муҳтавои балҳои (11, 9, 52, 66...ва гайра) зарурияти донишҳои математикий, истифодаи технологияи информатсионро ба миён меорад.

3. Гузариш ба системаи баҳогузории 10,12,20,40,60...- балла тағирии системаи тафакқури ҷомеаи омӯзгорон ва хонандагону падару модаронро тақозо менамояд.

4. Муҳлат ва муваффақияти ҷорӣ намудани системаи низом ва меъёрҳои нави баҳодиҳӣ ба комёбиҳои воқеии таълимии хонандагон ба омода намудани кормандони Раёсату шӯъбаҳои маориф, маъмурияту омӯзгорони таълимгоҳҳои кишвар вобастагӣ дорад. Аз ҷумла, шинос намудани онҳо бо мазмун ва мӯҳтаво, методикаи воқеии назорат, идеологияи идора намудани раванди таълим дар шароити гузариш ба низоми нави баҳодиҳӣ ва натиҷаҳои пешбинишудаи ниҳоии он дар сатҳи зарурӣ. Қисмати дигари омӯзгорон ба амалӣ намудани низом ва меъёрҳои баҳодиҳии 10,12,20,40,60,... балла аз ҷиҳати психологӣ омода нестанд.

5. Барои падару модарон низ низом ва меъёрҳои нави баҳодиҳӣ ба пешрафти муваффақонаи таълимии хонандагон дар сурати ҷорӣ намудани он душвориҳо дар дарки мазмун ва муҳтавои он бунёд месозад, ки маъмурияту омӯзгорони таълимгоҳҳоро лозим меояд барои бартараф намудани мушкилот тадбирҳои зарурӣ дар самти омӯзишу ҳифзи нозукиҳои он андешанд.

### **Пешниход:**

1. Мутобиқ намудани низом ва меъёрҳои баҳодиҳӣ ба дастовардҳои таълимии хонандагони муассисаҳои таълимии кишвар ба талаботи низому меъёрҳои байнамилалӣ зарурати замон маҳсуб ёфта, чорӣ намудани он ба манфиати тамоми тарафҳои ба таълиму тарбия фарогир ва ҷомеа мебошад.

2. Муҳлати чорӣ намудани низом ва меъёрҳои нави баҳогузорӣ дар давоми муддати муайян бо назардошти муайян намудани мактабҳои озмоиши, курсҳои омӯзиши (тавассути такмили ихтинос) доир ба мазмун ва мӯҳтаво, роҳу усулҳои назорати воқеӣ, идеологияи идора намудани раванди таълим дар шароити гузариши ба низоми нави баҳодиҳӣ барои кормандони раёсату шуъбаҳои маориф, маъмурияту омӯзгорони таълимгоҳҳои кишвар лозим аст.

3. Дар интихоби шакл ва намуди низом ва меъёрҳои баҳогузории 10,12,20,.. ё 100-балла таҷрибаи аксарияти мамлакатҳои ҳориҷи дур ва ҳамсоя, ки аллакай дар ин сamt az комёбӣ ва норасоӣ оғаҳӣ пайдо кардаанд, истифода намуда, низом ва меъёрҳои баҳогузории 12 -балларо интихоб намудан аз аҳамият ҳолӣ наҳоҳад буд. Зоро, аввалан ин низом дар истифода одӣ ва барои ҳама дастрас мебошад. Дувум, ба таъмини муваффакиятҳои таълимию маърифатӣ, шавқу рағбат ба омӯзиш, рушди фикрронии мустақилона, комёб гардидан ба натиҷаҳои баланди таълими, истифодаи шаклу усулҳои гуногуни назорат, ташаккули ҳудназораткунии хонандагон бештар фазои мусоид фароҳам меорад.

4. Ҷорӣ намудани низоми нави баҳодиҳӣ (бисёрбалла) ва ҳалли он яке аз ҳадафҳои асосии ислоҳоти кунунии мактабу маориф буда, дар бисёр кишварҳои ҷаҳон он татбиқи ҳудро ёфтааст.

Дар рафти баёни фикру андешаҳои омӯзгорону маъмурияти таълимгоҳҳо ба ҷорӣ намудани низом ва меъёрҳои баҳогузории 12 - балла ҳамчун омили муҳими таъмини инкишофи инфириодии ҳар як хонanda бештар таваҷҷуҳ зоҳир карда шудааст.

### **Адабиёт:**

1. Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функция оценки учения школьников –М.: Педагогика,1984.-297
2. Айнштейн В.Г., Гольцова И.Г. Об адекватности экзаменационных оценок // Высшее образование в России. №3, 2003. С. 40-42.Ананьев Б.Г. Психология педагогической оценки. Л., 1935.
3. Дониши хонандагонро кӣ муайян мекунад. Аз ин рӯ меъёри ягонаи баҳогузорӣ зарур аст. Мураттиб М.Рустам. Ҳафтавори «Омӯзгор», 8 сентябри соли 2007, с. 11.
4. Зимняя И.А. Педагогическая психология. - М., 2000.
5. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии. Учебное пособие/Под ред. Смирнова С.А. - М., 1998.
6. Каримова И.Х.Теоритическая основа гуманизации гуманитарного образования учащихся таджикских школах.
7. Куклин В.Ж., Мешалкин В.И., Наводнов В.Г., Савельев Б.А. О технологиях оценки качества знаний // Высшее образование в России. №3, 2003. С. 146-153.
8. Лутфуллоев М.П. Дарс. – Душанбе: «Маориф», 1995. – 192 с.
- Мухторов З. Проблемы оценивания. Маҷ. «Мактаб ва ҷомеа», 2003, № 3. – с. 20-23.
9. Рогинский В.М. Азбука педагогического труда (Пособие для начинающего преподавателя технического вуза). - М.: Высш.шк.,
10. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: От деятельности к личности: Уч. пособие. М. 2003
11. Хубаев Г.О построении шкалы оценок в системах тестирования // Высшее образование в России. №1, 2004. С. 122-125.

## **НЕОБХОДИМОСТЬ И ТРУДНОСТИ ПЕРЕХОДА НА НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ 10,12...,100 - БАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.**

В статье даётся научное обоснование целесообразности перехода на новое Положение и нормы выставления 12 балльной системы оценки знаний, умений и навыков учащихся в общеобразовательных школах республики Таджикистан, а также необходимости и трудности переходного периода.

**Ключевые слова:** нормы и критерии оценки знаний, реформа образования, учебные достижения, степень усвоения, уровень знаний, исследовательская деятельность, творческая направленность.

### **NEED AND DIFFICULTIES OF TRANSITION TO NEW SITUATION AND NORM OF AN ASSESSMENT OF KNOWLEDGE OF PUPILS AT 10,12..., 100 POINTS SYSTEMS.**

The article speaks about the necessity of transition to new regulations and standards for presentation 10.12..., 100 point system of evaluation of knowledge, abilities and skills of the students of General education schools of the Republic of Tajikistan

**Keywords:** standards and criteria for estimation of knowledge, education, learning outcomes, the degree of assimilation, the level of knowledge, research activities, research activities, creative orientation.

## **ТАРБИЯ АЗ НАЗАРИ МАВЛОНО ҶАЛОЛИДДИНИ БАЛХӢ**

**ГУРЕЗ Сафарзода  
ходими илми Пажӯҳишгоҳи рушди маориф**

Осори гаронмояи Мавлоно чун махзани гетифурӯз, макнуни замир ва хаёлхонаи бахсу мучодалаи мазмунан рафэъ барои кушодани масоили зиёди оламу инсон асрҳо боз хидмати шоистае карда, то ба имрӯз чун роҳнамои фотир ва барозанде сахми боарзиши хешро гузаштааст. Ҳангоме ки кас ба мутолиаи таърих ва таълимоти бузургони олами фарҳангии ҳалқи тоҷику форс ошно мегардад, ба дунёи шеъру ҳунар дар қаламрави ахлоқу тарбия ва қалому ҳикмат гарқ гардида, ўро як эҳсоси ҳайратовари футӯҳ фаро мегирад. Бояд гуфт, ки дар масоили тарбия ҳаргиз набояд нақши таърих ва дигаргуниҳои иҷтиобазирро, ки тайи замону макон дар пешрафти андешаҳо доранд, нодида гирифт. Шинохти чунин ҷаҳонбинӣ- мисли ҳар ҷаҳонбинии

дигар- аз чүянда навъе ҳамдилиро низ мутолиба мекунад ва бидуни ин андак мояи ҳамдилй муҳаққиқ наметавонад дар каронаҳои дурдасти ин омили инсони фарҳангӣ нуфуз кунад ва бо он чи онро арзёбии «айнӣ»- и хеш меҳонад, низ мутмаин бошад.

Зиндагии Мавлоно, ки дар ишқу маърифат хулоса мешуд, барои мардум камоли матлуби ахлоқи пирони сӯфияро таҷассум медод. Бо ин ҳама, асари бузурги якто ва беҳамтои Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ «Маснавӣ», ки онро метавон зубда ва ҳосили ҷамъи таҷориби ирфонии дунё дар тамоми қарнҳо муаррифӣ намуд, дар он идроку эҳсоси орифест, ки солҳо дар лобалои авроқи аҳли ҳол ва аз роҳи таълиму мутолиаи қитоб бо он чӣ дар масъалаҳои матлуби аҳли назар унс ва ошнӣ ёфтааст.

Мавлоно чун муаллими ахлоқ, педагоги барҷаста меҳоҳад, ки мағҳумҳои башарӣ, ки бо истилоҳи «Одамият» ифода гардидааст, бо суханҳои фаҳмо, суфта, бо забони мулоими рӯҳнавоз ба мардуми замони худ ва пасин бифаҳмонад. Аз ин ҷост, ки осори ўро дар ҳама замонҳо аз осори тамоми пешиниён мумтоз гардонидааст.

Тарбия одамиро одам ва писандидаву арҷманди олам мегардонад. Тарбияни нек инсонро тадриҷан ба шоҳроҳи зиндагӣ ва оқибат ўро ба манзили мурод ҳоҳад расонд. Зимнан, шахси гумроҳшудае, ки аз вакъту гузашти дақиқаҳои умр беҳабар мемонад ва таассуфе ба дили ў падид меояд. В. А. Сухомлинский таъсири тарбияи оиларо ба қувваи пурасроре монанд қарда буд, ки зебоиҳои инсониро тавлид месозад. Аз ин ҷост, ки дар гузориши умр ва зиндагии одамӣ ба яке аз баргу навдаҳои ниҳоли сабзу пурбори тарбия эътибор дода нашавад ва нисбат ба ин амали нек беамалӣ зоҳир гардад, он навдаву барг пажмурда гардида ва ҳусну латофату зебоии таровати ў то андозае коста гардида, соҳибашро беҳол ва бемадор мегардонад. В. А. Сухомлинский навишта буд, ки падару модарон дар симои фарзандони худ, пеш аз ҳама, ҳудашонро дида, диалектикаи инкишофи қӯдакро фаҳмида тавонанд. Беэътиборӣ дар ин соҳа боиси рехтани сиришки ҳасрати одамӣ ва ҳолатҳои ногувор ва умедҳои аҳли ҷомеа ҳоҳад шуд. А. С. Макаренко гуфта буд, ки агар бача наздикони худ – падару модари худро дӯст надорад, пас вай дӯст доштанро наомӯхтааст. Ҳар гоҳ тарбияро ба як соати дақиқ ташбех додан ҷоиз бошад, дар хотир нигоҳ бояд дошт, ки яке аз мурватҳои ў аз ҳаракат бозмонад, тамоми ҳастии соат низ аз гаштан бозмemonad ва соҳибашро ба қатори бесоатон voguzorad ва баъдан ў дигар гузашти вакъто муайян карда натавонад.

Оре, чунин аст ҳолати зиндагонии одамӣ. Чуноне ки К. Д. Ушинский гуфта буд: «Одам бинои ахлоқи ҳаёти ҳудро ҳеле ва ҳеле баланд бунёд мекунад». Тарбияни неки инсон, лабони шакаррези пурмеҳри аҳли ҷомеаро ба табассум ҳоҳад овард, бо тарбияни баду беэътиноӣ нисбат ба фарзанди одам зоҳиргардида, аз ҷашмони пурмеҳри он бузургворон оқибат, сиришки гурбат ва ҳасрат ҳоҳад боронд. В. А. Сухомлинский навишта буд: «Корҳое, ки ҳоҳишу қӯшишҳои неки шаҳсро барои идеали ахлоқӣ бедор мекунад, ҳар чӣ бисёртар бошад – ин аст яке аз қонуни асосии тарбияи наврас». Аз ин ҷост, ки бузургворони гузашта, ба ҳусус, адиби бузурги ҷаҳонӣ Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ ба тарбияни наслҳои оянда, мунтазам эътибор дода ва таковари баҳту иқболи онҳоро ба манзили мурод расонидааст. Мавлоно чун педагоги бузург дар эҷодиёташ оид ба масъалаҳои муҳими рӯзгори инсонӣ- ҳамдилию ҳамраъии аҳли башар ва тарбияни он фикрҳои муғид гуфта, ба ёдгор мондааст. Осори Мавлоно чӣ дар наср ва чӣ дар назм бештар ба масъалаҳои ахлоқию тарбиявӣ баҳшида шудаанд. Ин ҷанбаи эҷодиёти ў, махсусан, дар «Маснавӣ» мақоми арзанда дорад.

Дар ашъори Мавлоно ҷанбаи рӯҳоният қавӣ бошад ҳам, моҳияти амиқи дунявиӣ низ дар онҳо арзи ҳастӣ дорад. Дар онҳо шоир бисёр масъалаҳои муҳталифи фалсафӣ, иҷтимоӣ, динӣ, ва педагогии замони хешро баррасӣ менамояд. Достону масалҳои ў ҳама ҷанбаи тарбиявӣ доранд, ҳатто ҷанде аз ҳикоёти зишту нораво, ки дар асар оварда шудаанд, низ ба ақидаи Абдулҳусайн Зарринқӯб, аз аҳамияти тарбиявӣ ҳолӣ нестанд.

Фояҳои педагогии Ҷалолиддини Балхӣ ба ақидаи донишмандон 969 қиссаю достонҳои ҳалқӣ ба тариқи рамзу тамсил баён карда шуда, дар ҳамаи онҳо як фикри асосӣ – ваҳдату яқдилии мардуми олам ва ба ҳусус, тарбияи инсон ҷои муҳимро ишғол менамояд.

Масъалаҳои ахлоқиву тарбиявии осори Ҷалолиддини Балхӣ ба қавли профессор Н. Одилов, дар консепсияи умумифалсафӣ дар вобастагии зич бо озодии ирода ҳалли худро ёфтаанд. Шоир дар ашъори худ ба ҷанбаҳои худшиносӣ ва соҳибихтиёри инсон диққати маҳсус додааст. Тибқи маълумоти ӯ инсон дар зиндагӣ озод аст, ҳар як амали ҳайр ё рафтори бади шаҳс аз тинати худи ӯ вобаста аст.

Мавлоно дар ашъори ахлоқиаш ҳамеша хонандаро ба ақлу идрок, андешаю машварат даъват карда ва бо маслиҳати ҳамдигар ҳал намудани масъалаҳои баҳсталабро зарур медонист:

Машварат идроку ҳушёрӣ дихад,  
Ақлҳоро ақлҳо ёрӣ дихад.

Панду андарз ва ташвиқи одобу ахлоқ яке аз анъанаҳои хеле қадимии адабиёти тоҷику форс буда, ҳанӯз аз асрҳои Ҳ сарчашма гирифтааст.

Азбаски имрӯз давлати соҳибистиқоли мо ба масъалаи худшиносии таъриҳӣ, аз худ намудани арзишҳои суннатию башарӣ ва дар ин замина ҳосил намудани малакаи расидан бар пояти анъанаҳои миллӣ ва фармудаҳои ахлоқиу фарҳангӣ таваҷҷуҳи хоса зоҳир намудааст, ба омӯхтани панду андарзҳои бузургони гузаштаи худ ниёзмандем. Минчумла, омӯхтани эҷодиёти яке аз бузургманишони барҷастаи адабиёти аспи X111 Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ қобили омӯзиш аст. Асарҳои машҳури ӯ «Маснавии маънавӣ», «Девони кабир» бо дурданаҳои қиматбаҳои бемисл бо шаҳомати худ ақлу ҳуши наслҳои ҷандин қарнҳоро рабудааст. Дар байти машҳур, ки яке аз шоҳкориҳои Муҳаммад Ҷалолиддини Балхӣ аст, чунин арзёбӣ шудааст:

Маснавии маънавии Мавлавӣ,  
Ҳаст Қуръон дар забони паҳлавӣ.

Маснавӣ дар забони паҳлавӣ «Қуръон» эътироф шуданаш бар ҷанд дар оғози мардуми оғозӣ дар бар мегӯянд. Азвал ин ки «Маснавӣ» тамоми масъалаҳову нуқтаҳои дунявӣ аз назари як олим, як файласуфи тавоно бо далелҳои мӯйшикофона таҳқиқ шудаанд ва метавон гуфт, ки хонанда ба ин васила ба маънову моҳияти Қуръон хубтару беҳтар сарфаҳм мераవад. Аз ҷониби дигар, чунон ки шоир ва донишманди Эрон Муҳаммадизо Шафии Кадқанӣ менависад: «Аз лиҳози оғозу анҷом ва доштани назми хосе, ки берун аз ҳама низомҳои таснифӣ аст ва ҳамчунин усули арзи матолиб ва роҳу русуми тамсил ба китобҳои муқаддас шабоҳат дорад». «Маснавӣ» беш аз сад маротиба дар Эрону Ӯрупову Мисру Туркия нашр шудааст ва ҷандин аср инҷониб бар равону андешаи мардуми олам таъсири беҳамтое гузоштааст.

Чаро дар бисёр сарчашмаҳо Мавлавиро ба унвони «Ҳакимӣ» ёд кардаанд? Зоро, қаблан ҳаким, файласуф буда ва шеър барои ӯ як васила, як намуди изҳори панду ҳикмат будааст.

Мавзӯи инсон дар адабиёти ҷаҳон, чи Юнони қадиму Рум, ҳам дар назми форсу араб – зимнан, дар осори нобигаҳои ҷаҳонӣ мавзӯи марказӣ маҳсуб меёбад ва Мавлавӣ низ истисно нест, балки яке аз мумтозони панду ахлоқ аст.

Зикр кардан бамаврид аст, ки дар осори панду ахлоқии Мавлоно Ҷалолиддин, пеш аз ҳама, тарбияи инсон ба дид меояд. Мавлоно мақому манзалати инсонро марказ ва мақсади аслии оғариниши олам медонад. Ҳусусият ва ҷанбаи асосии таълимоти аҳоқии Мавлоно аз мутамарказ соҳтани диққати илми ахлоқ ба зоти инсон иборат мебошад. Аз ин рӯ, таълимоти ахлоқии ӯ саршори андешаҳои инсондӯстӣ буда, дар он талоши мӯшикофонаи инсон дар роҳи такомули рӯҳии худ мақоми хос дорад:

Гар зи пушти одамӣ в - аз салби ӯ,  
Дар талаб мебош ҳам дар талби ӯ.

Маънӣ: агар аз пушт, камар ва нутфагоҳи одамӣ чудо шуда, ба дунёи ҳастӣ арзи вуҷуд карда бошӣ ва сипас, дар талаби номи неки одамӣ бош ва кӯшишу гайрат ба ҳарҷ дех, то сазовори таҳсину ифтихори насл, авлод, нажод ва ирқи одамӣ гардӣ. Дар ин байт вожаи «Салб» ба маънии чудо кардани чизе аз чизе омада, «пушт» ба маънии камар, нутфагоҳ омадааст:

Пӯст бошад мағзи бадро айблӯш,  
Мағзи некӯро зи гайрат айблӯш.

Маънӣ: ончунон ки пӯст норасоӣ, нуқсон ва камбудии мағзи иллатнокро мепӯшонад, инсон ҳам бояд бар он кӯшад, то айби мағзи некӯро бо кӯшишу гайрати хеш пӯшонад. Вожаи «айблӯш» дар байти мазкур ба маънии норасоӣ, камбудӣ омадааст. Шоир тавассути қалимаҳои «айблӯш» ва «айблӯш» санъати таҷниро истифода бурдааст. Мавлоно кӯшиш ба ҳарҷ додааст, ки то мақому мартабаи инсонро баланд бардошта, бештар фазилатҳои ботинии инсон ва инкишофи маънавии вайро ба қалам дихад:

Он чи пурмағз аст, чун мушк аст пок,  
В-он чи пӯсид (а) ст, набвад гайри хок.  
Он чи бомаънист, худ пайдо шавад,  
Он чи бемаънист, худ расво шавад.  
Рав ба маънӣ кӯш, эй суратпараст,  
З-он ки маънӣ бар тани сурат пар аст.

Б.1: Он қаломе, ки пурнақшу нигор, зебо ва бо мантиқи қавӣ эҷод гардидааст, чун мушк пок ва фарогир аст. Баръакс, сухани пастмаҳак бекадру қимат гашта, гайри хок чизи дигаре ба бар намеорад.

Б.2. Афкори рангину пурмазмун барқарор, устувор ва қоим ҳоҳад монд. Он қаломе, ки аз маънӣ тиҳист, оқибат боиси беиззатӣ, маломатзадагӣ ва шармсории гӯянда ҳоҳад гашт.

Б. 3: Эй, суратпараст! Рав, бикӯш то маъниро ба даст орӣ, зеро маънӣ бар тани сурат мисли пар аст. Азизуддини Насафӣ (1230 – 40) низ дар ин мавзӯъ фармудааст: «Суратро эътиборе нест ва маънӣ эътибор дорад. Агар сурат ва маънӣ бошад, ҳар дуро эътиборе ҳаст. Ҳар кӣ маънии ҳайвонӣ дорад, ҳайвон бошад. Доно ҳамаро мебинад, мешиносад ва ба ҳама месозад ва кори ў дар дунё андар наравад».

Мавлоно мефармояд: «Охир ин амал намозу рӯза нест ва он сурати амал аст. Амал маънӣ аст дар ботин. Охир, аз даври Одам то даври Мустафо намозу рӯза буд – он сурат набуд ва амал буд. Пас амал ин аст, ки ҳалқ фаҳм накардаанд:

Маънӣ он бошад, ки бистонад туро,  
Бениёз аз нақш гардонад туро.

Маънӣ он набвад, ки кӯру кар кунад,  
Мар туро бар нақш ошиқтар кунад.

Б. 1 Маънӣ он аст, ки бояд туро таҳсир ва тобеи хеш гардонад. Ба хусус, туро нисбати расму сурат ва тасвироти бечон беҳҳтиёҷ мегардонад.

Б. 2. Маънӣ он аст, ки онро ҳар кӯру кар ба осонӣ фаҳм накунанд ва қасро бештар ба он расму сурат ошиқтар менамояд.

Нақш бар девор мисли одам аст,  
Бингар, аз сурат чи чиз ўро кам аст.

Маънӣ: Расм, сурат ва тасвире, ки бар девор овехта шудааст, ба одам моно аст. Пас назар кун ба сурати бар девор овехташуда, ки чи чиз вайро намерасад.

То гилоф андар бувад, боқимат аст,  
Чун бурун шуд, сұхтанро олат аст.  
Теги чүбинро мабар дар корзор,  
Бингар аввал, то нагирад кор зор.  
Гар бувад чүбин, бирав дигар талаб,  
В –ар бувад алмос, пеш о бо тараб.

Б. 1. То даме, ки тег дар гилоф қарор дорад, олоти боқимат маҳсуб мешавад. Лахзае, ки аз гилоф берун меояд, он ба олоти оламсұз табдил хоҳад ёфт.

Б. 2. Теги чүбинро зинхор ба корзор мабар. Нахуст аз он андеша намо, то ҳангоми задухұрд хор, парешон ва музтару нотавон нагардй.

Б.3. Тег агар чүбин аст, бирав дигар тег дархост намо ва пас аз дарёфти теги алмос ба майдон ҳозир шав. Қони бемаңнй дар бадан носозгор аст, он мисли теги чүбинест, ки дар гилоф қарор дорад ва аз ү кор гирифтан нашояд. Ү ҳосидй ва бадкирдориҳои ашхоси бадтинатро мазаммат карда, онхоро огоҳ намудааст, ки агар ба касе бадй мекунед, донед, ки ба хеш бадй кардаед ва баъдан ба гирдоби бадиҳои хеш фурӯ ҳоҳед рафт.

Шоир ба ин маңнй гуфтааст:

Ҳамла бар худ мекунй, эй содамард,  
Ҳамчу он шере, ки бар худ ҳамла кард.  
Чун ба қаъри хүи худ андар расй,  
Пас бидонй, к- аз ту буд он нокасй.  
Ҳар ки дандони заифе меканад,  
Кори он шери ғалатбин мекунад.

Б. 1. М: Эй марди сода, ту меҳоҳй касеро мавриди ҳамлаи хеш қарор дихй. Пас бидон, ки ин ҳамларо на ба дигарон, балки бар хеш кардай, чун шери бадхашме, ки симои хешро дар об дида, худро нобуд сохта буд.

Б.2. Агар ба табиат, тинат ва қаъри феълу атвори хеш амиқтар сар фурӯ барӣ, икror ҳоҳй шуд, ки ин нокасй аз ҷониби худи ту ба вуқӯй пайвастааст.

Б.3. Ашхосе, ки ба дарвешону заифон шеваи ҷабру зулмро раво мебинанд, бидонанд, ки кори он шери ғалатбинро бори дигар тақрор кардан меҳоҳанд.

Василаи дигаре, ки Мавлоно аз он дар мубориза бар зидди золимй ва ташвиқи хайрхоҳй истифода мебарад, андешаи мукофоти амал аст, ки бар асоси он сазои некй некист ва бадй – бадй. Мавлоно тибқи ин гоя зулму золимиро дар «Маснавӣ» ба чунин лаҳну шева маҳкум менамояд:

Чоҳи мазлум гашт зулми золимон,  
Инчунин гуфтанд ҷумла олимон:  
Ҳар ки золимтар – ҷаҳаш пурҳавлтар,  
Адл фармудааст бадтарро батар.  
Эй, ки ту аз зулм ҷоҳе меканий,  
Аз барои хеш доме метаний.  
Бар заифон гар ту зулме мекунй,  
Дон, ки андар қаъри ҷаҳ пай мезаний.

Б.1. Зулми золимон, одатан ҷоҳи мазлумон аст, ки олимон низ бар он ишораҳо доранд.

Б.2. Ҳар ки золимтар аст, гӯри ү пурҳавлу даҳшатноктар хоҳад буд. Адлу дод варзидан ба бадон муодили бадй кардан аст, раҳм овардан бар бадон ситам аст, бар некон ва авф кардан бар золимон ҷабр аст бар мазлумон.

Б.3. Эй фарди золимпеша: Ту, ки барои зердастон чоҳе аз зулм кандан меҳоҳӣ, дон, ки он ҷоҳро на баҳри дигарон, балки баҳри хеш омода кардай.

Б.4: Бидон ва огоҳ бош! Агар дар сари роҳи заифон ҷоҳе кандан ҳоҳӣ, бидон ба қаъри он ҷоҳ, пеш аз ҳама, ҳудат афтода нобуд ҳоҳӣ шуд.

Мавлоно некӣ ва баркирдориро ҳамчун аъмоли ихтиёрии худи инсон шумурда, бадбинӣ, қаҳру газаб, ҳасад, шӯҳратпарастӣ, иззатталабӣ барин сифатҳоро ба амали худи инсон вобаста медонад. Аз ин рӯ, роҷеъ ба ин хислатҳои башарӣ Иблисро гунахгор донистан ҷоиз нест. Мавлоно таълим медиҳад, ки ҳар бадӣ ва ҳар бадкирдорие, ки аз инсон ба вуқӯъ мепайвандад, на аз амалиёти шайтон, балки аз амири нафси худи инсон сар мезанад ва сабаби ҳамаи бадкирдориҳо бадкориҳо нафси худи инсон дониста мешавад. Шоир ба ин маънӣ гуфтааст:

Бегунаҳ лаънат қунӣ Иблисро,  
Ту набинӣ аз худ ин талбисро...  
Нест аз Иблис, аз туст, эй гавӣ,  
Ки чу рубаҳ сӯи дунба меравӣ.

Шоир нафсро омили ҳамаи бадиҳо маънидод намуда, онро асоси бадбахтиҳо ва пояи душмании байни одамон шуморидааст:

Нафс күштӣ, бозрастӣ з – эътизор,  
Кас туро душман намонад дар диёр.

М: Агар ту нафси хешро бикушӣ, он гоҳ аз узроҳои узрталабӣ наҷот ҳоҳӣ ёфт. Пас туро дар ин сарзамин дигар душман наҳоҳад монд.

Мавлоно ақлу хирадро ситоиш намуда, қайд мекунад, ки инсон аз дигар мавҷудот бо ақлу хиради хеш фарқ ҳоҳад кард. Ў чунон оғарида шудааст, ки барои ҳаёт ва амалиёти мустақилонаи хеш қодир аст:

Ин ки фардо ин кунам ё он кунам,  
Ин далели ихтиёрист, эй санам.

Дар байни масъалаҳои тарбиявие, ки дар «Маснавӣ» баррасӣ гардидаанд, тарғиби ростгӯиву некномӣ мақоми хосае дорад:

Ростиро пешай худ кун мудом,  
То шавӣ дар ҳар ду олам некном.

Мавлоно ҳусни ахлоқро дар одоби нек, кирдори шоиста, рафтори писандида ва ифғату покдомани мебинад. Ў мӯътакид аст, ки инсон тавассути тарбия, омӯзондану омӯҳтан, машқ ва худтарбиякунӣ ахлоқи хешро дуруст ва комил гардонида метавонад:

Ман надидам дар ҷаҳони ҷустуҷӯ,  
Ҳеч аҳлият беҳ аз ҳӯи накӯ.

Мавлоно: Ман дар ҷаҳони ҷустуҷӯи хеш ҳарчанд қӯшиш ба ҳарҷ додам, вале ҳеч лаёқату истеъоддро беҳтар аз табиат, тинат ва ҳулқи нек пайдо карда натавонистам. Вожаи «аҳлият» дар мисраи дуюм ба маънии лаёқат, истеъоддод омада, вожаи ҳӯ (й) ба маънии табиат, тинат ва ҳулқу атвор истифода шудааст.

Мавлоно таълим медиҳад, ки айбу нуқсонҳои башарӣ тавассути забон тақрир меёбанд. Аз ин рӯ, ҳангоми баёни андеша эҳтиёт мебояд кард. Пеш аз оғози сухан аввал дуруст мулоҳиза намуда, суханро дар мизони ақл санчида, ба зарур будани он боварӣ намуда, баъдан ба забон овардан ҷоиз аст:

Нуқтае, к- он част ногаҳ аз забон,  
Ҳамчу тире дон, ки част он аз камон.  
Во нагардад аз раҳ он тир, эй писар,  
Банд бояд кард селеро зи сар.  
Чун гузашт аз сар чахонеро гирифт,  
Гар чаҳон вайрон кунад, набвад шигифт.

Ба қавли Мавлоно холиқи афъол худи инсон аст ва ҳар феъл, ки аз ў содир мешавад, марбут ба худи ўст, яъне бавучудорандай рафтору кирдори баду нек худи инсон аст. Аз ин чост, ки орифи бузург мефармояд:

То ту торику малулу тирай,  
Дон, ки бо деви лайн ҳамширай.  
Чун зи луқма ту ҳасад бинӣ, давом,  
Ҷаҳлу гафлат зояд, онро дон ҳаром.  
Ҳеч гандум кориву ҷав бар дихад?  
Дидаи аспе, ки курраҳар дихад?

Б. 1. То даме, ки дилсиёҳ, тираакл, ҳасуд ва бадкирдор ҳастӣ, дон, ки бо деви лайн – Иблис ҳамтан, ҳамроҳ ва ҳамнишинӣ.

Б.2. Агар ту баҳри луқмае ҳасадхӯриро идома дихӣ, пас, дониста бош, ки аз ҷаҳлу ҷаҳолат, бехабарӣ, бепарвой ва бетадбирӣ барин хислатҳои ношинастай башариро баҳри хеш пайдо кардай.

Б.3. Оё ҳеч дидай, ки гандуми ба замин кошташуда ҳосили ҷавро дода бошад?  
Оё ҳаргиз дидай, ки аспе курраҳар зондааст?

Муаллифи «Маснавӣ» дар бисёр мавридиҳо масъалаҳои рӯзмарраи зиндагиро аз рӯи ҳикмати воло ҳаллу фасл намуда, чунин андеша меронад:

Аблаҳон гуфтанд марде беш нест,  
Войи он, к – ў оқибатандеш нест.  
Оқибат дидан бувад аз комилӣ,  
Дур будан ҳар нафас аз ҷоҳилӣ.

Б.1. Гуфтаанд, ки аблаҳон мардони ҳакиқӣ нестанд. Вой бар ҳоли онҳое, ки охири кор ва натиҷаи амалро насанҷида, аз ояндаи хеш бехабар мемонанд.

Б.2. Охири корро мулоҳиза карда тавонистан, дурандеш будан ва аз ҷаҳлу ҷоҳилӣ дар канор истодан аз фозилиӣ, донишмандӣ ва соҳибхунарии шахс дарак медиҳад.

Ба ақидаи Мавлоно, агар шахс бо одамони баду авбош ва мурдадил ҳамнишаст шавад, ҳатман нангӣ бадномиро ба худ мегирад: «Ҳар кӣ бо бадон нишинаид, агар низ табииати эшон дар ў асар нақунад, ба тариқати эшон муттаҳам гардад». Мавлоно нуқсонҳои маънавии инсониро маҳқум намуда, бо одамони мурдадил нишастанро маслиҳат намедиҳад:

Войи он зинда, ки бо мурда нишаст,  
Мурда гашту зиндагӣ аз вай бичаст.

Дар тарбияву ташаккули хислатҳои шахс таъсири беҳамтои ҳамсухбатони соҳибдилу доноро дарк намуда, Мавлоно таълим медиҳад, ки кас то тавонад аз одамони сифлатабъу бадсиришт дур гашта, бо соҳибдилон ҳамсухбат ва ҳамнишин гардад:

Гар ту санги хораву мармар бувӣ,  
Чун ба соҳибдил расӣ, гавҳар шавӣ.  
Меҳри покон дар миёни чон нишон,  
Дил мадех, илло ба меҳри дилхушон.

Маҳз ҳамин ҷанбаи ашъори Мавлоност, ки асрҳо боз ақлу хиради одамиёнро тасхир кардааст.

### **Адабиёт**

1. Ҷалолиддини Румӣ. Ҳикоятҳои ҳалқии «Маснавӣ». Ба чоп тайёркунанда: Р. Ҳодизода.- Нашриёти давлатии Тоҷикистон, Душанбе- 1963- 276 с.
2. Ҷалолиддини Румӣ. «Девони қабир». Ҷилдҳои 1,2. Мураттибон: С. Сиддиқов ва М. Шаҳидӣ- Душанбе: «Адиб», 1993.- 447- 461 с.
3. Муҳаммадтақии Ҷаъфарӣ. Шарҳи «Маснавӣ», ҷилди 1.- Техрон: Паёми озодӣ,-367 с.
4. Ҳалифа Абулҳаким. «Ирфони Мавлоно».- Техрон: Оина, 224 с.
5. Сируси Шамисо. «Баён ва маонӣ»,- Техрон: Фирдавс, 254 с.
6. Ҳодизода Р. «Тасаввуф дар адабиёти форс- тоҷик».- Душанбе: Адиб, 1999.- 188 с.

## **ВОСПИТАНИЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МАВЛОНО ДЖАЛОЛИДДИНА БАЛХИ**

В этой статье речь идет высказываниях (изложение мысли) Мавлоно Джалолиддина (Румӣ) Балхӣ на тему «Человек и его воспитание» осуждает, высказывает свои мысли.

Автор в этой статье о пользе воспитания и изучения в научное в творчестве Джалолиддина Балхи отмечает, что тема носит спорный характер.

Изучение его творчества в воспитании юного (молодого) поколения может сыграть великую роль.

**Ключевые слова:** творчество, культура таджикского народа, мировоззрение, (дисциплина), прилежание, общая философия, самоопределение , виды диси. воспитание, умственное (воспитание), умственное (воспитание), знакомство 9представление).

## **EDUCATION FROM THE MAVLONO JALOIDINY BALKHY**

This article tells about Maulana Jalaliddini Balkhi, is saying on the theme «Person his upbringing». The writer speaks education and emphasizes that this problem is disputable.

**Key words:** (genre) creative activity ,the culture of Tajik folk ,worldoutlook ,behavior, gender of philosophia, oself – determinaition,direction ,education ,mental, presentation.

## **ИСТИФОДАИ МАВОДХОИ ДИДАКТИКӢ ДАР ДАРСҲОИ БОТАНИКА ВА ЗООЛОГИЯ**

**Зулфикарбекова Шахло  
Пажӯшишгоҳи рушди маориф**

Тарбияи хонандагони босавод, эҷодкор, ватандӯст ва хушаҳлок, яке аз муҳимтарин ва асоситарин вазифаи мактаб ба шумор рафта, танҳо дар ҷараёни дарс ба он метавон даст ёфт. Аз ин чунин бар меояд, ки ташкили дуруст ва гуногунрангу дикқатчалб- қунанда будани он дар баланд бардоштани фаъолияти эҷодкории хонандагон таъсири ниҳоят қалон мерасонад, ки он аз малака, дониш ва маҳорати омӯзгори фаннӣ вобаста аст.

Фанни биология дар қатори дигар фанҳо дар рушди маънавии хонандагон яке аз ҷойҳои асосиро ишғол меқунад. Аз таҷрибаҳо маълум гардидааст, ки танҳо аз китоби дарсӣ истифода бурдан пурсидану баёни мавзӯи нав талаботи хонандаи имрӯзаро, ки қариб аз тамоми технологияи имрӯзай навини ҳозиразамон ба пуррагӣ воқиф аст, қонеъ гардонида наметавонад. Дар назди омӯзгорон вазифаи ниҳоят ҷиддие меистад – барои пурра аз ҳуд намудани донишҳо аз ҳамагуна воситаҳои иловагии таълимдӣӣ бояд ҷаъеванӣ истифода барад. Он омӯзгоре, ки аз чунин воситаҳои иловагии таълимиӣ дуруст истифода мебарад, шогирдони онҳо дониши ҳуб мегиранд. Омӯзгорони азиз, ба саволе ҷавоб гардонед, ки ҷаро хонандагони имрӯзай мо аз дарсҳо гурехта ба бозиҳои компьютерӣ машғул мешаванд?


Сабаби асосӣ дар он аст, ки дар баробари бемасъулият будани падару модар, мо омӯзгорон низ гунахгорем. Гузаронидани дарсҳои якхела, истифода набурдан аз воситаҳои таълими иловагӣ, бе тайёрии пухта ҳозир шудан ба дарсҳо сабабҳои асосии аз мактаб дур шудани хонандагон гардидаанд. Аз ин лиҳоз, дар таълими фанни биология гузаронидани бозиҳои дидактикий аҳамияти қалон дошта, дарро шавқовар менамояд ва ба хонандагон имконият медиҳад, ки қобилияти эҷодкорӣ, ҳозирҷавобӣ, нуқтасанҷӣ ва хушзехниашонро инкишиф диханд. Ҳоло бо якчанд намуди бозиҳои дидактикий ва роҳҳои истифодаи онҳо шинос мешавем.

Бозӣ–машқ. Мақсади ин бозӣ дар хонандагон ба вучуд овардани қобилияти фаҳмиш, фикркунӣ ва мустаҳкамкуни маводи таълимиӣ мебошад. Ин намуди бозӣ гуногуни викторинаҳо, кроссворд, ребусҳо, чайнворд, лотоҳои ботаникӣ, зоологӣ, маънидод намудани мазмуну мундариҷаи зарбулмасалҳо доир ба ҳаёти растаниӣ ва ҳайвонотро дар бар мегирад. Яке аз ин шакли бозӣ истифодаи чайнворд, кроссворд ва анаграмма мебошад.

Чайнворд, кроссворд ва анаграммаро омӯзгор метавонад, ҳангоми гузаштани дарсҳои ҷамъбастӣ ва ҳангоми омӯзиши мавзӯъҳои алоҳида истифода барад. Ҳангоми тартиб додони ин воситаҳо ба он бояд кӯшид, ки ҷавоб ба саволҳои додашуда дар дохили мавзӯъ ҷой гирад. Барои оне, ки хонандагон дар дарс барои рӯйнавис кардан вактро бехуда сарфа нақунанд, ба муаллим зарур аст, ки онҳоро пешакӣ дар хона дар варакҷаҳои алоҳида тайёр намуда, дар рафти дарс ба хонандагон тақсим намояд.

Маводҳои дидактики номбаршударо зиёдтар омӯзгор метавонад дар дарсҳои ботаника ва зоология истифода барад.

### 1. Мавзӯи узвҳои растани



#### *Аз боло ба поён*

1. Растани бегул.
2. Узви растани.
3. Растание, ки гардбарг ва тухмдонаашон дар гулҳои гуногун чойгир шудааст.
4. Растание, ки пояш кӯтоҳ ва дар рӯи замин баргҳояш хобидааст.
5. Растание, ки пояш дар рӯи замин пахн мешавад.
6. Кактусҳо дар қадом узвашон обро захира мекунанд?
7. Қадом узви растани қисмҳои дарунии гулро аз шуои тафсони офтоб ва дигар шароитҳои номусоид ҳифз намуда, ҳашароти гардолудкунандаро ҷалб менамояд.
8. Гули тоқа.
9. Гулҳое, ки гурӯҳ-гурӯҳ чойгиранд, чӣ ном доранд.
10. Гуле, ки гурӯҳ-гурӯҳ чойгир аст ва сабадшакл аст.


#### *Аз ҷон ба рост*

11. Узви растани.
12. Узви генеративӣ.
13. Вазифаи узви генеративӣ.
14. Растание, ки баргҳояш ба хор табдил ёфтааст.
15. Тоҷгул ва қосабаргро дар якчоягӣ чӣ меноманд?
16. Гуле, ки гурӯҳ-гурӯҳ чойгираст ва соябоншакл аст.
17. Тӯдагули ҳӯшашакл.

Омӯзгор ҳангоми омӯзиши мавзӯи – «Мева ва тухм» аз чунин анаворд метавонад истифода барад:


**АНАВОРДИ МЕВАЧОТ**

				O		
--	--	--	--	---	--	--



Дар ин анаворд номи 11 меваҷот ҷой дода шудааст  
Чархи ақидаҳо:

Омӯзгор пеш аз оғози баёни дарси нав ҷиҳати ҷалб намудани диққати хонандагон аз таҷрибаи ҳаррӯзаи онҳо истифода намуда, супориш медиҳад, ки дар «Чархи ақидаҳо» типҳои решаш ва организмҳои дар хок ҳаёт ба сар мебурдагиро ҳар як гурӯҳ дар таҳтаи синғӣ қайд намоянд. Натиҷаи пешниҳоди хонандагон чунин аст:



Омӯзгор метавонад чунин бозиҳои шавқовари дидактико дар дарсҳои зоология низ истифода барад.

## ИСПОЛЬЗОВАЕИЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛ В УРОКИ БИОЛОГИЯ И ЗООЛОГИЯ

С целью развитию мышлению учащихся использовать дидактический материалы в уроках биологии имеет свое значение свое значение. Из практики становится ясно, что использование разных дидактических материалов поднимает настроение учащихся, развивает их мышление, улучшает их памятью, и их понятию к темам.

**Ключевые слова:** мышление, учащихся, дидактический материал, памят, понятию, тема, зоология, биология

**ZULFIQORBEKOVA SH.**

## THE USE OF DIDACTIC MATERIAL IN BIOLOGY AND ZOOLOGY LESSONS

For the reason of development of thinking the use of the didactic material in lesson of biologys has its importance. From practic becomes clear that the use of different didactic material raises adjusting puples, develops their thinking, perfects their memory, and their understanding of the subjects.

**Keywords:** thinking, puples, didactic material, memory, notion, subject, zoology, biology.

## ПАХЛӮХОИ ТАЪРИХИИ ТАШАККУЛИ ФАРҲАНГИ ПЕДАГОГИИ ВОЛИДОН

**C. АМОНИЙ**

*мудири Шуъбаи рушди мактаб (синф)-ҳои камкомлекти  
Пажӯҳиишгоҳи рушди маориф*

Фарҳанги педагогӣ чузъи фарҳанги умумии инсон аст, ки таҷрибаи пешиниён ва имрӯзai афзуншавандаро доир ба тарбияи фарзандон дар хонавода дар бар мегирад. Дарки масъулияти тарбия, дониш дар бораи рушди кӯдак, таълиму қобилияти амалии ташкили дурусти зиндагӣ ва фаъолияти фарзандон дар хонавода ва равобити пурсамар бо дигар ниҳодҳои тарбиятӣ муҳтавои аслии фарҳанги педагогиро ташкил медиҳад.

Инсоният кайҳо боз ба хулосае расидааст, ки омодагии маҳсус ва ҷиддии волидон ҷиҳати тарбияи фарзанд амри ногузир аст. Муҳим будани тарбияи фарзанд дар шароити хонавода дар кутуби муқаддас чун «Авасто», «Қуръон» ва дигар муқаддасот дар осори бузургони адабу фарҳанги форсии тоҷикӣ ва ҷаҳониён ифода гардидааст.

Дар асри гузашта ин мавзӯъ дар илми педагогика мақоми хос дошт ва дар ин давра аввалин шуда Я. А. Коменский барномаи омода намудани модаронро ба тарбияи кӯдакон дар китоби «Мактаби модарон» пешниҳод намудааст.

Ф. Фребель татбиқи ёрии амалии модаронро дар тарбияи фарзанд пешниҳод мекунад. Бо ин мақсад ӯ бοғчаҳои кӯдаконро ташкил кард, то тавассути роҳу равишиҳои дуруст фарҳанги педагогии модаронро баланд бардорад.

Ҳар як кишвар низоми ба ҳуд хоси беҳбуди фарҳанги педагогии волидонро дорад. Дар замони Шӯравӣ системаи маҳсуси такмили фарҳанги педагогии мардум тайи даҳсолаҳо амал мекард. Таҳти омӯзиши ҳамагонии фарҳанги педагогӣ ҳадаф ошно кардани афроди калонсоли ҷомеа бо асосҳои тарбия буд. Ин навъи омӯзиш аз ҷиҳати илмию методӣ бо барнома ва маводи таълимӣ барои ҳамаи қишириҳои ҷомеа таъмин карда мешуд. Дар доираи чунин омӯзиш дорулфунунҳои ҳалқӣ фаъолият мекарданд, ки якчанд факулта доштанд. Аз ҷумла, факултаи педагогика (барои роҳбарони макотиб, омӯзгорон, муассисаҳои томактабӣ, волидон) дар ҳайати он амал мекард.

Барномаи омӯзиши дорулфунунҳои падару модарон дар давоми як ё ду сол тамоми маълумотро дар бораи рушди ҳамаҷонибаи кӯдак ва шеваҳои тарбияи ҳаматарафаи ӯ дар бар мегирифт. Маърифати педагогии писарону духтарони наврасу ҷавон дар макотиб ва муассисаҳои таълимии миёнаи маҳсус анҷом дода мешуд. Волидон маҳорат ва маърифати педагогиро дар курсҳои маҳсус ба даст меоварданد.

Ҳамин тариқ, системаи тавоной беҳбуд ва такмили фарҳанги педагогии мардум ташкил ёфт, ки хеле пазируфтаний ва арзишманд буд.

Камбуди ин система танҳо дар он буд, ки мазмуни он аз ҳад беш тобиши сиёсӣ дошт ва баъзан дур аз воқеяти аслии тарбияи хонаводагӣ баён мешуд. Ширкати волидон ва дигар афроди синну соли болотар дар чунин омӯзиш, ҳатмӣ ва гоҳҳо ба таври иҷборӣ сурат мегирифт.

Дар замони мусосир системаҳои дигари беҳбуд баҳшидан ва баланд бардоштани маърифати педагогии мардум дар ҳоли коркард қарор доранд. Дар миёни онҳо андеша ва пешниҳодоти Бетужев – Ладо қобили мулоҳиза ва эътибор мебошанд. Ин муҳаққиқи шинохта якчанд зинаҳои омодагии аҳолиро нисбат ба тарбияи фарзандон пешгӯй мекунад. Тибқи пешниҳоди ў дар ибтидо ба қӯдакон ва мактаббачагон доир ба «алифбои чинсӣ» бояд маълумоти зарурӣ дода шавад. Сипас, онҳо дар «Дорулфунуни волидони оянда» омӯзиш дида, вориди «Дорулфунуни падару модарони ҷавон» мегарданд. Ниҳоят, пас аз омӯзиши яксола дар «Дорулфунуни волидони волидон» (бобо ва бибиҳои ҷавон) таълим мегиранд. Системаи якумраи баланд бардоштани маърифати педагогӣ ҳосияти дурбинона дошта, бо мазмуни мукаммал ва ормонии худ барои оянда пешбинӣ шудааст.

Фарҳанги педагогии волидон ҳамчун ҷузъи нерӯи тарбиятии хонавода мебошад. Ташаккули шахсияти қӯдак бевосита таҳти таъсири зиндагии воқеии ў дар хонавода ва таъсири тарбияи мақсадноки афроди қалонсоли он сурат мегирад. Омода намудани муҳит ва шароити созгоре, ки дар ташаккули шахсияти қӯдак нақши асосӣ мебозад, бештар аз ҳама ба фаъолият ва муносибати волидон саҳт вобаста аст.

Мушкилоти ташкили ҷараёни ягонаи мақсадноки тарбия аз замони таваллуди қӯдак то ба балогати шаҳрвандӣ расидан дар шароити имрӯза аз масоили муҳим ба шумор меравад. Ба эътибор нағирифтани фаъолияти тарбиятии хонавода ба ташаккули нодурусти худсарона ва норавои шахсияти қӯдак анҷом мейбад.

Муваффақияти фаъолияти бошууронаи тарбиятии бузургсолон аз авомили зиёде вобастагӣ дорад. Он дар сурате самарабахш анҷом мейбад, ки дар таниш ва пеҷидагӣ бо ҳаёти аҳлоқиву маънавии волидон амалӣ гардад ва аз он ғизо бигирад. Мувофиқати омилҳои субъективӣ ба шароити воқеъии таъсири бошуурона ва ғайри он ба қӯдак қонуни асосии ҷараёни самарабахши ташаккули шахсият ба шумор меравад. Самарабахши тарбият ҳамон вақт таъмин карда мешавад, ки агар он ба талабот ва муқаррароти ҷомеа нисбат ба ҷараён, мазмун ва мақсади тарбия мувофиқат карда тавонад.

Тарбия ҳамчун фаъолияти мақсадноки қалонсолон ба як қатор ҳолатҳо вобастагӣ дорад: муносибатҳои хонаводай, фарҳанги аҳлоқӣ ва маънавии волидон, таҷрибаи муоширати иҷтимоии онҳо, расму суннатҳои хонаводай ва ғайра. Дар миёни ин омилҳо фарҳанги педагогии волидон мақоми хоссеро ишғол мекунад.

Арзиш ва аҳамияти фарҳанги педагогии волидон дар доираи имконоти тарбиятии хонавода рӯз то рӯз меафзояд ва он ба зиёд ва мураккабшавии вазифаҳои тарбияи хонаводай ва худи раванди тарбия саҳт алоқаманд мебошад. Фарҳанги дурусти педагогӣ имкон фароҳам меоварад, то он унсурҳое, ки ба тарбияи дилҳоҳ ҳалал мерасонанд, барканор карда шаванд.

Фарҳанги педагогӣ бештар аз он ҷиҳат дорои аҳамият аст, ки он ҳанӯз аз синни хурдсолӣ ва бо мурури замон ва боло рафтани синну соли қӯдак бештар мавриди истифода қарор гирфта, дар ташаккули сифатҳои гуногуни шаҳсӣ, шеваи муошират ва дарки олами ҳастӣ нақши муҳимро адо карда метавонад. Дар ин замина малака ва қобилияти тафаккури мантиқии қӯдакон ташаккул ёфта, дар робита ба воситаи асосии таъсир доштани волидон ба қӯдак- забон, нутқ ва ҳамчунин ҳунармандона истифода шудани адабиёти қӯдакон таҳқурсӣ ва нерӯ ҳосил мегардад. Ба ибораи дигар, дар шароити қунунӣ зарурат ва талабот ба фарҳанги педагогии волидон он қадар афзудааст, ки омода соҳтани онҳо бояд дар сатҳи қасбӣ анҷом дода шавад.

Давлат низ ба тарбияи шаҳрвандон ва баланд бардоштани фарҳанг ва маърифати педагогии волидон аҳамияти бузург дода, онро тавассути қарору қонунҳои алоҳида асоснок менамояд. Ба хусус, ин матлаб дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи

масъулияти падару модар дар таълим ва тарбияи фарзанд» мухтавои асосиро ташкил медиҳад, ки нишони тақозои ҳаёт ба беҳбуди ҳолати тарбия ва масъулиятшиносӣ дар ин соҳа аст.

Фарҳанги педагогӣ танҳо ифодакунандаи кайфияти ҳолати умумии шахсӣ набуда, балки таҷассумгари кайфияти хусусиятҳои алоҳидай одамӣ ба шумор меравад. Фарҳанги педагогӣ ҳамчун ҷузъи муҳим ва асосии фарҳанги умумии одамон минбаъд аз онҳо чудоношуданист ва рафткорҳои мустақилонаи шахсро тақвият баҳшида, бовариро устувор менамояд.

Фарҳанги педагогӣ маҷмӯи вижагиҳо ва васоитест, ки донистану риояи онҳо хонаводаро дар ташкил ва таҳқими ҷараёни тарбия муваффақ намуда, боиси тақвият ва рушди мавриди ниёзи ҷомеа мегардад. Чунин вежагиҳо қабл аз ҳама иборатанд аз дарки аниқи мақсадҳои тарбия ва ҳамчунин роҳҳои дастрасӣ ба онҳо, ки дар навбати ҳуд, донишҳои муайяни илмӣ дар бораи тарбия, яъне маҷмӯи донишҳои психолигиву педагогӣ, ахлоқӣ, ҷинсию беҳдоштӣ ва малакаю маҳоратҳои хуби тарбиятии муассирро дар бар мегиранд.

Фарҳанги педагогӣ дорои роҳҳои корбурди мушаххаси таърихии хоссест, ки барои ҳали бошуурунаи вазоифи тарбияти заруранд. Қисми таркибии фарҳанги педагогӣ маҳоратҳои тарбиятии волидон ба ҳисоб мераванд, ки дар ҷараёни фарогирии донишҳои педагогӣ ва истифодаи амалии онҳо ташаккул меёбанд.

Хусусиятҳои асосии маҳорати педагогӣ аз инҳо иборатанд: муносибату бархурди педагогӣ, қобилияти ҳис карда тавонистан, дардошно будан, адолат, оқилона талаб намудан аз қӯдакон, донистани рафткор ва роҳҳои хосси педагогӣ, мушоҳидакорӣ ва қобилияти пешгӯй кардани инкишофи қӯдак.

Таҳлили таркиб ва ҷузъҳои фарҳанги педагогӣ аҳамияти басои муҳим дорад, зеро онҳо шароити зарурии арзишгузории ҳолати аслии онро муайян мекунанд ва минбаъд низ роҳҳои афзалиятноки ҳали вазоифро таъмин месозанд.

### **Нақши фарҳанги педагогии волидон дар тарбияи фазанд**

Тавоной ё сустии мавқеи педагогии волидон бештар аз сатҳи зеҳни онҳо, ки нишондиҳандаи асосии он таҳсилот аст, сарчашма мегирад. Сатҳи рушди зеҳнӣ на танҳо дараҷаи таваҷҷуҳро ба масоили тарбия, масъулияти волидон муайян месозад, балки назар ба андозаи идроқ қобилияти шинохт ва сарфаҳм рафтани раванди балогати фарзандонро фароҳам меоварад.

Ҳамзамон фарҳанги зеҳнӣ муродифи фарҳанги педагогӣ шуда наметавонад. Сатҳи баланди маълумоти волидон дар алоҳидагӣ на ҳамеша роҳбурд ва корбурди ҷашмдошти волидонро кафолат медиҳад. Таҷриба нишон медиҳад, ки бисёре аз волидони дорои маълумоти олии донишгоҳӣ ва ҳатто унвонҳои баланди илмӣ аз диdi педагогӣ муҳточи ёрианд. Ва баръакс.

Ташаккули фарҳанги педагогии волидон ҳамчун ҷузъи нисбатан мустақили фарҳанги педагогии ҷомеа дар фаъолияти тарбиявии хонавода, дар андешаи аъзои қалонсоли он, дар дурнамо ва ҳадафҳои тарбиятий ва низоми амалий соҳтани онҳо бозтоб мешавад.

Муҳимтарин нишондиҳандаи сатҳи фарҳанги педагогии волидон дараҷаи дарк ва татбиқи ҳадафҳои тарбиятиест, ки ба талаботи ҷомеаи мусоир мувофиқат мекунанд. Барои волидон дар ин маврид муқаррароти зерин ироа мегардад:

- **маълумоти зарурӣ гирифтани қӯдак;**
- **ташаккули сифатҳои муайяни ахлоқӣ;**
- **омодагӣ ба фаъолияти ояндаи меҳнатӣ ва қасбӣ;**
- **омода намудан ба зиндагии хонаводай.**

Ин аҳдофи асосии тарбияи хонаводай на танҳо бо сабаби зарурати омода намудани қӯдакон ба зиндагӣ, балки бо сабаби ҷавобғӯ будан ба мақсаду вазифаҳои тарбиявии хонавода низ муҳим дониста мешаванд.

Дар хонаводаҳои имрӯза асосан ба тарзи рафткор ва ба таври дигар гӯем, ба фарҳанги рафткор аҳамияти дуруст дода намешавад. Агар волидон дониста кӯшиш ба ҳарҷ диханд, ин ҳам ҳамон талқини риояи одоби неки инсонӣ ва баъзе талаботи гигиении шахсӣ аст. Фарҳанги рафткор ин шевай беҳтарини муошират, маданияти

симои зохир, маданияти қонеъ сохтани ниёзҳои шахсӣ ва гайра, ки дар иртибот бо дигарон зохир мегарданд, дониста мешавад. Ба ташаккули фарҳанги рафтори қӯдак аз рӯзҳои аввали зиндагии ўбояд кӯшиш ба харҷ дод ва хушбахтона хонавода дар ин амал имконоти зиёдеро дар ихтиёр дорад. Вале ин имкониятҳо пурра мавриди истифода қарор намегиранд, зоро ҳанӯз худи волидон аз он фарҳанги зарурии рафтор бархурдор нестанд. Инро касе ба онҳо ёд надодааст.

Дар бисёре аз хонаводаҳо имрӯз ҳадафи ба зиндагӣ омода намудани ҷавонон дуруст дарк карда намешавад. Ҳарчанд ки дар ин самт баъзе пешравиҳо мушоҳида мешаванд. Ба ҳусус шарҳу тавзехи моҳияти аслии ташкили оила ва эътибори никоҳ, ташаккули эътиқод ба арзиш ва фазилати он, хосият ва баракати никоҳ дар омӯзишу саришта кардани корҳои рӯзгордорӣ бештар мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифтаанд. Аммо дар маҷмӯъ ин паҳлуи зиндагӣ бо мушкилоти худ печида қарор дорад.

Дар баробари ин раванди дигареро метавон мушоҳида кард, ки гӯё қобили таваҷҷӯҳ аст, вале дар асл муносабати намоишкорона ва шуҳратгароёна дорад. Ин ҳам бошад, завқу қобилияти қӯдаконро ба назар нагирифта, исроркорона ба духтарону писарон талқин кардани омӯзиши мусикӣ, забонҳои ҳориҷӣ ва математикаи олист. Қӯдакон аз ҷунин машғулиятҳо, албатт, як андоза донишу маҳорат ҳосил мекунанд, вале бо чӣ қимате? Зиёд намудани сарбории қӯдак боиси камҳаракатии ўгашта, ба саломатии ҷисмонӣ ва равониаш зарар мерасонад ва ҳатто нерӯи эҷодӣ ва ақлии ўро қоҳиши медиҳад. Ҷунин муносабат баъзан натоиҷеро ба бор меорад, ки волидон аслан ҷашмдор нестанд ва аз хоставу кардаи хеш пушаймон мегарданд, вале дигар суд надорад.

Дарки фарҳанги педагогӣ ҳанӯз дар он сатҳе, ки зарур аст, фароҳам нашудааст ва камбуҷиҳои зиёд дорад. Масалан, талоши волидон барои додани маълумоти олий ба фарзандон гӯё ҳама масъулияти фарзанддориро дар бар мегирад ва андеша намекунанд, ки ин амал танҳо як паҳлӯи кору вазифаи онҳост. Самтҳое ҷун тарбияи меҳнатӣ, фарҳанги пиндору гуфттору рафтор комилан аз таваҷҷӯҳ дур мондаанд. Яктарафа мавриди баррасӣ ва амал қарор гирифтани масоили аслии тарбия бори дигар баён месозад, ки фарҳанги педагогӣ дар фаҳмиши волидон ҳанӯз шакли пурра ва дурустӣ дарки худро пайдо накардааст. Аксарон қӯшишҳо на барои иҷтимоишавии фарзандон, балки ба хотири ба даст овардани мавқеи дилҳоҳи моливу иқтисодӣ ба харҷ дода мешаванд.

Ниҳоят метавон гуфт, ки набудани дарки пурраи ҳадафҳои тарбияи хонаводагӣ ва мувозинати зарурӣ ба аксаиияти хонаводаҳо ҳос аст. Мутаассифона майлу ҳоҳишиҳои камарзиш, вале зебову фиребанда шуур ва андешаи волидонро ғасб карда, онҳоро аз дарки ҷавҳари аслии тарбияти фарзандон - фарҳанг ва маърифати педагогӣ мунҳариф месозанд. Муваффакияти тарбияи хонаводай ва натоиҷи дилҳоҳу боарзиши он бештар ба масъулиятшиносии волидон нисбат ба суръати рушди иҷтимоӣ ва талаботи он дар баробари инсон вобаста буда, ҳамчун масъалаи илмӣ ва асосии педагогӣ бояд мавриди пазириш қарор бигирад.

## Адабиёт

1. Адамова, Л.К. Формирование педагогической культуры родителей школьников в сельском социуме .М., 2005. - 220 с.
2. Алямовская, В.Г. Организационно-методические основы партнерства педагогов дошкольных образовательных учреждений и родителей. Детство-Пресс, 2004. 224 с.
3. Аркин, Е.А. Родителям о воспитании: Воспитание ребенка в семье от года до зрелости Текст. М., 1957. - 348 с.
4. Верб, Л.Я. Вера помогает семейному счастью: Культура семьи и современное психолого-педагогическое образование Текст. / Л.Я. Верб; науч. ред. Б.А. Титов. СПб.: Специальная литература, 2005. - С. 90-89.
5. Галигузова, Л.Н., Смирнова, Е.О. Искусство общения с ребенком от года до шести лет: Советы психолога Текст. / Л.Н. Галигузова, Е.О. Смирнова. -М.: АРКТИ, 2004. 160 с.
6. Кравченко, А.И. Родителям о подростках (и подросткам о родителях) Текст. / А.И. Кравченко. — М.: ООО «Русское слово — учебная книга», 2002. 320 с.
7. Лутфуллоев М.Л. *Фарзанд ҳадии худованӣ*. Душанбе-2007, -83

С.АМОНИЙ

## РОДИТЕЛИ И КУЛЬТУРА ВОСПИТАНИЯ

Воспитательная деятельность семьи оказывает большое влияние на ее собственное укрепление. Дело в том, что дети, как известно, цементируют семью, вносят в нее дух бодрости и здорового сплочения. Отсюда следует, что чем лучше семья воспитывает детей, тем лучше дети ведут себя, тем больше радости приносят они родителям и способствуют поддержанию здоровых отношений между ними, что в свою очередь укрепляет их воспитательный потенциал.

*Основные понятия : родители, дети, культура, педагогическая культура, воспитатель, учитель, законопослушный, культура поведения.*

**C. AMONI**

## **PARENTS AND CULTURAL EDUCATION**

The educational activities of the family has a great influence on own arrangement. The fact that children are known as a core of the family, brings in the spirit of cheerfulness and cohesion. It follows that the better the family upboinging children, the better the children behave, the more joy they bring to parents and help to maintain a healthy relationship between them, which in turn enhances their educational potential.

*The basic concept: parents, children, culture, teaching, culture, teacher, teacher, law, culture behavior.*

## **РОБИТАИ МАКТАБ ВА ОИЛА ДАР ТАРБИЯИ МАЪРИФАТНОКӢ ВА ТАҲАММУЛПАЗИРИИ КӮДАКОН**

**Бибивахӣ МИРБОЕВА**  
*ходими калони илмии Пажӯҳишгоҳи рушиди маориф*

Имрӯз масъалаи буҳрони оилавӣ боиси нигаронии амиқи доираҳои мухталифи ҷаҳони муосир гардидааст. Буҳрон онро нишон медиҳад, ки оила вазифаи асосии ҳудро, ки тарбияи кӯдакон мебошад, аз ҳама бад ичро менамояд.

Ташаккули маърифати муносабати миллӣ ва таҳаммулпазирӣ аз оила оғоз мегардад. Дар оила кӯдакон дар бораи забони модарӣ, фарҳанг, анъанаҳои миллӣ ва расму оинҳои мардум нахустин тасаввуротро ҳосил мекунанд. Аз волидонашон онҳо дар бораи дигар ҳалқу миллатҳо, хусусиятҳои фарқунаандай миллии онҳо, забон, фарҳанг ва тарзи зиндагии онҳо иттилоъ мегиранд. Дар оилаҳои гуногун миллатӣ кӯдакон аввалин намунаҳои муносабати байниҳамдигарии намояндагони миллатҳои гуногунро дарк менамоянд. Напазирафтани одамони миллати дигар, фарҳангу ойин ва тарзи зиндагии онҳо нуқси маънавии шаҳсият мебошад, ки дар заминай тарбияи нодуруст шакл гирифта, маҳз аз оила ва муҳити носолими хонаводагӣ сарчашма мегирад.

Барои пайдо кардани ҷавоби ин муаммо мо ба назарияи яке аз олимони эътирофшудаи соҳаи тарбия Ян Амос Коменский рӯ меоварем, ки шарҳи ибраторӣ дорад: Гиёҳҳои биҳиштро ҷавонони христианий наметавонанд мисли бешазор парвариш ва нигоҳубин биқунанд, аммо онҳо ба парвариш эҳтиёҷ доранд ва нигоҳубинро талаб менамоянд. Пас, парвариш ба зиммаи кӣ voguzor шавад? Дар ҷавоби ин нуқта аксарият чунин мегӯянд: Парвариш кори волидон аст. Онҳо вазифадоранд, ки то оҳири умр ба кӯдакон роҳи камолоти маънавӣ ва ҳаёти равшанро нишон диханд, аммо дар байни волидон кам қасоне вомехӯранд, ки худашон қодиранд ба тарбияи дурусти фарзандон машғул бошанд. Дар ин маврид барои тарбияи фарзандон фурсат чудо кардани волидоне, ки тамоми вақти ҳудро ба кор ё шуғли дӯстдоштаашон баҳшидаанд, ба масъалаи хеле муҳим табдил мейбад. Волидайн аз речайи фаъоли зиндагии ҳуд барои тарбияи кӯдаконашон ҳар қадар бештар вақт чудо кунанд, самараи он ҳамон қадар бештар мегардад. Барои ин кайҳо боз ин тартибот амалӣ гашта, кӯдакони бисёр оилаҳо барои омӯзиш шаҳсиятҳоеро интихоб менамоянд, ки онҳо соҳиби дониши

мукаммал ва рафтори чиддиянд. Ин мураббиёни айёми камолотро одатан устод ё муаллим меноманд. Дар ин чо ишора ба он карда шудааст, ки Я. А Каменский омӯзгоронро баъд аз волидон дар чои дуюм мегузорад. Аз ин бояд чунин хулоса баровард, ки нақши асосиро дар тарбияи қӯдакон асосан волидон мебозанд. Воситай асосии тарбия дар оила рафтори намунавии волидон мебошад, ки ба ақидаи Я.А Коменский «Оила- сарчашмаи муҳими тарбияи ахлоқӣ, фарҳангӣ ва таҳаммулпазирӣ ба ҳисоб меравад»

Ҳар он чи ки ба арзиши шуури шахсият, шуури миллӣ ва таҳаммулпазирии байниэтникӣ тааллук дорад, аз рӯзҳои аввали ҳаёт дар оила ташаккул ёфта, бо воситай риояи анъанаҳои миллӣ, урфу одат, суннатҳои ниёгон ва баъди дохил шудан ба мактаб ба фаъолияти одамон ислоҳот ворид намуда, дар тӯли ҳаёташон нигоҳ дошта мешаванд.

Барои инкишофи таҳаммулпазирии байниэтникӣ волидон, мураббиён ва омӯзгорон, ки тарбияи қӯдакон аз рӯзҳои аввали ҳаёт ба зиммаи онҳо гузошта мешавад, бояд диққати ҷиддӣ диханд. Барои гуногунмазмун ва бонизом ба нақша гирифтани кори марбут ба ташаккул додани таҳаммулпазирӣ дар хонандагони синни хурди мактабӣ ва одат кунонидани волидон ба корҳои тарбиявӣ ва ҷорабиниҳои беруназсинӣ, ки қобилияти таҳаммулпазириро ташаккул медиҳад, корҳои зайлро анҷом бояд дод:

- ба қӯдакон додани дониш оид ба фарҳангу таърих, анъана ва расму ойинҳо , забон ва тарзи ҳаёти миллатҳои гуногун;
- дар қӯдакон ба вучуд овардани қобилияти ҳиссиёти мусбат, таҳаммулпазирӣ, эҳтиром ва муносибати накӯҳоҳона ба намояндағони миллатҳои дигар;
- имконияти дар хонандагони синни хурди мактабӣ инкишоф додани малакаҳои муносибат намудан бо одамони миллатҳои дигар ва моҳирона истифода бурдани он дар фаъолияти амалии хеш.

Мо имрӯз дар чунин даврони тараққиёти ҷамъияти худ қарор дорем, ки фарҳанги педагогии тамоми аҳолӣ, хусусан волидон, муштарак аст, яъне адо кардани қарзи шаҳрвандӣ дар назди ҷомеа тарбияи насли навраси ояндаи ҷомеа мебошад. Бинобар ин, пеш аз ҳама зарур аст, ки барои баланд бардоштани маърифати педагогии волидон ғамхорӣ зоҳир намоем.

Мақсади ягонаи муттаҳид шудани омӯзгорон ва ҳам волидон омӯзиш ва парвариши қӯдакон мебошад. Муваффакият ба ҳар роҳе ба даст ояд ҳам, натиҷаҳои он имконият медиҳад, ки ҳамдигарфаҳмии байни оила ва мактабро барқарор намояд.

Ҷӣ тавре, ки А.С. Макаренко қайд мекунад: «хуб аст, агар волидон фаъол, ҳамеша дар робита, ғамхор, барои ояндаи фарзандони худ дар талош бошанд ва омӯхтани усули корҳои мактаб барои дарки иштироки онҳо дар корҳои мактаб ва синф асос шуморида шавад. Душвор аст, модоме лозим ояд, ки волидонро боз аз нав тарбия қунӣ, барои ноил шудан ба натиҷаҳо қӯшиш намоӣ, лекин ҳеч гоҳ кори худро барои ҷалб намудани волидон баҳри барқарор намудани алоқа бо оилаҳои хонандагон ғенатиҷа ҳисоб набояд кард».

Ҷӣ тавре ки оила дар ташаккули шахсияти таҳаммулпазирӣ нақши пешбарандаро мебозад, шахсан намунаи ибрат будани волидон низ асоси методи ташаккули таҳаммулпазирии байниқавмӣ ба ҳисоб меравад. Пас ҳамкории роҳбари синф ва волидон имкон медиҳад, ки талошҳо барои расидан ба натиҷаҳои беҳтарин дар ташаккули сифати ахлоқии қӯдакон, дар инкишофи шахсияти таҳаммулпазирии байниқавмӣ, дар баланд бардоштани дониши қӯдакон оиди фарҳанги ҳалқи худ ва ҳалқҳои дигар дар болоравии сатҳи тарбияи қӯдакон афзоиш ёфта, роҳи ба ягон самти эҷодӣ равона шудани фаъолияти қӯдак низ муайян гардад.

Агар байни роҳбари синф ва волидон муносибати боваринок мавҷуд бошад, омӯзгор метавонад волидонро аз натиҷаи мушоҳидаи худ огоҳ намояд, бо ин талаботи муштараки мактаб, аҳли синф ва оилаҳоро таъмин менамояд. Хусусан, чунин

муносибатҳои боваринок дар кори омӯзгорон бо волидон барои ташаккули таҳаммулпазирӣ дар кӯдакон мусоидат меқунад.

Нақшай ташкили чорабиниҳои беруназсинфӣ бо хонандагони мактаб дар ҷадвали зерин пешниҳод мегардад:

#### Нақшай тақвимии кор бо волидон

Шакли кор	Мавзӯъ	Муҳлат	Шахси мутасаддӣ
Суҳбат	Таҳаммулпазирӣ чист?	22.09.13	Муаллим
Маҷлиси волидон	Мизи мудаввар: маърифати шаҳрвандиро аз кӣ бояд омӯхт?	5.09.13	Муаллим
Суҳбат	Хеле хуб, ки оила ҳаст, зоро ҳамеша дар ҳамаи ҳолатҳо ва дар ҳама ҷо моро аз бадбахти мухофизат меқунад.	6.10.13	Муаллим
Маҷлиси волидон	Тарбияи таҳаммулпазирӣ-рисолати муқаддаси волидон	20.10.13	Муаллим
Баҳсу мубоҳиса	Моҳияти расму анъанаҳои оилавӣ дар ташаккули кӯдак дар баҳши таҳаммулпазирӣ байниқавмӣ	17.11.13	Муаллим
Маҷлиси волидон	Чӣ тавр ба кӯдакон дар олами одамони гуногунмиллат зиндагӣ карданро омӯзонидан лозим? Дарсхои этика ва ахлок барои кӯдакон ва волидон	8.12.13	Муаллим
Суҳбат	Нақши оила ва мактаб дар ташаккул додани шавқу ҳаваси кӯдакон ба фарҳанги дигарон. Расму оин ва анъанаҳои миллӣ	4.02.14	Муаллим

#### Нақшай тақвимии кор бо кӯдакон

Шакли кор	Мавзӯъ	Муҳлат	Шахси мутасаддӣ
Маҳфилҳои		27.09.13 30.09.13	Волидон

“Устохонаи рассомон” “Дастони моҳир”	Хафтаи фарҳанги яғнобиён		
Чорабинихои тақвимии Ҳафта		15.10.13	Муаллим, волидон, кӯдакон
Махфили “Устохонаи рассомон” “Дастони моҳир”	Хафтаи фарҳанги Бадаҳшон	25.10.13 28.10.13	Волидон
Чорабинихои тақвимии ҳафта		12.11.13	Муаллим, волидон, кӯдакон
Махфили “Дастони моҳир”	Хафтаи фарҳанги узбекон	22.11.13 25.11.13	Волидон
Чорабинихои тақвимии ҳафта		3.12.13	Муаллим, волидон, кӯдакон
Махфили “Дастони моҳир”	Хафтаи фарҳанги тоҷикон	13.12.13 16.12.13	Волидон
Чорабинихои тақвимии Ҳафта		24.12.13	Муаллим, волидон, кӯдакон
Чорабинихои чамъбастӣ	Озмунҳои байналхалқӣ	15.02.14	Муаллим, волидон, кӯдакон

Таҳаммулпазирӣ пеш аз ҳама ҳамчун як падидай муҳиме дар ҷаҳони мусир ҳисоб меёбад. Дар вақтҳои охир хусусан таҳдид ва зӯроварӣ, терроризм, зиддиятҳои миллӣ, бегонагӣ, поймол намудани ҳуқуқҳои муносабати миллӣ, этникӣ, динӣ, маҳдудияти забонҳо, фирориён ва муҳочирони меҳнатӣ, гурӯҳҳои иҷтимоие, ки дар ҷомеа на он қадар дастгирӣ меёбанд, инчунин таҳдид ва зӯроварӣ нисбати шахсони алохидае, ки ҳуқуқҳои худро нисбати озодии ақида ва сухан амалӣ менамоянд, хеле зиёд гардидааст. Ҳамаи ин ҳавфи таҳдид ба таҳқими сулҳ ва озодиро дар сатҳи миллӣ ва байналхалқӣ нишон дода, боиси монеае дар роҳи тараққиёти ҷомеа мегардад.

Қисми зиёди инсонияти солимфир ҳамовози ташнагони сулҳ ва ҳамдигарфаҳмиянд. Одамон меҳоҳанд зебоиро бинанд, дӯст доранд ва маҳбубиятро эҳсос намоянд, оламро шиносанд ва онро мукаммал намоянд. Барои ин сулҳ ва иттиҳоди ҳамаи одамони қураи Замин лозим аст. Беҳуда нест, ки даҳсолаи якумро ЮНЕСКО, «Даҳсолаи фарҳанги ҷаҳонӣ ва адами ҳушунат» эълон намудааст. Барои таъмин намудани сулҳ лозим аст, ки дар ҳар яки мо на танҳо ба тарбияи байнинажодӣ ва таҳаммулпазирии байни миллатҳо, балки ба фарҳанги ҳалқҳои тамоми рӯи Замин низ самимона мароқ зоҳир намоем.

### Адабиёт

1. Эъломияи умумии ҳуқуқи башар, аз 10.12.1948.
2. Эмомалӣ Раҳмон- “Патриотизм и национальное самосознание”, - Душанбе, 1999.

3. "Антология педагогической мысли таджикского народа", -Душанбе, "Матбуот", 2009.
4. Лутфуллоев М. -"Педагогикаи шафқат", - Душанбе, 1994.
5. Мачидова Б.- "Таджикские народные традиции и обычаи в формирование нравственных качеств личности" - Душанбе, 2004.
6. Волков Г.Н.- "Этнопедагогика"- Москва 1999.
7. Измаилов А.Э.- "Народная педагогика: педагогическая воззрения народов Средней Азии и Казахстан"- Москва 1991.
8. "Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности"- Москва 1990.
9. Гершунский Б.С.- "Философия образования для XXI века"- Москва 1998.
10. Щуркова А.Е.- "Воспитание: новый взгляд с позиции культуры" Москва 1997.
11. Запорожец И.Д.- " Воспитание эмоций и чувств у дошкольника"- Москва 1985.
12. Титаренко В.Я.-"Семья и формирование личности "- Москва изд.во "Мысль" 1992.

## **СВЯЗЬ ШКОЛЫ И СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ И ТОЛЕРАНТНОСТИ ДЕТЕЙ**

Формирование познания национальных отношений и толерантности начинается в семье. В семье дети не только достегают первичные представления о родном языке, культуры, национальных традиции своего народа, но и получают начальные знания о других народах и наций их национальных особенностей быта, об их языках и культуре.

В статье затрагиваются актуальные вопросы взаимоотношения семьи и школы, родителей, воспитателей и учителей в развитии чувства этической толерантности у подрастающего поколения.

**Ключевые слова:** связь школы и семьи, образованность, межнациональные отношения, народные обычаи и традиции, межличностные отношения, формирование личности, педагогическая культура, межэтническая толерантность, насилие, национальные противоречия (межнациональные противоречия)

## **LINK OF SCHOOLS AND FAMILIES IN THE FORMATION OF RELIGIOUS EDUCATION AND TOLERANCE OF CHILDREN**

The formation of knowledge- ethnic relations and tolerance begins at the family. In the family, children not only achieve the primary ideas of their own language, culture and national traditions of his people, and to get basic knowledge about other peoples and of their national peculiarities of everyday life, their languages and culture.

This article addresses important issues of family and school relationships, parents, educators and teachers in the development of a sense of ethnic tolerance in the younger generation.

**Key words:** The connect of the family and school, education, international attitudes, the national customs and traditions, interpersonal attitudes, the forming of person, the pedagogical culture, interethnic tolerant, violence, the national contradiction (international contradiction).

## **ОМИЛХОИ ПСИХОЛОГИИ МУОШИРАТИ ПЕДАГОГӢ**

**Ошимова М.М  
ходими калони илмии Пажӯхишгоҳи рушди маориф**

Муоширати педагогӣ дар ташаккулу такомули маҳорати педагогии муаллимон аҳамияти калон дорад. Маҳорати муоширати педагогӣ имкон медиҳад, ки муаллим хусусиятҳои психологии хонандагонро ба инобат гирад, ба зухуроти мувофиқи протсесҳои психики мусоидат намояд ва онҳоро ба иҷрои вазифаҳои муайян равона созад. Муоширати педагогӣ, қабл аз ҳама, ифодакунандай алоқаи маънавӣ байни устоду шогирд аст ва набудани онро хонандагон тез эҳсос мекунанд.

Яке аз сифатҳои муҳими касбии муаллим ин таҳаммули психологию иҷтимоӣ мебошад, ки самаранокии муоширати педагогиро моҳиятан муайян намудан, дар баробари ин самараи ҷарёни дарки хонандаро аз тарафи муаллим беҳтар менамояд. Дар ҷараёни муоширати педагогӣ лаҳзаҳои ниҳоят саҳти низову мунокиша, аз сабаби ҳудро дар мавқеи ҳамсӯҳбат тасаввур карда натавонистани муаллим, ба вучуд меояд. Агар муаллим ҳудро дар мавқеи хонанда гузошта, лаҳзаи ниҳоят саҳти мунокишаро таҳлил намояд, он гоҳ ў метавонад роҳи дурусти бартараф намудани ин вазъиятро пайдо намояд. Ин ҳама ба маҳорати зоҳир намудани таҳаммул дар ҷараёни муошират аз тарафи муаллим вобаста аст. Физиологи машҳур Ухтомский А.А қайд карда буд, ки шаҳс ҳудаш бехабар, ҷабрдидаи гуфтаҳои ҳатои ҳуд мешавад. Вай ба масъалаи маҳорати муошират омада, қайд менамояд, ки шаҳс бояд аз абстрактсия вобаста набуда, балки қобилияти гӯш кардани сухани ҳар як фарди алоҳидаро дошта бошаду аз мавқеи он ба масъала баҳо дихад. Барои муаллим таҳаммул беҳтарин сифати шаҳсии ў ба ҳисоб меравад, зеро бо он самаранокии дарки шаҳсияти хонандаю муоширати педагогӣ ва умуман фаъолияти педагогӣ алоқаманд аст. Дар баробари ин, ташаккули таҳаммули иҷтимоию психологӣ дар шаҳсияти хонандаҳо яке аз зухуроти самаранокии фаъолияти педагогӣ ҳисобида мешаваду мақсад аз ташаккули он тарбияи хислатҳои беҳтарин дар хонандаҳо мебошад.

Дар таҳти муоширати педагогӣ одатан муоширати касбии устоду шогирдон дар ҷараёни таълиму тарбия дар назар дошта мешавад, ки вазифаи муайянни педагогиро доро буда, ба пайдо намудани муҳити солими педагогӣ равона карда шудааст ва фаъолияти таълимиро беҳтар намуда, муносибати муаллим ва хонандаро хубтар

менамояд (Леонтьев А.А.). Аз ин таъриф бармеояд, ки яке аз меъёрхой самараноки муюширати педагогӣ ин пайдо намудани муҳити солими педагогӣ мебошад. Ин муҳити солим, дар навбати худ, муносибатҳои хуби байнишахсиро дар гурӯҳи таълимӣ ба вучуд меоварад. Дар баробари ин, дар натиҷаи ин гуна муносибатҳои байнишахсӣ ташаккули коллектив сурат мегирад. Муаллим дар ташаккули коллектив роли асосиро мебозад. Яке аз вазифаҳои душвор ва муҳими муюширати педагогие, ки дар назди муаллимон меистад, ин ташкили муюширати самаранок аст ва он мавҷудияти дараҷаи баланди маҳорати муюширатро металабад.

Муаллим дар ҷарава муюширати педагогӣ вазифадор аст, ки вазифаҳои иҷтимоию қасбиашонро дар ҷарава таълиму тарбия иҷро намояд. Усули муюшират ва роҳбарӣ ба самаранокии таълиму тарбия, инчунин ба ҳусусияти инкишофи шахсият ва ташаккули муносибатҳои байнишахсии гурӯҳ таъсири ҷиддӣ мерасонад. Одатан ҳангоми дидо баромадани ҷанбаҳои маҳорати муюшират онро аз мавқеи созандагӣ ва тобиши мусбат доштанаш меписанданд. Чунин ҳисобида мешавад, ки агар муюшират созанд на бошад, он гоҳ он ба муноқишаю ҳар гуна зиддиятҳо оварда мерасонад ва сабаби ҳамаи онҳо надоштани маҳорати мушират ё ба қадри коғӣ надонистани он мебошад. Маслиҳат дода мешавад, ки омӯҳтани қонуният ва қоидаҳои муюшират ба баландшавии созандагиу бемуноқишигии он оварда мерасонад.

Бояд қайд намоем, ки муюшират созанд на будаю майли муноқиша дошта на ҳама вакт аз дараҷаи пасти үлфатпазирии субъект вобаста аст. Баъзан шахс дидою дониста намехоҳад, ки қонуният ва қоидаҳои мушоирати тобиши мусбат доштаро ба хотир биёrad.

Ин, албатта, ба маҳорати муюшират вобаста буда, ба масъалаи шахсият алоқаманд мебошад. Таълим дар мактабҳо ҷунин ба роҳ монда шудааст, ки дар он ҳусусиятҳои синнусолӣ ва фардии ҳонандагон кам ба эътибор гирифта мешавад. Масалан ҳонандаҳои мо наметавонанд, ки дар асоси шавқу завқашон предметҳои таълимиро интиҳоб намоянд, ё ки барои омӯҳтани ягон фан ба дарсҳои муаллими писандидаашон дароянд. Умуман, мактаби имрӯза бояд ба ин ҷиҳат эътибор дихад.

Умуман, муаллим ҳамеша ба ҳонанда ҳамчун ба объекти таълим муносибат менамояд. Ҳонандаро ҳамчун объекти таълим ташаккул дода истода, муаллими синфҳои ибтидой маҷмӯи қоидаҳо ва талаботҳои маҳсусро тартиб медиҳад, ки иҷроиши онҳо барои ҳонандагон ҳатмӣ мешавад. Ҳонандаро ҳамчун объекти таълим ба эътибор гирифта муаллим ба оқибатҳои амалҳои худ аҳамият намедиҳад. Муаллим муюширати расмиро амалӣ гардонида, аз усуљҳои назорати катъӣ, фишори эмотсионалию роҳбарӣ истифода мебарад ва дар ҳонандагон ҳиссиёти тарсу ваҳмро пайдо карда, онҳоро ба пассивию тобеӣ ҳидоят менамояд.

Оқибати соҳтакории педагогӣ чӣ мешавад? Ҳонандаҳо аз будаш зиёд изтиробнок, пассив ва ба имкониятҳои худ нобовар мешаванд. Онҳо ҳатто намедонанд, ки мақсад ва шавқу завқи аз мактаб фарқунандаи худро доштан хуб аст ё бад, яъне онҳо дар ҳақиқат психологияи «Ман» - и худро гум мекунанд. Дар натиҷа, онҳо ё аз тобеият мебароянд, ё саркашӣ мекунанд, ё нисбати мактаб нафрат пайдо менамоянд. Ба ҳар сурат, дар ҷунин муҳити таълим ҳаматарафа инкишофт ёфтани шахсият душвор мешаваду ташаккули озоду эҷодкоронаи ҳонандаҳо қатъ мегардад. Дар насли наврас қобилияти азnavҳосилкунӣ ташаккул мейбаду онҳо ҳамчун иҷроқунандаи фаъолият ба воя мерасанд. Акнун, биёed, андеша намоем: дар ҳақиқати ҳол дар ҳаётӣ мактабӣ чӣ рӯй дода истодааст? Оё дар ҳақиқат ҳам ҳонандаи мо объекти таълим ва тарбия мебошад? Агар ба синф дар вақти танаффус то даромадани муаллим нигарем, метавонем муаллим ва тарзи муносибаташ ба ҳонандаҳоро тасаввур намоем. Агар ҳонандаҳо озод, ҳурсанду форигбол бошанд ва дар рафти муюшират озодона ақидаи худро баён карда тавонанд, дурустии фикри худро асоснок намуда исбот намоянд, пас дар ин синф муаллими пешқадам фаъолият кардааст, ки бо ҳонандагон муюширати самимиро истифода мебурдааст. Агар ҳонандаҳо пассив ва бадқарҳо бошанд, тафаккур ва фаъолияти якхела дошта бошанд, нисбати қалонсолон нобоварӣ зохир намоянд, ба гуфтугӯӣ озод ҳамроҳ нашаванд, пас муаллими ин синф аз рӯй директивҳои муайян

фаъолият намуда, муюширати сохтакориро истифода мебарад. Ҳамкорӣ дар сурате дуруст мешавад, ки ҳар ду ҷониб ҳуқуқи якхеларо соҳиб шаванд. Албатта, байни устоду шогирд фосилаи муайяне зарур аст, vale он набояд монеа ё деворе бошад, ки аз он наметавон гузашт. Ҳонанда ҳеч вақт субъекти таъсир шуда наметавонад, ӯ ҳамеша бояд субъекти ҳамкорӣ бошад. Ҳамкориро бо ҳонандагон дар мактаб чӣ гуна бояд ташкил намуд? Аз ҳама муҳимашро қайд менамоем: бо тамоми ҳастӣ бояд амал намуд. Бо ҳонанда бе мақсад ва бепарвоёна набояд сухан кард. Бикӯшед, ки дар симои ҳонанда ҳамсӯҳбатро бинед ва на танҳо ҳонандаро. Аз муюширати расмӣ канораҷӯй бояд кард. Фаъолии худро ба он равона намоем, ки бо ҳар як ҳонанда алоқаи психологиро доро шавед. Аз шавқу завқи ҳонандагон огоҳ бошед ва кӯшиш намоед, ки дар ҳалли душвориҳои ҳонандагон бетараф намонед. Ҳусусиятҳои синнусолӣ ва фардии ҳонандагонро ба эътибор бигиред. Фаромӯш накунед, ки ҳонандагони синни ҳурди мактабӣ талабот ба таъриф, дастгирӣ ва ғамхорӣ доранд. Наврас майли баробарҳуқуқиро дораду навҷавон эҳтиромро металабад.

Муаллим дар ҷараёни муюширати педагогӣ вазифадор аст, ки вазифаҳои иҷтимоию қасбиашро дар ҷараёни таълиму тарбия иҷро намояд. Усули муюшират ва роҳбарӣ самаранокии таълиму тарбия, инчунин ба ҳусусияти инкишофи шахсият ва ташаккули муносибатҳои байнишахсии ғурӯҳ таъсири ҷиддӣ мерасонад. Қобилияти дуруст ташкил карда тавонистани муносибати муаллим бо ҳонандагон(бо колективи ҳонандагон ва бо ҳонандагони алоҳида) ва ба эътибор гирифтани ҳусусиятҳои синнусолӣ, фардӣ- психологии ҳонандагон (мизоч, ҳарактер, қобилият, шавқу ҳавас, талабот, ҳолатҳои азсағузаронӣ) ва ғайра дар назар дошта мешавад. Муаллим дар вақти муносибат бо ҳонандагон на бояд рӯяқӣ, бетафовут, ботакаббурӣ зоҳир намояд. Муносибати муаллим бо ҳонандагон ҳайрҳоҳона, самимӣ, дилсӯзона бошад ва ҳонандагон дар шахсияти муаллим маслиҳатҷӣ, дӯсту ёвари худро дида тавонанд.

Омилҳои муюширати психологӣ аз муаллим талаб мекунад, ки барои ба шууру ҳисси ҳонандагон таъсири мақсадноки педагогӣ расонидан ва дар баробари ин ҳусусиятҳои синнусолӣ ва фардӣ-психологии онҳоро ба ҳисоб гирад ва тибқи онҳо кори таълиму тарбияро ба роҳ монад. Одоби педагогии муаллим ин маҳорати дар муносибати муаллиму ҳонанда ба эътибор гирифтани ақида, фикру дарҳостҳо ва бо ҳурмату эҳтиром муносибат кардан мебошад. Дар ҳамон вақт муносибати муаллиму ҳонанда дуруст барқарор мешавад, ки дар байни онҳо ҳисси боваринокӣ, назорати доимӣ бошад, муаллим нисбати ҳонанда ҳайрҳоҳ ва ҳисси таваҷҷуҳ зоҳир намояд.

Муносибати муаллим табии бошад, ӯ роҳу воситаҳо ва ҷои бо ҳонанда гуфтугӯй карданро дуруст интихоб намояд (дар иштироки ҳонандагон дигар ё падару модар, дар ҷараёни таълим, дар вақти сайру ғашт ё дар танҳоӣ). Инчунин одоби педагогӣ ба муаллим имконият медиҳад, ки ӯ қарори дуруст қабул кунад, ки дар бораи рафтори манфии ҳонанда кай сӯҳбат оростан ба мақсад мувоғиқ аст; ҳозир, баъд аз содир шудани ғуноҳ ба ҳонанда имконият диҳад, ки ғуноҳҳои содир кардашро фаҳмад, онро аз сар гузаронад ва ғайра. Ифодай одоби педагогӣ дар муносибати ӯ нисбат ба ҳонандагон аз бисёр ҷиҳат аз сифатҳои тарбияи маънавии ӯ вобаста мебошад. Муалlime, ки нисбат ба талаботҳои худ бепринсипӣ зоҳир мекунад, нисбат ба ҳонандагон бо ҳурмату эҳтиром нест, баҳои ҳаққонӣ намедиҳад на танҳо обрӯю эътибори худро дар назди ҳонандагон гум мекунад, инчунин барои дуруст ташкил намудани ҷараёни таълиму тарбия таъсири манғӣ мерасонад. Барои дуруст ташкил кардани муносибати самимӣ ва ҳайрҳоҳонаи муаллиму ҳонандагон аз тарафи муаллим донистани шавқу ҳавас, талаботи ҳонандагон аҳамияти қалон дорад. Дар натиҷаи беэътиборӣ ва ба камтарин ҳатоғиҳо роҳ додани муаллим дар муносибати муаллиму ҳонандагон ба ташкили ҷараёни таълиму тарбия, ба қувваи таъсиррасонии фаъолияти шахсии муаллим ва шахсияти ҳонандагон таъсири манғӣ мерасонад. Бинобар, ин, риояи одоби педагогӣ шарти бомуваффақият иҷро кардани ҷараёни таълиму тарбия мебошад.

Омилҳои муҳими муюширати психологӣ чукур омӯхтан ва дониста гирифтани ҳусусиятҳои синнусоли ва фардӣ- психологии ҳар як талаба ва тағиیر ёфтани ҳолатҳои

рӯхии он мебошад. Барои доистани хусусиятҳои фардӣ- психологии хонандагон, албатта мушоҳидакор будани муаллим зарур аст.

Беҳтар аст, ки муаллим ба онҳо ҷиддӣ муносибат кунад, серталаб бошад, аз рафтори онҳо норозӣ будани худ, қаҳру газаби худро изҳор кунаду лекин самимӣ ва дилсӯз бошад, ба иззати нафси онҳо нарасад, шаъну шарафи инсониашонро хурмат кунад.

#### Адабиёт

1.Мустафоқулов Т.Нарзуллоева М.Асосҳои психологии синусолӣ ва педагогӣ. – Кӯлоб, 1993, 345 с.

2.Амонов Н.Қ. Асосҳои психологии муюшират.Душанбе , 2003.235 с.

3. Миралиев А.М. Давлатов М.Т. Педагогика ва психология.-Душанбе, «Ирфон», 2007, 344 с.

#### Психологические факторы педагогического общения.

В этом статьи рассмотрены психологические факторы педагогического процесса. Глубокое изучение и понимание возрастных и индивидуально психологических особенностей каждого учащихся и изменение их эмоциональные состояния рассмотрены как основные психологические факторы педагогического процесса.

**Ключевые слова:** педагогическая общения, психологические факторы, эмоциональные состояния учащихся.

#### THE PSYCHOLOGICAL FACTORS OF PEDAGOGICAL CONTACT

Psychological factors of the pedagogical process are considered in this article. The deep study and understanding of age and individually psychological particularities each schoolchildren and change their emotional conditions are considered as the main psychological factors of the pedagogical process.

**Key words:** pedagogical contact, psychological factors, emotional condition of schoolchildren.

## **УСУЛХОИ ИНТЕРАКТИВӢ ВА АҲАМИЯТИ ОНҲО ДАР ТАҶЛИМ**

**Шарифа Котибова**

муниципалитети шуъбаи таҳсилоти томактабии Пажӯҳишгоҳи рушди маориф, номзади илмҳои педагогӣ

Дигаргуншавии чомеа, замони нав рафтору муносибати навро талаб мекунад. Истиқолият дар ҷабҳаҳои гуногуни Тоҷикистони тозабунёд дигаргуниҳои азимеро ба вучуд овард. Дар соҳаи таълимму тадрис низ дигаргуниҳо фикру мулоҳизаҳо, муносибатҳои нави педагогӣ пайдо шуданд. Имрӯзҳо омӯзгорон ва талабагони мо ба тарзи куллӣ тағиیر ёфтаанд. Аз он шогирдоне, ки мо имрӯз тарбия мекунем, ояндаи Ватани мо ва пешрафти он вобастагӣ дорад. Барои ба натиҷаи дилҳоҳ ноил шудан омӯзгоронро лозим аст, ки усулҳои гуногуни таълимиро истифода баранд ва дар якҷоягӣ кӯшиши ҷорӣ намудани муносибатҳои нави таълимиро карда, дар ин ҷараён аз таҷрибаи пешқадам, семинарҳои байналхалқӣ, курсҳои такмили ихтисос, мутолиаи адабиёти бадӣ баҳра баранд. Ин тақозои замон ва талаботи педагогикаи муосир мебошад.

Мақсад аз он иборат аст, ки омӯзгорон бо усулҳои таълимии ҳозиразамону пешқадам шинос шуда, роҳҳои дурустӣ истифодаи онҳоро дастрас намоянд. Дар дуруст ташкил намудан ва шавқовар гузаронидани дарси имрӯза баъзе мушкиниҳо пайдо шуданашон мумкин аст, бартараф намудани онҳо бошад, аз маҳорати педагогии ҳар яки мо вобастагӣ дорад.

Усулҳои интерактивӣ барои амалӣ ҳосил намудани маҳорату малакаҳо нигаронида шуда, муносибати фаъоли хонандагонро дар назар дорад ва дар асоси донишҳои пешинаи онҳо ба роҳ монда мешавад. Ин шакли таълим имконияти интиҳоб кардани усулҳои нави корӣ, талаботи онҳоро дар асоснокии зарурияти омӯзиши аҳбори нав ва дар ҳамгирии донишҳои нав бо таҷрибаи ҳаётӣ дошта, талаботи ба амалия нигаронидани таълимиро дорад.

Ба таври дигар гӯем, дар муқоиса бо усулҳои анъанавӣ, усулҳои интерактивӣ васеътар ва бештар ба фаъолияти якҷояи хонандагон на танҳо бо омӯзгор, инчунин хонанда бо хонанда ва ба бартарии фаъолияти хонандагон дар ҷараёни таълим нигаронида шудааст. Мавқеи омӯзгор дар дарсхои интерактивӣ равона намудани фаъолияти хонандагон барои ба мақсади дарс расидан мебошад.

Бинобар ин, асоси ташкил намудани дарсхои интерактивӣ машқ ва супоришҳои интерактивӣ мебошанд, ки аз тарафи хонандагон иҷро карда мешаванд. Фарқияти

муҳими машқ ва супоришҳои интерактивӣ аз муқаррарӣ дар он аст, ки онҳоро хонандагон ичро карда на танҳо маводи омӯхташударо мустаҳкам мекунанд, инчунин ҳамон қадар маводи навро меомӯзанд.

Ҳангоми истифодаи усулҳои интерактивӣ тарзҳои ташкили якҷоя амал кардан бо таълимгирандагон, усулҳои коммуникативӣ, тақсимоти масъулият барои натиҷаҳо, далеловарӣ дар таълим чудо карда шуда, нақши омӯзгор низ аз «тадқиқотҷӣ» ба «ташкilotчи» чараёни таълим, ба роҳбалад ва мушовир» иваз мешавад.

Истифодаи усулҳои интерактивӣ ба хонандагон дар муддати кӯтоҳ фикри худро баён кардан, муҳокимаи маъалаҳоро дар шароити мувоғиқ дода, ба онҳо барои аз наздик муюшират кардан имконият медиҳад.

Мубоҳисаву муҳокимаронҳо дар хонандагон маҳоратҳои таҳлилӣ, дида баромадани масъалаҳоро ба таври комплексӣ, таҳаммулпазирӣ, нуқтаи назари гуногунро инкишоф медиҳад.

Ҳангоми ташкили муҳокимаронии дастҷамъонаи масъалаҳо дар шароити озодии пурраи хонандагон дар баёни нуқтаи назар ва пешниҳодҳо вобаста ба ҳалли масъалаҳои муҳокимашаванд ҳавасманд карда шаванд. Муҳокимаи ахбори нав ё масъала ва ҳалли он дар шакли саволу ҷавоб гузаронида мешавад. Баъд аз ба саволҳо ҷавоб гирифтан омӯзгор албатта таҳлил ва муҳокимаи ҷавобҳоро гузаронида, ҷамъости умумӣ мекунад.

Барои омӯхтану азҳуд намудани маводи нав бозиҳои нақшӣ, ҳамчун воситай самараноки аёни фаҳмонидани мазмuni ақидаҳои нав истифода мешаванд. Онҳо барои азҳуд намудани донишҳои нав қўмак мекунанд, инчунин ба хонандагон имконияти ба даст овардани маҳорату малакаҳои ёрирасони фавран истифода намудани донишҳои азҳуднамударо медиҳанд.

Бозиҳои нақшӣ – ин машқи меъёрҳои муайянни муюшират, коркарди фаъолияти оянда, ёрирасони намунаи вазъияти ҳаётIRO созанд ва диҳандай имконияти «мағлуб шудан» дар шароити муайян, хубтар фахмидани ҷиҳатҳои равонии инсон мебошанд. Вақте ки як вазъият ё ҳолати муайян ичро карда мешавад, ичроқунандагони бозӣ ба монанди касоне, ки тамошо мекунанд, имконияти дидани масъала ва роҳҳои ҳалли онро пайдо мекунанд. Ба ин фазои «ҳамдигарфаҳмӣ» дар ҷараёни бозиҳои нақшӣ мусоидат мекунад.

Бозиҳои нақшӣ ва машқҳо – ин лаҳзаҳои диққатчалбунанда ва аҷойбтарини дарс мебошанд. Вақте ки хонанда ягон фаъолиятро ичро мекунад, ин метавонад боиси ҳавасмандии ў ва самарабаҳии ҷараёни таълим гардад. Бозиҳои нақшӣ зидди беҳавсалагие, ки бисёр вақт хонандагон ҳангоми аз ҳад зиёд дар як ҷо нишастан бо он рӯ ба рӯ мешаванд, воситай хубе мебошад. Усули мазкурро истифода намуда, ба омӯзгор лозим аст, ки хонандагони ба бозии нақшӣ ҷалбушударо беихтиёр аз нақшофарӣ ба муҳокимаи таассуротҳои онҳо ва муҳокимаю ҷамъости бозӣ бо аҳли синф барад.

Намунаи чанде аз бозиҳои нақширо пешниҳод менамоем.

### Бозии «Дар мағоза»

Ин бозӣ ҳангоми таълими мавзӯи «Синфи мо» ичро карда мешавад.

**Мақсади бозӣ:** Инкишоф додани маданияти нутқи шогирдон, ғанӣ гардонидани захираи лугавӣ ва шиносоӣ бо ашёҳои таълим.

**Тарзи бозӣ:** Яке аз талабагон баранда (фурӯшанд) мешавад. Гурӯхи бачаҳо (5-6) нафар дар нақши ашёи таълим (ба дасти ҳар яке як расм ё худи ашё дода мешавад) бозӣ мекунанд, гурӯхи дигар дар нақши харидор.

Фурӯшанд мегӯяд: «Мо ашёи хониш дорем, ба шумо чӣ даркор?» Харидоре баъди ба ҷо овардани одоби муюшират (салом гуфтани) номи яке аз асбобҳои хониш (ҷузвон, китоб, дафтари...)ро мегирад: «ба ман китоб даркор аст, бемалол бошад, китоби «Алифбо»-ро ба ман дигар». Китоби «Алифбо»-ро ба ман дигар мегирад.

Хонандае, ки номи ҳамон ашёро дорад, аз гурӯҳ баромада бо харидор ҳамроҳ мешавад. Баъд харидорони дуюм, сеюм... ҳар кадом баъди салому алейк ашёи

дилхоҳашонро харидорӣ мекунанд. Ба ҳамин тариқ, бозӣ то ба куллӣ фурӯхта шудани ашё идома мейбад.

### **Бозии «Дар бешазор»**

Бозии мазкур барои дар кӯдакон тарбия кардани меҳру муҳаббати нисбати ҳайвоноту паррандагони беша гузаронида мешавад. Он барои фарқ кардани навъҳои ҳайвоноту паррандагон низ муфид аст.

#### **Шарти бозӣ:**

Аз ҳамаи иштирокчиён ҳоҳиш карда мешавад, ки ҷашмҳояшонро пӯшанд ва баранда бозиро оғоз мекунад: «Бегоҳӣ фаро мерасад, дар бешазор ҳамаи ҳайвонот ва ҷонварон ба хоб мераванд. Ҳангоми субҳ дамидан ҳайвоноту ҷонварон аз хоб бедор шуда, ҷуфти худро мейбанд». Иштирокчиёне, ки овози якхела бароварданд, якҷоя шуда гӯё ракс, бозӣ ё сурудхонӣ мекунанд. Масалан, рӯбоҳ бо рӯбоҳ, шер бо шер, тӯтӣ бо тӯтӣ ва ғайра.

### **Бозии «Ин кист?»**

Дар ин намуди бозӣ 2 нафар иштирок мекунанд. Яке нақши омӯзгор ва дигаре нақши хонандаро иҷро мекунанд.

**Шарти бозӣ ҷунин аст:** хонанда бояд номи ашёро аз рӯи амали он муайян намояд ё баръакс аз рӯи ном амали онро муайян қунад.

Масалан, хонандае (омӯзгор) мепурсад: кӣ месарояд? кӣ кор мекунад? кӣ меомӯзад? кӣ меомӯзонад? кӣ табобат мекунад? кӣ табобат мейбад? кӣ парвоз мекунад? ва ғайра. Хонандаи дигар (чаводиханда) бояд баробари ҳар як пурсиш ҷавоб гӯяд. Ҳангоми бечавоб мондани савол ҷавобгӯянда мағлуб мешавад.

Адабиёт

1. Мустафоқулов Т, Нарзуллоева М. Асосҳои психологияи синнусолӣ ва педагогӣ. Кӯлоб, 1993,345, с.
2. Амонов Н.Қ. Асосҳои психологияи мӯошират. Душанбе.2003. 235, с.
3. Миралиев А.М, Давлатов М.Т. Педагогика ва психология. –Душанбе, «Ирфон».2007.344, с.

### **Роль интерактивных методов обучений**

В статье говорится об интерактивных методах обучения, направленные на овладение всеми видами речевой деятельности: слушанием, говорением, чтением и письмом. Эффективность и результативность процесса обучения зависит от рационального использования этих методов обучения.

**Ключевые слова:** интерактивные методы, умение, навыки, учитель, ученики, ролевые игры.

### **ROLE OF INTERACTIVE METHODS OF THE EDUCATION**

The article discusses about interactive method of education, directed on mastering by all means of speech activity: listening, speaking, reading and letter. Efficiency and result process of the education depends on rational use of these methods of the education.

**Key words:** interactive methods, skill, skills, teacher, pupils, ролевые of the play.

## **РОХХО ВА УСУЛИ САМАРАБАХШИ ЛУГАТОМҮЗЙ**

**Баригули Шогунбек,  
ходими илмии Пажүхишгохи рушди маориф**

Калимаи «лугат», ки қабулшуда аз забони арабист, дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» - забон, лисон, калима, вожа, лексика маънидод гардидааст. Инчунин ба китобҳое, ки дар онҳо маҷмӯи калимаҳои як забон ҷамъ гардида, шарҳ дода шудаанд ё қалимаҳои аз як забон ба забони дигар (лугати дузабона ва сезабона) тарҷума гардидаанд, мансуб дониста шудааст. Ба мо маълум аст, ки солҳои оҳир лугатҳои гуногун (лугати синонимҳо, воҳидҳои фразеологӣ, лугати терминҳои фан ё соҳаҳо) низ чоп гардидаанд, ки аз аҳамият ҳолӣ нестанд, барои инкишофи нутқи ҳаттӣ ва шифоҳии шогирдон манфиатбахшанд ва донистанашон манфиати зиёдеро дорост. Барои дониши мукаммал ва ғанисозии заҳираи лугавии хонандагон аз ёд намудани лугату истилоҳҳои зарурӣ ҷоиз ва судманд аст. Аз ин лиҳоз, дар дарсҳои забон ва адабиёт омӯзиши лугат яке аз масъалаҳои рӯзмарра ва актуалист. Дуруст аст, ки дар барномаи таълимии забон ва адабиёти тоҷик ба лугатомӯзӣ соатҳои алоҳида муқаррар нағардидааст, вале омӯзгор дар рафти мавзӯҳои таълимӣ (аз фанҳои забон ва адабиёт) бояд ба ин масъала таваҷҷуҳи ҷиддӣ зоҳир намояд. Бешак, истифодаи дафтарҳо барои навиштани лугат ва аз ёд кардани онҳо аз аҳамият ҳолӣ нест. Вале боз дар ин ҷода саволе ба миён меояд:

- Оё талаба лугатро аз худ карда, ба маънои он сарфаҳм рафта метавонад?
- Ҷӣ бояд кард, ки хонанда аз даҳ мағҳуми азбарнамуда ақаллан сетояшро фаромӯш нақунад?
- Дар омӯхтани лугат қадом роҳу усулҳои гуногуни лугатомӯзиро ҷустуҷӯ кунад ва дар дарсҳои ҳамарӯзааш истифода намояд, таълим ҳамон қадар завқовар ва хушсифат мегардад. Лугатомӯзӣ дорои зинаҳои зиёд аст?

Ҷӣ қадаре, ки омӯзгор роҳу усулҳои гуногуни лугатомӯзиро ҷустуҷӯ кунад ва дар дарсҳои ҳамарӯзааш истифода намояд, таълим ҳамон қадар завқовар ва хушсифат мегардад. Лугатомӯзӣ дорои зинаҳои зиёд аст:

«а) Зинаи аввали лугатомӯзӣ оила ба ҳисоб меравад. Аз рӯзҳои аввали фикрбаёнкунии кӯдак бояд муҳити оила барои дуруст ифода кардани мақсад мувофиқ бошад. Калонсолон сари вақт бояд ҳатогии кӯдаконро ислоҳ намуда, тарзи суханронии кӯдакро назорат кунанд. Вале, мутаассифона, бояд гуфт, ки кӯдакони тоҷик то ба кӯдакистон ва ё мактаб рафтанд, ба гайр аз он мағҳумҳое, ки дар доираи муносибати оила мавҷуд аст, дигар лугатҳои даркориро намедонанд. Бояд падару модарон ба ин масъала дикқати маҳсус диханд. Ҳол он ки дар боғчау кӯдакистон ҳам зимни омӯзиши лугат кор ниҳоят суст ба роҳ монда шудааст.

б) Мураббиёни кӯдакистонҳо ба ин масъалаи муҳим ба таври бояду шояд аҳамият намедиҳанд. Дар муқоиса бо кӯдакони рус бачагони тоҷик захираи лугавӣ надоранд. Пӯшида нест, ки дар муҳити оилаю бօғча ва то ба мактаб омадан кӯдакони рус номҳои гуногуни ҳайвонҳои хонагӣ, номҳои зиёди гул, дараҳт, нақлиёт, ҳатто номҳои шаҳрҳои гуногунро медонанд. Аз ин рӯ, онҳо ба мактаб то дарачае тайёр шуда меоянд. Бино бар он, мураббиён вазифадоранд, ки кӯдакро марҳила ба марҳила ба лугатдонӣ водор созанд ва қӯшанд, ки оҳиста-оҳиста захираи лугатдонии кӯдак, аз калимаю мағҳумҳои нав зиёд шавад. Онҳо бояд бештар ба кӯдакон шеъру матнҳои насрии зиёдера омӯзонида, мазмuni ҳар як калимаи хондашударо бояд онҳо пурра дарк намоянд.

Таҷриба нишон дод, ки дар кӯдакистонҳое, ки мураббиён аслан тоҷиканд, калимаҳои маъмули тоҷикӣ номағҳуманд. Агар ба кӯдак «курсичаатро биёред» гӯед, ғапатон барояш норавshan мемонад. Баъди такрори ҷангбора ҳам мазмuni калимаи «курсӣ»-ро кӯдак намефаҳмад. Агар «стулчаатро биёర» гӯед, кӯдак давида курсичаашро меорад. Айнан ин гуна ҳодисаҳо бо калимаҳои дигар ба монанди кат, миз, ҷангак, пойафзол, чӯроб, табақча ва гайра рӯй доданаш мумкин аст. Аз ин рӯ, пеш аз ҳама ба кӯдак забони бойи модариашро омӯзонидан вазифаи муҳим ва аввалиндарача ба ҳисоб меравад.

в) Зинаи дигари омӯзиши лугат мактаби миёна ба ҳисоб меравад. Ин зина тӯлонист ва боз ба давраҳо тақсим мешавад. Зинаи нахусти ин давра курси хониши эзоҳист, ки дар он таҳқурсии забондонии фард гузошта шуда, малакаю маҳорати сухандонии шогирдон хеле инкишоф ҳоҳад ёфт. Ҳамин тавр, дар тӯли чор сол бояд нутқи ҳаттию даҳонии шогирдон инкишоф ёфта, захираи лугаташон биафзояд. Пас, ин равиш дар курси адабӣ боз ҳам такмил ёфта, шавқу ҳаваси шогирдон ба лугатомӯзӣ ва дарки маънни матнҳо бештар мегардад ва муаллим вазифадор аст, ки аз ин имконият самаранок истифода барад. Лугатомӯзи дар синфҳои 1- 4 бояд кори ҳарсоата ва ҳаррӯзai муаллим бошад. Ба хонандагони ин синфҳо чунин бояд таълим дод, ки ҳамаи калимаҳои дар қитоб буда ба хонанда фаҳмо ва равshan бошанд. Аз назари муаллим бояд ягон калимаи норавshan бе шарҳ нагузараад. Дарҳои синфҳои ибтидой бояд ҳатман бо аёниятҳо гузаронида шаванд, зеро ин ба азҳудкуни лугат кӯмак мерасонад. Аз ин рӯ, масъулияти бевоситаи лугатомӯзии хонандагони мактаби миёна ба зиммаи муаллимони синфҳои ибтидой гузошта шудааст. Аксарияти хонандагони синфҳои ибтидой бисёр калимаҳои азёдкардашудаашонро намефаҳманд. Агар инкишофи нутқи хонандагон дар синни хурдсолӣ суст бошад, таъсири он дар ҳаёти минбаъдаи ҳар як хонанда манғӣ акс мейбад. Ин ба фикркунӣ ва мулоҳизаронии хонанда то андозае монеъ мешавад.

Марҳилаи дуюми лугатомӯзӣ ҳангоми таълимии забон ва адабиёт дар синфҳои 5-7 сурат мегирад.

Дар ин зинаи таълим муаллимон хонандагонро барои омӯхтани таърихи адабиёт омода мегардонанд ва бо санъати сухани адиб, маҳорати ифодаи фикри ӯ шинос менамоянд. Дар ин синфҳо фикри хонанда ба воситаи қоидоҳои грамматикий соҳта мешаваду дар дарҳои адабиёт фикри хонанда аз рӯи қонунҳои санъати сухан сурат мегирад. Чӣ тавре, ки маълум аст, яке аз методҳои омӯзиши адабиёт дар синфҳои 5-7 нақл ба ҳисоб меравад, ки муаллимон бо ин роҳ мазмун ва мундираҷаи матни асари адабиро ба хонанда дастрас мегардонанд. Бинобар ин, муаллим зимни нақли мавзӯи дарс бояд вариантҳои лугатҳои номағҳумро истифода карда, мазмuni матнро ба хонанда расонад. Лекин муаллими мактаб бояд фаромӯш накунад, ки дониши хонандагон дар қадом сатҳ аст. Агар хонандагон нисбатан дониши баробар дошта бошанд, ба онҳо хонда фаҳмонидани матни қитоб душвор намегарداد. Лекин агар дониши хонандагони синф нобаробар бошаду сафи хонандагони сустхон зиёд, ба муаллими забону адабиёт лозим аст, ки бештар ба мазмuni калимаҳои номағҳум диққат дихад, зеро бе фаҳмонидани он лугатҳо мазмuni матн норавshan мемонад. Дар ин гуна синфҳо кор нисбатан душвор ва заҳматталаб аст. Ба омӯзгор лозим аст, ки ҳар дарс ва муентазам корро дар болои лугатомӯзӣ вусъат дихад. Зеро талаб кардани

омӯзиши калима ва мафҳумҳои норавшан дар охир боиси азхуд нашудани он матн мегардад. Вақте ки лугатҳо фаҳмо бошанд, мазмун ва идеяи матн барои шогирдон дастрас аст ва онҳо аз моҳияти асар ва санъати суханварии адібон ба хубӣ огоҳо ҳоҳанд гашт. Дар дарсҳои адабиёт омӯзгор бояд фаҳмиши забондониро талаб намояд. Онҳо бояд мазмунҳои гуногуни калима, синоним, ибораҳои аслӣ ва маҷозӣ, фразеологизмҳоро донанд ва дар нутқи ҳаттӣ ва даҳонии худ истифода баранд. Роҳҳои гуногуни истифодаи он ҳангоми нақл матн, корҳои ҳаттӣ, иншо ба ҳисоб мераванд, ки барои мустаҳкам намудани нутқ бо лугатҳои нав истифода бояд шавад».

Таҷрибаҳо нишон додаанд, ки педагогони машҳури олам низ таълими кӯдакро аз ҳурдӣ нисбат ба синни мактабӣ авлотар медонанд ва имрӯз ташкил шудани марказҳои инкишофи кӯдакони синни томактабӣ низ ин ақидаро дастгирӣ менамояд. Кӯдакии барвакт падидай навтарини асри қунунӣ буда, он низ омӯзиши барвактии лугатро тақозо менамояд. Масалан, мо шоҳиди ҳолем, ки кӯдак дар хона ё тамошои мӯҳит пайваста ба мо савол медиҳад, ки ин чист ва ё он чист?

- Чаро ғурба аккос намезанду саг аккос мезанад?
- Чаро шамол шоҳи дараҳтонро мечунбонад?

Ин гуна саволҳо тафаккури интиқодӣ мебошанд ва кӯдакро ба ҷустуҷӯ оварда мерасонанд. Дар ин замина омӯзиши лугат ба вучуд меояд. Масалан, ба кӯдак ҷунин ҷавоб додан ба маврид аст, ки табиати олам оғарида шудааст ва аккос задани саг азалист. Шамол ҳодисаи табиат аст ва он дараҳтро ба ҷунбиш меорад. Шамол қувваи зиёд дорад ва амсоли инҳо. Акнун кӯдак ба калимаҳои нав аз қабили: «**табиат, олам, оғарида, азал, ҳодиса, ҷунбиш, қувва**» шинос гардид. Ӯ аз нав маънои ин калимаҳоро пурсидан мегирад. Аммо ногуфта намонад, ки падару модар ё дигар ашҳос ба саволи кӯдак ҷавоб намедиҳанд ва одатан мегӯянд, ки «Ту ба он чӣ кордорӣ? Ин кори ту нест. Ту ҳоло кӯдак ҳастӣ ва ғайра». Ба ин масъала ҷиддӣ назар бояд кард ва ба ҳар як саволи кӯдак ҷавоби саҳех ва аниқ бояд дод, то ки ӯ ҷустуҷӯкор, лугатдон ва ҳақиқатнигор гарداد.

Луғатомӯзии хонандагон на танҳо вазифаи омӯзгорони фанҳои забону адабиёти тоҷик ва ҳориҷӣ аст, балки ба аксари фанҳо даҳл дорад, зеро ҳар фанну соҳа истилоҳу вожаҳои хоси ҳудро дорад, ки хонанда бояд маънои луғавии онҳоро донад, дарк қунад ва дар мавридҳои зарурӣ онҳоро дар нутқи шифоҳӣ ва ҳаттӣ истифода бурда тавонад.

Тағириоти пурвусъати раванди ҳаёт, рушди илму техника, падид омадани намудҳои нави воситаҳои иртиботӣ рӯзгори одамонро дигаргун ва афкори онҳоро ба донишҳои техникӣ афзун менамоянд. Ҷунин таҳаввулот ба забон низ бетаъсир наҳоҳад монд, зеро он воситаи асосии иртибот, табодули афкор ва инъикосгари вазъи рӯзгори ҷомеа аст. Асри XXI, ки фазои расонай фароҳ ва густурда дорад, ҷангҳои равониву иттилоотӣ авҷ мегиранд ва ин раванд аз ҳар шаҳс, баҳусус, хонандагони мактабҳои таҳсилоти умумӣ малакаву маҳорат ва дониши мукаммалро тақозо дорад. Вобаста ба пешрафти илму техника назари мактабиён ҳам бояд дар сатҳи зарурӣ қарор гирад, тарзи коркард, таҳлил ва пешниҳоди маълумот низ тағиیر ёбад. Онҳоро зарур аст, ки бо воситаҳои гуногун ва усуљҳои навтарин дониши хешро инкишоф диханд ва дар ин ҷода баҳусус, аз технологияи мусоир истифода баранд, аммо технологияи мусоир бояд дар чаҳорҷӯбай аҳлоқи инсонӣ сурат гирад ва бо истифодаи оқилонаи ақл ба роҳ монда шавад.

Солҳои охир истифодаи технологияи навин дар мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ мавриди баҳс қарор гирифтааст. На танҳо истифодабарии воситаҳои техникӣ аз тарафи омӯзгорон ва мутахassisони ин соҳа мавриди таҳлилу таҳқиқ қарор гирифтааст, балки аз тарафи дигар, тарзи усуљҳои нави таълим дар рафти иҷроиши корҳои амалӣ низ мавриди гуфтегузор дониста шуд. Вазифаи асосии омӯзгор бевосита ҳангоми омӯзиши матнҳои алоҳида ҳусусиятҳои синну соли хонандагонро дар мадди аввал гузорад ва қӯшиш қунад, ки аз рӯи принсипи аз сода ба мураккаб гузаштан амал намояд ва ҳар як вожа ва ибораҳои номафҳумро сари вақт пеш аз ҳондани матн ва ё ягон машқ ба воситаи аёният ё таҳтai ғизлӣ ба хонандагон шарҳу эзоҳ дихад. Ин роҳи

шарҳи лугатомўзӣ барои хонанда роҳи муҳим ба ҳисоб меравад. Ба ин гуна аёният воситаҳои технологияи мусир мисол шуда метавонад. Роҳу усулҳои гуногуни таълими лугатомўзӣ истифода аз технологияи мусир дар дарсхои забону адабиёт ва дигар фанҳои филологӣ бой кардани захираи лугавӣ, тарзи дурусти талафғузи калимаҳо, инқишифҳои нутқ, ғаний гардонидани таркиби лугавии забон, бегалат ва босаводона иншо гардидан матн ва коркарди дониши амалии хонандагонро ҳаматарафа тақвият мебахшад.

Ҳангоми шарҳи лугат усули ҳамкориро дар дарс истифода бояд бурд. Кӯшиш ба ҳарҷ додан лозим аст, ки дар ҳар як дарс кӯдакон бештар фаъолият намуда, омӯзгор танҳо мушоҳидаҷӣ ва рахнамову ёвари шогирдон бошад. Масалан, ба дасти хонандагон порчаҳои шеърӣ аз ашъори Рӯдакӣ, Сино ва Фирдавсӣ дода мешаванд. Ба хонандагон вакт чудо мешавад, то ки байтро хонда, муаллифи онро фикр кунанд. Пас, хонандагон аз рӯи муаллифи байт ба гурӯҳҳои Рӯдакӣ, Сино ва Фирдавсӣ чудо мешаванд. Ба ҳар як гурӯҳ супориши гуногун дода мешаванд. Ҳар як хонанда на фақат барои икроиши кори ҳуд, балки барои натиҷаи кори тамоми гурӯҳҳо уҳдадор аст. Дар ин вакт хонандагони камфаъол низ кӯшиш менамоянд, ки ҷизи нофаҳморо аз талабаҳои фаъол омӯзанд ва баръакс хонандагони фаъол кӯшиш менамоянд, ки хонандагони камфаъол аз икроиши супориши додашуда бароянд. Дар ин усули ҳамкорӣ тамоми хонандагон фаъолияти ҳудро нишон дода, ҷизи мураккабро дар якҷоягӣ иҷро менамоянд.

Ба ҳар як гурӯҳ матнҳои муҳталифро пешниҳод менамоем, то хонандагон аввал матнро хонда, мазмуни онро ба ҳамдигар дар гурӯҳҳо нақл кунанд. Сонӣ калимаҳои душворфаҳро аз матн чудо намуда, ба дафтари ҳуд менависанд. Чун ин супоришҳо иҷро гардианд, ба дасти хонандагон «Фарҳанги забони тоҷикӣ» дода мешавад ва онҳо калимаҳои номафҳумро ёфта, мазмуни онҳоро шарҳ медиҳанд. Намунаи матн:

**«Он марди ришишиёҳи бокитфу бозу, ки назди устоҳонаи дуреҷгарӣ истода, ҷузъзкундай навро бодиққат аз назар мегузаронд, Восеъ буд, ҷузъзкундаи тайёрро ў бо ёрии ин ду марди дигар гелонда-гелонда бурд,- ҳайр, ҳуй кунед,-ҳоҳии кард ў,- як тараф истед!»**

*(Сотим Улугзода)*

Масалан, хонанда калимаи шевагиро (ҳуй кунед) қайд кардааст. Сипас, метавонад маъни онро аз ҳамсинфон ё аъзоёни гурӯҳи ҳуд бипурсад. Агар ҳамсинфон ба саволи ў ҷавоб дода натавонанд, дар ин маврид омӯзгор ба саволи ў ҷавоб медиҳад. Дар ин ҳолат омӯзгор барои мустаҳкам кардани дониши хонанда метавонад усули муқоисавиро тавассути диаграммаи Венн аз таҳтаи электронӣ нишон дихад, то ки дар хотири хонанда нақш бандад ва хонанда таҳлилу муқоиса карданро омӯзад. Масалан, калимаи «ҳуй» лаҳҷавӣ, камистеъмол ва калимаи «кушиод» дар забони адабӣ серистеъмол мебошад.

Дар дарси адабиёт ҳангоми тафсири шеър муаллим ба хонандагон муроҷиат карда мегӯяд, ки дунафарӣ байтро дар ҷадвали мазкур нависонанд. Дар сутуни аввал ҳуди байт, дар сутуни дуюм шарҳи он оварда мешавад.

Байт	Шарҳи байт
Чамоли мардумӣ аз ҳилм бошад, Камоли мардумӣ аз илм бошад. <b>Лугат:</b> ҳилм – нармдилӣ, мулоимат, хоксорӣ, фурӯтаниӣ. илм- дониш, маърифат. чамол- рамзи зебоист.	Яъне ҳар як инсони бо илму фарҳанг, дондонишманд, ки бо хислатҳои ҳамидаи инсонӣ оростааст, соҳибчамол ва зоир ҳиран зебост.

Омӯзонидани лугат ҳангоми хондан ва таҳлили асар вобаста ба санъатҳои бадей яке аз усулҳои судбахш ба шумор меравад. Шогирдон дар баробари дарки маънӣ, моҳияти санъати бадей, боз лугатҳои навро низ аз ёд мегиранд. Илова бар ин, бо истилоҳоти гуногуни тасвир ошной пайдо намуда, захирай лугавиашон ғанитар мегардад. Қайд кардан зарур аст, ки хонандагони синфи 5 аз фанни забони модарӣ дар боби «Лугатомӯйӣ» оид ба омонимҳо маълумот мегиранд. Масалан: *шаст – I. рақам, ада; II. ҷангаки моҳидорӣ; III. суръат; бар – I. мева, ҳосил, самар; II. паҳнӣ, васеъ; III. ҳушкӣ (бахру бар); ҳар – I. маркаб; II. феъли фармоши.*

Омӯзгор қайд мекунад, ки ин вожаҳо баръакси сермаъноии қалимаҳо аз ҷиҳати баромад ба ҳамдигар ҳеч гуна умумият надошта, танҳо аз ҷиҳати шакл монанд шудаанд. Дар адабиётшиносӣ қалимаҳои ҳамшакл санъати таҷнисро ба вучуд меоранд, яъне қалимаҳои шаклан якхелаю мазмунан дигарро дар илми забон омоним ва дар адабиёт таҷnis мегӯянд. Масалан, ҳангоми таҳлили байти зерин аз достони «Хайр ва Шар»-и Низомии Ганҷавӣ :

**Ин ду ғавҳар дар оби хеш андоз,  
Гавҳарамро ба оби худ бинвоз!**

Дар ин байт қалимаи «ғавҳар» ду бор зикр гардидааст, вале ду маъноро ифода мекунад. Дар мисраи аввал ба маъни ҷавоҳир, як навъ санги қиматбаҳо омадааст ва дар мисраи дуюм бошад ба маъни чон, чону тан омадааст.

Инчунин омӯзгор метавонад аз «Рӯзномаи дубахша», ки ин усулро ҳангоми кор бо лугат, шарҳу тафсири ягон мағҳум, маънидод кардан зарбулмасалу мақолҳо ва тадқиқоти мазмуни матн амалӣ мешавад, истифода кунад. Ин усул чунин гузаронида мешавад:

**Намунаи 1.** Байтҳо аз ғазалиёти Ҳофизи Шерозӣро шарҳ дидед.

Иқтибос	Шарҳи он
Биё, ки пардаи гулрези ҳафт ҳонаи ҷашм Кашидаем ба таҳрири коргоҳи ҳаёл.	Шоир мегӯяд, ки аз дури маҳбубааш, аз ҳаҷру фироқи ӯ ашキ ҳунин дар ҳафт пардаи ҷашмаш нақшин шудааст.
Ба олам нафурӯшем мӯе аз сари дӯст.	Қадри дӯстро донистан лозим аст, ҷунки дар ҳама ҳолат дӯст мададгор мешавад. Бинобар ин, ба як мӯи дӯст оламро баробар намекунем.

(Усулҳои ҳамкорӣ дар таълими забон ва адабиёти тоҷик, саҳифаи 34-35, Душанбе, 2005).

**Намунаи 2.**

Ибораҳои фразеологӣ	Шарҳи он
Бо думи шер бозӣ кардан.	Ҷони ҳудро ба ҳатар ниҳодан, муқобилият бо қувваи нобаробар.
Гарму сардии дунёро дидан	Азоби дунёро дидан, ботаҷриба будан

Тавассути воситаҳои аёни ва технологияи навин гузаронидани машғулиятҳо, баҳусус, омӯзиши лугат усули самарарабаҳши таълим аст, ки дар аксари мамолики пешрафта роҳандозӣ шудааст ва баҳрабардорӣ аз он талаботи замон аст. Аз ин рӯ, омӯзгоронро зарур аст, ки истифодаи компютерро хуб омӯзанд, дарсро бештар тавассути слайдҳо гузаронанд. Асосан лозим аст, ки аз матн ё ҷумлаи дар слайд додашуда қалимаи шарҳу эзоҳталабро чудо карда, дар таҳтаи синф ё филипчарт нависанд ва маъни лугавии онро дар баробараш нависанд. Хонандагон слайдҳоро

бодиқат аз назар гузаронида, мафхумҳои душворфаҳмро чудо мекунанд. Муаллим ба хонандагон супориш медиҳад, ки то дарси оянда ин калимаҳоро аз худ намуда, шарҳ дода тавонанд ва ба ин калимаҳо чумлаҳо тартиб диҳанд ва ё порчаҳои шеърӣ мисол оранд. Аммо ин роҳ низ анъанавӣ аст ва аз ёд кардани лугат қориёна буда, мазмуни он пурра омӯхта намегардад. Хонандагон дар амалия аз ин лугат истифода бурда наметавонад. Ин усули индуктивии муаррифии лугат аст. Агар мо калимаи меҳро Офтоб, қамарро Моҳтоб, ҳамрозро роздон, дӯстро ошно, ҷӯра ва ҳилолро моҳи нав гӯему хонандагон онро дар дафтар нависанд ва доир ба омӯзиши он фаъолияти дигарро ичро накунанд, албатта, дар хотирашон нақш намебандад. Агар онро ба таври зерин ба роҳ андозем, самарааш бештар мегардад.

Лугат	Маънии лугавӣ	Муродиф	Мутазод	Омоним	Мисол
Хурshed	Ҷирми осмоние, ки гармӣ ва рӯшнӣ дода, ҳайт бе он вучуд надорад.	Офтоб, шамс, меҳр (шед)	—	—	
Моҳтоб	Сайёрае, ки шабона нур медиҳад.	Қамар, ҳилол, бадр.			
Ҳамроз	Дӯсти самимӣ, наздик.	Роздон, ошно, рафиқ, ҷӯра.			
Ҳилол	Моҳе, ки нав мебарояд ва борик аст.	Моҳ			

Бигзор, хонанда чунин фаъолиятҳоро ичро кунад, то маънии калима дар хотираш нақш бандад. Ҳубтар аст, сутуни чорум, панҷум ва шашумро дар хона ичро кунанд, Омӯзгор арзёбӣ карда тавонад, ки хонанда то қадом андоза ба шарҳи лугат сарфаҳм рафтааст ва дар амалияи кораш аз он истифода бурда тавонад, вақти дарси омӯзгор низ сарфа мегардад. Дар ҳалли ин фаслҳо омӯзгор бояд ба хонанда ҳамкории зич дошта бошад, бештар ҳалли фаъолиятҳоро тавассути ангезиши зехн бо худи онҳо voguzor гардонад. Дар сурати надонистани маънии лугавии калимаҳо аз матн ё ҷумла аз лугатҳо – фарҳангҳо истифода баранд. Барои бо фарҳанг ва лугатҳо кор кардан маҳорату малакаи онҳоро такмил додан ниҳоят зарур аст, вагарна аз ду ҷилд китоби «Фарҳангги тафсирӣ забони тоҷикий», ки ҳаҷман калонанд, дарёфт намудани лугати даркорӣ бисёр мушкил ва ҳатто номумкин мегардад.

Барои ин маҳорату малакаро сайқал додан бояд ба ҷиҳатҳои зерин эътибор дод:  
-хонандагон тартиби алифборо аз ёд донанд;

-дар кадом чилд чойгир шудани лугати даркориро аз рӯи ҳарфи аввал донанд.  
-тартиби алифборо аз рӯйи ҳарфҳои минбаъда низ донанд, ба мақсади дарёфтни калимаи зарурӣ аз онҳо истифода баранд;

-Баъди навишта шудани лугат ба кадом забон ва ё соҳа мансуб буданашро аз рӯйи калимаҳои ихтисоршуда (1-Зхарф) донанд;

Ин маҳорату малакаҳоро дар шакли бозӣ ё мусобиқа ташкил кардан бисёр фоидабахш аст, хонандагонро шавқманд мегардонад. Муаллим ду хонандаро барои ёфтани калимаҳои дар матн душворфаҳм аз чилдҳои фарҳанг водор мекунад. Калимаҳоро аз рӯйи чойгиршавӣ дар фарҳанг ба ду қисм ҷудо мекунад, то кори хонанда осонтар гардад. Барои ин хонандагонро оғоҳ месозад, ки касе зудтар аз уҳдаи кор бароянд, ғолиби бозӣ ё мусобиқа мегардад.

Барои лугатомӯзи аз бозихои гуногун истифода бурдан хеле судманд аст, зеро ки тафаккур ва зеҳни хонанда сайқал мейёбад. Барои шарҳи маънои калимаҳо бозии «Майдони муъҷиза» -ро бо ҷунин тарз ташкил кардан мумкин аст. Муаллим дар таҳтai синф ё варак лугатҳоро навишта, дар баробари он қатакчаҳоро мувоғики шарҳи маъно мекашад. Метавонад онро ба тариқи умумӣ бо аҳли синф кор қунад ва ё аз ҳар ғурӯҳ якнафарӣ хонандаро интиҳоб намояд. Барои ҳар як ҷавоби дуруст балро муайян қунад. Ба тариқи мукофот метавонад аз бозихои истифода барад ва ё баҳоҳои сифатию балиро интиҳоб қунад.

<b>Тафовут</b>	ф	а	р	қ					
<b>Аҷам</b>	ғ	а	й	р	и	а	Р	а	б
<b>Сиҳикад</b>	ҳ	у	ш	қ	о	м	А	т	
<b>Ионат</b>	қ	ӯ	м	а	к				
<b>Оғият</b>	с	а	լ	օ	м	а	Т	ӣ	
<b>Надим</b>	ҳ	и	з	м	а	т	Г	о	р
<b>Мачнун</b>	д	е	в	օ	н	а			

### **Бозии «Ҳарфёбак»**


Муаллим дар қатакчаҳо калимаҳои душворро навишта, аз хонандагон ҳоҳиши мекунад, ки шарҳи лугатҳо дар қатакчаҳо аст, онро ёбад. Тарзи кор бо ҳарфёбакро шарҳ дихад, зеро он на барои ҳамаи хонандагон шиносу фахмо аст. Масалан, маънои калимаҳои мағок, зореъ, хуҷиста

д	к	о	в	н	у
м	у	е	А	и	р
й	а	о	ш	ӣ	н
м	ч	ҳ	у	қ	з

Ҷавоби ин лугатҳо бо шарҳи чуқурӣ, дехқон ва маймун дар ҳарфёбак ҷой дода шудааст.

### **Бозии «Мувоғиқашро ёбед»**

Ин намуди бозӣ ҳам шавқовар аст. Омӯзгор дар сутуни аввал лугатҳо ва дар сутуни дуюм шарҳи онҳоро менависад ва аз хонандагон ҳоҳиши мекунад, ки ба воситаи тирчаҳо шарҳи лугатҳоро нишон диханд.



### **Бозии «Калимаҳои ҳамқофия»**

Ин бозӣ имконият медиҳад, ки хонандагон калимаҳои ҳамқофияро дар катакчаҳо гузоранд ва ба ин васила ҳам бо тарзи қофиябанӣ ва ҳам ба маъни калимаҳо ошно гарданд. Омӯзгор онро ба шакли бозии «Майдони муъҷиза» низ метавонд амалӣ гардонад. Дар катакҳои охир ҳамаи ҳарфҳоро менависад. Ба хонандагон мегӯед, ки ҳарфҳои дуюм ва сеюм дар ҳамаи сатрҳо ва сутунҳо якҳелаанд. Биёед, аввал ҳарфҳои аввалро ёбем.

### **Намунаи 1**

В	А	Н	Ҷ
Г	А	Н	Ҷ
П	А	Н	Ҷ
Р	А	Н	Ҷ

Омӯзгор дар катакчаҳо ҳарфи аввалро навишта, таъкид мекунад, ки охири калимаҳо бо ҳарфи **а** тамом шуда, ин калимаҳо ташдид доранд. Ҳарфҳои дуюм, сеюм ва чорум дар ҳамаи калимаҳо якҳелаанд ва ё супориши зеринро низ пешниҳод карда метавонад: Ҳарфҳои аввали калимаҳоро навишта, таъкид мекунад, ки ҳарфҳои минбаъда ҳама якҳелаанд ва калимаҳо ташдид доранд. Дар ин маврид калимаҳои душвор ба ҳамроҳии хонандагон шарҳ дода мешавад.

### **Намунаи 2**

Г	а	Л	л	А
М	а	Л	л	А
Ғ	а	Л	л	А
С	а	Л	л	А

Таҷрибай омӯзгорони пешқадам нишон дод, ки ҳангоми дарс агар аз нақшаҳои тайёр ва лугатномаҳо тавассути технологияи мусосир бамаврид истифода баранд, донишшандӯзии хонандагон афзун ва сайқалёбии мағкураи онҳо беҳтар мешавад.

Масалан, омӯзгори фанни забон ва адабиёти тоҷики Литсей –интернати Президентӣ шаҳри Душанбе Шокирова Раъно аз ҳамин воситаҳои номбурда хеле ҳуб истифода намуда, дарсашро хеле шавқовар мегузаронад. Ҳангоми омӯзиши мавзӯи достони «Хайр ва Шар» дар синфи 6 дар дарси омӯзгор ширкат варзидам. Омӯзгор дарсро аз пурсиши лугат шурӯъ намуд. Мушоҳида аён соҳт, ки омӯзиши лугат дар дарс бо усули замонавӣ ба роҳ монда шудааст. Пеш аз баён намудани мавзӯи нав «ҳамлаи фикрӣ» ба роҳ монда шуд. Аз хонандагон пурсида шуд, ки калимаҳои хайр ва шар дар достон қадом маъниро ифода менамояд. Бо ин муродиф ва мутазоди калимаҳоро гуфта дихед ва бо мисолҳо шарҳ дихед. Хонандагон ба пуррагӣ аз иҷрои супориши баромаданд. Омӯзгор илова бар ин, ба хонандагон супориш дод, ки лугатҳои навро ба дафтарҳояшон нависанд ва синонимҳои онҳоро аз «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ҷустуҷӯ намуда, маъни онҳоро ёфта дар дафтари худ нависонад.

- Дар дарси оянда, - мегӯяд муаллима, - ин супоришро дида мебароям ва ба хонандагоне, ки аз уҳдаи дуруст иҷро намудани он баромадаанд, баҳо мегузорам, яъне 1 бал баҳо аз ҳисоби лугат аст.

Пеш аз гузаронидани корҳои хаттӣ ба шогирдон супориш медиҳад, ки ба зери калимаҳои ҳаммаъно (сионимӣ) хат қашанд, ё ин ки антонимҳои матнро ишора намуда, дар кори хаттиашон маъни онро шарҳ диханд.

Дар вақти таълими мавзӯи мутазодҳо дар синфи 5 муаллима варақчаҳоро ба дасти хонандагон дод, ки дар онҳо чунин навишта шуда буд; «Мутазодҳоро дар дафтар нависед ва муродифҳои ин калимаҳоро ёбед, бо истифодаи ин мутазодҳо ва муродифҳо матни ҳикоягӣ ва ё шеъри дилҳоҳ эҷод кунед ». Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки усулҳои фаъол дар дарс васеъ истифода бурда мешаванд.

Ба таври силсилаӣ баргузор намудани чунин машгулиятҳо имкон ҳоҳад дод, ки шогирдон ба лугатомӯзӣ ва доностани муродифҳои он шавқу рағбат пайдо намоянд. Ва ин амал яке аз воситаҳои бой гардонидани фонди лугавии шогирдон маҳсуб меёбад. Бо назардошти синну сол, дараҷаи донишу фаҳмиши аҳли синф, интихоби матн ва лугатномаҳо ҳарҷӣ бештар гузаронидани ин гуна корҳои амалӣ мувофиқи мақсад аст. Дар ин сурат шогирдон ҳам мавзӯро аз худ мекунанд ва ҳам захираи лугавии забони хешро фасеху бой мегардонанд.

Бояд қайд кард, ки дар ҷодаи лугатомӯзӣ роҳу воситаҳои гуногун мавҷуданд. Азбаски дар ҷаҳон истифодаи технологияи пешрафта дар таълим роиҷ аст, фикр мекунам, ба воситаҳои техниқӣ омӯзондани лугат дар дарсҳои забон ва адабиёти тоҷик манфиатбахш ҳоҳад буд. Дар ҳар лаҳзаи дарс кӯшиш ба ҳарҷ додан зарур аст, ки хонандагон нисбат ба таълими мавзӯъ шавқу завқ пайдо намоянд, то ки мавзӯи додашударо ба пуррагӣ аз худ намоянд. Агар мо дар кори ҳаррӯзai ҳуд усулҳои дар боло зикршударо мавриди амал қарор дихем, маҳорату малакаи лугатомӯзии шогирдон ташаккул ёфта, шавқи хонандагон ба омӯзиши лугат меафзояд. Дар замони мусоир омӯзиши лугат бо усулҳои технологияи мусоир ба роҳ мондан шарт ва зарур аст. Ҳарчанд ин усул заҳмату вақти зиёдро тақозо дорад, аммо барои баланд бардоштани мазмун ва сифати тадрис мусоидат ҳоҳад кард. Илова бар ин, дар масъалаҳои лугатомӯзӣ роҳу усулҳои гуногун мавҷуданд ва омӯзгор ҳар кадоми ин усулҳоро мувофиқи сатҳи донишу фаҳмиши хонандагон истифода мебарад.

#### **Адабиёти истифодашуда**

1. Мирзоди Маонӣ. Рӯзгор ва осори Ҳочичунайдуллоҳи Баззозҷон. - Душанбе, Адіб, 2011.
2. Усулҳои ҳамкорӣ дар таълими забон ва адабиёти тоҷик. – Душанбе, 2005, с. 34-35.
3. Саидамир Аминов. Лугати фразеологии мактабӣ, - Душанбе, 2007.
4. Фарҳанги забони тоҷикӣ. – Москва, 1969.

### **ЭФФЕКТИВНЫЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЕ СЛОВАРЯ**

Для приобретение знания учащимся потребуется изучать и выучит словарей, так как это очень важно. Поэтому на уроках таджикских и литература изучение словарь является одно из актуальных проблем. Так как, в учебных программах не дано отдельных часов для изучение словаря. Учитель во время урока должен принимать меры и обратит особое внимание работы со словарём.

Чем больше учитель использует разные методы для изучение словаря на уроках тем больше урок становится интересным, качественным и эффективным.

**Ключевые слова:** Толковы словари, словарь, учебная программа, языкоznание, термин, пути и методы, развитие письменных и разговорные речи.

### **THE USE OF EFFECTIVE METHODS TO STUDY VOCABULARY**

For the acquisition of knowledge pupils need to study and learn to use of the dictionary, because it's important. Therefore, the lessons of Tajik literature and learning

vocabulary is one of the most pressing problems. Since, in the curriculum is not given a separate hour for learning vocabulary. Teacher during the lesson should take action and pay particular attention to the dictionary. The more the teacher uses different methods to study vocabulary in the classroom lesson is the more interesting, high-quality and effective.

**Key words:** dictionaries, dictionary, curriculum, language, term, ways and means, the development of the written speech.

## **ПЕРЕХОД ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛЕ НА ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ**

**ЛОРЕНЦ Людмила Борисовна,**

преподаватель физики средней школы РТСУ при Российско – Таджикском славянском университете

**КУЧАКШОЕВ Давлатназар,**

старший научный сотрудник Институт развития образования

Введение на третьей ступени общего образования двухуровневого республиканского компонента государственного образовательного стандарта (базовый, профильный уровни), создание нового республиканского Базисного учебного плана, при его составлении предполагает, что региональные и муниципальные органы управления образованием, каждое общеобразовательное учреждение должны будут строить свои модели организации профильного обучения старшеклассников.

Использование индивидуального учебного плана при профильном обучении позволяют реализовывать различные образовательные потребности обучающихся, их семей, работодателей, учреждений профессионального образования в общеобразовательных учреждениях различных видов.

Под индивидуальным учебным планом (ИУП) понимается совокупность учебных предметов (курсов), выбранных для освоения обучающимся из учебного плана общеобразовательного учреждения, составленного на основе республиканского Базисного учебного плана. В рамках сетевого взаимодействия образовательных учреждений (организаций) при составлении ИУП возможно использование учебных предметов (курсов) нескольких образовательных учреждений (организаций).

Эффективность использования ИУП подтверждается международным опытом. Во многих странах (Великобритания, Соединенные Штаты Америки, страны Скандинавии и др.) в образовательных учреждениях общепринятой является практика предоставления школьнику права самостоятельного формирования индивидуального учебного плана, определения сроков и способов его освоения, прохождения процедур промежуточной и итоговой аттестации, соответствующих особенностям индивидуального плана.

## **Модели организации профильного обучения на основе ИУП**

В различных моделях профильного обучения может вводится ИУП обучающихся следующим образом:

### **1. Модель внутришкольной профилизации.**

Общеобразовательное учреждение может быть **однопрофильным** (реализовывать только один выбранный профиль) и **многопрофильным** (организовать несколько профилей обучения).

Кроме того, общеобразовательное учреждение может быть в целом не ориентировано на конкретные профили, однако за счет значительного увеличения числа предлагаемых профильных и элективных курсов предоставлять обучающимся (в том числе, в форме учебных межклассных групп) в полной мере реализовать свои индивидуальные профильные образовательные программы через ИУП, что на сегодняшний день используется в Турецком лицее г. Душанбе.

### **2. Модель сетевого взаимодействия образовательных учреждений и организаций.**

В данной модели профильное обучение обучающихся конкретного общеобразовательного учреждения осуществляется за счет целенаправленного и организованного привлечения и использования образовательных ресурсов иных образовательных учреждений и организаций. Оно может строиться в двух основных вариантах.

*Первый вариант* связан с объединением нескольких общеобразовательных учреждений вокруг образовательного учреждения, обладающего достаточным материальным и кадровым потенциалом, способного стать «ресурсным центром» для других школ. В этом случае каждое общеобразовательное учреждение данной группы обеспечивает преподавание в полном объеме базовых учебных предметов и ту часть профильного обучения (профильные предметы и элективные курсы), которую оно способно реализовать в рамках своих возможностей. Остальную профильную подготовку берет на себя «ресурсный центр».

*Второй вариант* основан на паритетной кооперации общеобразовательного учреждения с учреждениями общего, дополнительного, высшего, среднего и начального профессионального образования и привлечении дополнительных образовательных ресурсов. В этом случае учащимся предоставляется право выбора способов профильного обучения не только там, где он учится, но и в кооперированных с общеобразовательным учреждением образовательных структурах (заочные школы, дистанционные курсы, учреждения профессионального образования и др.), по типу работы Малой Академии при Академии Наук Республики Таджикистан.

Выбор конкретной модели организации профильного обучения определяется, прежде всего, ресурсами, которыми располагает школа и ее партнеры, городская система образования в целом.

## **Принципы организации профильного обучения с предоставлением выбора на основе индивидуального учебного плана**

Построение обучения на основе индивидуальных учебных планов меняет принципы формирования учебного плана общеобразовательного учреждения, равно как и составления школьного расписания занятий. Сначала общеобразовательное учреждение определяет общий набор учебных предметов и курсов, предлагаемых для освоения, затем формируются индивидуальные учебные планы каждого ученика, и лишь затем их совокупность определяет учебный план и расписание занятий для данного учреждения в целом.

В общеобразовательных учреждениях, работающих на основе ИУП, изменяется практика изучения обучающимися всех учебных предметов в составе одного и того же класса. Совокупность индивидуальных учебных планов обучающихся старших классов становится основой для их распределения по учебным группам, классам. По

типу лекций в ВУЗах по общественным наукам, когда студенты, после общих лекций распределяются по группам, соответствующим профилю их обучения.

Новая структура федерального Базисного учебного плана позволит вводить ИУП по всем базовым, профильным предметам и элективным курсам.

Составление учебного плана общеобразовательного учреждения и школьного расписания, основанного на индивидуальных учебных планах учеников, может осуществляться в три этапа.

Этап 1. Формирование списка учебных предметов и курсов, предлагаемых обучающимся.

Данный этап начинается с составления предварительного варианта учебного плана общеобразовательного учреждения, включающего в себя набор учебных предметов, которые данное учреждение может предложить ученикам на выбор. В соответствии с республиканским Базисным учебным планом определяется перечень обязательных предметов на базовом уровне.

Далее перечень дополняется профильными предметами, которые школа предлагает обучающемуся для выбора.

Затем учебный план общеобразовательного учреждения дополняется предметами, включая предметы республиканского компонента, и элективными курсами по типу факультативов. Перечень и содержание элективных курсов определяется школой (компонент образовательного учреждения). Примером может служить Гимназия Хотами в г. Душанбе, где учащиеся помимо обязательных предметов изучают физику, химию, биологию, математику на профильном уровне.

Этап 2. Составление индивидуальных учебных планов, учебного плана общеобразовательного учреждения и расписания занятий.

Обучающиеся выбирают предметы, которые хотят изучать на профильном уровне (их должно быть не менее двух). После предложений обучающихся по выбору предметов и курсов производится подсчет суммарного объема часов, составляющих индивидуальный учебный план и, если потребуется, приведение его в соответствие с объемом учебной нагрузки, предусмотренной базисным учебным планом и СанПиНами (санитарно – психологическими нормативами).

Необходимо пояснить обучающимся механизм составления индивидуального учебного плана, возможности и правила его изменения за время обучения в старшей школе, формы отчетности по изученным курсам (зачёты, экзамены, творческие работы).

При составлении ИУП следует обратить внимание на то, чтобы обучающиеся и их родители понимали, что имеет место ситуация выбора, при которой изменить набор предметов можно только при выполнении определенных условий, получении соответствующих оценок при промежуточной аттестации по предметам, установленным для обязательного изучения.

Далее ведется работа по составлению расписания общеобразовательного учреждения.

Подготовка расписания фактически предполагает составление расписаний учителей и каждого обучающегося. Также это предполагает изменение способа ведения классного журнала.

Возможны иные варианты составления школьного расписания и ИУП, например, если общеобразовательное учреждение работает в режиме «учебных погружений», предоставляет ученику возможность некоторые курсы 11-го класса завершить в 10-м, практикует ускоренные курсы обучения и т.д. Так в школе РТСУ географию заканчивают изучать в 10-м классе и сдают экзамен, за счёт освободившихся часов в 11-м классе изучают таджикский язык на более высоком уровне.

При сетевом взаимодействии образовательных учреждений и организаций также следует учитывать, что ИУП обучающегося может предполагать прохождение некоторых учебных предметов в учреждениях дополнительного образования,

сторонних общеобразовательных учреждениях; для примера: изучение иностранных языков в различных иностранных организациях, имеющих учебную базу более высокого уровня; в рамках семейного образования, самообразования, экстерната и пр. Экстернат существует для детей со слабым здоровьем, где допускается изучение предметов на базисном уровне самостоятельно, с последующей сдачей экзаменов. Возможна подобная практика и для детей с нормальным здоровьем.

### **Цели профильного обучения**

В одном из своих выступлений президент Республики Таджикистан

Э. Рахмон отметил, что нашей стране необходимо формировать свои научные кадры технического профиля, в связи с чем ставится задача создания системы специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы профилей и кооперации старшей ступени школы с учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования.

Прежде всего следует разграничить понятия «профильное обучение» и «профильная школа».

Профильное обучение — средство дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. Профильная школа есть институциональная форма реализации этой цели. Это основная форма, однако перспективными в отдельных случаях могут стать иные формы организации профильного обучения, в том числе выводящие реализацию соответствующих образовательных стандартов и программ за стены отдельного общеобразовательного учреждения.

Профильное обучение направлено на реализацию личности ориентированного учебного процесса. При этом существенно расширяются возможности выстраивания учеником индивидуальной образовательной траектории.

Переход к профильному обучению преследует следующие основные цели:

- обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы полного общего образования;
- создать условия для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями по строения школьниками индивидуальных образовательных программ;
- способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями;
- расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования.

### **Общественный запрос на профилизацию школы**

Основная идея обновления старшей ступени общего образования состоит в том, что образование здесь должно стать более индивидуализированным, функциональным и эффективным.

Многолетняя практика убедительно показала, что, как минимум, начиная с позднего подросткового возраста, примерно с 15 лет, в системе образования должны быть созданы условия для реализации обучающимися своих интересов, способностей и дальнейших (послешкольных) жизненных планов. Социологические исследования

доказывают, что большинство старшеклассников (более 70%) отдают предпочтение тому, чтобы «знать основы главных предметов, а углубленно изучать только те, которые выбираются, чтобы в них специализироваться». Иначе говоря, профилизация обучения в старших классах соответствует структуре образовательных и жизненных установок большинства старшеклассников. При этом традиционную позицию «как можно глубже и полнее знать все изучаемые в школе предметы (химию, физику, литературу, историю и т.д.)» поддерживают около четверти старшеклассников.

Большинство старшеклассников считает, что существующее ныне общее образование не дает возможностей для успешного обучения в вузе и построения дальнейшей профессиональной карьеры. В этом отношении нынешний уровень и характер полного среднего образования считают приемлемым менее 12% опрошенных учащихся старших классов (данные изучения общественного мнения учащихся школ г. Душанбе). Многие учащиеся, сдавшие экзамен по английскому языку по программе «Тойфл» и имевшие возможность обучаться в США в течении года изучали дисциплины по собственному выбору. Результатом такого опыта стал более осознанный подход к выбору будущей профессии и учреждения для дальнейшего обучения.

### **Зарубежный опыт профильного обучения**

Реформы образования происходят сейчас в большинстве развитых стран мира. При этом особое место в них отводится проблеме профильной дифференциации обучения.

В большинстве стран Европы (Франции, Голландии, Шотландии, Англии, Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании и др.) все учащиеся до 6-го года обучения в основной общеобразовательной школе формально получают одинаковую подготовку. К 7-му году обучения ученик должен определиться в выборе своего дальнейшего пути. Каждому ученику предлагаются два варианта продолжения образования в основной школе: «академический», который в дальнейшем открывает путь к высшему образованию, и «профессиональный», в котором обучаются по упрощенному учебному плану, содержащему преимущественно прикладные и профильные дисциплины. При этом многие ученые-педагоги европейских стран считают нецелесообразной раннюю профилизацию (в основной школе).

В США профильное обучение существует на последних двух или трех годах обучения в школе. Учащиеся могут выбрать три варианта профиля: академический, общий и профессиональный, в котором дается предпрофессиональная подготовка. Вариативность образовательных услуг в них осуществляется за счет расширения спектра различных учебных курсов по выбору. При этом прежде всего учитываются запросы и пожелания родителей, планирующих профиль для своих детей. Модель общеобразовательного учреждения с профильным обучением на старшей ступени предусматривает возможность разнообразных комбинаций учебных предметов, что и будет обеспечивать гибкую систему профильного обучения. Эта система должна включать в себя следующие типы учебных предметов: базовые общеобразовательные, профильные и элективные.

**Базовые общеобразовательные предметы** являются обязательными для всех учащихся во всех профилях обучения. Предлагается следующий набор обязательных общеобразовательных предметов: математика, история, русский и иностранные языки, физическая культура, а также интегрированные курсы обществоведения (для естественно-математического, технологического и иных возможных профилей), естествознания (для гуманитарного, социально-экономического и иных возможных профилей).

**Профильные общеобразовательные предметы** — предметы повышенного уровня, определяющие направленность каждого конкретного профиля обучения. Например, физика, химия, биология — профильные предметы в естественно-научном профиле; литература, русский и иностранные языки — в гуманитарном профиле; история,

право, экономика и др. — в социально-экономическом профиле и т.д. Профильные учебные предметы являются обязательными для учащихся, выбравших данный профиль обучения.

Содержание указанных двух типов учебных предметов составит республиканский компонент государственного стандарта общего образования.

Достижение выпускниками уровня требований государственного образовательного стандарта по базовым общеобразовательным и профильным предметам определяется по результатам единого государственного экзамена.

**Элективные курсы** — обязательные для посещения курсы по выбору учащихся, входящие в состав профиля обучения на старшей ступени школы. Элективные курсы реализуются за счет школьного компонента учебного плана и выполняют две функции. Одни из них могут «поддерживать» изучение основных профильных предметов на заданном профильном стандартом уровне. Например, элективный курс «Математическая статистика» поддерживает изучение профильного предмета экономики. Другие элективные курсы служат для внутрипрофильной специализации обучения и для построения индивидуальных образовательных траекторий. Например, курсы «Информационный бизнес», «Основы менеджмента» и др. в социально-гуманитарном профиле; курсы «Химические технологии», «Экология» и др. в естественно-научном профиле. Количество элективных курсов, предлагаемых в составе профиля, должно быть избыточно по сравнению с числом курсов, которые обязан выбрать учащийся. По элективным курсам единый государственный экзамен не проводится.

При этом примерное соотношение объемов базовых общеобразовательных, профильных общеобразовательных предметов и элективных курсов определяется пропорцией 50:30:20.

### **Профильные курсы в естествознании.**

Любой хороший учитель, преподающий один из естественно-научных предметов, на вопрос: «Чем бы в первую очередь вы занялись с учениками, если бы у вас появилось несколько свободных уроков?» — непременно ответит: провел бы интересный опыт, исследовательскую работу, организовал бы дискуссию по результатам проделанного. Действительно, в результате борьбы за научную полноту и точность, которая шла параллельно с процессом сокращения учебных часов, отводимых базисным учебным планом на изучение биологии, химии или физики, школы перестали приобретать новые приборы, препараты. Зачем, если и те, которые сохранились в школьных кабинетах «с лучших времен», практически не используются? «Меловая» физика и химия, биология в лучшем случае «под видик» — вот та реальность, которая бытует сегодня в массовой школе. Объем информации, сообщаемый ученикам на лекциях, которые мы только по привычке называем уроками, стал таков, что разговоры о формировании интеллектуальных (да и предметных) умений перестали иметь смысл. Где уж тут пробудить интерес или способствовать формированию осознанного мотива к изучению одноименной науки — успеть бы показать хотя бы красоту ее теорий, «вычитать материал».

Но с началом реализации идеи обязательного профильного обучения в старшей школе у учителей-естественников может появиться шанс. Конечно, никто не освобождает от необходимости выполнять стандарт, но появились профильные предметы, и можно говорить о решении проблемных, исследовательских и ситуативных задач; теперь можно попробовать собрать группу подростков и «поломать» с ними старый радиоприемник или перенести пиротехнические опыты со двора в школьную лабораторию.

К основным достоинствам **первой группы** программ следует отнести прежде всего то, что их авторы предлагают не просто показывать демонстрационные эксперименты и/или делать фронтальные лабораторные работы (что само по себе очень неплохо), а **ориентировать учителя на выполнение работ, которые носят исследовательский**

**характер.** Это должно, по мнению их авторов, позволить учителю решить задачу развития учеников, создать условия для приобретения ими опыта участия в учебном исследовании. В ходе выполнения подобных работ им предстоит приобрести опыт работы с различными источниками информации, постановки и описания экспериментов, и т.д. и т.п. — в школе создаются условия для рождения будущих физиков-экспериментаторов, инженеров.

Программы этих курсов помогут ученикам восполнить знания ряда предметов и явлений, которые перестали быть актуальными с ростом технического прогресса. Так, раньше практически каждый мальчишка знал, как работает фотоэлемент, так как он пользовался экспонометром. Теперь бытовой фотоаппарат сам устанавливает режим съемки. Поэтому очень уместными кажутся работы с фотоэлементом. Люди перестали сами ремонтировать бытовые приборы, в сетях не «скакет» напряжение, и современный подросток ничего не знает об амперметрах, омметрах и т.д. А откуда же парнишке узнать, что у него технический склад ума? Где он повозится с тем же омметром? На подобном курсе, конечно же. Следовательно, этот курс выполнит и задачу ориентации на технические профессии, что является потребностью времени.

Авторы **второй группы** программ *в качестве основной цели определяют решение проблемы организации обобщающего повторения.* Решить эту проблему предлагается нетрадиционно: изучая последовательно модели из различных разделов физики или в процессе выполнения ряда фундаментальных экспериментов. В процессе курсов данного вида школьники смогут расширить свои представления о естественных науках, по-иному взглянуть на роль эксперимента, осознать ход процесса познания человеком природы, переосмыслить, «присвоить» вроде бы уже знакомые понятия, законы.

В программе этой группы достаточно нетрадиционный для отечественной школы порядок изложения материала: сначала идет обсуждение общих принципов проведения естественно-научного эксперимента (наблюдение, моделирование), а затем дан практикум (для ученика) и пояснения к нему (для учителя). Эти программы содержат много новых для нашей школы методических приемов, идей, которые не могут не быть полезны учителям-практикам.

Применение всех этих приемов в комплексе должно работать на интеграцию наук образовательной области через освоение характерных для естествоиспытателя умений:

владение циклом познания (факты, гипотеза, эксперимент, следствия);  
процессуальными умениями (наблюдать и изучать явления, описывать результаты наблюдения, моделировать явление, отбирать нужные приборы, выполнять измерение, определять порядок погрешности, представлять результаты измерений в виде таблиц и графиков, делать выводы, обсуждать результаты эксперимента).

Эту группу программ нельзя рекомендовать только для профильных естественно-научных или гуманитарных классов. Эти курсы позволяют ученику узнать об истории развития естественных наук. Следует заметить, что принадлежность подобных курсов к образовательной области «Естествознание» весьма условна. Они носят интегрированный характер, их можно отнести и к истории, физике, биологии, философии одновременно. На мой взгляд, эту их отличительную черту следует рассматривать как достоинство. Через изучение такого содержания пришли в физику или химию многие.

**Третью группу** программ, можно условно назвать *ориентирующими*. Они предполагают знакомство с определенным аспектом базовой науки или направлением исследования, которые возникли на стыке двух-трех естественных наук. Очень часто мы слышим о том, что старшеклассник собирается стать биофизиком или специалистом в полупроводниках, основывая свой выбор только на прочтении двух-трех страниц в учебнике. К чему это иногда приводит, мы тоже хорошо знаем. Для избежания подобных ошибок, расширения кругозора учеников и написаны программы курсов, собранные в третью группу.

Еще несколько замечаний ко всем программам.

Нельзя не заметить, что любую программу можно отнести к двум, а то и к трем группам одновременно. Тем не менее каждая из программ может быть сориентирована на решение одной из вышеперечисленных задач.

Еще одна отличительная черта всех представленных программ — практически все они могут использоваться и для углубления и расширения знаний учеников по предметам, относящимся к образовательной области «Естествознание», и для обогащения уроков по базовому курсу. Это достигается за счет того, что:

В разделе «Естествознание» представлены 10 программ по курсам, сопровождающим преподавание физики, химии, биологии и экологии. По всем программам написаны учебные пособия, которые, мы надеемся, в самое ближайшее время будут изданы. Представим их кратко.

**Первая группа курсов — практические, лабораторные работы с элементами исследования** — самая многочисленная. Программы курсов этой группы отличает то, что они построены модульно. Каждый из модулей, составляющих программу (обычно модуль и введение), может выступать как самостоятельный курс. Это позволяет использовать программу и для обобщающего повторения (вся программа), и для предпрофильной подготовки (одна ее часть). Во всех этих программах содержатся практикумы, которые могут использоваться учителем для преподавания базового курса. К этой группе можно условно отнести следующие программы:

**1. «Измерения физических величин» (С. Кабардина, Н. Шефер)**

Авторы выстроили свой курс таким образом, что ученики, его посещающие, получат возможность удовлетворить индивидуальный интерес к физике, технике при проведении самостоятельных экспериментов.

Практические работы, составляющие курс, подобраны так, что учащийся сможет познакомиться с видами деятельности, являющимися ведущими во многих инженерных и технических профессиях. Такой подход, по мнению авторов, должен помочь ученику сделать обоснованный выбор профиля дальнейшего обучения и/или профессиональной деятельности.

**2. «Физика: наблюдение, эксперимент, моделирование» (А. Сорокин, Н. Торгашина, Е. Ходос, А. Чиганов)**

Курс выстроен таким образом, что ученик, его посещающий, будет самостоятельно выполнять демонстрационные эксперименты, лабораторные и практические работы, заниматься компьютерным моделированием физических процессов, что так же повысит уровень знаний информационных технологий.

Это должно позволить ему не только расширить и углубить знания по физике, но и развить универсальные способности: научиться грамотно вести наблюдение; получать, обрабатывать и систематизировать данные, строить на их основе теоретические модели — другими словами, проводить самостоятельно полный цикл учебного исследования.

**3. К этой же группе можно отнести и программу курса «Экологический практикум» (С. Алексеев, Н. Груздева, Э. Гущина)**

Данная программа позволит творческому учителю организовать занятия по весьма актуальной проблеме — экологии окружающей среды. Современные старшеклассники слышат об экологических проблемах много абстрактных разговоров, но не могут оценить остроты проблемы. Содержание же практических работ, составляющих настоящий курс, предусматривает реальную практико-ориентированную деятельность учащихся по экологической оценке окружающей среды, саморазвитию учащихся. Предполагается и выполнение учащимися социально значимых проектов, направленных на реальное улучшение экологического состояния своего непосредственного окружения.

**4. Очень похожим по целям, решаемым задачам является курс «Экология в экспериментах» (Е. Федорос, Г. Нечаева)**

Цель его — освоение методологии и методики биоэкологического эксперимента, приобретение учащимися представлений о профессиях, связанных с деятельностью в сфере «человек — природа». Впрочем, этот курс можно отнести и к третьей группе.

**Во вторую группу мы отнесли курсы, наличие которых в учебном плане помогает решить проблему обобщения материала, изученного учениками в базовых предметах.** На первый взгляд это программы, весьма не похожие друг на друга.

#### **5. «История химии» (Е. Савинкина, О. Логинова, С. Плоткин)**

Основным содержанием курса является знакомство с историей открытий в области химии, оказавших определяющее влияние на развитие человеческой цивилизации.

На семинарских и практических занятиях, в процессе подготовки рефератов и докладов по избранным темам, выполнения опытов с использованием простых приборов и инструментов, анализа полученных экспериментальных результатов старшие школьники делают выводы относительно значимости отдельных теорий, экспериментов для развития химии как науки.

#### **6. «Фундаментальные эксперименты в физической науке» (Н. Пурышева, Н. Шаронова, Д. Исаев)**

Очень плодотворной представляется идея авторов построить обобщающее повторение базового курса физики на изучении фундаментальных опытов. Это должно позволить ученику познакомиться, с одной стороны, с историей развития физики, становлением и эволюцией физической науки, а с другой — с биографиями ученых и тем самым представить физику в контексте культуры.

Их изучение должно также помочь ему сознательно выбрать профиль дальнейшего обучения или профессиональной деятельности. Материалы, представленные в них, помогут учителю обогатить занятия учащихся по обязательной программе примерами из истории естественно-научных открытий, дают конкретные предложения (темы) для проведения индивидуальных занятий по интересам с учащимися.

#### **Третья группа — ориентирующие, и/или аспектные, курсы.**

#### **7. «Биофизика: история, открытия, современность» (А. Брильков, З. Холостова, В. Фишов)**

Начинается курс с того, что ученикам рассказывается о зарождении биофизики, первых попытках количественных измерений характеристик и параметров биологических объектов и систем, применения физических законов для объяснения физиологических функций в организме, использования физических приборов для изучения живых организмов.

Затем речь идет о становлении и развитии биофизических исследований и, наконец, о формировании самостоятельных биофизических дисциплин.

На этой базе учитель может весьма эффективно провести обобщение знаний, полученных учениками на всех предметах образовательной области.

#### **8. «Клетки и ткани» (Д. Обухов, В. Кириленкова)**

Предлагаемый элективный курс поддерживает и углубляет базовые знания по определенному аспекту биологии.

Авторы программы выстраивают ее так, что конкретные знания, приобретаемые учеником при изучении данного курса, являются ключом к получению новых знаний, причем речь идет не об отдельных знаниях, а об их системе.

#### **9. «Плазма — четвертое состояние вещества» (В. Орлов, С. Дорожкин)**

Изучение этого элективного курса направлено на развитие представлений школьников о физической картине мира, расширение, углубление и обобщение знаний о строении вещества, развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей.

И наконец, еще об одной программе, которая составляет **исключение**, скорее подтверждающее правило. Эта программа занимает совершенно особое место в ряду элективных курсов.

#### **10. «Химия, история, искусство: перекрестки и взаимодействия» (И. Титова)**

Содержание курса имеет интегрированный характер. Он может рассматриваться и как поддерживающий изучение основного курса химии в рамках естественно-научного профиля, и как курс, служащий выстраиванию индивидуальной образовательной траектории учащегося, обучающегося по любому из профилей, в первую очередь — гуманитарному.

Курс направлен на развитие общей культуры, расширение и углубление предметных знаний по химии, на развитие общих приемов интеллектуальной деятельности и познавательной активности и т.д. и т.п.

Я думаю, что если учитель решится преодолеть сложности, связанные с подготовкой к преподаванию в этом направлении, то он сможет решить многие, как предметные (на пример: установление специфики взгляда химика на процессы, происходящие в окружающем мире), так и образовательно – воспитательные задачи.

В завершение хотелось бы заметить, что в связи с развитием нанотехнологий и открытиями в области науки на современном этапе встаёт необходимость более углубленного изучения предметов естественно – научного цикла, одним из которых является физика. Появляются новые направления физических специальностей. Если раньше были физики – теоретики и физики – практики, то на сегодняшний день целые институты занимаются изучением физики твёрдого тела, физики плазмы и т.д. А о такой специальности, как физик – футурист учащиеся должно быть вообще не слышали и с понятием футуризм не знакомы, хотя история показала человечеству, что большинство фантазий со временем становятся нашей действительностью!

**Ключевые слова:** профильное обучение, физика, развитие, образование, интеграция.

*Lоренс Людмила БОРИСОВНА  
Кучакшоев ДАВЛАТНАЗАР*

#### **ГУЗАРИШИ ТАЪЛИМИ ФИЗИКА ДАР МАКТАБ АЗ РЎИ ТАЪЛИМИ ТАФРИҚАВӢ**

Гузариши омӯзиши физика ба таълими тафриқа хонандагонро ба стандарти давлатии маълумот таъсири манғӣ нарасонда, аз рӯи фанҳои табиӣ ба пои баландтари азхудкуни дониш тайёр мекунад. Ҳангоми тартиб додани нақшай хусусии фанӣ хонандагон метавонанд бо дарназардошти шавқ, хоҳиши волидайн ва талаботи давлату ҳукумат фанҳои таълимиро чукурттар омӯзанд.

**Калидвоожсаҳо:** таълими тафриқавӣ, физика, инквишиоф, маълумот, интегратсия.

*Ludmila LORENTS  
Kuchakshoev DAVLATNAZAR*

#### **TRANSITION PHYSICAL FORMATION IN SCHOOL ON PROFILINOE EDUCATION**

Turning the teaching physicists in school on profile education expects to prepare pupils on subject of the natural cycle on more high level, is not sewn on damage state standard formation. When scheduling the individual curriculum pupils with raised motivation will be able to study the subjects more detailed, with account own interest, wish of the parents and in interest of need state.

**Key words:** profile education, physics, development, formation, integration

## **ТАРЗИ ҲАЁТИ СОЛИМ**

### **РОХХОИ ХУДИДОРАНАМОЙ**

**Қурбоналӣ Зиёев,  
ҳодими пешбари илмии Пажӯҳишгоҳи рушди маориф.**

Сиҳатии инсон омили асосии рушди ақлонию равонӣ, маънавӣ, ахлоқӣ, ҷисмонӣ, кордӯстӣ, зебопарастӣ ва эстетикӣ ба ҳисоб рафта, дар ҳама давру замон ҳимояро талаб менамояд. Имрӯз сиҳатии инсон мувофиқи нишондоди Ташкилоти умуничаҳонии тандурустӣ (ТҮТ) на танҳо бемор набудан, балки беҳбудии ҳолатҳои ҷисмонӣ, равонӣ ва иҷтимоиро ҳам дар назар дорад. Махсусан, тараққиёти босуръати техникаю технология, рушди рақобатҳои миллӣ, гурӯҳӣ, этникӣ ва тероризм, истифодаи маводи мухаддир дар ҷаҳони зудтағийрёбандай мусоир ҳатари зистро дучанд мегардонад. Аз ин рӯ, хонандай имрӯза ҳатман аз асосҳои тарзи ҳаёти солим, бехатарӣ ва ҳимоя бояд пурра оғаҳӣ дошта, ҷисман ва рӯҳан обутобёфтаю солим бошад, малакаҳои даркнамоии ҳатар, пешгирий аз он ва ҳангоми руҳдигӣ тарзи дурусти рафторро донад, дар ҳолати зарурӣ бехато амал намуда, ҳуд ва дигаронро начот дода тавонад, аз Ватани ҳуд ифтихор дошта бошад ва дар ҳимояву шукуфоии он саҳм гузошта тавонад. Такмили чунин сифатҳои инсонӣ метавонад тариқи омӯзиши низомӣ дар дарсхои фанни «Омодагии дифои ҳарбӣ»-и макотиби таҳсилоти миёнаи умумӣ сурат бигирад.

Солимии равонӣ омили асосии рушди тафаккур ба ҳисоб меравад.

Аз ин лиҳоз шаҳс фаъол бошад, чунки дар ҳолатҳои зарурӣ бо истифода аз он рӯҳан дастгирӣ мекунад.

Дар баъзе лаҳзаҳо инсон ба ҳолати бошиддатии рӯҳӣ ё ҳуд стресс гирифтор

мешавад, худро гум менамояд ва чӣ кор карданашро намедонад, нафаскаши ў шиддат гирифта дилаш ба тапиш медарояд.

Бошиддатии рӯҳӣ дар чунин ҳолатҳои фаъолият ба вучуд меояд, ки барои ҳалли масъала ва ба як қарор омадан вақт ниҳоят кӯтоҳ ва сарбории фикрию ҷисмонӣ гарон аст. Барои ҳолати бошиддатии рӯҳӣ ҳиссияти нооромӣ, изтироб ва ҳатто тарс хос аст. Фаъолияти фикрӣ бошиддат мегардад, аксуламалҳои физиологӣ тағиیر меёбанд: набз тезтар мезанад, фишор ва ҳарорати бадан баланд мешавад, фишори хун ба сар зиёд мегардад. Агар дар чунин лаҳзаҳо шахс худро идора карда натавонад, ин ҳолат метавонад ба саломатии ў зарар расонад.

Аломатҳои стресс инҳоянд:

- арақ кардани кафҳои даст;
- хушк шудани гулӯ;
- душвориҳои фурӯ бурдан;
- тангии нафаскашӣ;
- сурх ё сафед гаштани рӯй;
- васеъ гаштани мардумаки ҷашмон;
- баланд шудани фишори хун;
- қашида шудани мушакҳо;
- парешонҳолӣ ва афсурдахотирӣ;
- вайроншавии хоб.

Пас чӣ гуна метавон бо стресс мубориза бурд? Барои ин мо бояд дар бораи физиологии стресс маълумот дошта бошем.

Аввалан, ҳангоми стресс дар қишири майнаи сар маркази бошиддат ва устувори ҳаяҷон, ки онро дар илм доминанта меноманд, ба вучуд меояд ва он тамоми рафттору фикрҳои инсонро фаро мегирад. Пас, барои оромшавӣ бояд ин доминантаро нест кард ё безараар гардонид ва ё доминантаи наву муқобил ба аввала офарида. Барои ин мумкин аст ба кори дӯстдошта шуғл варзиҷ, намоишҳои аҷоибу дикқатчалбунанда тамошо кард, ба мутолиа машғул шуд. Вале муҳим аст, ки фаъолияти нав бояд мароқангез ва дикқатчалбунанда бошад. Ана барои чӣ ба ҳар яки мо муҳим аст, ки машгулияти дилписанд дошта бошем, то ҳиссияти мусбатро ангеза баҳшад.

Сониян, байди ба вучуд омадани доминанта аксуламали занчирии маҳсус шиддат мегирад – яке аз соҳторҳои амиқи майна – гипоталамус ба ҳаяҷон меояд ва маҷбур менамояд, ки ғадуди дар наздаш ҷойгирибода ҳипофиз ба хун миқдори зиёди ҳормони адренокортicotропиро (ҲАКТ) чудо намояд. Зери таъсири ҲАКТ ғадудҳои болои гурда адреналин ва дигар маводҳои фаъоли физиологиро ихроҷ менамоянд, ҳормонҳои ҳаяҷон (стресс) натиҷаи гуногунтарафа медиҳанд: дил бештар ва пуркуваттар қашиш меҳӯрад, фишори хун баланд мегардад, нафасгири тез мешавад. Дар ин давраи ҳаяҷони (стресс) барои сарбории пурзӯри мушакӣ шароит фароҳам меояд. Вале одами муосир чун одами ибтидой аз пайи ҳаяҷон нерӯи мушакҳояшро ба кор намебарад, аз ин рӯ дар хуни вай то муддате моддаҳои фаъоли биологӣ давр мезананд ва намегузоранд, ки

майна ва узвҳои дохилӣ ором гарданд. Дар ин маврид муҳим аст, ки ҳормонҳои ҳаяҷон безарап гардонида шаванд. Барои ин беҳтарин роҳ – машғул гаштан ба варзиш ва фаъолияти мушакҳоро пуршиддаттар кардан даркор аст.

Ҳангоми вазъияти пуршиддати ҳаяҷоновар ичрои чунин навъи қӯмаки аввалия тавсия дода мешавад:

1. Ба ҳикмати гузаштагон гӯш дода, то 100 шумуред.
2. Тавассути бинӣ оҳиста нафас қашида, каме таваққуф намоед, сипас ҳамин гуна оҳиста аз бинӣ нафас бароред ва ба эҳсосоти худ дикқат дихед.
3. Пешона, чаккаҳо ва шарёнҳои дастро бо оби хунук тар намоед.
4. Ба зарф ё кафҳои даст об гирифта, онро оҳиста ва бодикқат нӯшед. Дикқати худро ба эҳсосоте, ки ҳангоми ҷорӣ гаштани об аз гулӯ ба вучуд меояд, мутамарказ намоед.
5. Қоматро рост намоед, пойҳоро баробари китфон устувор карда, ҳангоми нафасбарорӣ ҳам шавед ва гардану китфҳоро суст намоед, то сар ва дастонатон озодона овезон гарданд. Ҷуқур нафас гиред ва ба нафаскашиатон дикқат дихед. Инро тӯли 1-3 дақиқа давом дихед. Оҳиста қомататонро рост намоед (эҳтиёт намоед, то саратон ҷарҳ назанад).

Табиист, ки пешгирии ҳолатҳои мазкур аз инсон донишу маҳорат, эҳсоси мустаҳкам ва иродай қавиро талаб менамояд. Баҳри бартараф намудани чунин ҳолати рӯҳии инсон усули эҳсосӣ-иродавии худидоранамоӣ - худбоварӣ, худамрдиҳӣ ва худталқиннамоӣ аҳамияти маҳсус дорад. Онҳоро муҳтасар шарҳ медҳем.

**ХУДБОВАРӢ:** Инсон бояд дар ҳама ҳолатҳо худро бовар кунонида тавонад, ки ўз аз ўҳдаи ин кор ё ин амал мебарояд. Бо истифодай методи худбоварӣ шахс метавонад аз ҳолати пуршидати равонӣ худро барорад. Баҳри қавӣ гардонидани рӯҳия варзиши бадан мавқеи муҳим дорад, ки пайваста дар вақти муайян ба он машғул бояд шуд.

Шахси худбовар нисбат ба рафтари худ ва дигарон пуртоқатиро волотар мешуморад, ки ин ба болоравии эътибори ў мусоидат менамояд.

**ХУДАМРДИҲӢ:** Ин усули муҳими худидоранамоӣ буда, дар ихтиёри шахс аст, ў метавонад худро ба ичрои кори дуруст ё нодурусте амр диҳад. Худамрдиҳӣ дар асоси дониш, малака ва маҳорат сурат гирифта, баҳри баромадан аз ҳолатҳои ногувор ва ҳифзи саломатӣ муҳим аст.

Худбоварӣ ва худамрдиҳӣ бо якдигар зич алоқаманд буда, ба ҳолати устувории рӯҳии шахс тақвият мебаҳшад ва бо амрҳои « МЕТАВОНAM!», «ЛОЗИМ!», «БА ПЕШ!», «ИСТОДАГАРИ!» ва гайра амалӣ мегардад.

Худамрдиҳӣ шахсро дар ҳама ҷабҳаҳои ҳаёт фаъол гардонида, ба муваффакиятҳо ноил месозад. Бо худамрдиҳӣ шахс метавонад барвақт аз хоб хезад, пайваста амалҳоеро ба анҷом расонад, сифатҳои шахсии худро ташаккул диҳад, камбудиҳои худро ислоҳ намояд ва гайра.

Ҳар нафар метавонад ба худ амр диҳад? Бале. Танҳо ҳоҳиш лозим.

Баҳри пурсамар амалӣ гаштани худамрдиҳӣ қоидҳои зеринро бояд риоя намуд:

1. Интизор нашавед, ки ба шумо нишон диҳанд, фаҳмонанд ё вазифа диҳанд. Худ шахсан фаъол бошед.
2. Шахс агар амрдиҳандай эҳсосоти хеш бошад, тамоми мушкилотро паси сар менамояд.
3. Фаромӯш насозед! Ба худ дар ҳолатҳои танбалӣ, ҳастагӣ, ташнагӣ, бечуръатӣ, тарс ва гайра бо боварӣ ва қатъӣ амр дихед.
4. Барои ба мақсад расидан муборизаи шадид бояд бурд, маҳсусан бо камбудиҳои хислати хеш.

**ХУДТАЛҚИННАМОӢ:** Худталқиннамоӣ мисли ҳама намуди сарзаниш пеш аз ҳама дар асоси таҳайюлоти шахсӣ сар мезанад. Бо ёрии методҳои маҳсуси худталқиннамоӣ метавон ҳолатҳои асабонишавӣ, тарсу ҳарос, корношоямӣ, хотирпарешонӣ, бепарвой, танбалӣ ва дигар ҳолатҳои ногуворро бартараф намуд.

Қувваи мұғызаофары худталқиннамой дар чист? Худталқиннамой дар асоси мағұмхом мұғызаофары дорандай мақсад, ҳиссіёт ва ирода ба мисли «Оромй», «Зебой», «Тахаммул», «Сабр» ва ғайра амалй мегардад. Вақтхой беҳтарини худталқиннамой пеш аз хоб ва баъди хоб аст.

Чунончи, пеш аз имтихон: «Ман оромам, оростаам, богайратам, тайёрам, омодаам, ба худ боварй дорам, ба тамоми саволҳо қавоб мегардонам, ба дониши худ боварй дорам! ва ғайра».

Дар шароити ғайриодй ё ниҳой амали фаъолиятнокии дохилии инфиродй зарур аст. Шахс бояд ба қувваи худ боварй дошта бошад. Дудилагй ба худталқиннамой зарар меовараад.

Ногуфта намонад, ки касе аз гирифтор шудан ба ҳолатҳои ногувори рӯхи эмин нест. Аз ин лиҳоз, донистани табиати ҳолатҳои рӯҳй, механизмҳои қараёнгирии онҳо ба мо имкон медиҳад, ки сари вақт ва дуруст рафттор намуда, зарари онро барои худ камтар намоем.

### Адабиёт

1. Веккер Л.М. Психические процессы: В 3-х т.– Т.1.– Л.: Изд-во ЛГУ, 1974.
2. Дастири психологияи амалй. Зери таҳрири Юнусова Н. М. Мутарчим ва мураттибон: Давлатов М.Т., Расулов С., Содикова Л.Н., Ҳамроева Н.М. – Душанбе, Сино, 2004.
3. Дерябин В.С. Чувства, влечения, эмоции. – Л.: Наука, 1974
4. Зокиров Г. Мочарошиносӣ. – Душанбе, 2002.
5. Изард К.Э. Психология эмоций. – СПб.: Питер, 1999.
6. Исмоилов Н. Ва дигарон. Омодагии дифои ҳарбӣ. Душанбе, Саҳбо, 2007.
7. Катаев-Смык Л.А. Психология стресса - М.: Наука, 1983.
8. Қодиров С., Давлатов М. Психология. – Душанбе, Сино, 2002.
9. Леви Л. Эмоциональный стресс. – Л.: Медицина, 1970.
10. Леонтьев А.М. Потребности, мотивы и эмоции. – М.: МГУ, 1971.
11. Наенко Н.И. Психическая напряженность. - МГУ, 1976.
12. Немов Р.С. Психология. Кн. 1. – М., 2000.
13. Овчинников О.В. Эмоциональное состояние и работоспособность. – М., 1970.
14. Пулатов А.С., Никифорова Д. Эмотсия дар ҳаёти инсон.– Душанбе, 1985.
15. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 1999.
16. Селье Г. Стресс без дисстресса. – М., 1979.
17. Симонов П.В. Мотивированный мозг: высшая нервная деятельность и естественнонаучные основы общей психологии/ Отв. ред. В.С.Русинов.- М.: Наука, 1987.
18. Субботина Л.Ю. Стресс – Ярославль: Академия развития, 2001.
19. Топоров М.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Москва. Просвещение, 2003.

### Пути самоуправление

В современном мире самоуправление личности является основным критерием поведения человека. Автор указывает способы правильного саморегулирования в экстремальных условиях и пути их преодоление. Формирование личности, соблюдения правил самоуправлений и быть надёжным специалистом является основной темой статьи.

**Ключевые слова:** самоуправление, самоубеждение, самовнушение, формирование, умение, навыки, воспитание, проблемы, подростки.

## WAYS OF SELF-MANAGEMENT

In the modern world self-management of the person is the basic criterion of behavior of the person. The author specifies ways of correct self-regulation in extreme conditions and a way their overcoming. Formation of the person, observance of rules of self-managements and to be the reliable expert is the basic theme of article.

**Key words:** *self-management, self-belief, auto-suggestion, formation, ability, skills, education, problems, teenagers.*

## ТАРБИЯ, ЭЧОД ВА ДАРКИ ЗЕБОИПАРАСТЙ

**НАЗАРОВА Зебунишсо  
муаллимаи мактаб- интернати миёнаи  
махсуси санъати Ҷумҳуриявии ба номи М.Атоев**

Тарбия, эчод ва дарки зебоипарастй ба фаъолияти маърифатомузӣ ва эчодии шахс ба инкишоф додану қонеъ гардонидани талаботи маънавии ў, ки дар ҷараёни фаъолияти серчиҳатааш мақсади муайяне мебахшад, соҳаҳои маънавиёти инсониро дар бар мегирад. Тарбияи зебоипарастй бо ташаккули симои маънавӣ, иедеалий, зебой ва ахлоқии шахс алоқаи зич дорад.

Зебой манбаи сарвати ахлоқии инсон мебошад. Инсон маҳз дар айёми бачагӣ, дар давраи туғулияти системаи асаф, вақте ки қалбаш нисбат ба фикру образҳо ҳассос аст, ба ҳамаи он чизҳое, ки онҳоро мебинад, дарк менамояд, дар бораи онҳо фикр мекунад. Зебой воситаи тавонони тарбияи ахлоқӣ, сарчашимаи одамгарии ҳақиқӣ мегардад. Дар ин айём, ин вақти ташаккули ақлу ҳиссиёт ва ирова давом мейёбад, бағоят муҳим аст, ки одам зебоиро ҳис карда, аз он ба ваҷд ояд, аз муъчиҳаҳои оғаридаи дасти инсон ва зебоии абадии табиат мутаҳайир гардад. Дар айёми бачагию наврасӣ дар назди зебой мафтун шудан-ҳамон үнсuri ҳақиқӣ, маданияти инсони маҳол аст. Маданияти инсони дар маданияти ҳиссиётӣ хеле нозукона ифода мейёбад. Дар воқеъ, бисёре аз он чизҳое, ки инсон меомӯзад, бо мурури вақти ногузир фаромӯш мегарданд, вале ҳамаи сарватҳои маданият, ки онҳоро фикри инсон дарк намудааст, дар қалби мо ва пеш аз ҳама дар ҳиссиёти мо нақши худро бοқӣ мегузоранд.

Ҳар як шахс бояд дар бораи одамони олицанобу наҷиби ҷамъият, дар бораи ҳамаи чизҳои бошуқӯҳу ҳашамат аз овони ҳурдӣ тасаввуроташро ташаккул диҳад ва ин тасаввурашро ба ҷисму ҷон пайваста бо мисолҳои зинда аз ҳулқу атвори неку олихимматона ва аз кирдору рафтори қаҳрамонона пурра ва зиёда гардонанд. Дар тасаввурот дар бораи зебоии инсон, зебоии маънавӣ – садоқат ба эътиқод, одамгарӣ нисбат ба бадӣ оштинопазир буданро дар мадди аввал гузорад.

Инсони комил аллакай аз айёми наврасӣ бояд дӯстдори инсоне бошад, ки зебоии қалбу рӯҳ дар симои ў таҷассум ёфтааст.

Тарбияи зебоипарастй бо тарбияи донишандӯзӣ, хушзехӣ алоқаи зич дорад. Агар меҳнати фикрӣ ва ғайрати интеллектуалӣ ба ҳам омезиш ёфта бошад, агар инсон фикрқунон худро омили табиат ҳис кунад, вай метавонад ҳар як душвориро паси сар кунад ва нобаробариҳо наметавонанд ўро ғамгину маъюс гардонанд. Фикр аксаран ҳамон вақт бо ҳиссиёт рӯҳбаланд мешавад, ки агар дар меҳнат дар як вақт ақлу хирад ва дасту бозувон иштирок намоянд.

Мақсади зебоипарастӣ дар фанҳои ҷамъиятшиносӣ дар бобати пайдо гардидаи ақидаҳои материалистӣ роли қалон мебозад. Дар дарси фанҳои гуманитарӣ ҳисси шукуӯҳу ҳашамат, қаҳрамонӣ аҳамияти қалон дорад.

Ин ҳиссиёт вақте фаҳмида мешавад, ки агар мо мавҳуми зебоиро барои ободу зебо гардидаи Ватан, зебои қаҳрамониро баҳри баҳту саодати ҳалқ дарк намоем. Дар парваридани маданияти зебоипарастӣ робитай мутақобилаи дарки зебоӣ ва эҷод аҳамияти қалон дорад. Дар айёми бачагӣ, наврасӣ ҳар як инсон бояд аз зебоӣ ва тамоми зуҳуроти он ба шавқ ояд. Танҳо ба ҳамин шарт дар ў муносибати эҳтиёткоронаю ғамхорона ба зебоӣ кӯшиши гаштаю баргашта рӯй овардан ба он ашё манбаи зебоие, ки он алакай ўро ба шавқ оварда, дар дилаш нақше гузошта буд пойдор мегардад. Ҳиссиёти зебоидаркуниро ҳамон зебоие ба вучуд меоварад, ки он ба ҳаёти инсон ҳамчун унсури аломати маънавӣ дохил гардидааст.

Ҳар як шахс ҳам зебоии табиат, ҳам оҳангии мусиқӣ ва қаломро аз бар мекунад. Ва ин азбаркунӣ аз фаъолияти амалию пурсамари ўвобаста аст, ки онро ҳамчун меҳнат ва бунёдкорӣ, фикру ҳиссиёти даркунанда, офаранда ва баҳодиҳандай зебоӣ медонем ва мефаҳмем.

Бе ҳиссиёти инфириодии шахс, маданияти зебоидаркунанда вучуд надорад. Эҷоди зебоие, ки ба дарки сарватҳои бадеӣ – адабиёт, санъати мусиқӣ, санъати тасвирий алоқаманданд, низ аҳамияти басо бузург доранд.

Дарки зебоипарастӣ аз асрҳои қадим боз дар адабиёт, мусиқӣ, санъати тасвирий нақш баста дикқати хонандагонро ба худ ҷалб намудааст. Шахсе, ки дар баччаги зебогии қаломро ҳис кардааст мекушад, ки фикрҳои бағоят ниҳоии ҳудро ба сухан ифода кунад. Дарки зебоии асарҳои санъати рассоми тавассути рангҳо, ҳатҳо, тобишҳо ифода кардани фикру ҳиссиёти инсон, муносибати ҳудро ба олами атроф пайдо мекунад.

Мусиқӣ воситаи тавонии тарбияи зебоӣ мебошад. Мусиқӣ забони ҳиссиёту ҳаяҷони нозуктари тобишҳои рӯҳияу қайфият аст. Ҳассосияти дарки забони мусиқӣ, мусиқифаҳмӣ ба он вобаста аст, ки дар айёми бачагӣ ва наврасӣ аз асарҳои эҷодкардаи бастакорон, оҳангсозон ба ҳалқ чӣ тавр фаҳмида ва қабул карда шудаанд.

Маҳорати шунидану фаҳмида тавонистани мусиқӣ яке аз аломатҳои одитарини маданияти зебоипарастӣ мебошад, ки бе ин тарбияи комилро тасаввур кардан амри маҳол аст. Доираи таъсири мусиқӣ дар ҷое оғоз меёбад, ки дар он ҷо нутқ анҷом меёбад. Он чиро, ки ба инсон тавассути қалом гуфтани имконнапазир аст, ба воситаи мусиқӣ гуфтани мумкин аст, зоро мусиқӣ бевосита қайфияту ҳиссиёти ногувор мебахшад. Ба ин муносибат қайд бояд қард, ки мусиқӣ воситаи беназири таъсиррасонӣ ба қалби инсон мебошад. Олами ғояҳои бузурге, ки дар мусиқии касбии миллати тоҷик инъикос ёфтанд: ғояҳои бародарӣ ва дӯстии одамон (Д.Дӯстмуҳаммадов «Расподияи дӯстӣ»), инчунин дар як қатор баҳре аз асарҳои вокалиӣ, инструменталиӣ (созӣ) ва симфонии бастакорони маъруфу барҷастаи миллати тоҷик аз ҷумла: М.Атоев, Ш.Сайфидинов, А.Одинаев, Т.Сатторов, З.Шаҳидӣ ва бисёре аз дигарон баръало таҷассум ёфтаанд.

Эҳсоси қайфияту ҳаловат бурдан аз чизи зебо такони нахустине ба эҷодкорӣ мебошад. Дарки зебоипарастӣ ҳар қадар чуқуртару нозуктар бошад, шавқу ҳаваси кас ба олами маънавии ҳуд ҳамон қадар фузун мегардад.

Дараҷаи инкишофи эстетикии одам ҳар қадар баланд бошад, барои инкишофи истеъодд дар ҷодаи санъат ва фаъолияти эҷодкорӣ ҳамон қадар имкониятҳо фаровонтар мешаванд.

Маҳорати дар мусиқӣ дарёфт карда тавонистани воситаи ифодаи ҳиссиёту ҳаяҷони ҳуд – нишони маданияти баланди эстетикий ва умумииинсонӣ мебошад.

Танҳо одамони чудогона асарҳои мусиқӣ оғарида ва асбобҳои мусиқиро азҳуд карда метавонанд, vale ҳама забони мусиқиро фаҳмида, ганцинаи бою ғании мусиқиро дар муносибатҳои маънавӣ истифода бурда наметавонанд.

Аз 14 то 19 майи соли 2004 бо дастгирии молиявии Ҳукумати шаҳри Душанбе, Маркази гуфтугӯи фарҳангҳо дар назди бунёди Зиёдулло Шаҳидӣ, Сафоратҳои Франсия ва Австрия дар Тоҷикистон, Маркази фарҳангии "Боҳтар" дар пойтаҳти

Чумхурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе воқеаи муҳими фарҳангӣ - Фестивали якуми байналхалқии Душанбе оид ба мусиқии ҳозиразамон барпо шуд. Оид ба ин иди қалон ба шаҳрҳо эълонномаҳои реклама ва садоҳои даъваткунандай карнай, ки ба кушодашавии фестивал ба 90-солагии рӯзи таваллуди патриархи бузурги мусиқии ҳозиразамони тоҷик Зиёдулло Шаҳидӣ ва 80-солагии шаҳри Душанбе баҳшида шуда буд, хабар медоданд. Сарчашмаи тафаккури мусиқии ҳозиразамони Тоҷикистон дар қатори мусиқии классикӣ ва фолклор, мусиқии ҳалқҳои дигари Осиёи Марказӣ, инчунин мусиқии классики рус ва аврупой, умуман, тамоми мусиқии ҷаҳон мебошад.

Маркази гуфтугӯи фарҳангии назди Бунёди байналхалқии Вазорати фарҳангии Чумхурии Тоҷикистон, Театри опера ва балети ба номи С. Айнӣ, Сафоратҳои Франсия ва Австрия дар Тоҷикистон бо ҳамкории Иттифоқи бастакорони Тоҷикистон, Консерваторияи миллӣ, Коллек-интернати ба номи Зиёдулло Шаҳидӣ, Маркази фарҳангии "Боҳтар" Фестивали байналхалқиро баҳшида ба 80-солагии шаҳри Душанбе ба намоиш гузоштанд, ки он хеле бошукуҳ гузашт.

Вазорати фарҳангии Чумхурии Тоҷикистон созандай фаъоли фарҳангии ҳозиразамони Тоҷикистон буда, дар ин самтҳо қӯшиш мекунанд:

- мусоидат дар эҷод намудани имиҷи ҳозиразамони шаҳри Душанбе, пойтаҳти Тоҷикистон мусоидат намояд.

- дастгирӣ намудани тараққиёти санъати мусиқии ҳозиразамони Тоҷикистон;

- диққати ҷомеаи мусиқии ҷаҳонро ба маркази фарҳангии мамлакат ва иқтидори мусиқии он ҷалб намудан;

- даъват намудани ҷомеаи ҷаҳонӣ ба дар шакли CD ё DVD аз нав нашр намудани коллексияҳои мусиқии ҳалқӣ, классикӣ ва ҳозиразамони Тоҷикистон;

- дар Душанбе таъсис додани Маркази мусиқӣ, ки фаъолияти байналхалқии мусиқии кишварро дар се дараҷа (миллӣ, минтақавӣ ва глобали) мутобиқ намояд;

- дар сатҳи парламент эътироф кардан ҳамкориҳои байналхалқии минтақавӣ;

- таъсис додани барномаи васеъи иттилоотии тоҷикистонию ҷаҳонӣ;

- қабул кардан муроҷиатнома ба доираҳои олии сиёсӣ оид ба дастгирӣ ва истифода кардан мусиқии ҳозиразамони Тоҷикистон дар гуфтугӯи фарҳангҳо чун воситаи таъсирбахши сулҳоварӣ дар мархилаи ҳозира;

- дастгирӣ кардан ва тараққӣ додани мароқи ҷомеаи мусиқии ҷаҳон ба худшиносии мусиқии тоҷикистониҳо, инчунин таъсири ҳамдигарии миллӣ ва глобалии фарҳангҳои мусиқии Осиёи Марказӣ ва ҷаҳон.

Дар барномаи консертии фестивал Оркестри симфонӣ, хор ва яккахонҳои Театри академии опера ва балети ба номи С. Айнӣ, сардириҷёр, роҳбари бадеӣ Берон Меробов, сарҳормейстер Ҳолмаҳмад Мачидов, саррежисёр Шамсӣ Низомов, ансамбли камеравии коллек-интернати ҷумҳуриявии мусиқии ба номи Зиёдулло Шаҳидӣ, дириҷёр Ҷураҳон Обидов иштирок карданд. Роҳбари бадеии консертҳо Толиб Шаҳидӣ ва Фарангис Нуруллоҳоча буданд. Тамошбинон баромади якканавозӣ дар скрипка Константин Вейтца (Австрия), тенори бисёр хуб Торе Сверрадалла (Швейцария), инчунин иҷроқунандагони тоҷик Бурҳона Маматқулова, Миралӣ Дӯстиеv, Акбар Мирраҷабов, Нигина Обидова, Азалия Галиахметова, Сурайё Абдуллаева, Шафақ Касимоваро самимона ва рӯҳбаландона пазируфтанд. Дар Ҳонаи кино бошад, баъди тамошои филм-балети "Рубоиҳои Хайём" (муаллифи мусиқӣ Толиб Шаҳидӣ) ба ҳунари ҷозибаноки ситораи балет - Малика Собирова, ки мутаассифона барояш роли оҳирин буд, чапакзаниҳои пурмавҷи дурудароз карданд.

- Мо дар даври гуфтугӯ бо фарҳангҳои гуногун зиндагӣ дорем. Барои ба фарҳангии хеш баҳо додан аз ҳудудҳои он берун шудан даркор аст, чунки дар ин ҳолат баръакс фарҳангҳои ҳуд аз ҳар гуна маҳсусият маҳрум намудор мешавад. Инсони ҳозира ба ҳуд бояд аз ҳар тараф назар афканад. Аз ҳамин лиҳоз, дар доираи Фестивали байналхалқии мусиқии ҳозиразамон конференсияи илмию амалий дар мавзӯи "Гуфтугӯи фарҳангҳо чун асоси сулҳоварӣ" барпо гардид.

Конференсияро фарҳангшиноси маъруф Мунира Шаҳидӣ кушода, қайд намуд, ки тамошбинони тоҷик бо хушнудии қалон дар дараҷаи мусиқӣ ҳамдигарфаҳмии меҳмонони хориҷиро пазируфт. Аз ҷумла, раққоса аз Франсия (Лоренс Левассер), скрипканавоз (Константин Вейтс) ва пианинанавози моҳири Тоҷикистон (Сурайё Абдуллоев) буданд. Мо санъати баланди гуфтугӯ бо фарҳангҳои дигарро эҳсос намудем. Барои ман маҳсусан мухим буд, ки баъди барномаи консерти фестивал мусиқишиноси австриягӣ Ричард Штайлер дар сұхbat бо меҳмон аз Швейцария Торе Сверрадал ақидаи хеле диққатангезро изҳор намуд: онҳо ба Душанбе барои ҷабҳаҳои умумии фарҳангҳои моро барои ҳамдигар кашф намудан омада буданд. Ман инчунин қайд карданим, ки ба нӯқтаи назари сұлҳоваронаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ҷомеаи ҷаҳонӣ баҳои баланд медиҳад. Сардори давлат бо тамоми фаъолияти хеш ошкоро будани сиёсати миллии гуфтугӯи фарҳангҳоро нишон медиҳад. Маъзалаи дигар ин аст, ки асоси ҳукуқии гуфтугӯи фарҳангҳо ва ҳолати ҳозираи он тараққиёти менамояд.  
тезтарро тақозо

Иштирокчиёни конференсия оид ба фарҳанг дар замони ҳозира, аз ҷумла набудани мутахассисони тарҷумаи бадей ва тадқикоти муқоисавии фарҳангҳо, мувофиқати матн ва оҳанг, таҷаддуди операи тоҷик ҳарф заданд. Инчунин ба хуласаи ягона омаданд, ки муносибатҳои байнифарҳангиро ба сифати омили мухим ба ҷашни маданияти тоҷикистонӣ ҷаҳонӣ оғозанд. Ҳудуди иштироки субъективӣ ҷоиза буданд, ба дӯстии ҳалқҳо ва муносибатҳои осоишта мусоидат карда, душманий нисбати ҳамдигарро имконнопазир менамояд. Фарҳанг аз сиёсат бояд болотар бошад.

### Адабиёт

1. Абдурашидов А. Омӯзиши авзони шеър ва мусиқӣ. Душанбе, 2001.
2. Таджикова З. Музыкальная культура Советского Таджикистана // Музыкальная жизнь Советского Таджикистана (1919-1945). -Душанбе, 1974. -Вып. 1
3. Хонаи умеди мо: Мактаб-интернати миёнаи маҳсуси мусиқии ҷумҳуриявии ба номи Малика Собирова 40 сол. - Душанбе, 2002.
4. Психология музыкальной деятельности. Теория и практика. -М., 2003.
5. Обзор театрально-музыкального искусства Таджикистана в 1946-1957 гг. //Искусство таджикского народа?. Сталинабад, 1961.
6. Айни С. Назаре ба ғузаштаи санъати тоҷик // Куллиёт. Ч. 11. К.2. -Душанбе, 1968
7. Музыкальная жизнь Советского Таджикистана (1919-1945). Вып.1. — Душанбе, 1974;
8. Музыкальная жизнь Советского Таджикистана (1946-1956). Вып.2. Душанбе, 1975.
9. Музыкальная эстетика стран Востока Москва, 1964
10. Народное искусство (Итоги смотра художественное самодеятельности 1955 года). Сталинабад, 1956
11. Низамов А. Таъриҳ ва назарияи Шашмақом. Душанбе, 2003.
12. 109. Низамов А. Шуҳрати Шашмақом дар ҷаҳони мусоидат // Адабиёт ва санъат. 2004. - 25 июня.
13. Айни С. Назаре ба ғузаштаи санъати тоҷик // Куллиёт. Ч. 11. К.2. -Душанбе, 1968.

### Чувство воспитации творчество эстетики

В статье обосновано необходимость специальной работы по развитию профессионально педагогической культуры воспитателя музыкального образовательного учреждения; дана характеристика структурных и функциональных компонентов этого вида культуры. Современная система школьного образования развивается как открытая, вариативная ориентированная на предоставление качественных образовательных услуг семьям имеющим детей школьного возраста.

В современных условиях конкурентоспособным ресурсом деятельности воспитатель является не столько специальные знания, владения информацией, освоенные технологии

обучения и воспитания. Сколько общая и профессионального – педагогическая музыкальная культура, обеспечивающая личностное развитие, выход за пределы нормативной деятельности, способность создавать и передавать ценности.

**Ключевые слова:** дружба расподия, имидж, стиль метод, с отвеющий, отвечающий, сущность, понятие.

## FEELS OF ASTHETIC EDUCATION IN UPBRINGING

In the article the necessity of special job on development of professionally pedagogical culture of the tutor of musical educational establishment is proved; the characteristic of structural and functional components of this kind of culture is given. The modern system of school education develops as open, focused on granting of qualitative educational services to families having children of school age.

In modern conditions by a competitive resource of activity the tutor is not knowing much speasical knowledge, possession of the information mastered technologies of training and education.

**Key words:** friendship, corresponding, essence, notion, method, style.

**АЛОМАТХОИ АСОСИИ ВАЙРОНШАВИИ ФУНКСИЯХОИ ОЛИИ ПСИХИКА  
ҲАНГОМИ ОСЕБХОИ МАРКАЗИИ МАЙНАИ САР**

**БОБОЁРОВ Ҳолмаҳмад**  
**Ходими илмии Пајсӯҳиишгоҳи рушди маориф**

Аломатҳои асосии нейропсихологӣ дар якҷоягӣ моҳияти ҳодисаҳои вайроншавии ФОП (Функцияҳои олии психика)-ро пурра инъикос мекунанд ва барои фарқи нуқсонҳои нутқ, гнозис, праксис ва гайра меъёр буда метавонанд.

Аҳамияти асосии маълумотҳои бо ёрии таҳқиқотҳои нейропсихологӣ ба дастовардашуда ҳангоми таҳлили мушаххаси маҷмӯи аломату нишонаҳои бо ҳам алоқамандбуда баҳо дода мешавад ва ҳар яке аз онҳо дар амалигардонии системаи муайяни функционалии ФОП ҳиссаи маҳсуси худро гузашта, нисбатан бо ин ё он соҳторҳои майнаи сар алоқаманд буда метавонанд.

Эътидоднокии чунин ташхис эҳтимолан метавонад танҳо дар асоси бисёренакии тадқиқотҳои нейропсихологӣ ва клиникӣ муқаррар гардад, аз он ҷумла: ҳангоми таҳлили муқоисавии натиҷаҳои иҷрошавандӣ санчишҳои психологӣ ва ҷудонамоии омилҳои умумӣ (Лурд А.Р., 1973; Хомская Е.Д., 1986), ҳангоми таносуби маълумоти ташхиси нейропсихологӣ бо натиҷаҳои таҳқиқотҳои клиникӣ, электрофизиологӣ, нурӣ (шуюъ), морфологӣ ва гайраи майнаи сар.

### 1. Аломатҳои вайроншавии нутқ

Вайроншавиҳои нутқӣ дар шаклҳои гуногуни афазияҳо (нуқсони нутқӣ дар системаи марказии асаб) дар рафти фаъолияти нейропсихологҳо ва дефектологҳо, маҳсусан дар бемористони паталогияи рагдори мағзи сар ба назар мерасанд. Бинобар ин, таснифи он дар муқоиса бо дигар аломатҳои вайроншавии ФОП то андозае муфассал дода мешавад.

Суҳан танҳо дар бораи афазияҳо, яъне оид ба аломатҳои мураккаби соҳтории нейропсихологӣ меравад. Масъалаҳои ташхиси дизартрия (вайроншавии нутқ – суръати бениҳоят сусти нутқ ва ё забонгирифта) ин ҷо дидо баромада намешаванд, гарчанде ки дар амалияни нейропсихологӣ бисёр вақт масъалаҳои ташхиси тафриқавии вайроншавиҳои нутқ (қисман пайдоиши функционалий ва органикӣ) ба вучуд меоянд. Таснифоти афазияҳо дар дӯ тарз дода мешавад: психофизиологӣ (ба ақидаи А.Р. Лурд) ва клиникӣ (ба назари И.М. Тонконогий, 1968).

Бояд доност, ки таҳлили ҷиддии нейропсихологии соҳтори вайроншавиҳои ФОП мутаносибан ба давраи саҳти беморӣ бурда намерасонад, яъне агар тамоми вайроншавиҳо дақиқкорона дидо баромада шаванд (варами мағзи сар, аломати равшан ифодаёфтai фишори майнаи сар...). Таҷриба нишон медиҳад, ки ташхиси тафриқавии афазияҳо, аниқ кардани соҳтори нуқсони дигар функцияҳои олии майнаи сар дар

давраи табобати барқароркунандай беморон то андозае бамаврид аст, яъне вақте ки маълумоти таҳзиқи психологӣ барои ислоҳнамоӣ ва таълими барқароркунанда асос мебошанд.

## 2. Афазияи эфферентии (шифоҳии) таҳрикӣ

Дар механизмҳои вайроншавии нутқ ҳангоми афазияи эфферентии (шифоҳии) таҳрикӣ ду омили бо ҳам таъсиррасонро метавон фарқ кард.

1. Нуқсони нутқи вобаста ба вайроншавии оҳангӣ кинетикӣ, ки дар ҷараёни он танзими таҳрикаи нутқӣ вайрон мешавад, инчунин, тағйири равонии ҳаракатҳои артикуляторӣ (ҳаракати узвҳои нутқ ҳангоми овозбарорӣ), нуқсони тобиши амалҳо ва гайра ба ҷашм мерасанд. Чунин вайроншавиҳо дар нутқ мушкилиҳои зиёдро ба вучуд меоранд, масалан номувофиқои имову ишора бо қалимаҳо, таҳлил карда натавонистани суханҳои шунида, ба хотир овардан, сустшавии ҷараёнҳои нигоҳдории маълумот, фаҳмида натавонистани маънни қалимаҳо ва гайра. Ин намуди вайроншавиҳо бисёр вақт бо осебҳои саҳти талафузии нутқ алоқаманданд: гум шудани равонии нутқ, дар қалима зоҳир шудани шиддатнокӣ, халалёбӣ ва душвории талафуз. Ба дараҷаи муайян нутқи саҳех, тақрорёбии қалимаҳо ва ибораҳои қӯтоҳи одӣ, созиши ҷумлаҳои тамомнашуда ва гайра вайрон мегардад.

Нутқи ботинӣ ва диалогӣ ё гум мешавад ва ё коҳиш меёбад ва як ҳел боқӣ мемонад. Якҷоякунни қалимаҳо мушкил мегардад, таваққуфи нутқ бо қалимаҳои якхела ва ё нидоҳо пурра карда мешавад. Маънни баъзе ҳарфҳо, ҳондан бо овози шунаво ва паст вайрон мегардад, тамоми намуди навиштаҷот номаълум мегардад. Натиҷаи чунин вайроншавӣ ба осеби ҳам нутқи шифоҳӣ ва ҳам ҳаттӣ оварда мерасонад, оқибати он фаъолии нутқӣ, қобилияти мӯшират ва инчунин, истифодаи нутқро дар фаъолияти додашуда паст мегардонад.

2. Омили дуюми аломати афазияи эфферентии (шифоҳии) таҳрикӣ сустшавӣ ва ё пароканиши алоқаҳои пешхосилшудаи шартӣ-рефлекторӣ мебошад, ки ҷиҳати маъноии нутқро ифода мекунад, яъне истифодаи рамзи нутқӣ вайрон мегардад ва инчунин, худи рамз осеб мебинад. Бемаъний гаштани таҷрибаи пешина, қолабҳои шахшуда аз ҷиҳати клиникӣ онро ифода мекунад, ки дар тамоми дараҷаҳои нутқи зоҳирӣ, ҳондан ва навиштан-аз ҳарф то қалима, қалимасозӣ, тобишҳои нутқӣ нуқсонҳои наъвӣ амнестикӣ (вайроншавии хотир) дидар мешавад. Шакли эфферентии афазияро аз рӯи таснифи ислоҳотӣ дар мактаби нейропсихологии Ленинград афазияи «шифоҳӣ» меноманд (И.М. Тонконогий, 1968). Номи обьектҳо, ҳарфҳо, қонунҳои забон, аз он ҷумла қоидаҳои имло (орфография) фаромӯш мешаванд. Нутқи зоҳирӣ ва шифоҳӣ ҳароб мегардад, аломатҳои аграмматизми (намуди гуногуни афазия) таҳрикӣ, «тарзи қӯтоҳи ибораҳо» зоҳир мегарданд. Дар нутқ пешоянд, бандакҳо, зарф, сифатҳо дидар намешаванд. Алоқамандии исмҳо бо дигар ҳиссаҳои нутқ вучуд надорад ва бештар феълҳо дар шакли масдар истифода мешаванд. Маънни ғраматикии ҷумла гум мешавад. Бештарни вақт беморон ҷумлаҳоро нопурра ифода мекунанд ва шеъру зарбулмасалҳоро фаҳмида наметавонанд. Нутқи ҳамеша ифодаёбанда то андозае бетагири мемонад.

Омили дуюм дар механизмҳои вайроншавии ҳониш, маҳсусан ҳониши паст, аҳамияти қалон дорад. Ҳондан на танҳо аз рӯи мушкилоти талафуз, балки, инчунин аз ҳисоби амнезияи номи ҳарфҳо, мушкилот дар якҷоякунни овозҳо, вайроншавии таҳлили фонологӣ (овозӣ), амалигардонии мушкили алоқаҳои бо ҳам пайваста, ноустувории маънни қалима вайрон мегардад. Чи қадаре ки пурмазмунии ҳониш зиёдтар бошад ва қолабҳои устувор васеъ ифода ёбанд, ҳамон қадар ҳондану фаҳмидан сусттар мегардад, аз ин рӯ, қалимаҳо нисбатан аз ҳарфҳо ва ё ҷумла нисбатан аз қалимаҳо тезтар ҳонда мешаванд. Маҳсулнокии ҳониш аз имкониятҳои гуфтори шунаво, нисбатан аз қалима вобаста аст. Вазни қиёсии механизмҳои вайроншавии ҳониш ҳангоми афазияи эфферентии (шифоҳии) таҳрикӣ ба таври инфиродӣ фарқ мекунад. Ҳониш бештар аз нигоҳдории нутқи шифоҳӣ вобаста аст.

Ҳатнависӣ ба дараҷаи муайян ба таҳлили фонологӣ алоқаманд аст, ки он дар тамоми беморон чун қоида вайрон мегардад. Таҳлили қалима мушкил мегардад ва натиҷаҳои

тахлил дар хотир нигоҳ дошта намешаванд. Хатоҳо дар навиштан хеле гуногунанд: ихтисори ҳарфҳо, махсусан садонокҳо, мушкилӣ дар ёфтани графемаи (ҳарфи аввали калима) лозимӣ, чойивазкуниҳои ҳарфҳо, хатоҳои имлой. Тарзи кӯтоҳ дар ифодаҳои навишташуда саҳттар зоҳир мешаванд. Ҳусусиятҳои қайдгардидаи хатнависӣ барои беморони афазияи равшан ифодаёфта хосанд. Чун қоида барқароршавии хатнависӣ аз барқароршавии нутқҳои саҳт фарқ мекунад, дар натиҷа дар беморони дорони афазияи суст бисёр вақт аграфия (қобилияти гум шудани навиштан) ба назар мерасад ва дараҷаи баланди зоҳиршавии нуқсони нутқии беморон ба пароканиши саҳти хатнависӣ оварда мерасонад. Баҳисобгирии ду омили асосии ба ҳам таъсиррасон дар механизми вайроншавии нутқи шифоҳӣ ва ҳаттӣ ҳангоми афазияи шифоҳӣ дар шарҳ додани фарқияти байни ин шакл ва афазияи динамикӣ ёрӣ мерасонад. Бояд илова кард, ки ҳангоми афазияи шифоҳӣ вайроншавии ҳозориши биной ва шунавоӣ мушоҳид намешавад, инчунин амузия низ ифода намегардад.

Таҳқиқи қобилияти муайян кардани фазо, муқаррароти росту чап, ғнозиси ангушт, нигоҳ доштани амалиётҳои ҳисобӣ, праксиси тарзи ист нишон медиҳад, ки дар беморони дорони афазияи саҳтмушкили муайян ба вучуд омада метавонад, ба монанди он ки на ҳамеша маводҳоро ба осонӣ аз худ мекунанд ва нигоҳ медоранд, вале осебҳои махсуси ин функцияҳо дида намешавад. Вайроншавии нутқ ва парофазия нигоҳдошти донишҳои географиро мушкил мегардонанд, вале одатан вайроншавии ҳозориши ба таври сатҳӣ мегузаранд. Расмҳои кашидаи беморон тасвири худро намегиранд. Ҳангоми иҷрои машгулиятҳои нусҳабардории фигураҳои геометрӣ мушкилот эҷод намегардад. Бинобар ин, дар чунин беморон нишонаҳои аломати фарқи сар ба амал намеоянд.

Праксиси динамикиро дар тамоми беморон дидан мумкин аст, вале зоҳиршавии вайроншавии ҳозориши ба характеристи онҳо якхел нестанд. Аз ҳама бештар персевератсияҳо (такори беихтиёри калима ва ё амали ифодагардида) ба мушоҳид месанданд, ки онҳо метавонанд зуд бартарафшаванд ва ё саҳт устувор бошанд, баъзан зухуроти синкенезия (амали якҷояи рефлекторӣ) ба ҷашм расад. Дар баъзе беморон қатънаёбии ҳаракатӣ (боздошт карда натавонистани ҳаракат) ва ё баръакс ҳаракатӣ ба вучуд меояд. Дар баъзе ҳолатҳо норасони мутобиқати ҳаракатҳо низ ба ҷашм мерасад, дар шаҳс худхизматрасониро (пӯшидан либос, шонакуни мӯйи сар, расмкашӣ ва гайра) мушкил мегардонанд. Дар бемороне, ки нутқашон осеб диданд, аз имову ишораҳо худдорӣ мекунанд, онҳо одатан коста гаштаанд, якхела ифода мейбанд ва маънни дуруст дода наметавонанд.

Ҳолати праксиси шифоҳӣ аз рӯи се намуд баҳогузорӣ карда мешавад: элементарӣ (оддӣ), артикуляторӣ (талаффузӣ) ва рамзӣ. Вайроншавии праксиси артикуляторӣ дар чунин шакли афазия зоҳир намешаванд. Вайроншавии равшан ифодаёбандаи праксиси оддии шифоҳӣ ҳангоми афазияи вазнин ба назар мерасанд. Дар тамоми беморон ба ин ё он дараҷа вайроншавии праксиси рамзии шифоҳӣ ба мушоҳид месанданд. Локализатсияи сарҷашма ҳангоми афазияи шифоҳии таҳрикӣ дар қабатҳои поёни худуди таҳрикавии нимкураи чапи майнаи сар («худуди Брок») дида мешавад.

### **3. Афазияи динамикӣ**

Дар байни аломатҳои афазияи мӯтадили шифоҳии таҳрикӣ ва динамикӣ шабехияти зиёд мавҷуд аст ва бисёр вақт худуди муайяни худро гум мекунад. Баъзе мутахассисон афазияи динамикиро ҳамчун давраи барқароркунии шифоҳӣ дида мебароянд.

А.Р. Лурдия нахустин шуда афазияи динамикиро ҳамчун вайроншавии системавӣ қайд кард, ки дар он қатъи батанзимдарорӣ ва ба барномадарории нутқи гуфташуда, вайроншавии «ташаккули нақшай фикрӣ» асос меёбад (А.Р. Лурдия., 1975, с.70).

Т.В. Аҳутина таҳқиқоти А.Р. Лурдиро идома дода, на танҳо механизмиҳои вайроншавии фаъолияти нутқиро ҳангоми чунин афазия таҳлил намуд, балки инчунин, зухуротҳои гуногуни онро вобаста ба сатҳи зарба муайян кард. Дар аломати афазияи динамикӣ на танҳо вайроншавии нутқи доҳилӣ (барномаи доҳилли гуфттор, ба ақидаи Л.С. Виготский), балки вайроншавии ҷараённи амалигардонии ин барнома дар нутқи

шифохӣ инъикос меёбад. Чунин васила бо тасаввуротҳои нейропсихологӣ оид ба фаъолияти узви ҳаракатӣ мувофиқ меояд, ки ҳангоми осебёбӣ пароканиши қолабҳои ҳаракатӣ ва имконияти амалҳои мувофиқи ҳаракатӣ метавонад дар дараҷаҳои гуногун зохир ёбад. Вобаста ба хулосаи Т.В. Ахутин таҷрибаи мо нишон дод, ки дар вақти афазияи динамикӣ аксар вақт дараҷаҳои гуногуни гуфторҳои нутқӣ зарар мебинанд:

- 1) Дараҷаи ибтидой – гоя ва ё мароме, ки ба вусъат додани фикру мулоҳиза бо мақсади амалҳои минбаъда равона мешавад ва «дар доираи он тарзи вазъият, амал ва тарзи натиҷаи амал таҷассум меёбад» (Л.С. Виготский).
- 2) Тағиیر додани фикр ба барномаи мулоҳизавии гуфтори нутқӣ (синтаксиси психологӣ).
- 3) Сатҳи соҳтори грамматикӣ ва ё тартиби грамматикӣ дар доираи забони мазкур.

Ҳар як дараҷа ба таври алоҳида зарар дида метавонад, лекин дар баъзе беморон вайроншавии ҳамаи дараҷаҳо ба ҷашм мерасад. Барои тамоми беморони дорони афазияи динамикӣ зухуроти нутқи нокифоя, маҳдуд ва якхела дар бештари ҳолатҳо бе мушкилоти талаффуз умумӣ мебошад. Бартариятҳои нутқӣ тез паст мегарданд ва майл ба истифодаи қолабҳои нутқӣ зохир мегардад. Рафтору кирдори беморон ҳам дар хона ва ҳам дар шароити бемористон бисёр вақт гайрифаъол мегардад ва ташабbuskori past мегардад. Баъзан алатоабулия (гум шудани амалу ҳоҳиш ба амалнамоӣ) дида мешавад. Танқид ба ҳолати ҳуд паст ва доираи муошират танг мегардад. Чунин хусусиятҳои рафтор на дар ҳамаи беморони дорони афазияи динамикӣ ба муҳоҳида мерасад. Мавҷудияти онҳо аз он шаҳодат медиҳад, ки осеби бавучудомада дар тарафи пешона мутамарказ мегардад. Нутқи автоматизатсияшуда ё қисман вайрон мегардад ва ё беосеб мемонад. Зухуроти чунин тарзи нутқ барангезиши саҳтро талаб мекунад. Осеби функцияи номинативии нутқи суст зохир мешавад ва ҳангоми набудани объект нутқи гуфтугӯй ва беихтиёр бавучудоянда дар намуди ҷустуҷӯи қалимаи лозимӣ ифода меёбад. Нутқи зохиршуда одатан нигоҳ дошта мешавад, vale зухуроти ҷумлаҳои муракқаб зарар ёфта метавонад.

Фаҳмидани нутқ ва соҳторҳои муракқаби грамматикӣ вайрон мешавад ва ё каме осеб мебинанд. Аз ин бармеояд, ки қисматҳои ҳиссӣ ва ҳаракатии амали нутқӣ ҳангоми афазияи динамикӣ нисбатан нигоҳ дошта мешаванд. Вобаста ба дараҷаи осеб сифати пасти гуфтори нутқӣ ба таври гуногун ифода меёбад.

Дар дараҷаи ибтидой (дараҷаи фикру мулоҳиза) нутқи беихтиёр мавҷуд буда наметавонад, нутқи гуфтугӯй танҳо дар шакли ҷавоб ба савол ба амал меояд. Вайроншавии дараҷаи дуюм дар нутқи монологӣ, дар тартиби ҷумлаҳо аз рӯи суратҳои сужетӣ, нақли матн, нақли ҳикоя ва гайра равшан ифода мегардад. Хатоҳо аз рӯи норасоҳои синтаксисӣ, ифодаҳои шифохӣ ва ҳатто такори беихтиёри қалима ва ё ҳаракатҳо (персевератсия) ба вучуд меоянд, илова бар ин, дар беморон ифодаҳои ҳато бо ифодаҳои дуруст ivilaz мегарданд. Дар дараҷаи якум ва дуюми афазияи динамикӣ функцияи коммуникативии нутқ саҳт осеб мебинанд. Беморон одатан саволҳо намедиҳанд ва ҳудро муарриғӣ кардан намехоҳанд. Дараҷаи сеюм бо вайроншавии соҳтори грамматикии забон шарҳ дода мешавад, яъне дар якҷоякунии қалимаҳо, истифодаи нодурусти шаклҳои феъл, набудани пешояндҳо ва гайра ҳатоҳо ба ҷашм мерасанд.

Бо овози паст ва баланд ҳондан дар тамоми беморон нисбатан беосеб боқӣ мемонад, vale баҳотиргирии маводи азҳудшуда камсифат аст. Вайроншавии қобилияти навиштор якхел нест. Дар ҳамаи беморон бештари вақт ҳангоми навиштан негативизми (муқобилат ба ҷизе) саҳт муҳоҳида мешавад ва ё аз навиштан ҳуддорӣ мекунанд. Беморони дорони иллати соҳтори грамматикӣ бештар ба ташаккули навишт саъю қӯшиш мекунанд, vale дар навишт ҳатоҳои грамматикӣ равшантар зоҳир мегарданд.

Дараҷаи вайроншавии праксиси динамикӣ он қадар саҳт нест. Афазияи динамикӣ чун шакли маҳсуси вайроншавии нутқӣ ҳангоми осеби майнаи сар аз қисми пеш ба вучуд меояд.

#### **4. Афазияи афферентии таҳрикӣ (увзҳои талафғузи нутқӣ)**

Хангоми чунин афазия вайроншавии нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ боиси апраксияи (вайроншавии ҳаракатҳои ихтиёри) кинестетикӣ мегардад, яъне пароканиши рамзҳои артикуляторӣ (талаффузӣ) ба амал меояд, ки онҳо ба нуқсони системавии дараҷаҳои артикуляторӣ, лугавӣ ва синтаксисӣ бурда мерасонанд.

Чунин қисматҳои апраксияи артикуляриро фарқ кардан мумкин аст:

1. Пароканиши рамзи артикулярий ва хотираи маҳсус, ки дар он маҷмӯи ҳаракатҳои барои ифодаи ҳодиса зарурбуда нигоҳ дошта мешавад. Чунин вайроншавӣ ба дараҷаи баланди зухуроти афазия хос аст, ки дар он тамоми намудҳои нутқи фасех (экспрессивӣ) дидা намешавад.

2. Вайроншавии қобилияти баҳо додан, ба таври фонологӣ (овози нутқӣ) муайян кардани овозҳои талаффузшуда, гайр аз ин аз як тараф, мукаррароти овозҳои алоҳида, аз дигар тараф, фарқи ин овозҳо вайрон мегардад. Ин ҳодиса бо ғалатҳои саҳт ва нуқсонҳои узвҳои нутқӣ ифода мейёбад ва чунин вайроншавиҳо бештар дар тамоми намудҳои нутқи фасех (вазъияти, муколимавӣ, автоматизатсишуда, инъикосёбанд, номинативӣ) зоҳир мешавад. Хониш бо овози паст нисбати хониши бо овози баланд безарар бοқӣ мемонад ва навишт метавонад саҳт зарар ёбад.

3. Қисмати сеюми апраксияи артикулярий мушкилот дар истифодай малакаҳои аллакай барқароршудаи нутқӣ ва истифодай онҳо дар муюшират мебошад. Ин қисмат бо тафовути зухуроти хатоҳои нутқи шифоҳӣ ва вобастагии он, мушкилот дар хонишу навишт ва мувофиқати нутқу амал шарҳ дода мешавад. Бисёр вақт дар истифодай боиҳтиёри нутқ мушкилот ба вучуд меояд, яъне дар як хел ҳолатҳо талаффуз ҳангоми такроркунӣ ба осонӣ ба даст меояд ва дар дигар ҳолат ба вучуд омадани мушкилот аз эҳтимол дур нест. Апраксияи кинестетикӣ бештар бо вайроншавии праксиси рамзи мувофиқ аст. Яке аз аломатҳои ҳамеша бавучудоянда афазияи афферентии таҳрикӣ осеби хотираи шунавоӣ-нутқӣ мебошад. Инчунин, ба ин навъи вайроншавӣ апраксияи кинестетикӣ, осеби гуфтугӯи ботинӣ дохил мешавад.

Пароканиши навишт то андозаи муайян аз таҳлили фонологӣ вобаста аст, ки баамалоии он, инчунин бо мушкилоти таҳлили талаффузи хеш алоқаманд аст.

Дар бештари беморони дорои афазияи афферентии таҳрикӣ ҳодисаҳои алоҳида зоҳир мешаванд, ки ба аломати фарқи сар мутаалиқанд: вайроншавии праксиси тарзи ист, апраксияи идеаторӣ (фикрӣ) ва фикрӣ-ҳаракатӣ, осеби праксиси соҳторӣ, самтмуайянкунӣ дар фазо, хатоӣ дар навишти рақамҳои римӣ. Маҷмӯи пурраи аломатҳои фарқи сар баъзан ба ҷашм мерасад. Чунин вайроншавиҳо дар нимкурраи ҷал дар қабатҳои поёни пешона ба вучуд меоянд.

## 5. Афазияи акустикий-гностикии ҳиссӣ (афазияи шунавоӣ-гностикии ҳиссӣ)

Бо таснифоти А.Р. Лурдия дар афазияи акустикий-гностикии ҳиссӣ вайроншавии шунавоии нутқӣ, яъне қобилияти таҳлилу таркиби овозҳои фарқунаандай нутқӣ дар доираи забони додашуда асос мейёбад. Дар забони русӣ ба чунин овозҳо ҳамсадоҳо нисбат дода мешаванд, ки онҳо аз рӯи тарзи талаффузи тамоми садонокҳо ва истифодай зада тағиیر мейёбанд. Чунин вайроншавӣ ба осеби тамоми системаи нутқӣ бурда мерасонад. Аз рӯи мушоҳидаи мо ин механизм пешбаранд мебошад, вале аломати ягона ва муайяни афазияи шунавоӣ-гностикии ҳиссӣ шуморида намешавад. Ин аз будани агнозияи нутқӣ-шунавоӣ шаҳодат медиҳад ва дар ҷараёни он осеби системаи нутқӣ ба амал намеояд.

## 6. Афазияи акустикий-мнестикий (ҳиссӣ-фикрӣ)

Мувофиқи назарияи А.Р. Лурдия бавучудоии афазияи ҳиссӣ -мнестикий бо сабаби вайроншавии узви шунавоӣ-нутқӣ ба вучуд меояд, вале дар фарқият аз шакли акустикий гностикии ҳиссӣ дар чунин афазия узви шунавоӣ осеб намебинад. Камбудии асоси дар ин ҷо норасони хотираи шунавоии нутқӣ мебошад. Аз нуқтаи назари клиникӣ-психологӣ чунин ҳодиса ҳангоми тақрор наёфтани маводи баҳотиргирифтшуда ва ё азҳудкардашуда ба назар мерасад. Тақрори овозҳои алоҳидаи нутқ ва қалимаҳои оддӣ дар беморон мушкилот эҷод намекунад. Мушкилот танҳо ҳангоми талафузи овозҳои садонок, ҳиҷоҳо, қалимаҳо ва ҷумлаҳои дароз ба вучуд меояд. Гайр аз ин аҳамияти

омили семантикӣ (маъни калима) аҳамияти хеле калон дорад, яъне тақорори баъзе калимаҳои аз рӯи маъни баҳам алоқаманд набуда нисбатан аз чумлаҳои аз 3-4-5 калима иборат буда бештар мушкилот эҷод мекунад. Қобилияти талафғуз намудани чумла на танҳо соҳтори дарози онро, балки мураккабии онро муайян мекунад. Дар баъзе ҳолатҳои афазияи акустикӣ-мнестикӣ камбудии хотири шунавой-нутқӣ дар асоси вайроншавии тақорори мураккаб зоҳир мегардад. Барои чунин беморон камбудии умумӣ дар чунин шакли афазия вайроншавии номинансия (вайроншавии маъни калима) мебошад. Функцияи номбарӣ ба дараҷаҳои гуногун вайрон шуда метавонад. Дар номбарии предмету амалҳо фарқияти аниқ дида намешавад.

Мушкилот ҳангоми номбарӣ ба таври гуногун ифода ёфта, баъзан калимаҳо бо ҳам омезиш меёбанд ва баъзан номи предмету амалҳо бо маъни дигар предмету ҳодисаҳо омехта мегардад. Бисёр вакт номи аники образи предметҳо бо маъни хуносавии онҳо иваз мегардад, ҳангоми ба хотир овардани калимаи зурурӣ луқмадиҳӣ зарур мешавад. Нутқи муколимавӣ ва ё гуфтугӯй то андозае сода мегардад ва мушкилот дар ёфтани калима ва ё ибораҳои зарурӣ ба мушоҳида мерасад.

Инчунин, таваққуфи чумлаҳои тартибдодашуда ба назар мерасанд, вайроншавиҳои талафғузи нутқ қариб дида намешавад ва нутқ то андозае равшан ифода мегардад. Мушкилоти асосӣ дар яқҷоякунии ибораҳо ба ҷашм мерасад Ифодай фикру ақидаҳо бисёр вакт бо ҳам алоқаманд набуда, баъзеи онҳо бештар тақорор меёбанд. Инчунин, дар ҷои як ибораи кӯтоҳ чумлаи дарози бемаъни вайрон шуда мегардад. Ифодай шифоҳии калимаҳои алоҳида як хел зоҳир гардида, натиҷаи он маъни нақли матнро гум мекунад. Ибораҳо одатан анҷом намеёбанд, алоқаи калимаҳо дар чумлаҳо вайрон мегардад, баъзан нақл маъни чизеро дода наметавонад.

Дар рафти муошират бо чунин беморон таассуроте ба вучуд меояд, ки онҳо нутқи гуфташударо нағз мефаҳманд, аммо бо сабаби вайрон шудани фаҳмиши шунавоӣ на ҳамеша соҳторҳои иборавӣ ба анҷом мерасад. Дар чунин ҳолатҳо матну соҳторҳои дароз бояд ҳар лаҳза ва бо ҷузъиёт тақорор шавад. Вайроншавии хотири шунавоии нутқӣ ба меъёри муайян боиси вайроншавии мағҳуми соҳторҳои мураккаби мантиқии ғрамматикӣ мегардад.

Вайроншавии нутқи ҳаттӣ ҳангоми афазияи акустикӣ ба таври ба худ хос ифода меёбад. Қобилияти фаҳмидани ҳарфҳо ва таҳлил намудани ҳиҷоҳо вайрон нагашта, имконияти истифода бурдани воситаҳои гуногуни ҳондани мавод нигоҳ дошта мешавад. Яъне механизми ҳондани мавод бе осеб боқӣ мемонад. Камбудихои навиштани мавод бо мушкилоти таҳлили фонематикӣ муайян карда намешавад, қобилияти тавсифи фонологияи ибораҳои талафузшуда осеб намебинад. Дар чунин ҳолатҳо ҳангоми ҷустуҷӯи калимаи мувоғиқ мушкилот эҷод намегардад. Хониш стареотипҳои фаъоли дар хотири дарозмудат нигоҳ дошта мебошанд, ки чунин функцияро ҳатнависӣ иҷро мекунад. Яъне навиштан водор месозад, ки аҳамияти асосиро ба соҳтори калима дода, образи биноии калимаҳоро устувор гардонд. Дар яқҷоягӣ нутқи пурмазмун нест, чунки фаҳмиш ва баҳотиргирӣ, навиштан ҳангоми нақлкунӣ, батартибдарории чумлаҳо осеб мебинад.

Сабаби чунин вайроншавиҳо носуфтағии функцияҳои таъсироти шунида мебошад. Дар баъзе ҳолатҳо дар беморони дорони афазияи акустикӣ-мнестикӣ алломатҳои симптоматикаи норавшан зоҳир мегарданд: вайроншавии тарзи ист, мавқеъ муайянкунии чапу рост, вайроншавии тарзи соҳтории предмету ҳодисаҳо, апраксияи фикри ҳаракатӣ осеби амалҳои ҳисобӣ. Маркази зуҳуроти чунин осеб ба қисмҳои мобайнӣ-ақиби қисми чапи чакка таалуқ дорад. Дар таснифоти Лурдаду шакли афазия фарқи карда мешавад, ки бо осеби қисми чакагӣ – фарқи нимкураи чаппи майнаи сар алоқаманд аст: амнестикӣ ва семантиқӣ. Агар маркази вайроншавӣ ба дигар тараф паҳн гардад ва қисми фарқи сарро фаро гирад, онҳо ба вайроншавиҳои маҳсуси ҳондану навиштан оварда мерасонанд.

## **7. Афазияи хотир (вайроншавии нутқу хотир)**

Ташхиси чунин шакли беморӣ дорои мушкилоти зиёд аст. Дар чунин беморон нутқи муқолимавӣ бетағири мемонад ва бемор дар рафти муюширати давомнок ҳангоми такори калимаҳои гуфташуда баъзан шинохти онҳоро гум мекунад. Бемор танҳо чумлаи аз 5-6 калима иборат бударо таҳлил карда метавонад. Фаҳмиши нутқи сода ва машғулиятҳои оддӣ хуб зоҳир мегардад, маънии соҳторҳои мураккаби мантиқи граматикӣ зуд вайрон мегардад. Мушкилот ҳангоми изҳори калима ба вучуд меояд, барои баёд овардани калима луқмапартой ёрӣ мерасонад. Нутқи хаттӣ ҳангоми чунин беморӣ одатан вайрон намегардад, агар ҳудуди беморӣ паҳн нагашта, қисматҳои ақибу фарқи сари нимкураи чапи ўро фаро нағирифта бошад. Дар чунин ҳолат камбудиҳои маҳсуси ҳондану навиштан мушҳида мешавад, яъне нашинохтани ҳарфҳо ва калимаҳои алоҳида. Афазияи хотир ҳамеша бо вайроншавии фарқи сар алоқаманд аст ва натиҷаи онро дар беморхона одатан афазияи фарқи сар меноманд. Дар бештар маврид чунин аломат бо вайроншавии ҳисоб, мавқеъмуайянкуйӣ бо ангуштони дастони чапу рост ва ҳаракатҳои гуногуни ангуштон шарҳ дода мешавад. Бештари вақт ҳангоми чунин беморӣ вайроншавии соҳтори бадан мушҳида мешавад. Аломати зикргардида бо вайроншавии қисмҳои қафо-поёни тарафи пеш ва қисматҳои қафо-поёни тарафи пешонаи нимкураи чапи майнаи сар алоқаманд аст.

## **8. Афазияи маънӣ (вайроншавии нутқи маънӣ)**

Ташхиси афазияи маънӣ дар муқоиса бо афазияи акустиқӣ- минестикӣ ва амнестикӣ на ҳамеша вазифаи осон буда метавонад. Чунин беморӣ дар бемористон бо вайроншавии майнаи сар алоқаманд буда, баъзан ба ҷашм мерасад. Меъёри ташхиси он мавҷудияти аграммазими импресивӣ ва экспрессивӣ мебошад (гуногунрангии вайроншавиҳои равшан ифодаёфтани нутқ). Нутқи гуфтагӯй дар беморони чунин гурӯҳ одатан ба андозаи пурра бо ҳам алоқаманд набуда, баъзан алоқамандии синтаксисӣ низ надоранд. Вайроншавиҳои талафузӣ дида намешаванд, яъне нутқ дуруст ифода мешавад. Нутқи муқаррарӣ осеб намебинад. Вайроншавиҳо баъзан ҳангоми такори ёфтани ҷумлаҳои аз рӯи соҳтор дароз ва мураккаб ба амал меоянд. Вазифаи номбарии нутқ ба пурғӣ нигоҳ дошта мешавад, вале метавонад то як андоза осеб бинад. Яъне дар фарқият аз дигар афазия калимаи фаромӯшшуда ҳангоми ёдраскунӣ зуд ба хотир оварда мешавад. Шаклҳои матнҳои қӯтоҳи баҳотиргирифта бо камбудӣ ба ёд оварда мешавад. Беморон на ҳамеша матнҳои қӯтоҳ ва оддӣ ҳондашударо фаҳмида метавонанд ва зуд онҳоро фаромӯш мекунанд. Инчунин, алоқамандии ҳам дохири ҷумлаҳо ва ҳам байни ҷумлаҳо гум мешавад. Ҳато дар садонокҳо, пешоянҳо ва пайвандакҳо дида мешавад. Дар муқолама нутқи бемор бештар аз ҳатоҳои ғрамматикӣ озод аст.

Ҳангоми афазияи маънӣ маъни калимаҳои алоҳида ва ҷумлаҳои оддӣ нигоҳ дошта мешаванд. Нутқи ифодаёфта одатан пурмазмун буда наметавонад ва аз меъёрҳои мураккаби граматикӣ холӣ аст. Беморон бо чунин шакли афазия пешоянҳо ва зарфи маконро фаҳмида наметавонанд. Алоқамандии фазоии байни объектҳо соҳторҳои муқоисавӣ, замонҳои феъл, соҳторҳои падежҳо бо мушкилӣ фаҳмида мешавад. Дар тамоми чунин беморон қобилияти ҳондану навиштан гум намешавад, вале чун қоиди ҳолати чунин функцияҳои пурра боқӣ намемонад ва ин ҳолат ба мушкилоти фаҳмидану ба хотир гирифтани маводи ҳондашуда оварда мерасонад. Беморон ҳатто мундариҷаи матнҳои қӯтоҳро нағз аз ҳуд карда наметавонанд. Вайроншавии фаҳмидани мавод на аз он вобаста аст, ки бемор маводро бо овози баланд ва ё паст меҳонад. Ин вайроншавиҳо хосиятҳои нутқи шифоҳиро инъикос мекунанд. Масалан, мушкилот ҳангоми муайян кардани соҳтори ҷумлаҳо, вайроншавии фаҳмидан ва истифода бурдани ҷонишинҳо, зарфҳо, калимаҳои ёридиҳандаҳо ва гайраҳо калимаҳои алоҳидаи берун аз матн бо суръати хуб ҳонда мешаванд ва нағз фаҳмида мешаванд. Беморон бо чунин афазия қобилияти таҳлил ва таркиби маводро доранд. Воситаи таҳлилнамоӣ дар ҳолатҳои мушкили шинохти калима ба бемор ёрӣ мерасонад. Бемор ҳангоми ҳонда баромадани матн, яъне ҳангоми

бо овози баланд хондани он мазмунин онро гум мекунад. Навиштан дар чунин ҳолати беморй саҳт вайрон намегардад. Беморон ҳангоми хонда додани ҳарфҳо, ҳичоҳо, калимаҳо, ибораҳо нағз навишта гирифта метавонанд. Хато ҳангоми навишта гирифтани калимаҳо баъзан ба ҷашм мерасад. Ин ҳам бошад, дар ҳар як бемор ба таври инфириодӣ зоҳир мегардад. Баъзе беморон чи тавр навиштани ин ё он калимаро фаромӯш мекунанд, ки ин натиҷаи осеби биной-фазой мебошад ва бемор паи ҳам гузоштани ҳарфҳоро намедонад.

Тамоми вайроншавиҳо дар боло қайдшуда аз осеби қисми пешни нимкураи чап шаҳодат медиҳад ва дар беморон чунин вайроншавиҳо дида мешавад: мавқеъмуайянкуни чапу рост, вайроншавии амалҳо бо мақсади ҳаракати тарзи ист, соҳтори бадан ва ғайра. Беморон ҳангоми муайян намудани тарафҳои ҷойгиршавӣ мушкилӣ мекашанд ва инчунин, мушкилоти амалҳои ҳисобкунӣ вайрон мегардад. Ҳангоми тасвир намудани расм ҳатоҳои гуногун дида мешавад.

#### **9. Афазия пайвасткунанда**

Бемории чунин нутқ баъзан ба ҷашм мерасад. Камбудии асосии он вайроншавии такори калимаҳо мебошад. Ифода намудани бештари овозҳои нутқ, ҳичоҳо ва калимаҳои оддии қӯтоҳ ба амал меояд. Мушкилот ҳангоми илова намудани овозҳо ба анҷомаҳои калимаҳо ба мушоҳида мерасад. Ҳангоми такрор ёфтани калимаҳои мураккаб ва пурмазмун, маҷмӯи овозҳои садонок, ҳичо, калима ва ҷумлаҳои мураккаб мушкилӣ эҷод мегардад.

Нутқи муколимавӣ бе мушкилоти талафуз бокӣ мемонад ва гуноганрангии бемориҳои нутқӣ дида намешавад. Номи предметҳои гирифташуда то 50% фаҳмида мешаванд. Нутқи муқарарӣ чун қоида бе тағиیر нигоҳ дошта мешавад. Ба таври муқоисавӣ мушкилоти зиёд ҳангоми дида баромадани соҳторҳои мураккаби граматикий ба вучуд меоянд. Ба ғайр аз он дар фаҳмидани феълҳо, ҷонишинҳои шахсӣ ва баъзан дигар ҳиссаҳои нутқ мушкилӣ ба вучуд омада метавонад. Хондани матн бе осеб мемонад. Беморон китобу газетаро хонда баъзан матнҳои оддиро аз нав нақл карда метавонанд.

Гнозиси биной ва ангушт вайрон намегардад. Нисбати механизми вайроншавии нутқ дар алоқамандӣ бо афазияи пайвасткананда то имрӯз нуқтаи назари ягона вучуд надорад. А.Р. Лурия онро ба яке аз ду тарзи афазияи афферентӣ –ҳаракатӣ нисбат медиҳад, ки дар чунин ҳолат интиҳоби тафриқавии воситаҳои равshan ифодаёфтai таркиби овоз ва ҳичоҳо вайрон мегардад, ки ин аз осеби нимкураи чап дарак медиҳад. Таҳқиқотчиёни дигар чунин мешуморанд, ки механизми вайроншавии функсияи такроршавии калимаҳо дар чунин афазия бо вайроншавии маркази ҳаракатии нутқ алоқаманд аст. Пас гуфтан ҷоиз аст, ки чунин беморӣ ҳангоми осебҳои қисми мобайни болои қишири пешни нимкураи чап ба вучуд меояд.

Дар ҷамъбаст қайд кардан мумкин аст, ки шаклҳои қайдгардидаи вайроншавии нутқӣ дар ҳар як бемор ба таври инфириодӣ зоҳир мегардад. Дар таҷрибаи неврологӣ ҳолатҳои вайроншавиҳои нутқӣ бештар ба назар мерасад. Мушкилӣ дар он аст, ки аломатҳои афазияи ҳаракатӣ ва ҳиссӣ қариб аз якдигар фарқ намекунанд. Зуҳуроти афазияи ҳаракатӣ низ якхел нест. Таҷрибаи бисёрсолаи таҳқиқоти нейропсихологӣ имконият дод, ки тарзҳои гуногуни омехташударо фарқ кунем.

#### Адабиёт

1. Грей Д.А. Нейропсихология темперамента // Ж-л Иностранный психология, 1993. Т.1. № 2. С. 24-35.
2. Психология индивидуальных различий. Тексты. М., 1982. С. 21-58.
3. Небылицын В.Д. Основные свойства нервной системы человека. // Избр. Психологические труды. М., 1990. С. 30 – 48, 316-334.
4. Выготский Л. С. Развитие высших психических функций.— М., 1960.

5. Швырков В. Б. Нейрофизиологическое изучение системных механизмов поведения.— М., 1978.— 239 с.
6. Levin C., Lippett R., White R. K. Patterns of aggressive behavior in experimentally created social climates. // J. of Social Psychol., 1939, v. 10, p. 271301.
7. M. Kenziej. Neuroticism and academic achievement: The Furneaux factor // Personality and Individual Differences, 1989, v. 10, p. 509515.

### **Основные синдромы нарушений высших психических функций при локальных поражениях головного мозга**

Следует помнить, что тщательный нейropsихологический анализ структуры нарушений ВПФ адекватно проводить внеострого периода заболевания, когда компенсированы расстройства общемозгового характера (отек мозга, выраженный гипертензивный синдром и др.). Опыт показывает, что дифференциальная диагностика афазий, уточнение структуры дефекта других высших функций мозга наиболее рациональна в период восстановительного лечения больных, когда данные психолого-исследования являются основанием для направленной коррекции и восстановительного обучения.

**Ключевые слова:** алания, агнозия, арамматизм, аnestический, апраксия, дизартрия, дисграфия, дискалькулия, дислалия.

It is necessary to remember that the neuropsychological analysis of structure of infringements of the higher mental function adequately to spend the extrasharp period of disease when frustration of brain character (the hypostasis of a brain expressed a syndrome, etc.) are compensated. Experience shows that differential diagnostics aphasic, specification of structure of defect of other higher functions of a brain is most rational in regenerative treatment of patients when the data of psychological research is the basis for the directed correction and regenerative training.

**Key words:** alalia, agnosia, agrammatism ,amnestic, apraxia, articulation ,dysarthria,disgraphia dyscalculia, dyslalia

## ТАРБИЯИ ЭКОЛОГӢ ДАР ТАҖЛИМИ ХИМИЯ

Исроил ҚУРБОНОВ,  
омӯзгори химияи мактаби таҳсилоти миёнаи умумии № 48 – и ноҳияи  
Шоҳmansури шаҳри Душанбе

Аз соли хониши 2012 – 2013 шурӯй карда омӯзгорони химияи мактабҳои таҳсилоти умумии чумхӯрӣ, аз ҷумла мактабҳои пойтаҳт, таҖлими химияро дар асоси талаботҳои Стандарти фанни химия барои синфҳои 8 -11 ва роҳнамои омӯзгор, ки онро Академияи таҳсилоти Тоҷикистон (муҳаррири масъул академики АТТ, доктори илмҳои химия, профессор Убайд Зубайдов) омода кардааст роҳандозӣ намудаанд. Ин ҳучҷати меъёрии Вазорати маорифи Чумхурии Тоҷикистонро дербоз омӯзгорон ва роҳбарони мактабҳою кормандони маориф интизор буданд.

Дар Стандарти нави фанни химияи мактабӣ мақсад ва вазифаҳои химия, принсипҳои таҳия, ташкили ҷараёни таҖлим, талаботи Стандарти фанни химия аз ҷиҳати илмӣ, методӣ, педагогию равонӣ пурра инъикос ёфтааст

Вобаста ба талаботи замон ва тезу тунд шудани буҳрони экологӣ дар тамоми олам ва бо мақсади дигаргун намудани муносибат ва фаҳмиши насли наврас ба масъалаҳои экологӣ дар Барномаи таҖлими химия, Стандартҳои таҳсилот ва Консепсияи миллии тарбия дар Чумхурии Тоҷикистон дарҷ ёфтаааст.

Дар асри XX ва оғози асри XXI экология ва ҳифзи муҳити зист аз масъалаҳои муҳими ҳаёти инсон гардид. Ба ифлосшавии муҳит на танҳо корхонаҳои саноатӣ, муасисаҳои зиёди истеҳсолӣ, балки инсонҳои алоҳида низ сабаб мешаванд, ки ҳошок, партовҳои зиндагиро ба ҳар ҷо мепартоянд, дараҳтонро мебуранд, қабудизорҳоро нест мекунанд, ҳайвонҳоро шикор карда, ба камшавии намудҳои онҳо сабаб мешаванд, гиёҳҳои шифобаҳшро решакан карда, тавозуни табиатро вайрон мекунанд.

Ташкили тарбияи самараноки экологиии шаҳрвандон имконият фароҳам меорад, ки инсон муҳити зист ва биосфераро ҳимоя кунад, тоза нигоҳ дорад, онро ҳушрӯ гардонад ва худ сиҳату саломат умр ба сар барад, муҳити аз ҷиҳати экологӣ тозаро ба наслҳои оянда бοқӣ гузорад. Чунин корҳо дар ин самт муҳиманд:

- дар талабагон вобаста ба омӯхтани мавзӯъҳои таҖлими парваридани тарбияи ахлоқӣ, инсондӯстӣ, ватандӯстӣ, масъулияtnокӣ, муносибати гамхорона нисбат ба табиат ва моликияти ҷамъияти;
- ташаккули маҳорат, кор бо асбобҳо ва реактивҳои химиявӣ, риояи қоидаҳои техникии бехатарӣ, ба назар гирифтани табиати химиявии мода барои пешгири кардани ҳодисаҳои ҳавфнок ( сӯхтор, таркиш, заҳролудшавӣ ва гайра), мушоҳида ва шарҳ додани ҳодисаҳои химиявие, ки дар табиат, лаборатория, истесолот ва ҳаёти рӯзмарра рӯй медиҳанд, навиштани натиҷа ва хулосаҳои таҷрибаҳои лабораторӣ ва машгулиятҳои амалӣ;

- шиносоии талабагон бо роҳҳои асосии химиконидани хочагии халқ, бо татбиқи технологияи қонунҳои химия, асосҳои илмии истеҳсолоти химиявӣ, (Стандарти фанни химия, соли 2012, саҳ. 5).

Дар тавзехоти Барномаи таълими химия (соли 2002) бошад, оид ба тарбияи экологии химия ва имкониятҳои таълими химия дар халли ин масъали мубрам замон дарҷ ёфтаст:

- барнома имконият медиҳад, ки талабагон ба истеҳсолоти химиявӣ, аз ҷумла истеҳсолоти саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон, қанданиҳои фоиданоки ҷумҳурӣ ва масъалаҳои технологи коркарди онҳо ва роҳҳои асосии тараққиёти онҳо шинос шаванд. Барои аз ҳуд намудани манбаъҳои нави ашёи хоми сарватҳои табиии Тоҷикистон, ҷойгиршавӣ ва захираҳои саноатии онҳо, ҷорӣ намудани раванди технологияи прогессиивӣ (каммарҳила, бепартов, аппаратҳои иқтидорашон бузург, истифодаи воситаҳои автоматии идора ва техникаи компьютерӣ), маълумоти мукаммал дошта бошанд. Талабагон ба ин васила ба таври мушахҳас дар бораи усулҳои коркарди ашёи хоми табиӣ ва ҷораҳои муҳофизати муҳити зист маълумот мегиранд. Дар рафти омӯзиши истеҳсол ва истеъмоли моддаҳо талабагон ба аҳамияти химия дар соҳаҳои гуногуни хочагии халқ ва вазифаҳои минбаъдаи он, инчунин комёбиҳои прогреси илмию техникӣ шинос мешаванд.

Аз ин рӯ, такя ба нишондодҳои боло ба мо омӯзгорон лозим аст, ки ҷараёни таълимиро чун «гӯшту ноҳун» бо ҳам алоқаманд дониста, имкониятҳои фанни химияро дар халли масъалаҳои экологӣ бояд ба таври васеъ истифода барем.

Воқеан, илми химия илми индустрӣавӣ (саноатӣ) буда, ҳоло ба воситаи он саноати химии мусоир зиёда аз 40 ҳазор номгӯй маҳсулоти гуногунро барои хочагии халқ зарурро истеҳсол менамояд. Тавре ба хонандай мактаб равshan маълум аст, суръати афзоиши моддаҳои химиявӣ ниҳоят зиёд буда, айни ҳол миқдори моддаҳои органикӣ ва ғайриорганикӣ ба даҳҳо миллион мерасад. Дар муқаддимаи китоби таълими химиии органикӣ барои синфи 10 (муаллифон С. Бандаев, У. Зубайдов, И. Сафаров, Душанбе, соли 2006) иқтибос оварда шудааст, ки дар замони ҳозира зиёда аз 18 млн. моддаҳои органикӣ маълуманд (соли 1960 – 1 млн., соли 1970 – 2 млн., соли 1980 – 5,5 млн. ва соли 2000 – 18 млн.). Тибқи маълумотҳои солҳои охир миқдори моддаҳои органикӣ қариб ба 30 млн. расидааст.

Зиддешавии аҳолӣ, прогрессии илму техника, сол аз сол камшавӣ ва ҳатто ба дараҷаи нешшавӣ расидани захираҳои табиӣ тамомшаванд ва дигар омилҳо инсониятро маҷбур месозад, ки аз маводҳои ғайритабӣ (сунъӣ ва синтезӣ) истифода баранд.

Аз таърихи таъсири инсон ба табиат маълум аст, ки дар асри XX, яъне давраи саноатӣ, прогресси илму техникӣ таъсири антропогенӣ ба табиат ниҳоят пурзӯр шуд. Шурӯӯ аз солҳои 50 – уми асри қаблӣ ягон гӯшай олам намонд, ки дар он таъсири инсон ба табиат нарасида бошад. Испоти гуфтаҳои боло ин дарёftи яке аз моддаҳои химиявии заҳрноки химиявӣ, «дӯст» аз таркиби ҷигари пингвини маскуни қитъаи Антарктида мебошад. Ё ҳуд пайдо шудани «сӯроҳиҳои озонӣ» дар баъзе гӯшаҳои олам, аз ҷумла дар қитъаи Австралия ва ҳавфи он ба ба тамоми сайёраи замин, дар натиҷаи зиёд истеҳсол ва истифода бурдани пайвастҳои химиявии галогендор, аз ҷумла фреонҳо-фтор ва хлорҳосидаҳои карбоҳидрогенӣ, инчунин ба атмосфера дохил шудани заҳрҳои химиявӣ – оксидҳои нитроген, карбон, сулфур ва ғайра ба амал омадааст, испоти дигари баръалои таъсири антропогенӣ ба табиат мебошад. Пайдо шудани проблемаи глобалии экологии «сӯроҳии озонӣ», дар қатори дигар проблемаҳои экологӣ - «газҳои гармҳонай», тағйирёбии иқлими сайёра, биёбоншавии баъзе минтаҳои ҷаҳон, кам шудани гуногуни биологӣ ва ғайраҳо испоти он аст, ки инсоният барои қонеъ кардани эҳтиёҷоти рӯзгузаронии ҳуд, ба даст овардани фоидай иқтисодии бештар ва андеша накардани вайроншавии тавозуни табиат, биосфера бо дasti «муъчизаовари» ҳуд проблемаҳои экологии даҳшатоварро ба вучуд овардааст.

Имрӯз айборро мекобем. Ҳатто баъзеҳо илм ва саноати химияро дар пайдо шудани аксари проблемаҳои экологии ҷаҳонӣ айборд карданӣ шуда, вожаи «хемофобия» (химиябадбаниро) – ро истифода мебаранд. Дар асл гирем, химия ва комёбиҳои беназири ўне, балки инсон, муносибати нодурусти инсон, муносибати ғайриқилонаи

ў ба истифодаи моддаҳои химияйӣ, ба монанди нуриҳои минералӣ, захрҳои химияйӣ барои нест кардани ҳашароти заараасон, нафт ва маҳсулоти нафтӣ ва монанди инҳо, андешаи дур накардани оқибатҳои бемайлон истифода бурдани пайвастҳои гуногуни химияйӣ ба муҳити зист, олами набототу ҳайвонот ва саломатии инсон боиси бӯҳрони экологӣ гардидаст.

Аз ин рӯ, чун фочиаи баҳри Арал гунаҳгоронро ҷустуҷӯ накарда, баръакс сарчамъона роҳҳои ҳифзи табиат, муҳити зист, пешгирии ҳавфи зиёдшавии проблемаҳои экологиро дарёфт намоем.

Барои паст намудани оқибатҳои ҳавфноки экологӣ ва масъалаҳои мубрами он пеш аз ҳама зарур аст, ки тарбияи экологиро тарбияи афзалиятнок шуморида, муносибати насли наврасро ба табиат ва захираҳои табиӣ тамоман дигаргун намудан лозим аст.

Ҳавфи экологӣ он вакт бартараф шуда метавонад ё кам мегардад, ки ҳар як фард дар ҷои ҳуд нисбат ба ҳифзи табиат муносибати ҷиддӣ дошта бошад, захираҳои табиатро оқилона ва бошууруна истифода барад, инчунин онҳоро эҳтиёт қунад, Зоро ҳар яке мо нисбати табиат ва шароити зиндагӣ дар сайёраи Замин ҷавобгар мебошем. Аз ақидаҳои анъанавӣ ва қӯҳна, ки гӯё табиат «ҳазинаи бетагу охир» мебошад, даст кашида, захираҳои табииро оқилона, сарфакорона ва бо ба назар гирифтани оқибатҳои ноҳуши ҳар як таъсиррасонии инсон ба табиат мақсаднок истифода бурдан лозим аст.

Ҳар як фард, алалхусус насли навраси ояндасози давлату ҷамъияти инкишофёта ва ҷавобгӯи меъёрҳои байнамилалӣ чӣ будани рушди устувори қишвар, «иктисодиёти сабз»-ро дар ин роҳ аз овони мактабхонӣ ғаҳмида гирад ва буҳрони экологӣ ва сарчаашмаҳои асосии онро дарк карда тавонад.

Шахсан муаллифи ин сатрҳо, ки аз солҳои 70 – уми аспи XX ғаъволияти омӯзгораш ба ин солҳо рост омадааст, то ба ҳанӯз имкониятҳои васеи барномаҳои таълимии фанни бахши мактабиро дар ҳалли муваффақонаи тарбияи экологии насли наврас ( 20 сол дар даврони шӯравӣ ва зиёда аз 21 сол дар даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистон) васеъ истифода бурдааст ва мебарад.

Солҳо боз бо истифода аз адабиёти илмӣ – оммавӣ, сайтҳои интернетӣ оид ба паҳлӯҳои гуногуни масъалаҳои экологӣ машқу масъалаҳои тартиб дода, онҳоро дар ҷараёни дарсҳо, ҳангоми мустаҳкам намудани ин ё он мавзӯъҳои барномавии омӯхташуда истифода мебарам. Барои намуна ҷанде аз чунин масъалаҳоро, ки ҳангоми омӯзиши бâъзе мавзӯъҳои барномавии фанни химияи бахши мактабӣ мавриди истифода қарор медиҳем, пешкаши омӯзгорон менамоям:

Масъалаи 1.

Барои истеҳсоли 1 тонна пахта 10 ҳазор тона об масраф мешавад. Ҳисоб кунед, ки барои истеҳсоли 600 ҳазор тонна пахта чӣ қадар об сарф мешавад?

Масъалаи 2.

Барои истеҳсоли 1 т. карбамид дар корхонаи нуриҳои нитрогении шаҳри Сарбанд (Тоҷиказот) 0,01 т. оби равони саноатӣ сарф мешавад. Ҳисоб кунед, ки барои истеҳсоли 250 т. карбамид – нурии пурқимати нитрогенӣ чӣ қадар об лозим аст?

Масъалаи 3.

Маълум аст, ки оби баҳр ва ҷоҳро ба ҳисоби миёна 35 кг, оби борон – 5 кг, оби дарё – 1,6 кг, оби борон – 50 г намакҳои ҳалшуда доранд. Ҳиссаи масавии моддаҳои ҳалшударо (ба ҳисоби фоиз) дар 100 л ин обҳо ҳисоб карда, аниқ кунед, ки қадоме аз ин обҳо тозатар ба шумор мераванд?

Масъалаи 4.

Ҳангоми сӯхтани 1кг бензин дар муҳаррики автомобил ба ҳавои атмосфера 800 г оксиди карбон (гази заҳрноки «угар») ҳориҷ мешавад. Масса ва ҳачми CO – оксиди карбон (11) – ро ҳангоми сӯхтани 100 л бензин ҳисоб кунед.

Масъалаи 5.

Муайян карда шудааст, ки як дарахти калон, ки 10 кг барг дорад, ҳангоми афзоишаш ба худаш зарар нарасонда, 500 г гази сулфит ва 250 г гази хлорро безарар карда метавонад. Ҳисоб кунед, ки 100 бех дарахт чанд грамм газҳои номбурдaro безарар гардонда метавонанд?

## Масъалаи 6.

Муайян кардаанд, ки як дарахти калон дар як шабонарӯз ба микдоре оксиген хориҷ мекунад, ки барои нафаскаши 6000 нафар зарур аст. Ҳисоб кунед, ки 100 бех дарахти калон дар як моҳ барои нафаскаши чӣ қадар одамон оксиген хориҷ мекунанд?

Хонандагони синфҳои 8 – 11 – и мактабҳои таҳсилоти умумӣ ин қабил супориш ва масъалаҳоро дар ҷараёни дарсхои алоҳидай фанни химия ҳал намуда, аниқтару равшантар воқиф мегарданд, ки яке аз сабабҳои асосии ифлосшавии ҳавои атмосфера сӯзонидани сӯзишвориҳои саҳт, моеъ ва газӣ (ангиштсанг, ҳезум, нафт ва маҳсулоти крекинги он – карасин, бензин, лигроин, солярка, мазут, инчунин газҳои табиӣ ва амсоли инҳо) буда, аксар мавриҷҳо ҳангоми сӯхтани пурра ё нопурраи онҳо газҳои заҳрноки химиявӣ, аз қабили оксидҳои карбон, нитроген, сулфур ва ғайра ҳосил мешавад, ки онҳо ҳавои муҳити зист ва атмосфераро заҳролуд менамоянд. Хонандагон мустақилона масъалаҳои дар боло хотиррасоннамударо бо роҳи математикию физики ҳал намуда, аз рӯи рақамҳои ёфтаашон ба хулоса меоянд, ки сол аз сол, агар дигар манбаҳои алтернативии энергия (энергияи офтоб, бод, об) – ро истифода набаранд, он гоҳ бӯҳрони иқтисодӣ пуршиддаттар мегардад. Олимону мутахассисон ба хулоса омада истодаанд, ки сӯзонидани сӯзишвориҳои карбоҳидрогенӣ, (нафту ангиштсанг, ки ашёи хоми саноат ба шумор мераванд), на танҳо муҳити зистро ифлос мекунанд, балки боиси тамомшавии онҳо дар Сайёраи замин мегарданд. Ҳанӯз дар асри 18 – ум химики бузурги рус Д.И.Менделеев гуфта буд: «Нафтро сӯзондан, ин пулро сӯзондан аст». Аз ин ҷост, ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифода аз минбарҳои бонуфузи созмонҳои байналмилалӣ дар доираи амалисозии Стратегияи рушди устувор ва гузариш ба «Иқтисодиёти сабз», ҷонибдори рушди гидроэнергетикай ватанӣ мебошанд. Тавре маълум аст, алҳол қисми ниҳоят қами тавонии заҳираҳои гидроэнергетики қишвар истифода бурда мешавад. Сарвари давлати тоҷикон ҳамеша изҳор менамоянд, ки соҳтмон ва ба истифода додани НБО – хои ҳурду бузург дар Тоҷикистон роҳи қулай, арzon ва az ҷиҳати экологӣ бехавфи дарёфти энергия ва беҳтар намудани некӯаҳволии мардуми қишвар ба шумор меравад.

Насли наврас - хонандагони имрӯза чунин қабил масъалаҳоро ҳал карда, ба хулосае меоянд, ки олами наботот, аз ҷумла буттаю дарахтон ва ҷангалзор «шуш» ё «филтри» табиат буда, манбаи асосии аз оксиген бой гардидани ҳавои муҳити гирду атроф мебошанд. Онҳо дарк менамоянд, ки мақсади асосии тадбирҳои давлат ва ҳалқ оид ба қабудизоркунӣ низ дар ҳамин аст.

Дуруст аст, ки ин гуна машқу масъалаҳо дар китобҳои дарсӣ оварда нашудаанд, аз ин рӯ омӯзгорон зарур аст, ки ба кори худашон ба таври эҷодӣ муносибат карда, чунин супоришҳоро тартиб дода, дар ҷараёни дарсхояшон самаранок истифода баранд.

Аз таҷрибаи омӯзгории худ гуфта метавонам, ки аз солҳои 80 – уми асри қаблий сар карда, ба тартиб додани чунин машқу масъалаҳо машғул буда, тавассути мақолаҳои илмӣ – методии зиёде дар саҳифаҳои нашрияҳо, маҷаллаҳои ҷумҳуриявӣ ва собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ оид тарбияи экологӣ дар ҷараёни таълими химия ба нашр расонида, онҳоро дастраси ҳамкасбони худ намудаам. Фақат соли 2012 зиёда аз 20 мақолаҳоро дар мавзӯҳои экологӣ, аз ҷумла масъалаҳои об, мушкилот ва баҳсҳои обӣ таълиф намуда, дар маҷаллаҳо ва нашрияҳои «Ҷумҳурият», «Омӯзгор», «Мароми пойтаҳт», «Шарқи озод», «Ба қуллаҳои дониши», «Дунёи китоб» ва ғайра рӯи чоп овардаам.

Дар оянда ният дорам, ки таҷрибаи омӯзгориамро дар ин ҷода, ҷамъбаст намуда, корҳои эҷодии ҷиҳозсолаамро ба шакли китобчае пешкаши омӯзгорони қишвари азизам гардонам.

Адабиёт:

1. Стандарти фанни химия, роҳнамои омӯзгор, соли 2012.
2. С. Бандаев, У.Зубайдов ва дигарон. Химияи органикӣ барои синфи 10, Душанбе, «Ирфон», соли 2012.
3. Барномаи химия. Душанбе, соли 2002.

## **ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИИ ХИМИИ**

Экологическая образования и воспитания – это специальный, целенаправленный, организованный, систематичный, последовательный, планомерный педагогический процесс формирования системы экологических знаний, умений, навыков, взглядов, убеждений, нравственных качеств, обеспечивает становление и развитие личности ответственного отношения к природе как к универсальной ценности.

Наряду с другими учебными предметами в общеобразовательных школах преподование химии имеет большое значение в решении глобальной проблемы экологии и охраны природы.

При изучении отдельные учебные темы программы химии в 8 – 11(12) классах учителя широко используют возможности программы химии в деле экологической обучения и воспитания школьников.

Используя различные источники знания,( литературы, статьи СМИ и др.) учителя составляя разные расчётные задачи, самостоятельные решения подобных задач которых приводят к формированию экологического образования и воспитания будущих граждан страны.

**Ключевые слова:** Экологическая обучения и воспитания, стандарты, охрана природы, экологические проблемы, химия - индустриальная наука, экологические взрывы, универсальная ценность.

## **ECOLOGICAL EDUCATION IN PROCESS OF TEACHING CHEMISTRY**

Ecological formation and education - special, goal-directed, organized, systematic, consequent, planed, pedagogical process of the shaping the system of the ecological knowledges, skills, beliefs, moral quality, provides the formation and development to personalities responsible relations to nature as to universal of value.

Alongside with other scholastic subject in general school of преподование chemistries is of great importance in decision of the global problem to ecologies and guard of the nature.

Using different sources of the knowledge,( the literature, article mass media and others) of teacher forming different accounting tasks, which bring to independent decision of the similar tasks bring the future people of the country to shaping ecological formation and unbringing.

**Keywords:** Ecological education and education, standards, guard of the nature, ecological problems, chemistry - an industrial science, экологические blasts, universal value.

**ДИН ВА ЧОМЕА**

**АНДЕШАҲОИ ҶАЛОУДДИНИ БАЛХӢ НИСБАТИ ИНСОН**

**ВА ОИЛА**

**МАҲМАДҖНОВА М.Т.**

**доктори илми фалсафа, Институти фалсафа, ҳуқуқ ва сиёсатшиносии АИ ҔТ ба номи  
А.М.Баховаддинов**

**АБДУЛЛОЕВ**

**аспиранти Институти фалсафа, ҳуқуқ ва сиёсатшиносии АИ ҔТ ба номи  
А.М.Баховаддинов**

Издивоҷ ва таъсиси конуни зиндагии муштарак яке аз беҳтарин ва муҳимтарин қоидai иҷтимоӣ инсоният аст, ки аз фитрат ва ботини инсонҳо моя мегирад. Новобаста аз дину мазҳаб, расму оин, тарзи тафаккур ва ҷаҳонбинӣ, ташкили оила вазифаи муқаддаси инсоният маҳсуб мегардад. Аз нигоҳи дигар ташкил кардани оилаи мустақил барои нахонадорон зинаи нави ташаккули ҷаҳонбинӣ ва қашфи асрори зиндагист ва агар ба баъзе равияҳои таълимоти тасаввуф, ҳамчун яке аз равияҳои доҳили ислом нигарем, он чун қадаме барои дарки ҳастӣ ва Ҳудост. Ҳамчунин мувоғиқи фалсафаи иҷтимоӣ ва фарҳангии миллати тоҷик ва кулли мусулмонон, ҷавонон бо ташкили хонаводаи худ ба истиқлол ва тасмимгирии мустақил мерасанд, барои худ ҳадафи муайянро иҳтиёر менамоянд ва масъулияти ҷиддиеро эҳсос мекунанд.

Ислом ба синну соли балоғат аҳамияти маҳсус медиҳад ва муҳим мешуморад, то шаҳсони ба балоғат расида ҳарчи зудтар ба ташкили оила тасмим гиранд. Дар сураи Нур омадааст: “Эй қасоне, ки имон овардаед, бояд бандагони шумо ва онҳо, ки ҳанӯз ба ҳадди булуғ нарасидаанд, дар се ҳангом аз шумо барои ворид шудан ба хона руҳсат талабанд: пеш аз намози субҳ ва ҳангоми зуҳр, ки либос аз тан берун мекунед ва баъд аз намози ашо. Ин се вақт вақти хилвати шумост. Дар ғайри он се ҳангом шумо ва онҳо гуноҳе муртакиб нашудаед, агар бар яқдигар бигзаред. Ҳудо оётро инҷунин барои шумо баён мекунад. Ва ҳудо донову ҳаким аст!”<sup>1</sup> Дар Саҳехи Ином ал - Буҳорӣ оварда мешавад: “ Ва суханони Ҳудои Таъоло ”Ва чун тифлон аз шумо ба ҳадди булуғ расанд, бояд иҷозат талаб кунанд.” Ва дар ҳадис синни булуғ аз 15- солагии писарон муайян карда шуда аст. Беҳуда нест, ки дар байни ҳалқ ақидае мавҷуд аст, ки агар писар ё духтаре аз фармони волидон саркашӣ кунанд, мегӯянд, ки: «Хонадораш кун, ислоҳ мешавад». Ба таври дигар, табиити инсон дорои ҳусусиятест, ки барои худ дӯст ва ёри мувоғиқ мечӯяд, то дар лаҳзаҳои душвор ва танҳои аниси ў гардад ва дарди дили худро ба вай ғӯяд, бо вай танҳоиро эҳсос накунад, роздору рознигаҳдорандай вай бошад, аз

вай изҳори тасаллият шунавад, дилчүй ва гамхорй бинад, самимият ва меҳри худро, ки табиатан дили инсон пур аз эҳсоси ширин ва орзуҳост, нисори вай созад. Ҳамин тавр, беҳтарин касе, ки метавонад ҳамаи гуфтаҳои болоро таъмин намояд, ҳамсар аст, чӣ барои зан ва чӣ барои мард. Ҳамаи дӯстиву муҳаббат мувакқату маҳдуд аст, гайр аз дӯстии зану шавҳари мувофиқ, ки бекарон ва доимист ва ҳар қаҳру чанҷоли оилавӣ боиси наздиктар гардидаи онҳо мешавад. Чун ҳар ду як ҳадаф ва як мақсад доранд, беш аз якдигар ба мувофики фармудаи Худованд бояд барои худ ҷуфтэ ихтиёر кунад, бо ў унс гирад ва оромиш ёбед, зеро издивоҷ муҳимтарин амалест, барои дар ихтиёր доштани наф.

Дар таълимоти тасаввуф муҳаббат яке аз мағхумҳои калидӣ буда ба он маънову мундариҷаи хос мансуб мебошад. Тибқи он муҳаббат вилояте аст, ки аз маъшуқ ба ошиқ мерасад ва ботини ўро ба ҷамол гароиш медиҳад. Дар ин ҳолат аст, ки солик ризои маҳбубро толиб мешавад ва ҳоҳони дидори вай мегардад ва дар ин ҷойгоҳ чунон бекарор аз қурбати ў мешавад, ки бо касе қарор намеёбад ва ҷуз бо зикри вай ором намегирад. Дар ояти Қуръонӣ омадааст: «Онон, ки имон овардаанд, Ҳудойро бисёр дӯст доранд» (сураи Бақара, ояти 165). Муҳаббат бандай Ҳудойро ҳолате бувад, ки аз дили хеш ёбад аз лутф. Он ҳолате дар иборат наёяд ва он ҳолат вайро ба таъзими Ҳақ таоло дорад ва ихтиёर кардани ризои ў ва сабр нокардан аз ў ва шодӣ намудан бад-ӯ ва бекарори аз даруни ў ва ёфтани аниш ба давоми зикри ў ба дил. Муҳаббатро бар ҳафт мартаба дарёфтаанд: мувофиқати табъ, майл, вудд, муҳаббат, валаҳ, ҳаво, ишқ.

Яке аз фаҳмиши асосии аҳлоқӣ, ки ҳамчун воситаи маърифати худшиносии инсон ва Ҳудошиносии ў гаштааст, ин муҳаббат ва ё ишқ мебошад. Ин фаҳмиш ду ҷанба дорад: умумӣ ва фардӣ, ки ҳарду ба ҷаҳони аҳлоқии тасаввуф хос мебошанд. Дар ҳусуси фаҳмиши умумии ишқ, яъне нишондиҳандаи ҳиссиёти дар шакли муайян набуда, ҳисси олии қашфкундандаи инсон, ки дар ислом ва тасаввуф якранг баҳо дода мешавад, мебошад.

Дар тасаввуф ва таълимоти Ҷалолуддини Балхӣ низ ишқ ҳамчун қисми асосии таълимот дар бораи ваҳдат, ки ишқу ошиқ ва маъшуқ тасаввур шудааст, мебошад. Ишқро мо наметавонем ақлона исбот намоем, онро танҳо бо ҳис метавонем дарк кунем, ақл аз тасаввuri он очиз аст:

Ҳар чӣ гӯям ишқро шарҳу баён,  
Чун ба ишқ оям, хичил бошам аз он.  
Ақл дар шарҳаш чӯ ҳар дар гил биҳуфт,  
Шарҳи ишқу ошиқӣ ҳам ишқ гуфт.  
Офтоб омад далели офтоб,  
Гар далелат бояд, аз вай рӯ матоб.

Мавлоно меафзояд: «Масалан, агар қосаро ҷон будӣ, бандай қосагар будӣ ва бо вай ишқҳо бохтӣ. Акнун ин қосаро, ки сохтаанд, баъзе мегӯянд, ки инро ҷунин мебояд бар ҳон ниҳодан ва баъзе мегӯянд, ки андаруни ўро мебояд шустану баъзе мегӯянд, ки беруни ўро мебояд шустан ва баъзе мегӯянд, ки мамнӯъро ва баъзе мегӯянд, ки ҷоҳаш нест шустан. Ихтилоф дар ин ҷизҳост, аммо он, ки қосаро қатъан ҳолиқеву созанде ҳасту аз худ намудааст, муттафиқи илайҳ аст ва қасеро дар ин ҳеч ҳилофе нест».

Дар ислом инсон ҳамчун бандай Ҳудо ва муҳтоҷу муштоқи Ҳудо инъикос мешавад, ки берун аз ироди Ҳудованд ҷизе карда наметавонад. Дар ояти Қуръонӣ омадааст: «Онон, ки имон овардаанд, Ҳудойро бисёр дӯст доранд» (сураи Бақара, ояти 165) ва асоси таълимоти ислом ва эътиқодоти мусулмонон дар ин оят мунъакис гаштааст.

Мавлоно аҳқому ваҳӣ илоҳиро, албатта, эътироф мекунад. Иҷрои қонуну қоидаҳои шариатро медонад, вале меҳоҳад, ки зоти сифоти Ҳудоиро ба восита, яъне тавассути гуфтаи пайғамбарон ва ё шариати расмӣ не, балки бевосита бо роҳи ҷидду ҷаҳди шаҳсӣ, риёзату мурҷоҳида ва тасфияи қалбу олами ботинӣ бишносад. Ба қавли Саной:

Ақл роҳи ноумедӣ кай равад?  
Ишқ бошад, к – он тараф бар сар равад.  
Лоуболе ишқ бошад, на хирад.

Ақл бошад, ки аз он суде барад.

Чунки ақл аз назари ориф худ махлук буда аз ин рұ, маҳдуд мебошад. Зоти Илохай, ки худ оғаридгор ва бечуну чарою номаҳдуд аст, тавассути оғаридай маҳдуд дониста намешавад. Ин аст сабаби очизии ақл дар шинохти күнхі илохай ва набояд фаромұш кард, ки ахли ирфон ва тасаввуф нақшу аҳамияти ақлро инкор намекунанд. Дар таносуби ақлу ишқ ҳангоми шинохти Худо Саной бартариро ба ишқ медиҳад.

Ақли ту ҳамчун шутурбон, ту шутур,

Мекашонад ҳар тараф дар ҳукми мұр.

Ү эътироф мекунад, ки аҳамияти ақл дар донистани моҳияти ашё, ҳодисаҳои олам ва худи ҷаҳону инсон басо бузург аст, аммо ҳар гоҳ сухан дар бораи маърифати зоту сифоти Худои таъоло меравад, инчо нақшу лузумияти ақлро эътироф намекунанд:

Ақли ақланд авлиёву ақлхо,

Бар мисоли уштурон то интиҳо.

\* \* \*

Ба худаш кас шинохт натвонист,

Зоти ү ҳам бад-ү тавон донист.

Ақл ҳаққаш битухт нек битохт,

Ачз дар роҳи ү шитофт, шинохт.

Карамаш гуфт: Мар маро бишнос,

В-арна нашносадаш ба ақлу ҳавос.

Ба далели ҳавос кай шояд,

Гавз бар пушти ҷубба кай пояд.

Ақл раҳбар, валек то дари ү,

Фазли ү мар маро барад бари ү...

Чун ту дар илми худ забун бошӣ,

Орифи Кирдгор чун бошӣ.

Ақл бе қуҳли ошноии ү,

Бехабар буда аз Худоии ү.

Ҷӣ кунӣ вахмро ба чусташ ҳас,

Кай бувад бо қидам ҳадиси ҳадас...

Ҷалолуддини Балхӣ ҳамчун пири тасаввуф ва поягузори тариқати мавлавия ақоиди ахлоқии худро дар «Маснавии маънавӣ» иброз доштааст. Ү дар ин асараш мартабай инсон, арзишҳои ахлоқии ахли тариқат, зинаҳои камолоти маънавӣ ва давраҳои сайру сулукро хеле возех ба қалам додааст.

Дар ин маврид бояд тазаккур дод, ки Мавлонои Балхӣ дар пайравӣ ба соири сўфиён мақому манзалати инсонро мушаххас ва олӣ ҳисобида, онро марказ ва сабабу мақсади оғариниши олам медонад. Ҳусусият ва ҷанбаи асосии таълимоти ахлоқии Ҷалолуддини Балхӣ иборат аз мутамарказ соҳтани дикқати илми ахлоқ ба инсон- ба комилтарин оғаридай Худо мебошад. Аз ин рӯ, таълимоти ү саршори инсондустӣ буда, дар он талоши мӯшикофонаи инсон дар роҳи такомули рӯҳи худ мақоми хос дорад. Таълимоти ахлоқии Мавлоно дар заминай дини ислом бунёд ёфта бошад ҳам, он дар ниҳодаш унсурҳои ахлоқии фалсафаи атиқа ва ахлоқи равияҳову ҷараёнҳои гуногуни диниву фалсафаи асрҳои миёнаро дорад...

Таълимот дар бораи «инсони комил» мағҳуми мұчаррад набуда, мазмуни пурраи воқей дорад. Ба ин маънӣ, худи инсон сабабори фаъолияти хеш шуморида мешавад. Вай метавонад сифоти нописандидаро аз худ дур намуда, бо ахлоқи ҳамида ороста гардад. Намунаи неку бад худи инсон дониста шуда, солик натаңҳо метавонад бо захирай маънавии худ худро такмил бидиҳад, балки омолашро бо идеали ахлоқӣ муқоиса карда, ба он баҳо ҳам бидиҳад. Қуръон мартабай баланди инсонро эълом медорад, тасаввуф бошад, мартабай инсонро ба мартабай Худованд муқоиса ва ба ү баробар менамояд. Ҷалолуддини Балхӣ ба инсон мурочиат карда, гуфтааст:

Онон, ки талабгори Худоед...

Идеали ахлоқии ақли тасаввуф ҳазрати Мұхаммад (с) ва соири пайғамбарон аст, ки ба назари онҳо асл буда, дигарон нусхаанд. Мавлоно овардааст, ки тамоми инсон дар ниҳоди худ нерӯи камолотро дорад, аммо на ҳар кас метавонад онро ба кор андозад. Дар ин нүкта Мавлоно чун пире ибрози назар мекунад, ки бо амалияи тарбия саруқор дошта, бо хулқи инсони воқей бештар ошност. Зеро ба назари Ибни Арабӣ, инсон ин нусхай ҳақ нерӯи камолотро аз азал доштаву ба қадри истеъдоди худ онро истифодаву инкишоф медиҳад. Дар мавриди истеъдод Мавлонои Балхӣ мепиндорад, ки танҳо касе комилтарини инсонҳо маҳсуб мешавад, ки истеъдоди бештаре дар қабули ташашшӯйи илоҳӣ дошта бошад.

Орифон мазаммати фалсафиён карда, асосан мақсади онҳо ин аст, ки ба будани Худо бовар надоранд ва дар такя бар ақли худ даъво кардаанд, ки олам қадим аст ва оғаридгоре надорад, яъне орифон танқиди Абуалӣ Сино ва дигарон надоранд, балки танқиди даҳриён доранд ва агар дошта бошанд, ҳам онҳоро даҳрӣ ё ба истилоҳи дигар материалист пиндоштаанд ва ин ҳодиса дар он давр аз ҳодисоти маъмул ба ҳисоб мерафт, зеро зиддият ва қашмакашҳои сиёсиву динии он давр онҳоро ба ҳамдигар зид гардонида буд. Дар мавриди зоту сифоти Ҳақ ӯ мефармояд:

Кас нагуфта сифоту мабдаи ху,  
Чанду чуну чарову чӣ каю қӯ?  
З-он, ки наққош буду нақш набуд,  
Устуво буду аршу фарш набуд.  
К-устуво ояте зи Қуръон аст,  
Гуфтани ломакон зи имон аст.  
Рақами арш баҳри ташриф аст,  
Нисбати Каъба баҳри таъриф аст,  
«Ломакон» гӯй, к-акли дин ин аст,  
Сар бичунбон, ки ҷои таҳсин аст.  
То бувад ин ҷаҳон, набошад он,  
То ту бошӣ, набошадат язdon.

Саноӣ ақлро ҳамчун василаи муҳимтарини шинохти ашё ва ҳодисаҳои олами моддӣ дониста, мақоми онро ҳамчун шоҳ васф мекунад, вале дар марҳалае, ки ишқ меояд, ақл коргар нест:

Ақл шоҳ асту дигарон ҳашаманд,  
З-он ки дар мартабат зи ақл каманд.

Ва ё дар мавриди ишқи инсон нисбати ҳақ мегуяд:

Ошиқон сӯи ҳазраташ сармаст,  
Ақл дар остину ҷон бар даст

Вай мефармояд, ки дарки ҳақ сиррест ғайриодӣ:

Ин ҳама илми чисм муҳтасар аст,  
Илми рафтан ба роҳи ҳақ дигар аст.  
Фарқи нафсу ақлро шарҳ дода мефарояд:  
Нафс фармонпазири фармондех,  
Ақл имоншиносу имондех.

Саноӣ бо тамсил маънни асҳоби ғофилон ва ҷоҳилонро байён менамояд:

Ёфт оина зангие дар роҳ,  
В-андар ӯ рӯи хеш кард нигоҳ.  
Бинии пахч диду ду лаби зишт,  
Чашме аз оташу руҳе з-ангишт.  
Чун бар ӯ айбаш оина нануҳуфт,  
Бар заминаш зад он замону бигуфт.  
К-он, ки ин зиштро худованд аст,

Бахри зиштиш бар рах афгандаст.  
Гар чу ман пурнигор будӣ ин,  
Кай дар ин роҳ хор будӣ ин.  
Бе каси ўзи зиштхӯии ўст,  
Зилли ўз сиёҳрӯии ўст.  
Инчунин ҷоҳиле сӯи доно,  
Ин-т раънову в-ин-т нобино.  
Нест инҳо чу мар хирадро барг,  
Марг беҳ бо ҷунин ҳарифон, марг.

Дар баробари ин ўз мефармояд, ки зикри ақл воҷиб аст, зоро натиҷааш воҷиб аст. Мусаллам аст, ки ҳар касе ақл надорад, дин надорад. Гуфт Пайғомбар (с): Он ҷӣ аввал оғарида шуд, ақл аст. Дар ситоиши ақл ва оқилу маъқул Саноӣ ҷунин мефармояд:

Ҳар ҷӣ дар зери ҷарҳ неку баданд,  
Ҳӯшачинони хирмани хираданд.  
Чун даромад зи боргоҳи азal,  
Шуд бад-ӯз росткорӣ илму амал.  
Ҳам қалиди умур дар дасташ,  
Ҳам раҳи амр баста дар ҳасташ.  
Мояи неку сояи бад ўст,  
Сабаби буду ҳаст бошад ўст.  
Дар ҳуруфе, ки пардаи нақл аст,  
Охири шаръ аввали ақл аст.  
Аз барои салоҳи давлату дин,  
Чашми ақл аввалест охирбин.  
Мар варо, ақл ҷумла бинмояд,  
Он ҷӣ рафт, он ҷӣ ҳаст в-он ояд,  
Сухани ақл савту ҳарфӣ нест,  
Зон ки торикий аз шигарфӣ нест.

Шарти асосии инсон будан ақл аст- ҳам дар дин, ҳам дар дунё, ҳам дар сиёsat, ҳам дар дигар ва инсон танҳо бо ақлаш бар дигар мавҷудот бартарӣ дорад.

Дар пайдоиши ҳилқат ориф ба ишқ тақия мекунад, на илми инойи ва ақлу ин ҳарфҳо. Инҳо аз он ҷиҳати ақлро мекӯбад ва ишқро тақдис мекунад, ки ақли як нерӯи муҳофизакорона аст ва ишқ як нерӯи инқилобӣ, яъне ақл маъмурияташ ҳифз аст. Одами оқил ҳамеша меҳоҳад эҳтиёт кунад, меҳоҳад ҳудашро нигоҳ дорад ва ҳама чизро барои ҳудаш меҳоҳад. Аслан кори ақл ин аст.

Дар тасаввуф инсон фақат дараҷаи олии тараққиёти табиат набуда, он «нусхаи Ҳақ» низ ба шумор меравад. Ҷуноне дар осори орифони машҳури асрҳои миёна меояд, инсон ҳам аз ҷиҳати аъзои бадан ва ҳам аз ҷиҳати рӯҳонӣ ба олам шабоҳати зиёде дорад ва аз ин рӯ, одам ҳудро ҳамаҷиҳата тадқиқ намуда, дар бораи соҳту таркиби коинот ҳулосаҳои мантиқӣ мебарорад. Масалан, дар таълимоти космологии мутафаккирони Шарқ омадааст, ки устуҳони одам ба кӯҳҳо, рагу пайи ўз ба дарёю ҷӯйбор, гушту пӯсташ ба замин, мағзи сараш ба фалакҳо, ва ниҳоят ҷонаш ба Ҳудо шабеҳ аст. Пас инсон намунаи комили ҷаҳони оғариниш ва пазирандай олами ҳастист.

Зоҳиру ботини оламро аёну ниҳони инсон медонанд ва вусъати ҷаҳону замири ҳолати қайҳонро ба ҳаёли ўз шабоҳат медиҳанд, ки тавассути ақл онро дарк мекунад. Ҳамин ҳел адам (нестӣ)-ро ба хоб ва бедориро ба ҳастӣ ташбеҳ дода, хирад ва маънни инсонро чун сифатҳои олами сағир ба аршу курсии олами кабир дар муқоиса мегиранд ва ҷаҳор фасли олами кабирро ба пирию миёнсолию тифлию ҷавонӣ монанд медонанд. Аз ин ҷо бармеояд, ки робитаи Инсону Қайҳон, олами сағиру олами кабир заминаи таърихию монандии шайъӣ дорад. Агар дар олам замину осмон бошад, дар одам аз ноғ боло осмону аз он поён замин ва агар дар олам ҷаруҷири үнсурро бинем, дар одамӣ низ гӯшҳоҳ, ҷашм-оташ, бинӣ-бод, ва даҳон-об асту гайра.

Ибни Арабӣ Муҳиддин зоҳирان нахустин касе аст, ки дар ирфони исломӣ истилоҳи «ал инсон ул комил»-ро ба кор бурдааст. Пас аз вай зоҳиран Азизуддини Насафӣ дар нимаи дувуми қарни ҳафтуми ҳичрӣ нахустин муаллиф дар ҷаҳони ислом аст, ки номи «Инсони комил»-ро барои рисолаи худ интихоб намуд ва ба шарҳи ҳусусияти инсон пардоҳт.

Шарҳи муҳтасари «Инсони комил» аз назари Ибни Арабӣ:- Дар баҳси асмӯъ ва сифоти ҳақ ҷунин гуфта мешавад, ки ҳақ ба зоти худ аз олам ва оламиён бениёз аст. Ва аз тарафи ҳар як аз асмояни бепоёни ӯ толиби зуҳур хостори мазҳаре ҳаст, ки асари худ дар он мазҳар ошкор созанд ва камоли худро нишон диҳанд. Офаридағони ҷаҳони ҳастӣ ҳар як мазҳари ҳар як аз ин асмоянд. Ҷомеъи ҷамеъи ҳамаи ин асмӯъ исм аст, ки ӯ низ мазҳари куллиро металабад, ки аз лиҳози ҷомеъият, мутаносиб бо ӯ бошад. Ва ин мазҳари ҷамеъ ва том, инсони комил аст. Ба иборати дигар, ҳич як аз асмояни Ҳудованд ҷомеъияти исми ҳақро надошта ва асмояни сифоти дигари ҳақро дар бар намегирад ва мунҳасиран, ин исм аст, ки ҷун Ҳудоро ба он бихонем, дар ҳақиқат онро ба ҳама асмӯъ хондем ва танҳо инсон аст, ки ин сифат ва манзalati олиро ҷоиз шавад ва мақоми ҷомеъият ва ҷамъиятро дошта бошад.

Ибни Арабӣ ғоҳе инсони комилро ба унвони ҳақиқӣ ном мебарад. Онро ноибулҳақ дар рӯи замин ва муаллими малак дар осмон ҳона два комилтарин сурате аст, ки оғарида шудааст. Ва мавҷуди комилтар аз он ба вучуд наёмадааст ва сурати комили ҳақ ва ҷомеъи сифоти Илоҳӣ аст.

Ҳудованд аз ҳар ҷисме навъе баргузид, ки меҳост ба он баргузida хизмат қунад ва ба василаи ӯ ба дигар оғаридағон иноят намояд. Ғаҳе аз ҷисме ду ё се навъ баргузida мешуд, ғоҳе аз як навъ ду ё се шаҳс ва ё бештар ва аз навъи инсон мӯъминонро баргузид ва аз миёни мӯъминон авлиёро баргузид ва аз авлиё анбиё ва аз анбиё расулонро. Ва баъзе бар баъзе дигар бартарӣ дод. Пас ин навъ инсон дорои вижагиҳо ва ҳусусиёте аст. Ва болатарин қасон аз миёни бандагони ҳақ расулонанд.

Ҳамин тавр, маънии аршади инсон дар ислом ва тасаввуф баргузidaи Ҳақ будан аст ва вазифаи асосиву муқаддасаш – шинохту дарки оғаридағори ҳеш мебошад. Ба ин мақсад тамоми неруи инсон бояд равонаву масраф гардад. Саодати инсон ва зоти ӯ аз андозai қурбаш ба парвардигори ҳеш маншаву мухтаво мегирад.

#### АДАБИЁТ:

- Сурай Нур, ояти 59. Қуръони мачид. Тарҷумаи Абулмуҳаммади Оятӣ. Техрон, 1997.
- Абуабдуллоҳ Муҳаммад ибни Исмоил ал Бухорӣ. Саҳҳи ал Бухорӣ. Ҷ.2. Душанбе, с.2005 Ҷ.1. С.495
- Абулмачд Мачдуд ибни Одам Саноии Ғазнавӣ. Ҳадиқат-ул-ҳақиқа ва шариат-ут-тариқа. Таҳиягарони матн К. Олимов., А. Ҳисориев.- Душанбе- 2008. С. 79, 36, 37, 39, 26, 28, 132, 142, 147, 246,
- Ибн Арабӣ. Мекканские откровения. Ст-ПБ.1995г. С.178.
- “Маснавии маънавии” Ҷалолуддин Муҳаммад Балхии Румӣ, Душанбе, 2007.
- Атоулло Тадайон. Мавлоно ва тӯғони Шамс. С. 358
- Атоулло Тадайон. Ҷилваҳои тасаввуф ва ирфон дар Эрон ва ҷаҳон. Техрон. 1374
- Ҷалолуддин Муҳаммад Балхии Румӣ. Фиҳи мо Фиҳи. Техрон, 1381.
- Одилов Н.Ф. Ҷаҳонбинии Ҷалолиддин Румӣ. Душанбе, 1961.
- М.Маҳмадҷонова. Философия Джалолуддина Руми. Душанбе, 2007.

#### Воззрения Джалолуддина Балхи Руми о человеке и семье М. Махмаджанова А. Абдуллоев

Джалолуддин Муҳаммад Балхӣ Румӣ-видный мыслитель и суфий XIII века, развивая суфийскую концепцию «совершенного человека», констатирует особое место и

значение человека в мире и вселенной, придавая ему статус избранного Богом и предначертанного ему познание Абсолютной Истины-Бога. Мавлоно Балхи, следуя за Саной, придает в этом процессе большое значение любви как средству познания истины, считая и обосновывая ограниченные возможности рационального познания в гносеологии и богоопознании. При этом, великий мистик не следует за традицией уединения и обособленности, а считает семью и брак важным институтом совершенствования личности, определяя их как сильнейшие испытания воли и духовности путника.

**Ключевые слова:** человек, человековедение, совершенный человек, ислам, суфизм, семья, исламская этика, самопознание, богоопознание. Коран, хадисы.

## VIEWS OF JALOLUDDIN BALKHI RUMI ABOUT THE PERSON AND FAMILY

M. Mahmadzhanova

A. Abdulloev

Jaloluddin Balkhi Rumi the visible thinker and Sufi of XIII centuries, developing sufi's concept of " the perfect person », ascertains special seat and value of the person in the world and the Universe, giving to it the status selected by the God and coreordained to it knowledge of Absolute True-God.

Jaloluddin Balkhi Rumi, following Sanai, gives in this process fundamental importance of love as to means of knowledge of true, including and proving the limited possibilities of rational knowledge of gnoseology and theology.

Thus, great mystic does not follow tradition of a solitude and isolation, and considers family and marriage by the important college of perfection of the person, defining them as the strongest tests of will and spirituality of the traveler.

**Keywords:** person, anthropology, perfect person, an Islam, Sufism, family, Islamic ethics, self-knowledge, theology, Koran, hadis.

## **ФАЛСАФАИ ТАРБИЯИ АХЛОҚӢ- ВАТАНДӮСТИИ ДОНИШҖӮЁН**

**МАҲКАМОВ Дастан,  
мудири шуъбаи таҳсилоти ибтидой ва миёнаи касбии Пажӯҳишгоҳи рушди маориф**

**ҲАЗРАТҚУЛОВА Нафиса,  
ходими қалони илмии Пажӯҳишгоҳи рушди маориф**

Дар давраи дар Тоҷикистон бунёд намудани асоси давлатдории нав ва муносибатҳои демократию шуури шаҳрвандӣ тарбияи ахлоқӣ-ватандӯстӣ моҳияти амалӣ пайдо намуда, соҳаи маорифро яке аз руқнҳои муҳими давлати ҳуқуқбунёд муаррифӣ месозад. Лекин моҳияти амалии тарбияи ахлоқӣ-ватандӯстиро ба монанди дигар зуҳуротҳо то охир дарк намуда баҳо додан бе таҳлили ҳамаҷониба ва чукур номумкин мебошад.

Аз ин рӯ дар мақолаи мазкур мо мақсад гузаштем, ки аз ҷиҳати дарки назариявӣ ба тарбияи ахлоқӣ- ватандӯстӣ, ҳамчун мағҳуми умумиилмӣ ва ҳамчун категорияи фалсафӣ- ахлоқӣ равшанӣ андозем.

Аз рӯи нуктаи назари **фалсафа**, тарбияи ахлоқӣ дар ҷараёни фаъолияти иҷтимоӣ, тарбиявӣ, таҳсилотии фард пайдо гардида аз худ шакли маҳсуси шуури ҷамъиятиро ифода менамояд ва дорои элементҳои муайяни ҷаҳонбинӣ буда, моҳияти иҷтимоии ватандӯстиро инъикос намуда, ахлоқро намоён месозад.

Тарбияи ахлоқӣ-ватандӯстӣ ҳамчун намуди ақидавӣ-ахлоқии ҳолати давлати ҳуқуқбунёди демократӣ ва ҷамъияти шаҳрвандӣ дикқати олимони соҳаҳои гуногуни илмро ба худ бештар ҷалб менамояд.

Ба мавҷуд будани фаҳмишҳои гуногун нисбати тарбияи ахлоқӣ- ватандӯстӣ нигоҳ накарда, мо ба фикре омадем, ки элементи муҳимтарини таркибии он нормаҳои ахлоқӣ ва ватандӯстӣ мебошанд, ки дар ҳолати барқарор гардидани давлати ҳуқуқбунёд мавқеи фаъоли **ченакҳои иҷтимоӣ - танзимкунандагиро** ба ҷо меорад. Ин раванд дар замони муосир дар тамоми дунё ташвишовар аст. Ҳалли он меҳнату заҳмати дастҷамъонаи муассисаҳои таълимӣ, оила ва аҳли ҷомеаро тақозо менамояд.

Масалан, дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» ишораҳое мавҷуданд. «Дар зери мағҳуми маориф ҷараёни мақсадноки таълим ва тарбия баҳри манфиатҳои инсон, ҷамъияту давлат дар барқарор намудани дараҷаҳои саводнокӣ хеле муҳим аст. Дар зери мағҳуми аз тарафи шаҳрванд гирифтани таълим ва маълумот дастовард ва қобилияти муайяни саводнокиро ноил гардидани шаҳрванд фаҳмида мешавад. Вазифаи асосии маориф на танҳо додани савод, балки тамоми унсурҳои тарбияро низ дуруст ба роҳ мондан мебошад. Ба таври монданашаванда Вазорати маориф дар ин самт кор мебарад ва бурда истодааст.

Ҳукуқ ба ахлоқ алоқаманд буда, дар робитаи қанданашаванда амал менамояд. Агар ҳукуқ ба сифати ваколати боэътиими нормаҳои ахлоқӣ- инсондӯстӣ баромад кардани бошад, ахлоқ ба ҳукуқ ҷиҳатҳои беҳтарини одамият ва адолатро медиҳад».

Дар бораи заминаҳои таърихии масъалаҳои ҳамкории ватандӯстӣ ва ахлоқ сухан ронда, бояд қайд кард, ки арзиши амалии ин системai танзимкунандai иҷтимоӣ аз рӯи дараҷаи инкишофи шаҳс муайян мегардад. Инро аз рӯи ҳудзоҳиркунонӣ ва мутобиқати категорияи номбурда ҳамеша объекти тадқиқоти фалсафа, ҳукуқ ва иҷтимоӣёт донистан ҷоиз мебошад.

Бешубҳа, ватандустӣ ҳамчун системаи меъёри пас аз пайдо гардидани давлат ба вучуд меояд. То пайдоиши давлат ватандӯстӣ дар шакли муносибати таърихии одамон, ҳамчун ахлоқи ибтидой баромад мекард.

Маълумотҳои аввалини пай дар пай дар бораи ватандӯстӣ ва ахлоқ дар илми аврупоиёни асрҳои миёна пайдо гардидаанд. Аммо онҳо аз нуқтаи назари философӣ-теологӣ баҳогузорӣ гардида буданд.

Масъалаи мазкур дар асарҳои намояндагони барҷастаи фалсафаи классикии немис И.Кант ва Г.Гегел таҳлили чуқуру ҳамаҷонибаи худро ёфтаанд.

Аз рӯи фаҳмиши мо, ҳам ватандӯстӣ, ҳам ахлоқ ба алоқаи олии фард, шахс ва ҷамъият равона гардидааст. Аз худи ин ҳамкорӣ фаҳмиши ҳиссиёт, манфиат, мақсад бармеояд, ки ба барқарор кардан тартиботи умумӣ замина мегузорад. Фарқи байни ватандӯстӣ ва ахлоқ на микдорӣ, балки сифатӣ мебошад.

-Агар ватандӯстӣ- ин озодии муайянкардаи қонун бошад, ахлоқ- ин зуҳуроти дар болои инсон ҳамчун уҳдадорӣ бор гардида мебошад ва ягон ҳуқуқро муайян намекунад.

Фарқ байни ватандӯстӣ ва ахлоқ ҳамчун фарқияти сифатии байни рафтори шоиста ва қонуни муҳабbat мебошад.

Қонуни рафтори шоиста аз ҳар кас ба монанди қонуни муҳабbat талаб менамояд, ки баҳри хешро ба хотири дигарон қурбон кардан омода бошад. Агар кас ахлоқ ва рафтори шоиста надошта бошад, фикр меқунем ватандӯсти ҳақиқӣ ҳам буда наметавонад.

Ватандӯстӣ аз замони пайдоишаш на танҳо механизми берунаи хифзи ҷамъият, балки маҳдудиятҳои ахлоқии қувваҳои ҷамъиятӣ мебошад.

Фаъолияти самараноки ватандӯстӣ дар он зоҳир мегардад, ки то чӣ андоза дар шуури фардии одамон ворид гардида, дар онҳо дарк ва дастгирии ахлоқиро бедор намудааст. Бе чунин бедоркунӣ ватандӯстӣ ба ҳарфи мурда, аз моҳияти ҳаётӣ маҳрум табдил мейёбад ва дар ҳолатҳои вазнин ба муқобили ирода амал менамояд.

**Ватандӯстӣ-** ин зоҳиршавии озодии берунӣ, ки муҳити берунӣ муҳайё намудааст, мебошад.

Ахлоқ- ин озодии ботиниест, ки як қадар абстрактӣ мебошад ва дар илми мусир то имрӯз нуқтаи назари ягона оид ба масъалаи ватандӯстӣ ва ахлоқ коркард нағардидааст.

Мо чунин мешуморем, ки ватандӯстӣ ва ахлоқ пурракунанда ва бо ҳам таъсиррасонандаҳое мебошанд, ки иҷтимиоиётро ба танзим медароранд, ки дар ҷараёни он зуҳуротҳои нави сифатии таъсиррасониҳои ахлоқи- ватандӯстӣ пойдор мегардад.

Умумияти ватандӯстӣ ва ахлоқ бо як қатор далелҳо ифода мейёбад, ки аз миёни онҳо зеринҳоро интиҳоб намудан ҷоиз мебошад:

- ҳам ватандӯстӣ, ҳам ахлоқ нормаҳои иҷтимиои гуногунанд, ки дар маҷмӯъ системаи муносибатҳои байни шахсӣ ва ҷамъиятиро ифода менамоянд. Ба сифати асосҳои методологии тарбияи ватандӯстӣ- ахлоқӣ маърифат ва маданият метавонад таъсир расонад;

- ҳам ватандӯстӣ, ҳам ахлоқ мақсадҳои дақиқи худро оид ба танзим даровардан ва ташкили муносибатҳои ҷамъиятӣ, устувор гардонидани талаботҳои инсондӯстӣ, адолат ва гуманизм ноил мебошанд;

- онҳо танзимкунандаи муносибатҳои ҷамъиятӣ ва фаъолияти одамон ба шумор рафта, ҳам ватандӯстӣ ва ҳам ахлоқ дар озодии майл ва иродai инсон асос ёфта, имкон медиҳад, ки инсон ба худаш ҷаҳонбинии дилҳоҳ ва нормаҳои рафтторро интиҳоб намояд;

- ҳам ватандӯстӣ, ҳам ахлоқ ба сифати арзишҳои таърихии умунибашарӣ баромад намуда, ба сифати категорияҳои баҳодиҳӣ нисбати шахсиятҳои ҷудогона ва ҷамъият дар ягонагӣ хизмат менамоянд.

Пеш аз ҳама, онҳо аз ҳамдигар аз рӯи шакл, ҳарактер, тарз, бо фазои фаъолияташон ва дараҷаи таъсиррасониашон дар шуур ва рафтори одамон фарқ меқунанд. Дар баробари ин ватандӯстӣ ва ахлоқ аз нуқтаи назари философӣ ва таъриҳӣ аз ҳамдигар фарқ меқунанд. Ахлоқ аз рӯи пайдоишаш қадимитар мебошад, вале ватандӯстӣ дар давраи муайяни инкишофи ҷамъият пайдо гардида бо пайдоиши давлат алоқадор мебошад.

Ватандүстій дар ҳама ҳолат ба ахлоқ таъсири қавій дошта, норма ва талаботҳои онро дар ҷамъият устувор мегардонад. Ватандүстій аз рӯи моҳияташ бояд ахлоқй бошад, ки нормаҳои ахлоқии давлат муқаррарнамударо хифз намояд.

Ҳамин тавр, дар таркиби тарбияи ахлоқй- ватандүстій нормаҳои ватандүстій ва ахлоқй дар мутобиқати гуногун нисбати ҳамдигар қарор доранд. Дар кори таълим ва тарбия ба инобат гирифтани онҳо барои омӯзгорон, роҳбарони синф ва ташкилотҳои ҷамъиятию ахли чомеа ниҳоят муҳиму манфиатовар мебошад.

Адабиёт:

1. Салимов Н. Фалсафа. Дар ду қисм, Душанбе: Ирфон, 1972
2. Раҳимов А., Расулов Қ. Асосҳои фалсафа, Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2003

### **Философия нравственно-патриотического воспитания студентов**

Если патриотизм – это свобода, определенная законом, то нравственность – это явление, налагающее на человека одни только обязанности и не определяющее никаких прав.

**КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:** философия, нравственное воспитание, права, патриотизм, этика.

**FILOSOFIA MORALLY-PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS**

If patriotism - a liberty, determined by law, that morality - a phenomena, imposing on person to one only duties and not defining no rights.

**KEY WORD:** filosofia, moral education, right, patriotism, ethics.

## АДАБИЁТШИНОСЙ

### МУРУРЕ БА АНДЕШАХОИ ИРФОНИИ НОСИРИ БУХОРОЙ

**Ш.Р. Исрофилниё,  
директори Пажӯхишишгоҳи рушди маориф, доктори улуми филологӣ,  
профессор**

Муҳимтарин моя ва сармояю муҳтавои ашъори Носири Бухорой ирфон аст. Ба ин нукта, илова бар ин ки осораш бозгӯйи ин даъвост, тазкиранигорон ва суханварону суханшиносони бузурги пешин чун Мавлоно Ҷомӣ ишора намудаанд: «Дар ашъори ў (Носир- И.Ш.) ҷошниэ аз тасаввуф аст» (7,465). Аксари муҳаққиконе, ки ба ашъори ў рӯ овардаанд, оҳангӣ тасаввуфӣ ва маонии ирфонӣ доштани шеърҳои вайро таъкид кардаанд, вале касе аз эшон саъӣ накарда, ки чигунагии ирфони шоирро таҳқиқ намояд.

Бино ба таҳқиқи муҳаққикон ирфон дар адабиёти форсии тоҷикӣ бар хилофи адабиёти араб, ки бештар дар шакли наср арза шудааст, умдатан дар осори манзум инъикос ёфтааст. Масалан, бузургтарин ва шуҳратмандтарин осори ирфони арабӣ, монанди «Футӯҳот» ва «Фусус»-и Ибни Арабӣ дар наср аст, аммо барҷастатарин осори ирфонии адаби форсӣ, чун «Ҳадиқа»-и Саноӣ, «Мантикуттайр»-и Шайх Аттор, «Маснавии маънавӣ»-и Мавлавӣ ва гайра дар қолаби назм суруда шудаанд. Саноию Аттор ва Мавлавӣ, бино ба тақсимандие, ки Ҳуррамшоҳӣ нисбат ба суханварони ориф намудааст, орифи шоиранд ва Саъдию Ҳофиз шоирони ориф (10;11). Аз ин нигоҳ, Носир ба гурӯҳи дуюм, яъне шоирони ориф дохил мешавад. Вақеан Носир қабл аз вуруд ба тариқат, дар шоирӣ шуҳрат ёфта буд ва ашъораш низ илова бар он ки дорон низоми мунаzzами ирфонист, аз ҳунарӣ шоирӣ низ бебахра нест. Яъне Носир шеърро қурбони ирфон накарда ва пеш аз он ки ориф бошад, шоир аст.

Перомуни ирфон ва мақоми он дар адабиёти форсии тоҷикӣ китобу рисолаҳои зиёде ба нашр расидаанд ва ҳамчунин, дар бораи андешаҳои ирфонии урафову шуарои ҷудогонае, чун Саноӣ, Аттор, Мавлавӣ, Ироқӣ ва шуарои орифе чун Саъдию Ҳофиз ва Камолу Салмон низ мақолоту рисолоти мутааддиде ба майдон омадаанд, ки ин ҷо ба шарҳу тафсири мағҳуми ирфон ва сайри таърихии он дар адаби форсии тоҷикӣ ниёзе намемонад. Аммо дар бораи андешаҳои ирfonии Носири Бухорой ба ҷуз ишораҳои кӯтоҳе, ки М. Дураҳшон дар муқаддимаи девони шоир дорад, кори дигаре ба анҷом нарасидааст. Муҳаққики мазкур қоил ба мақоми ирfonии Носир аст ва барои тасдиқи факраш ҳам аз гуфтаҳои тазкиранигорон ва ҳам аз девони шоир далел меоварад, вале ҳеч саъӣ нанамуда, ки чигунагии мақоми ирfonии шоирро нишон диҳад. Танҳо таҳмин меравад, ки «вай дар тариқи ирфон пайрави пири муршиде набуда ва худро пойбанди ин қайд нанамудааст» ва дар ҳошия менависад: «Бо ин тартиб шояд битавон ўро дар шумори орифони «увайсӣ» донист» (1, 52).

Ирфон, ишқ ва ахлоқ аз муҳтавои аслӣ ва муҳимтарин дарунмояву мавзӯи шеър, алалхусус ғазали форсии тоҷикист. Аз нимаи дуюми асри X1 ба баъд шоире ёфтани аз имкон берун аст, ки аз таъсири он дар канор монда бошад. Фазалиёти Саноию Аттор, Мавлавиу Ироқӣ саршор аз ахлоқу ирfon аст. Дар ғазали Саъдӣ ишқу ахлоқ бештар аз ирfon ва нисбат ба ғазали Ҳофиз ирfon дар ғазалиёти Носир густардатар аст. Дар девони Носир ғазалҳои метавон ёфт, ки комилан орифона бошанд ва ҳамчунин ғазалҳои ошиқона низ кам нестанд. Аз сӯйи дигар, дар ғазалиёти ў ишқу ирfon чунон ба ҳам омехтаанд, ки наметавон онҳоро аз ҳам ҷудо кард. Дар асл дарунмояи ирfon худ ишқ аст, ишқи илоҳӣ ва аксари ориfon аз ин ишқ сухан гуфтаанд. Дар ғазали асрҳои X111-X1Y, аз ҷумла, дар ғазалиёти Носир, ишқу ирfon бо ҳам

тавъам ва омехта ба тасвир омадаанд, зеро ирфони ошиқона дар пояи ишқ қарор дорад ва тамоми матолиб бо мафоҳиму истилоҳоти ошиқона баён ёфтаанд.

Ин нукта, ки оё Носир тариқат паймуда ва орифу солики роҳи Ҳақ аст, чойи ҳеч тардид нест. Ба ин нукта ҳам тазкиранигород қоиланду ҳам ашъораш гувоҳи ин матлаб аст. Соҳиби «Риёзулорифин» ўро дар қатори орифон ном бурдааст. Носир низ чун дигар орифон рози оғариниш ва сирри вучудро ба туфайли ишқ ва ишқро мабнои оғариниш ва вучуд медонад. Дар мавриди назари Носир ба ишқ ва алалхусус, ишқи азалий, ихтилофи ақлу ишқ дар мақолот ва китоби хеш ба тафсил сухбат кардаем. Танҳо зикри ин нукта зарур аст, ки Носир бештари авқот аз ишқи ҳақиқӣ ва маъшуқи лоязолӣ сухбат мекунад ва «маъшуқи ҳақиқӣ ва маҳбуби воқеии ў ҳамон маъшуқи орифон ва маҳбуби соликони роҳи Ҳаққу ҳақиқат будааст ва ҳамвора мекӯшида, то ҳичоби қасратро аз пеши ҷашми дил бардорад ва ҳудро аз олудагиҳои ҷисмонӣ пок созад ва қайди ҳудпарастию ҳудбиниро аз пояи дил боз қунад. Фанои маҳз шавад ва чун қатрае ба дарёи бекаронаи абадият мутассилу мулҳақ гардад» (1,50).

Ирфоне, ки дар адабу тамаддуни мост, ба ду навъ аст: яке ирфони амалий ва дигаре ирфони назарӣ. Носир аз ҳарду баҳраманд аст, яъне ҳам чун солики роҳи тариқат «ҳафт шаҳри ишқ»-ро гашта ва ҳам аз назарияи ирфон оғоҳии комил дорад. Ирфони Носир бештар моили ирфони ошиқонаи Ҳурросон, ҳамон ирфони Саноию Аттор ва Мавлавист ва камтар аз ирфони Ибни Арабӣ таъсир бардоштааст. Асосу бунёди мактаби ирфонии Ҳурросон ишқ аст ва мадору маркази ирфони Носирро низ ишқ ташкил медиҳад. «Футӯҳот» ва «Фусусулҳикам»-и Ибни Арабӣ, ки аз муҳимтарин кутуб перомуни назарияи ирфон аст, ба ирфони байд аз ҳуд таъсири назаррас гузошт ва бешак Носир низ аз ин мактаби ирфонии ҷаҳони ислом бехабар набуд. Ирфони Ибни Арабӣ ирфони фалсафӣ аст, аммо дар ирфони Носир монанди ирфони Ҳурросон фалсафа камтар дида мешавад. Ғазалиёти Носир намунаи боризи ғазали ошиқонаи орифона мебошад, ки дар онҳо масоили ишқу нукоти ирфонӣ матраҳ шудаанд. Ҳамчунин истилоҳоти ирфонро Носир ба ҳамон маънӣ ба кор мебарад, ки дар шарҳи рисолаҳои тасаввуғӣ омадаанд. Аз ҷумла вожаи «таҷаллӣ», ки аз муҳимтарин ва душвортарин истилоҳоти ирфон аст. Саҷҷодӣ менависад: «Дар ирфони назарӣ ва ҳикмати ишроқӣ ва завқӣ ҳилқати ҷаҳон иборат аз таҷаллии Ҳақ аст, ки ҳама ҷизро оғарид. Дар таҷаллиёт низ монанди ҳикмат бахсе, ки қоил ба тартиб давр низоми ҳилқат аст...» (5, 223). Носир ҷанд ҷо вожаи «таҷаллӣ»-ро ба маънои ирфониаш ба кор бурдааст:

Толибон Тури таҷаллии ҷамолат диданд,  
Чун Калим аз баҳри он дар кӯҳи Тур афтодаанд.  
(1, 264)

Бино ба гуфтаи қуръоншиносон, «таҷаллӣ» қалимаи қуръонӣ буда, ба маънои пайдо шудан, ошкор шудан аст ва ду бор дар Қуръон ба кор рафтааст. Як бор дар бораи рӯз, ки ошкор шавад (Сураи «Лайл», ояти 2) ва бори дигар таҷаллии илоҳист дар сураи «Аъроф», ояти 143, ки аз мулоқоти Мӯсо бо Ҳудованд сухан меравад (3,167). Дар байти боло муроди шоир аз толибон ҳамон соликон ва кӯҳи Тур ҳамон қӯҳест, ки Мӯсо (а) бо Ҳудованд мулоқот кард ва Калим лақаби Мӯсост. Шоир бо истифода аз ояти зикршудаи Қуръон соликони роҳи Ҳақро чун Калим дар талаби дидори Ҳудованд мебинад. Ҳучвирӣ дар мавриди таҷаллии Ҳудованд дар дили орифон мегӯяд: «Таҷаллӣ таъсир аз анвори Ҳақ бошад ба ҳукми иқбол бар дили муқбilon, касе бад-он шоистаи он шаванд, ки ба дил мар Ҳақро бибинанд» (6,504). Носир ҳамин маъниро, ки Ҳучвирӣ баён намуда, бо талмех аз ояти зикршудаи Қуръон ва бо корбурди муродифи таҷаллӣ-«партав» ба қалам овардааст:

Наёварад дили ҳар кас маҷоли партави рӯят,  
Ки зарра-зарра кунад кӯҳро шуои таҷаллӣ.  
(1, 388)

Чойи дигар бо корбурди вожай Тур, ки ҳамон күхи Тури Мұсост, ибороти исмій монанди «Тури ҳастай» ва «Тури нестай» меофарад. «Тури ҳастай»-ро ҳичобе медонад ба «Тури нестай» ва толиби шұълаи барқи тақаллай аст, ки ин ҳичобро аз байн барад. Яңе ҳастай ҳичоб аст барои восил шудан ба өнөн ва солик то аз ҳастии худ озод нағардад, ба матлуб намепайвандад:

Тури ҳастай шуд ҳичоби күхи Тури нестай,  
Шұълаи барқи тақаллай ку, ки сұзонад ҳичоб.

(1, 172)

Ин маңын, яңе ҳичоб будани ҳастиро барои вусул чойи дигар возеҳтар баён кардааст:

Миёни өнөн өнөнам ҳичобе нест өз Носир,  
Кунун вақт аст, к-ин бурқаъ зи рўйи хеш бардорам.  
(1, 31)

Ба таъбири дигар, ҳеч чиз Носир ошиқро аз маңшук ҷудо намекунад, ба өз ҳастии ў, ҳоло вақти он аст, ки ин ҳичоби роҳ – ҳастиро аз байн бардорад. Носир дар ин масъала абёти фаровон дорад. Дар байти дигар дунёро акси нури тақаллии рўйи Худованд медонад ва бар он аст, ки дил барои қабули тақаллии Худованд бояд чун ойина гетинамо шавад. Яңе маңшук дар дили ойинасон поку мусаффо, ки шоирони ориф ба өми Чам, өми гетинамо, өми ҷаҳонбин ва монанди ин таъбир кардаанд, тақаллай мекунад:

Гетай чу акси нури тақаллии рўйи туст,  
Он бех, ки дил чу ойина гетинамо шавад.  
(1,14)

Дар байти тарҷеъи яке аз тарҷеъбанд Носир ин маңын, яңе партаве аз нури Худованд будани дунё ва сояи вай будани ҷумлаи коинотро равшантар баён мекунад ва ин ҷо ба чойи қалимаи «тақаллай» вожай «партав»-ро, ки муродифи он аст, ба кор мебарад:

Ки ҷаҳон партавест аз руҳи дўст,  
Ҷумлаи коинот сояи ўст.  
(1,138)

Ҳамчунин дар ишора ба қасрати анвоъи тақаллай мегўяд:  
Наққош бар ҷаридаи имкон ба килки амр  
Ҳар сурате ки ҳаст, ба навъи дигар қашид.  
(1,151)

Яңе наққоши азал-Худованд дар ҷаридаи имкони ҳастай бо амри «кун фаяқун» ҳар суратеро ба гунаи мухталиф қашидааст. Ба таъбири дигар, Худованд маҳлукотро ба суратҳои гуногун оғаридааст.

Носир қалимаи «нур»-ро низ гоҳе ҳамчун муродифи тақаллай ба кор мебарад. Ҷунончи, дар байти зер ояти «Нур»-ро аз Қуръон (3,354) талфиқ аз ҷамоли худовандӣ медонад:

Ояти нурро муфассири ишқ  
Ба ҷамоли ту мекунад талфиқ.  
(1,135)

«Ваҳдат» низ аз қалимоти қалидии ирфон буда, дар назди орифон мурод аз «ваҳдати ҳақиқӣ» вучуди Ҳақ аст. «Ваҳдати вучуд», яңе он ки вучуд воҳиди ҳақиқӣ аст ва вучуди ашё тақаллии Ҳақ ба сурати ашё аст» (5,782). Носир мағҳуми ваҳдатро ба ҳамон маңни ирфонӣ, ки баён шуд, ба кор бурдааст:

Иzzat nigoҳ dor, ki yakranги vaҳdatem,  
Dar kasrat ast in hamma talvini xhubu ziшт.  
(1, 216)

Ваҳдат дар қасрат яке аз фурӯғи ваҳдати вучуд аст. Шоири ориф бар он аст, ки «олами ғайб ва шуҳот як вучуд аст, ки бар ҳасби маротиби тақаллиёт ба сурати қасрат намуда ва дар ҳар мазҳаре ба зуҳури хос зоҳир гаштааст. Қасе, ки ба мартабай шуҳуд нарасида бошад, тааддуdro ҳақиқӣ мебинад. Дар ҳоле, ки намуди ғайрият ва қасрат аз

ваҳму хаёл аст» (5, 783). Носир худ ба мартабаи шуҳуд расида, ки аз ваҳдати маҳз сухан мегӯяд:

Ман дар замин нишаставу берун зи нух фалак,  
Кавнайн холӣ аз ману ман дар ҷаҳон муқим.  
(2,117a)

Чун ҳичоби ҳастиро аз байн бурдааст, ҳатто фаришта дар мақоми «ли маъаллаҳӣ» миёни ӯву ҷонон чой надорад:

Рақиб агарчи фариштаст, дарнамегунчад,  
Миёни мову ту дар вақти ли маъаллоҳӣ.  
(2, 216)

Вақте ки ба мақоми фано мерасад, миёни ҳабибу маҳбуб ҳатто мӯе намегунчад ва ачал тавони ҷудоии онҳоро надорад:

Миёни мову ту чун мӯй дар намегунчад,  
Маро зи ту натавонад бурид теги ачал.  
(1,11)

«Қурб» низ аз мағоҳими муҳимми ирфонӣ буда, ба маъни наздикий аст ва дар истилоҳи урафо «қурб он аст, ки ҳар чи пеш ояд, аз миён бардорӣ ва он чи ҳоил миёни муҳибу маҳбуб аст» Носир аз ҳичоби нафси зулмонӣ бадар омада, шоистаи қурби Ҳудо гаштааст:

Дӯш Носир ҳамчу анқо бурд раҳ дар қофи қурб,  
Арзани заррини анҷум зери пояш чина буд.  
(1,11)

Қатраву дарё, шамъу парвона, зарраву ҳуршед вожагоне ҳастанд, ки аксар шуарои ориф барои баёни андешаҳои ирфонияшон, алалхусус ваҳдати вучуд, ба кор бурдаанд:

Дил гуфт тарки Носиру омехт бо ғамаш,  
Ӯ қатра буд, ҷониби дарё давидааст.  
(1,194)

Парвонаву оташ:

Ман ошиқам, ки Каъба намедонам аз куништ,  
Парвонаро дар оташи дӯзах бувад биҳишт.  
(1,216)

Ҳуршеду зарра:

Ҳар кучо соя афканад ҳуршед,  
Зарра ночор маству шайдоест.  
(1,130)

Аз баррасии ашъори шоир бармеояд, ки Носир чун як шоир ориф бештар аз таълимоти ирфонӣ, алалхусус ваҳдати вучуд, ҳарф мезанад. Ақоиди ваҳдати вучуд (пантеистӣ), чун ягонагии ашё, ваҳдати ҳолиқу маҳлуқ, дар ҳама ҷо будани партави рӯйи ҳабиб, яъне мусовӣ будани Каъбаву дайр, адёну мазоҳиб, хонақоҳу қалисо ё куништ, масҷиду ҳаробот, ашрафи маҳлуқот будани инсон ва монанди инҳо лобалои девони ӯ мавҷ мезанад.

### Адабиёт

1. Девони ашъори Носири Бухорӣ. Ба қӯшиши Маҳдии Дураҳшон, -Теҳрон, 1353.-498 с.

2. Куллиёти Котибӣ(дар ҳошия ашъори Носири Бухорӣ, Шоҳӣ, Бисотӣ, Хайёмӣ ва Озарӣ). Нусхай дастнависи китобхонаи Институти шарқшиносӣ ва мероси хаттии АУ Тоҷикистон, № 884 ва 61.

3.Қуръони карим ва тарчумай маъонии он ба забони форсӣ. Тарчумай Шайх Шоҳ Валиюллоҳи Дехлавӣ, чопхонаи Қуръони карим, маҷмаъи малик Фаҳд. (соли нашр зикр нагардидааст).

4. Носири Бухорой. Девон. Котиб Маҳмуди Котиб, Шероз, 858 (1454м), нусхаи Намангон), 256 варак(мутааллиқ ба И. Абдуллоев).

5. Фарҳанги истилоҳот ва таъбироти ирфонӣ. Саййидҷаъфари Саҷҷодӣ. -Техрон, 1378.

6.Хучвирӣ, Абулҳасан Ҷулобӣ. Кашифулмаҳҷуб. Ба тасҳехи Жуковский, - Техрон, 1358.-611с.

7.Чомӣ, Абдураҳмон. Осор. Ҷилди ҳаштум, -Душанбе: Адиб, 1989.

8.Исрофилниё Ш.Р.Носири Бухорой ва такомули газал дар асири X1У.-Душанбе: Дониш, 2009, 248 сах.

9.Ишқи азалий ва бодаи аласт дар ашъори Носири Бухорои// Ахбори АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон, №1.-С. 128-132

10.Хуррамшоҳӣ, Баҳоуддин. Зеҳну забони Ҳофиз. -Техрон, 1384.-707с.

11. Хуррамшоҳӣ, Баҳоуддин. Ҳофизнома, шарҳи алфоз, аълом, мағоҳими калидӣ ва аబёти душвори Ҳофиз. -Техрон, 1368.-1448 с.

## МИСТИЦИЗМ В ПОЭЗИИ ННАСИРА БУХОРО

Насир Бухорои является одним из влечайших лириков таджикско-персидской литературы X1У века. В статье аналогичным образом, прокомментированы и разъяснены мистические термины, такие, как: сияние, единство, единство во множественности, близость, присутствие скрытого, луч, и такие понятия, как капля и река, свеча и мотылек, частичка и солнце т.п., Автор опираясь на конкретные факты, доказывает что Насир как поэт-мистик более всего говорит о мистическом учении, в частности о концепции «единств бытия».

**Ключевые слова:** мистика, сияние, единство, единство во множественности, близость, луч.

## MYSTICISM IN POETRIES NASIR BUKHOROI

Nasir Buhoroi is one of the the most great lyric poet tajik-persian literature XIV century. In article by similar image, are commented mystic terms, such, as: glow, unity, unity in multiplicity, vicinity, presence hidden, ray, and such notions, as drop and river, candle and moth, small part and sun etc. Author based on concrete facts, proves that Nasir as poet-mystic more speaks of mystic teaching, in particular about concepts "unity of beeing"

**Keywords:** mysticism, glow, unity, unity in multiplicity, vicinity, ray.

## **НАҚШИ ТАРҖУМАИ БАДЕЙ ДАР РАВОБИТИ АДАБӢ**

**ЗАЙДУЛЛОЕВ Нуриддин**

**ходими илмии Пажӯхишгоҳи рушди маориф**

Ошноии сатҳӣ бо таърихи адабиёт пайвандҳои ҳамешагии адабии тоҷикро бо дигар адабиётҳо собит месозад. Дар ин замина санади алоқамандии адабиёти тоҷик бо адабиёти дигар қавму миллатҳо ба ҳама маълум аст. Махсусан, таъсири судманди ин робита аз асри XIX сар карда самараи бештаре доштааст, ки барои мутахассисон пӯшида нест. Дар ин давра, ба истилоҳ вуруди адабиёти Аврупо ба ҷаҳони адабиёти Шарқ тадриҷан вусъат пайдо карда, таъсирпазирии дутарафа меафзояд. Ин оғози давраест, ки осори адабии Ғарб ба Шарқ роҳ ёфт. Ҳам Эрон ва ҳам Туркия баъдтар дар Осиёи Марказӣ аз адабиёти Аврупо хабардор шуданд.

Ин ҷараёни таъсирпазирӣ дутарафа буд. Нависандай бузурги немис Ҳерман Ҳэссе санади ҷолиберо ёддошт медиҳад, ки барои решачӯйи пайвандҳои адабии мо ва қишварҳои Аврупо хеле муҳим аст: «Китобхонаи мо наметавонад аз осори нисбатан сонитар эҷодшудаи Шарқ, ки сарчашмаи беохирӣ маънавиёт ва китobi аз ҳама рангин дар ҷаҳон аст, яъне маҷмӯаи афсонаҳои «Ҳазору як шаб» бебаҳра монад. Ҳарчанд ҳамаи ҳалқҳои дунё афсонаҳои ҷолиб эҷод кардаанд, факат ҳамин китobi акоиб барои ганчинаи мо кифоя аст...» (1,153).

Ин ва даҳҳо санадҳои адабии дигар воқеияти алоқаҳои адабии фароминтақаиро таъйид мекунанд. Чунин манзара гайрииҳтиёр фикрero дар бораи мавқei хоси ин гуна пайвандҳо миёни Шарқу Ғарб ба вуҷуд меоварад, ки то ҷое заминагузори эҳёи адабиёти ҳамсон аст (2,316).

Дар таърихи робитаҳои адабии тоҷик бавуҷудоии чунин адабиёти ҳамсонро аз вижагиҳои пайвандҳои адабӣ метавон шинохт ва эътироф кард. Ин шакли пайванди адабӣ сарфи назар аз қаробати ҷуғрофиёй тавсее ёфта, минтақаҳои гуногунро фаро гирифта буд. Ҳамин санадро дар мисоли адабиёти тоҷику форс, Ҳинд ва баъзе манотики Қафқоз, ба ҳусус адабиёти ғурҷиву арманиӣ, низ метавон таъйид кард. Бо вуҷуди фарқҳои маҳаллӣ адабиёти ин ҳалқҳо умумиятҳо ва ҳамсониҳои шигифтангезе доранд, ки гувоҳи вижагиҳои хоси таърихи алоқаҳои адабии тоҷику форс ва ҳалқҳои ин минтақа мебошад.

Таҳрикбахши чунин равиши пайвандҳои адабии тоҷикону дигар ҳалқҳо, пеш аз ҳама, алоқаи даруний ва маҳдудаи фарҳангӣ будааст, ки натиҷаҳои судманде ба бор овардааст. Муҳакқиқон «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ ва «Паҳлавони пӯсти палангинапӯш»-ро маҳсули ҳамин равиши пайвандгарии адабиётҳову ҳалқҳо донистаанд, ки тадқиқоти ҷудогонаро интизор аст. Н.К. Конрад омили қаробати лирикаи шоироне чун Рӯдакӣ, Низомӣ, Саъдӣ ва Умарӣ Ҳайёмро низ марбут ба ҳамин гуна ҳодисаи ҳамсони робитаҳои адабӣ донистааст, ки ба назари мо саҳех нест (2,317). Ин до бояд ҳамин санадро ба эътибор гирифт, ки тафаккури бадеии шоироне чун Рӯдакӣ, Низомӣ, Саъдӣ ва Умарӣ Ҳайём дар заминai адабиёти ягонаи форсии тоҷикӣ шакл гирифта буд ва онҳо сарфи назар аз мавқеяти ҷуғрофиёй дар мактаби адабиёти ягонаи форсӣ парвариш ёфтаанд. Аз рӯи тобеияти имрӯзai маҳалли таваллуди онҳо ба чунин хулоса омадан саҳех нест.

Ҳама гуна асари бадей санади воқеии робитаи адабист. Назар ба ақидаи Гумболт адабиёт низ чун забон захираи «нируи ботинӣ» дошта, фазилати «захматкашӣ» дорад (3,31). Як адабиёт воқеан ҳам ба адабиёти дигар таъсир мерасонад. Ин санади таъйидшудаи таҷрибавӣ дар шакли пайвандҳои адабӣ амали мегардад. Ҳусусияти дугонаи адабиёт, ҳамчунин вазифаи дугонаи он дар ҳамин зоҳир мешавад. Яъне вай ҳам санади эҷодист, ҳам воситаи робита. Ба ифодаи дигар, адабиёт на фақат дар маҳдудаи

худ воситаи робита аст, балки берун аз он низ. Дар байни забон ва адабиёт низ ҳамин гуна мувозинат ҳаст, ҳамчунон ки дар байни фаъолияти тарчумонӣ ва равише, ки онро мо адабиёти дуқутба мегӯем. Дар ҳар ду ҳолат ҳам гап дар сари дороиафзой дар ҷараёни адабӣ меравад. Адабиётҳо аз ҳамдигар баҳра мегиранд ё бевосита ва ё бавоситаи тарчума, ки барои пешрафти онҳо лозим аст (3,31).

Дар ҳолатҳои муайян адабиёти мо талаботи робитаро бо роҳи тарчума амалӣ мекунад. Мисоли инро мо ҳам дар адабиёти классикӣ ва ҳам муосир ёфта метавонем. Ин хусусият ба адабиёте хос аст, ки аз нигоҳи «замони фарҳангӣ» аз адабиёти дигар пешкадамтар бошад. Аз ин нуқтаи назар талабот ба робитаи байни адабиётҳо ин хусусияти адабиёти баркамол аст, ки иқтидори худсозӣ дорад. Дар адабиёти хурду бузург ин тачриба аз омӯзиши забон сар шуда, бо интихоби осори тарчумашаванда поён меёбад. Ин ҷо сухан дар бораи адабиёти тарчумавӣ ҳамчун субъект ва объекти робитаҳои адабӣ меравад.

Ҳамин тариқ, чунин намуди тарчума ду паҳлӯи робитаро таҷассум мекунад: тарчума ҳамчун воситаи дороиафзоии ду адабиёт – адабиёти диханда ва адабиёти қабулкунанда мебошад. Тарчума интиқолдиҳандаи аҳбори муайяни зебоишиноҳтӣ буда, дар як вақт метавонад «савияни зебоишиноҳтӣ»-и адабиёти тарчумашавандаро тағиیر дихад, бех ва ё баланду паст қунад. Адабиёти тарчумашаванда ба муҳити адабии ташаккулёфта ворид шуда, ба он хусусиятҳои ба савияни он мувофиқ медиҳад. Ин ҳолат вақте руҳ медиҳад, ки агар «замони фарҳангӣ»-и адабиёти аслӣ бо «замони фарҳангӣ»-и тарчума мувофиқ наояд. Масалан, муҳаққиқон тараққиёти адабиёти ҳалқҳои Осиёи Марказири дар савияни осори шифоҳӣ арзёбӣ карда, чунин ҳисобидаанд, ки тарчумаи ин осор ба забони русӣ, ба истилоҳ модернизатсия шудааст. Баръакс, дар вақти тарчумаи адабиёти русӣ ба забони адабиётҳои нисбатан ақибмонда адабиёти шифоҳӣ меъёри ногузир шинохта шуда буд (4,49).

Ба назари мо, ин ҳолатҳо, ки инъикоскунандаи ҳолати робитаҳои адабӣ дар ибтидои асри XX аст, то андозае шитобзода ва мафкуравӣ буд. Бо вучуди ин, ба андешаи адабиётшинос Ҳудой Шарифов адабиёт, ки «мудом ба самти инкишоффтаи фарҳанг такя дошт ва ҳар ҷизи арзишманд, пешрафта ва такмилёфттаро ба худ қабул мекард» (5,88).

Аз ибтидо робитаи адабии ҳалқи тоҷик ва гузаштагони вай «яктарафа набуда, байни ҳалқҳои гуногун дар давоми асрҳои бисёре дороиафзоии мутақобили пурсамаре ба амал меояд» (6,51). Муҳаққиқони таърихи адабиёт мақоми адабиёти классикии тоҷикро дар ин замина эътироф кардаанд. Воқсан ҳам таъсири адабиёти классикии тоҷикро дар шаклгирӣ робитаҳои адабии тоҷикон бо ҳалқҳои дигар хеле зиёд аст. Ба ифодай Иосиф Брагинский, «ҳамаи адабиётҳои туркизабон (туркии усмонӣ, ӯзбекӣ, озарӣ, туркманиӣ ва дигарҳо) бо таъсири эҷодии шоирони бузурги тоҷику форс ташаккул ёфтаанд. Адабиётҳои дураҳшанде ба мисли адабиёти қадими арманиӣ ва гурҷӣ аз назми классикии тоҷику форс илҳом гирифтаанд» (7,80-84).

Аз таърихи робитаҳои адабии ҳалқи тоҷик бо дигар ҳалқҳо моҳият ва равишҳои аслии ин ҳодисаи адабӣ ошкор мешавад. Аз он ҷи гуфта шуд, метавон ҳулоса кард, ки робитаҳои адабӣ зуҳуроти қонунии ҳаёти адабии замонҳои пеш ва рӯзгори мо буда, дар шаклҳои гуногун, аз ҷумла, шаклҳои дохилии робитаи адабӣ ва берунӣ зуҳур мекунанд. Намунаи ин ду шакли таъсир дар тамоми давраҳои тараққиёти адабиёти тоҷик ба назар мерасанд. Мутаассифона, доир ба шаклҳои дохилӣ ва берунии робитаҳои адабии тоҷикон ҳанӯз тадқиқоти ҷомеъе сурат нагирифтааст. Албатта, дар тадқиқотҳои Л.Н.Демидчик, М.Шакурӣ, Р.Амонов, А.Маниёзов, Р.Ҳодизода, И.Брагинский, Ҳ.Шодиқулов, Ҳ.Отахонова, А.Сайфуллоев, А.Давронов ва дигарон оид ба баъзе паҳлӯҳои ин масъала даҳл карда шудааст. Вале масъалае, ки мавриди назари мост, яъне «протссеси дохилии адабӣ» (истилоҳи В.М.Жирмунский) ҳамчун шакли зуҳурӯбии робитаи адабӣ тадқиқ нашудааст. Дар ин замина М.Шукуров дар мақолаи «Чашмандози адабиёти тоҷик» баъзе мулоҳизаҳои муқаддамотӣ баён карда буд (8,3-8).

Чунон ки ишора шуд, агар робитаи адабиро ба маъни комили сухан вуруди як адабиёт ба ҷаҳони адабиёти дигар маънидод қунем (2,319), пас шаклҳои ин вурудро

бояд шинохт. Вокеяят ин аст, ки аз нимаи дуюми асри XIX ба байд робитаҳои адабии ҳалқи тоҷик вусъат ва моҳияти дигар қасб кард. Вусъат ва моҳияти ин робитаро дар нимаи аввали асри XX дар мисоли эҷодиёти Айнӣ нависандай маъруфи немис А.Курелла шарҳ дода, Айниро «миёнарави бузурги байни Шарқу Farb» номида буд (8). Моҳияти ин миёнаравиро И.С.Брагинский чунин шарҳ додааст: «Дар асоси ба ҳам наздик шудани ҳалқҳову маданияти онҳо ва анъанаҳои Шарқу Farb, дар асоси аз ҳисоби якдигар ғанитар шудани адабиётҳо ва роли пурсамари адабиёти рус на дар як ё якчанд асар, балки дар тамоми адабиёт синтези адабии Шарқу Farb ба вучуд омад» (9,84). М.Шакурӣ ин «пайвасти бузурги ду ҷаҳони маданияти башар», ин «синтези адабии Шарқу Farb» ба часорати эҷодии Садриддин Айнӣ ва Муҳтор Авезов, Ҷаъфар Ҷабборлӣ, Ҳамза Ҳакимзода, Абулқосим Лоҳутӣ ва Мирзо Турсунзода, Бердӣ Карбобоев ва Чингиз Айтматов барин санъаткорон вобаста медонад» (8,5). Ба ифодай Н.И.Конрад дар ин аҳд Шарқ ба мадори робитаҳои ҷаҳонии адабӣ ҷазб карда шуд (2,319). Маҳз вуруди адабиёти аврупой ба ҷаҳони адабиёти ҳалқҳои Шарқ шаклҳоеро ошкор соҳт, ки ин вурудшавиро воеъӣ соҳт.

Аксари муҳаққиқони таърихи робитаҳои адабӣ, эътироф кардаанд, ки адабиёти аврупой бо пойи худ ва ҷаҳони маънавии ҳалқҳои Шарқ ворид шудааст (2,320). Табиист, ки адабиёти тоҷик низ аз ин шакли вуруди адабиёти аврупой дар канор набуд. Агар дар адабиёти нави форсӣ чунин шакли робитаро мо дар мисоли фаъолияти Мирзо Малкумхони драманавис ва Зайнулобиддини романнависи ҳаҷвнигор мушоҳида кунем, дар адабиёти тоҷик ҳамин гуна шахсияте, ки бевосита дари ганҷинаи фарҳанги русӣ ба рӯяш күшода шудааст, Аҳмади Доњиш мебошад. Мирзо Малкумхон бо осори ба забони франсавӣ навишта шуда бевосита ошно шудааст, ки ба фаъолияти адабиаш таъсир гузаштааст. Ҳамин гуна таъсирро дар мисоли адабиёти рус ба эҷодиёти Зайнулобиддин низ мушоҳида мекунем, ки бе тарҷума ба он даст ёфтааст (2,320). Ҳамин тарик, ошноии бевосита бо осори адабии ҳалқе яке аз шаклҳои воридшавии як адабиёт ба ҷаҳони адабиёти ҳалқи дигар буда, аз омилҳои зуҳурӣ ба тавсееи робитаҳои адабист.

Шакли дигари нисбатан самарарабаҳш ин робита тарҷумаи бадей мебошад. Тарҷумаи бадеиро аксари муҳаққиқони соҳа аз зуҳуроти муҳими равобити адабӣ донистаанд. Аз ҷумла Н.И.Конрад менависад, ки «воридшавии адабиёти як ҳалқ ба ҷаҳони адабиёти ҳалқи дигар дар шакли тарҷума нисбат ба вуруд дар нусҳаи аслӣ ҳодисаи дигар аст. Тарҷума аз рӯи зарурат ҷаҳони комил ва нави забонии асари тарҷумашударо меофарад ва дар ҳамин шакл асар барои ҳалқи дигар қобили зиндагӣ мешавад» (2,321).

Вақте ки мо дар бораи тарҷумаи бадей ҳамчун яке аз шаклҳои зуҳури робитаҳои адабӣ ҳарф мезанем, пеш аз ҳама масъалаи дорониафзии мутақобилро дар назар дорем, ки ин яке аз сарчашмаҳои тараққиёти адабиёти мо эътироф шудааст. Беш аз ин «имрӯз ҳар қадар ки мо аз забонҳои дигар ба забони худ тарҷумаҳо кардаем, ба ҳамон андоза осори адабиёти гузашта ва ҳозираи мо низ ба забонҳои дигар тарҷума шудааст. Ҳар қадаре ки мо ба воситаи тарҷума бо рамузи зиндагӣ ва тафаккури дигарон шинос шудаам, онҳо низ ба воситаи тарҷумаҳо бо рӯҳи ҳалқи мо, бо ҳаёти дирӯза ва имрӯзai ҳалқи мо шиносӣ пайдо намудаанд» (10,209-210). Раҳим Ҳошим яке аз таъсироти муҳими тарҷумаро «дар васеъ шудани домани забони адабии имрӯзai тоҷик» (10,210) мебинад ва дар ин маврид «тарҷумаҳои нағз»-ро дар назар меоварад. Ба андешаи ў «ба воситаи тарҷумаи нағз дар забони адабии мо тарзҳои нави ифода, тарзҳои нави баёни фикр, истилоҳҳои нав, ҳатто ҷумласозӣ ва қалимасозҳои нав пайдо мешавад. Инҳо бурди забони адабӣ мебошанд» (10, 210).

Дар таърихи робитаҳои адабии тоҷик омилҳои сиёсию иҷтимоӣ низ барои рушди тарҷума ва густариши пайвандҳои адабӣ муассир будааст. Дар ин замона пайвандҳои ҷуғрофииёй ҷондон мақом надоштаанд. Ин ҳодисаро мо аз ибтидои таърихи тарҷумаи тоҷик то ба имрӯз мушоҳида мекунем. Вале ин омил дар оҳири асри XIX ва ибтидои асри XX фаъолтар будааст, ки натиҷаҳои мусбат низ доштааст. Ба мушоҳидаи саҳехи адабиётшинос Лариса Демидчик «оҳири асри XIX ва ибтидои асри XX давраи

бедоршавии тафаккури озодихоҳӣ буд ва нависандагон, ки бо ҳаракати маорифпарварӣ алоқа доштанд, аз адабиёти рус барои гояҳои озодипарастиӣ ва рӯҳияи демократии худ муттако мечустанд. Бинобар ин ҳам аз нависандагони рус аввалин касоне, ки тоҷикон осори онҳоро ба забони модарии худ хондаанд, Лев Толстой, Крилов ва баъдтар Гогол буданд. Аз эҷодиёти онҳо асарҳое интихоб карда мешуданд, ки ё бо анъанаҳои панду ҳикмат дар адабиёти форсу тоҷик алоқаи зич доштанд ва ё дар худ материали қалони маърифатиро фаро гирифта буданд, ки дар он на танҳо ҳусусиятҳои майшӣ ва маънавии ҳалқи рус, балки пеш аз ҳама муносибати ин ҳалқ ба ҳалқҳои дигар, аз ҷумла ба ҳалқҳои Шарқ, инъикос ёфта буд» (11,119).

Чунонки мебинем аз ибтидо тарҷума барои адабиёти мо ҳислати интихобиву мутобиқатӣ дошта ва «ба вазифа ва рӯҳияи адабиёти тоҷик мутобиқате» (11,119) комил дошт. Тарҷума ҳатти аслии иртиботи адабиёту фарҳанги тоҷикро таъйин мекунад. Дар асоси тарҷумаҳои мавҷуда метавон яқин кард, ки тоҷикон аз қадим бо қишварҳои Шарқи Миёнаю Дур, ҳавзаи Қафқоз, баъдтар Аврупо ва Русия пайвандҳои адабии босамар доштаанд. Дар замони Шӯравии собиқ миқёси муносибатҳои фарҳангии тоҷикон хеле тавсее ёфта, маҳдудаҳои муҳталифи ҷуғрофииёро фаро гирифт ва шаклҳои ғуногуну савияҳои муҳталиф дошт, ки қобили баҳси ҷудогона аст.

Зимнан бояд таъқид кард, ки пайвандҳои адабии тоҷикон бо дигар ҳалқҳо дар заминаи тарҷумай бадей ҳеч вақт яктарафа набудааст. Дар замони қадим ва имрӯз низ ин баҳрабардорӣ мутақобил буда, манфиатҳои тарафайн доштааст. Фарҳанги тоҷикӣ на факат аз дигарон истифода кардааст, балки дар ин замина ба дигарон таъсиргузор низ будааст. Содироти фарҳангии тоҷикон барои баъзе ҳалқҳову адабиётҳо дар тӯли таъриҳи судманд ва самаровар будааст.

Ин таъриҳи ба замони қабл аз ислом мерасад ва мо медонем, ки пеш аз ислом китобҳои зиёде аз забони санскрит ва забонҳои дигар, ба вижа дар давраи Сосониён тарҷума шуда, ки матни паҳлавии онҳо, мутаассифона, аз даст рафта, аммо тарҷумаҳо, ки аз рӯи онҳо дар қарнҳои баъд ба забони арабӣ сурат гирифта, имрӯз низ мавҷуд аст. Ба назари мо таърихи тарҷумай тоҷикӣ бо ин санади ҷолиб, ки воқеан ҳамсони синтези тамаддунҳои ғуногун аст, шурӯъ мешавад ва таҳқики он аз вазифаҳои муҳими муҳаққиқони соҳа мебошад. Ин ҳодисаи адабӣ масъалаи мушкилоти тарҷумай бадей ва қонунияти инкишофи онро низ ба миён мегузорад, ки омӯзиши он ниҳоят муҳим аст.

Ҳамин тарик, тарҷума ҷузъи ҷудошаванди адабиёти тоҷик буда, аз муҳимтарин омилҳои созандай равобити адабии тоҷикону ҳалқҳои дигар аст. Тоҷикон тавонистанд, ки ба воситаи тарҷума аз ғанои адабу фарҳанги ҳалқҳои дигар баҳра баранд, дорои маънавии худро афзоянд. Дар тамоми давраҳои таърихи тарҷумай тоҷикӣ тарҷума бо омилҳои таъриҳӣ пайванд меҳӯрад. Дар ин ё он шароити таъриҳӣ вобаста ба эҳтиёҷоти маънавӣ ин ё он асар тарҷума шудааст, зеро он ба эҳтиёҷоти маънавии соҳибони забон ҷавобӣ будааст. Аз мушоҳидаҳо бармеояд, ки тарҷумай бадей ба забони тоҷикӣ ҳеч вақт ҷараёни механикӣ набуда, балки комилан ҳодисаи эҷодӣ ва баҳрабардорию дороиафзоии маънавӣ будаасту бас. Ҳамин ҳодисаи мусбат омили асосии бавучудоии навъҳои ғуногуни тарҷума будааст.

#### Адабиёт

1. Гессе Г. Письмо по кругу.- Москва., Прогресс, 1987 . - 396 с.
2. Конрад Н.И. Запад и Восток.- М.: Главная редакция восточной литературы, 1972.- 495с.
- 3 Попович А. Проблемы художественного перевода.- М., Высшая школа, 1980.-197с.
4. Фаффоров Р. Ҳам лаъл ба даст ояду....// Маданияти Тоҷикистон, 28 августи соли 1981.
5. Шарифов Х. Равобити адабии дирӯз ва имрӯзи ҳалқҳои Осиёи Миёна // Номаи пажӯшишгоҳ, Фаслномаи пажӯшишгоҳи эроншиносӣ.- Душанбе, 2003.-№3.- С.85-92 .
6. Шукуров М. Назаре ба саргахи бародарӣ. Дар китоби: М.Шукуров. Пайванди замонҳо ва ҳалқҳо.- Душанбе: Ирфон, 1982.- 219 с.
7. Брагинский И.С. Классика и современность //Памир..- 1975. №8.- С.80-84.

8. Шукуров М. Чашмандози адабиёти тоҷик. Дар китоби М.Шукуров. Паҳлӯҳои тадқики бадеъ.- Душанбе: Ирфон, 1976.- С.3-8.
9. Брагинский И.С. Классика и современность //Памир.- 1975. №8.- С.80-84.
10. Ҳошим Р. Омили ҳамдигаршиносӣ . Дар китоби Раҳим Ҳошим. Солҳо дар саҳифаҳо.- Душанбе: Адиб, 1988.- С.209-213.
11. Демидчик Л.Н Таҳаввулоти тарҷумаи реалистӣ дар адабиёти тоҷик //Садои Шарқ.- 1985.- №10.-С. 118-125.

### **Роль художественного перевода в развитии литературных связей**

В статье речь идет о литературных связях различных народов и место художественного перевода в данном направлении. В истории таджикской литературы ярко прослеживается традиция литературных связей с литературой разных народов, которая берет свое начало со времен сасанидской эпохи. Именно в этот период ученые и литераторы начали переводить художественные, а также научные и религиозные произведения с индийского, греческого, арамейского и других языков на среднеперсидский язык. Данная традиция успешно продолжается по сей день и с помощью этой традиции распространяется таджикская литература и произведения таджикских писателей и ученых по всему миру.

**Ключевые слова:** литература, связи, народы, художественный перевод, таджикская литература, традиция, литературные связи.

### **ROLE OF LITERARY TRANSLATION IN DEVELOPMENT OF LITERARY COMMUNICATIONS**

Article is devoted to questions of literary communications trough literary translation between difference nations in difference historical periods. In history of the Tajik literature the tradition of literary communications originates since times of Sasanid epoch. During this period scientists and writers have started to translate art, and also scientific and religious books from Indian, Greek, Aramaic and other languages into Middle Persian language. The given tradition successfully proceeds to this day and by means of this tradition the Tajik literature extends on the worldwide.

**Keywords:** the literature, communications, the people, a literary translation, the Tajik literature, tradition, literary communications.

## МАЗМУНИ ЗАРОБОДӢ ВА МЕРОСИ АДАБИИ Ӯ

Ш. Бобоев

**котиби масъули мачаллаи «Илм ва инноватсия»-и Пажӯшишгоҳи рушди моариф**

Алии Муҳаммадии Хурросонӣ аз зумраи он мунаққидони чирадасти тоҷик мебошад, ки дар адабиётшиносии тоҷик осори даҳҳо шоирони гумноми тоҷикро пайдо намудааст. Ҳонандаи тоҷик имконият пайдо намуд, ки бори аввал ба осори гаронбаҳои як зумра шоирони гумноме, ки мутаассифона, дар ягон сарчашмаҳои то имрӯз расида зикр наёфтаанд, ошной пайдо намояд. Фароҳам овардани ахбору маълумот роҷеъ ба шоирони гумноми ниҳоят кори хайрест, ки бад - ин васила мардум метавонанд аз оғаридаҳои таърихиву маънавии, ирфониву мазҳаби хеш ошной пайдо намоянд. Доир ба зиндагиву рӯзгор ва осори орифони хеш барҳӯрдор бошанд. Ба воситаи омӯзиши осории ҳаттӣ осори адабии ҷанд тан аз шоирони саргҳи Зарафшон маълум гардида истодааст, ки онҳо бо эҷодиёти худ тавонистаанд дар асрҳои XVIII, XIX ва ибтидои асри XX мавқеи сазовор пайдо намоянд. Мазмунни Зарободӣ аз зумраи он шоироне буд, ки маҳз бо қӯшиш ва заҳмати мунаққиди шинохта Алии Муҳаммадии Хурросонӣ умри дубора пайдо намуд. Алии Муҳаммадии Хурросонӣ бъяди шунидани номи шоир ба дехai Зарободи ноҳияи Айнӣ сафар намуда, нусхай девони Мазмунро пайдо намуд. Бъяди мутолиаи девон муаллиф андешаи худро бо ҷанд сатри пур аз меҳру муҳаббат нисбати шоири рангинҳоёл Мазмунни Зарободӣ бо номи «Сатрҳои муҳаббат» дар пешгуфтари китоб баён намудааст. Муаллиф дар ин «Сатрҳои муҳаббат» доир ба шеъри шоир ва ҳусни баёни ў андешаҳои ҷолиберо перомуни осори Мазмун чунин баён намудааст: «Дар ғазали Мазмун шӯри дарёҳои азим эҳсос карда нашавад ҳам, он оғози рӯдҳост, ки бо забони равону шево рӯи қофаз омадааст. Шоир ғазалро содаву самимӣ мегӯяд. Дар ғазалиёти ў ҳаёти иҷтимоъии дур аз маркази замонаш бо тамоми ҳастӣ аксанҷоз аст». Гузидай ғазалиёти Мазмун оғози рӯдҳост, мо таманной он дорем, ки боз бо қӯшишу заҳмати ин гавҳаршинос девони дигар шоирони гумноми тоҷик пайдо хоҳад гашт. Аз забони Мазмунни ошиқ чунин гуфтаниям.

Муждае бар ошиқон ояд, ки ёр ояд бурун,  
Шӯху зебotalъату маҳваш нигор ояд бурун.  
Бахри истиқболи побӯсидани он дилрабо,  
Ошиқи муштоқ ҷашми ашкбор ояд бурун.

Мувофиқи маълумотҳои ба мо расида ва аз нақлу ривоятҳои ҳамдехагони шоир Мазмунни Зарободӣ соли 1744-и мелодӣ дар дехai Зарободи ноҳияи Айнӣ дар хонадони Пирмуҳаммад ном шахсе ба дунё омадааст. Аз рӯи нақли мӯйсафедони деха маълум мегардад, ки гузаштагони Мазмун аслан аз водии Фарғона буда, аз дasti ҷабри зулми ҳокимони яғмогар ва аз нобасомонии рӯзгор ба Фалғар фирор карда дехai Зарободи кунуниро манзили зист ихтиёр намудаанд. Мазмун дар як ғазали худ доир ба зодгоҳи худ таваҷҷӯҳ зохир намуда байти зеринро гуфтааст:

Ошиқи рӯи ту Мазмунни Зарободӣ шуда,  
Нигаҳат кош ба Мазмунни Заробод шавад.

Аз нақли мӯйсафедони деха бармеояд, ки падари Мазмун хунари муҳандиси обрасонро доштааст. Мардуми деха аз ин хунари ў воқиф гардида бо роҳбарии вай дехаҳои зиёди водии Зарафшонро обшор сохтаанд. Чи тавре ки мураттиби китоби шоир Алии Муҳаммадии Хурросонӣ зикр менамояд. «Рӯзгори сипаришудаи Мазмунни

Зарободӣ дар ҳеч варақе сабт наёфтааст ва айни ҳол равиши зиндагии ўро бо тамоми паҳлӯҳояш барқарор намудан муҳол аст». Ҳангоми ошной бо девони Мазмун дарк намудем, ки дар ҳақиқат мунаққиди шинохта Алии Мухаммадии Хурросонӣ заҳмати зиёд кашида номи шоирро зинда намудааст. Давраи кӯдакӣ ва наврасии шоир дар зодгоҳаш гузашта саводи ибтидоиро дар он ҷо мегирад. Сипас ба шаҳрҳои Самарқанду Қўқанд барои таҳсили илм меравад. Баъди хатми таҳсили мадраса ба зодгоҳаш баргашта то охири умр ба қасби деҳқонӣ машгул мешавад. Мазмун бисёр шахси ботамкин, маърифатпарвару илмдӯст буда, бо рафтори начибаш ба мири Маҷтоҳ писанд меафтад. Мири Маҷтоҳ Муллонадирбоқӣ нисбат ба Мазмун таваҷҷуҳи зиёд дошта ўро домоди худ мегардонад. Мазмун соҳиби чор писар гардида, ба онҳо Боронбой, Муллоашур, Муллозокир ва Муллоисмоил ном мегузорад. ки наслҳои минбаъдаи онҳо имрӯз дар деҳаи Заробод зиндагонӣ доранд. Мазмунни Зарободӣ соли 1815 олами фониро падруд гуфтааст. Марқади Мазмунни Зарободӣ дар қабристони умумии деҳа барҷост ва ихлосмандони зиёде дорад. Аз маҷмӯаи интишоршудаи Мазмун маълум гардида, ки бештари эҷодиёти ўро ғазал ташкил медиҳад. Аз девони ғазалиёти ў маълум мегардад, ки ў маҳорати баланди ғазал гуфтанро дорад. Ашъори Мазмунро асосан мавзӯъҳои ишқӣ – лирикӣ, ҳасби ҳолӣ, шикоят аз замон ва аҳли он, тасвири табиат ва дар доҳили онҳо баъзе масъалаҳои дигарро дар бар мегирад. Мавзӯи ишқ дар ашъори шоир ҷои намоёнро ишғол мекунад. Мазмун дар ғазалиёти худ ба устоди бузурги назм Ҳофиз эътиқоди баланде дошт ва ҳамеша ба он пайравӣ мекард. Ин пайравии ў ҳам дар бисёр ғазалҳо, ки дар татаббӯи ашъори Ҳофизу Ҳилолӣ иншо шудааст ва ҳам дар рӯҳи мазмуни шеърҳои ғайри татаббӯъ навиштаи ў маълум шуда меистад. Дар ғазали зерин, шоир, аҳволи вазнини замони худро, ки аз беадолатии ҳокимон, иборат буд аз нобасомониҳои фалаки қаҷрафтор медонад, хеле хуб тасвир намудааст. Дар ин ғазал суханҳои пуртაъсир ва ҳаяҷонбахш ифода шудааст. Ғазали зерини Мазмун, ки дар пайравии ғазали Ҳофиз гуфта шудааст аз нигоҳи муҳтаво ғазали ошиконаву орифона буда, аз истеъоди баланд доштани Мазмун дарак медиҳад.

Хоча Ҳофиз ғазале ба ин матлаъ дорад:

Дар азал партави ҳуснат зи таҷаллӣ дам зад,  
Ишқ пайдо шуду оташ ба ҳама олам зад.

Мазмунни Зарободӣ ғазале дорад, ки чунин аст:

Субҳдам боди сабо бо гули рӯяш дам зад,  
Туррааш карда парешон, ки ба ҳам дарҳам зад.  
Бод бо ҳар тараф он қокули мушкин бурда,  
Ҳалқа-ҳалқа ба руҳаш гаштаву ҳам дарҳам зад.  
Дил гирифтор ба он турраи сунбулмӯе,  
Оҳ, бӯяш ба машоми мани маҳзун кам зад.  
Ба умеди нигаҳаш умр ба сон барқ гузашт.  
Чӣ шуд он аҳдшикан аҳду вафо барҳам зад.  
Ҷон ба андӯҳи фироқаш зи ҷудой месӯҳт.  
Рафт аз кӯҳ фараҳу сина ба кӯҳи ғам зад,  
Оқибат кард фалак он чӣ ба ҷон дар дил дошт,  
Бар дилам тири ҷафо заҳм, ки бе марҳам зад.  
Аз гирифтории ў дил нашикебам, Мазмун,  
Ёди ў мекунаму гаҳ натавонам дам зад.

Ин ғазал на танҳо бисёр дардомезона гуфта шудааст, балки аз ҷиҳати услуби баён ҳалқӣ мебошад, ки далели он доираи тафаккуру дараҷаи муҳокимаи бадеии ўст. Мазмун шахси инсондӯсту фуқаропарвар буд ва шоири ягон дарбору

побанди хукмроне нагаштааст. Аз ин чост, ки Мазмун сабаби дарду ғам ва нокомиҳои худро на танҳо аз нозу истиғнои маҳбуба, балки асосан аз бедодиҳои «чархи қаҷрафтор», яъне абнои беадолатии замона медонад Мазмун ҳамчун шоири барҷастаи инсондӯсти замонаш дар мавзӯи тасвири ситоиши ишқу ошиқӣ бо қалимаву таркибу ибораҳои содаву оммафаҳми ишқи ирфониро таҷассум намудааст. Лирикаи Мазмун аз нуқтаи назари тасвири санъатҳои бадеӣ, равониву нозуқӣ ва латофати сухан ба лирикаи Ҳаким Саноӣ, Шайх Фаридуддини Аттор бисёр наздик аст. Чи тавре ки аз ғазалҳои Мазмун маълум мегардад, ў як давраи осоиштаеро дар деха гузаронида, танҳо бо меҳнати ҳалоли деҳқонӣ рӯзгори худро ба сомон бурдааст. Дар лирикаи Мазмун тасвири ишқу муҳаббат, манзараҳои дилкаши табиату майгусорӣ ва ин навъ мазмунҳои оптимистӣ мақоми алоҳида доранд. Масалан, дар байти зерин Мазмун ин ақидаи оптимистиашро чунин тасвир намудааст:

Гузашта умр ба ғафлат, нашуд ба оғаҳӣ,  
Абас ба саъти хато сарф шуд зи гумроҳӣ,  
Ба фикру суду зиён умр ройгон рафта,  
Зи дида ашқи надомат насоҳтам роҳӣ.

Чолиби дикқат аст, ки ин мазмунҳо дар тағazzулу ғазалҳо бо эҳсосоти ниҳоят гарм, ҳисси самими инсонӣ, дили моломоли пур аз меҳру вафо ва бо як рӯҳи озоду меҳрпарвару зиндадилии хеле табиӣ инъикос гардидаанд.

Тағazzулоти шоир табиати маҳсус ва як нафаси гарму ҳаётбахш парвардаанд ва бо воқеяти табиати ҷовид ва оҳанги дили инсони соҳибидилу соҳибишкро ситоиш намудааст:

Бар дилам ғайр аз ҷамоли рӯи ҷонон нест ҷиз,  
Ғайри савдои висолаш шуғли дунё нест ҷиз.  
Меҳри ў то роҳи дунё raphна дар дин кардааст,  
Ишқи шӯрангези ў бар коми ҷони ман лазиз.  
Аз табион, дарди бемарҳам, ки бар ҷони ман аст.  
Суд бар ман кай кунад аз ғайри лутфат Ҷай азиз,  
Мазмун аз қайди тааллуқҳои олам дур бош.  
Гу аҳад рӯзу шабон гар оқиливу ботамиз.<sup>8</sup>

Аммо чунин панду насиҳатҳо ба дили он золимону сангиндилу тавонгарони мумсик асар надоштанд. Аз ин чост ки дар ин лаҳзаҳо шахси шоир ба олами яъсу ноумедиҳо меафтад. Бо вучуди ин вай дар муқобили тарзи зиндагии ҳамаи он «хушдилон»-и табақаи боло ва комронии айшу нӯш аҳволи ғамангези табақаи поини мамлакатро ба ин тарз изҳор менамояд.

Лаззат наёфтам ман аз ин умру зиндагӣ,  
Ҳоли муҳолу зиндагиву рӯзгор талҳ,  
Гул кардааст ҳасрати Мазмун дар ин чаман,  
Доги дилаш шукуфта ба сон лолазор талҳ.

Ногуфта намонад, ки Мазмун бевосита ба Ҳофиз тақлид намуда бошад ҳам хеле нозукона таъсир гирифтааст. Он ширини, лаззатбахшӣ самимиату ҳиссиётангезӣ ва ҳусну ҷилои мафтункунандае, ки ғазалҳои ў доранд, эҳтимол қисман аз таъсири ғазалҳои Ҳофиз, ки дар ин бобатҳо ғазалҳояш намунаи ибрат буданд пайдо гаштаанд. Мазмун тароват ва самимиати баланди ғазалҳои Ҳофизро аёну ноаён бо малоҳати ғазалҳои худ омезиш дода тавонистааст ва аз он ки худ дар ғазал эҳсосоти тоза ва ҳаёли шоиронаи малоҳатангез дароварда, ба дилангезию дилнавози ҳусни таровати ҷудогона ва гармию поки онҳо дикқат додааст, ғазалҳояш беихтиёр ва ҳақиқатан хеле зебою тоза, самимӣ ва муассиркунанда гардидаанд. Аз ҳамин сабаб дар ғазалҳои

Мазмун сўзу дарду дод, нокомиву нобаробарӣ, ранчу азоб нисбат ба ашъори шоирони гузашта, ки ин мавзӯъ дар эҷодиёти онҳо хеле доманадор буд, кам мушиҳидар карда мешавад. Яке аз хусусиятҳои ғазалиёти Мазмун дар он аст, ки ў дар байтҳои ҷудогона ба образу таркибҳои зеҳниу мантиқӣ ва қисман аз таиба дур диққат додааст.

Ҳамин нуктаро ба назар гирифта мунаққид Алии Муҳаммади Ҳуресонӣ доир ба ғазалиёти шоир чунин ибрози андеша намудааст. «Мавҳуми ишқро Мазмун аз нигоҳи мутасавифони гузашта маънидод мекунад. Ба андешаи ў ошиқи ҳақиқӣ ва ҷоннисор қасест, ки бо тамоми вучуд нолаву шайдои маъшуқаи рӯҳонӣ бошад». Дар мероси манзуми шоир бисёр ғазалҳои ҳастанд, ки на ба равияи Ҳофиз на ба равияи Бедил ё ягон шоири дигар, балки ба тарзи хоси худи Мазмун навишта шудаанд. Ин сабки хосаи Мазмун дар инкишофи назми он давр таъсири қалони мусбат гузошт. Ин роҳ ҳиссиёти бузурги лирикро эҳсосоти ишқи инсониро ба воситай санъати баланди бадей ба як соддагии зебо адо кардан буд. Албатта, шоир дар ин роҳ аз санъатҳои анъанавию классикӣ берун нарафтааст, аммо ин ифодаи санъатҳои хеле равшан ва воқеӣ ҳастанд ва аз эҳсоси саршори ишқи инсонӣ манҷаъ гирифтаанд. Ин тарзи гуфтор дар ғазалҳои ў як навъ дигаргунӣ бахшидаанд. Аз ҳамин қабаб ғазалҳои Мазмун ўро ба рӯҳияи мазмунҳои шикваомезу танқидӣ, ахлоқию тарбияйӣ хеле ҳамоҳанг гардонидааст. Барои нишон додани сабку услуби чунин ғазалҳо як ғазали ўро дида мебароем.

Як ҷилва намо, маҳви тамошои ту гардем,  
Бехуд шудаву волаи шайдои ту гардем.  
Баргир никоб аз рухат, эй дилбари раъно,  
Бинем туро, маҳви саропои ту гардем.  
Навмед магардон, ки зи уммебаронем,  
Ин умр чунон сарф зи савдои ту гардем.  
Халқон ба уммедин ба қӯи ту нишаста,  
Мо ҳам, ки чунон дил ба таманни ту гардем.  
Рӯзе бувад оянд муҳиббони ту ногоҳ,  
Мо низ ба гирди сари савдои ту гардем.  
Вақте ки намудӣ назари лутф ба Мазмун,  
Таҳрири баён, назм ба иншои ту гардем!

Ин ғазал, ки иборат аз 7 байт аст, ба ҳамин сабку услуб навишта шудааст. Дар ин тоҷиҳати ҳиссиёт ва ҳаяҷони пӯршури ошиқона ба суханҳои сода, аммо таъсиронгезе ифода ёфтааст, ҳамчун як қувваи ҷозибае эҳсоси ҳар хонандаро тез ба ҳуд мекашад. Мазмун ғайр аз он ки дар ғазалҳои ошиқонааш як оҳангӣ шӯҳу мutoibaomenezе дохил намудааст, мувоғики ҳамин оҳанг дар ғазалҳояш баъзе ихтироъкориҳо дида мешавад. Яке аз ихтироъкориҳо, ба сабку услуби Мазмун хос аст, ин аз исм феъл соҳтанҳои ў дар ғазалҳояш мебошад. Ин ихтирооти Мазмун бо мундариҷаи шеъри вай вобастагии қавие дорад, аммо хеле бамавқеъ соҳта шудаанд, ғазалҳои ба ин тарз эҷод шуда бо оҳангӣ шӯҳ зарофати ашъори лирикийи ўро тақвият медоданд, чунончӣ:

То ишқи ту дил ба ҳамнишин аст,  
Пурзавқ дили мани ҳазин аст  
Меҳри ту бувад даруни чонам,  
Чун нақш ба синаам нигин аст.  
Аз талҳии ишқи ту ҷашидам,  
Ширин зи шакар, зи ангубин аст.  
Бурда дилу дин нигори навҳат,  
Бо шавқу ба нозат оғарин аст.  
Дар боғи дилам ниҳоли қаддат,  
Бикшода, чунончӣ дилнишин аст.

Хамдам ту мапурс з-он дилоро,  
Мах пеши рухаш чу хӯшачин аст.  
Аз хусни накӯи ў чӣ гӯям,  
Хуршедлиқои маҳҷабин аст.  
Чону дили ман нисори ў бод,  
Биллаҳ ба Ҳудо, ки нозанин аст.  
Мазмун ту аҳад ба Каъба чон боз,  
Дон расми сулуки ишқ ин аст.

Мазмун дар тасвир ва тараннуни эҳсосоти ишқ дар изҳори ҳаячони ошиқ, дарди фироғи ҳичрон ва шодиву хурсандиҳои лаҳзаҳои висол дар тасвири зебоӣ ва хусни зоҳириву ботинии маҳбубааш аз шоирони барҷастатарин ва пуршӯртари ни замони худ буд. Шеърҳои ў дар шароити гуногун, дар ҳолатҳои гуногуни рӯҳӣ, дар лаҳзаҳои талху ширин, дар яъсу нокомӣ ва шодиву хурсандӣ иншо шудааст. Аз ин сабаб дар ғазалҳои Мазмун мавзӯъ ва оҳангҳои гуногун, ихтилоғи назар ва фикру ақоиди ўро низ мебинем. Дар қисми зиёди ашъори Мазмун маҳсусан дар ғазалиёташ мо эҳсоси фараҳангези ишқ ва ҳиссиёти некбинонаи ошиқ дучор меоем. Дар ин ҷо шоир лаҳзаҳои висоли ёр, лаззати ишқи нашъаангез ва шодиву хурсандии ошиқи комёбро тасвир мекунад. Лирикаи Мазмун сермавзӯъ ва домани ҳар мавзӯъ басе фароҳу кушод аст. Дар лирикаи шоир авзои замони пуршӯб, зиддиятҳои ҷамъиятий, муборизаи аҳлу ноаҳл, ақлу ҷаҳл, илму дин некиу бадӣ ва шодии андӯҳ дар шакли услуби хосӣ Мазмун акс ёфтааст. Дар бисёр ғазалҳои шоир ҷунин шӯридаҳотирий ва афкори зидди замонавӣ бо таъбирот ва кинояҳои сермаъни тунду тези нишонрас истифода мёёбанд. Дар баробари ин ғазалҳо низ ҳастанд, ки вазъи ноҳуши замони шоир ва кирдорҳои хунуки замонадоронро бепарда инъикос менамоянд. Масалан, ҳамин ки ғазалҳои «Дилбари номехрубон доим дилам хун мекунад», «Кошӣ як назари марҳамат аз ёр шавад», «Намехоҳам қасеро ҷанд бо ман ҳамнишин гардад», «Ба сина ишқи ҷонсӯзаш шарап бар ҷони ман мезад» ва амсоли инҳо ба мутолия расиданд, мазмуни зидди замонавӣ ва эътирози шоири инсонпарвару ҳаётдуст ба осонӣ дарк мешавад. Ҷунин аст ғошгӯи Мазмун дар ҳаққи айёми бесару сомон, бераҳму шавқат ва пуршӯри шари феодалии асри XY11 ва ибтидои асри XY111 мебошад. Мазмун ҳаёти замонро ҳамчун аёну моҳияти ҳастии одам гаштаву баргашта тараннум намуда парда аз рӯи дасисаҳои тақвою тақводорӣ, зуҳду зуҳдфорӯшӣ ва риёкории авомфирибии зумраи ҷоҳилон мебардорад. Шоир назарфирибии ҳарзагӯйро саҳт музаммат намудааст.

Мазмунни Зарободӣ таронасароӣ бузурги ишқи ҷавонӣ, ишқи зебоӣ табиати дилрабо ва хушдилио хушҳолии олами поктинат аст. Ў дар ин бобат ошиқи гузарост ва гуфти худаш ба ишқ варзидан шуҳрат дорад. Монанди «Кош он ёри сафаркарда биёяд бинам», «Ай маҳҷабину сарви нозам». Ба ёди ҷашми масти дилбари номехрубон мирам», «Аз дарди ишқ дар дили шабҳо гиристам» ва ғайра даҳҳо балки садҳо ғазали Мазмунро мутолия мекунед, ки ин шоири сеҳрбаён ба чӣ табыи равону оҳангҳои хуш ғазал мегӯяд, чи навҳаҳои рангин меорояд ва онҳоро ҷавоҳироти маънӣ ҳотамкорӣ мекунад. Баҳои ҷунин санъати олии шоири номиро танҳо ба гуфтаи худи ў ифода кардан мумкин аст:

Бо ҳар ки дил ба оташи ишқу муҳабbat аст.  
Мазмун ҷунон бисӯҳт, ки дуди шарап гузашт.

Дар воқеъ аз равонӣ, хушоҳангии мусиқӣ, содагии забон ва самимияти ғазалҳои ошиқонаи Мазмун мисли ғазали зерин, кас беандоза қайфияту ҳаловат мебарад ва мафтуни зебогиҳои ҳаёт мегардад.

Мо ошиқи руҳсори ту аз рӯзи аластем,  
Он вақт руҳат дида гирифтори ту ҳастем.

Мехри рухи моҳи ту ниҳон буд ба сина,  
Мо рӯзи азал аҳди муҳаббат ба ту бастем.  
Аз бодай ишқи ту чунон нӯш намуда,  
Саргарми майи ишқи ту маствем, ки ҳастем.  
Мехри ту чунон бар дили девонаи ошиқ,  
То рӯзи ҷазо волаву шайдои ту ҳастем.  
Кардӣ назари марҳамату лутф ба Мазмун,  
Бехуд шуда аз як нигаҳи масти ту маствем.

Чашми ҷаҳонбин, ақли расо ва дили эҳсоси шоир эҳсосоти бепоёни саршори муҳаббати одамиро ифода карда, фикри касро ба дуруст дарк намудани моҳияти дунёи моддию маънавии одамизод ва зебогии одам мутаваҷҷеҳ месозад. Барои исботи ин иддао далел аз Мазмун бисёр аст.

Вале мо ҳоло чун намуна ҳамин як байти лирикии шоирро, ки эҳсосоти бепоёни саршори муҳаббати одамиро ифода менамояд ва то чӣ андоза санъат, нафосат ва маънии латиф дорад, дида мебароем:

Муждан омаданат ҳар нафасам меояд,  
Бӯи мушкини ту аз хору ҳасам меояд.  
Иштиёқе, ки ба дидори ту дорам, эй дӯст,  
Ҳусни ҳуршеди ту бинам, ҳавасам меояд.

Дар лирикаи Мазмун дар симои лирикӣ ҳуди шоир зоҳир мегардад, ки ў шахсест ниҳоят муассир ҷонсупор, вафодор, ҳаётдӯст, барои ў ҷуз ёр каси дигар вучуд надорад. Дар ғазалҳои Мазмун тақлиди классикии манзараи табиат ва лавҳанигории муҳтасари айёми баҳорон ва вазъиятҳои гуногун дорои мавқеъ ва аҳамияти маҳсус мебошад. Аз ин рӯ, ғулу лола, сарву суман сабо, насими шамол, булбулу қумрӣ – ҳама ба одам ба ошиқу маъшук ва ба ҳам наздиканд. Чунончи дар ин порча, ки ишқу ҷавонӣ тараннум мейёбад ҷунин ҳусусиятро дидан мумкин аст.

Дӯш гул дидаму руҳкори ту ёдам омад,  
Булбулу гул зи гирифткори ту ёдам омад.  
Бо тамошои чаман рафтаму нарғис дидам,  
Дарзамон нарғиси ҳуммори ту ёдам омад.

Шоир пас аз тасвири лаҳзаҳои зебоии табиат баҳор аз ноаён гузаштани ин фасли сол ҳабардор менамояд, ки хонандаро ба андеша водор месозад.

Ташнакомам ҷуръае меҳоҳам аз лутфи карим,  
Кош баҳре лаб занад бар сӯи ман дарёи ишқ.  
Гар Зулайхоро набуда ишқи Юсуф бар сараш,  
Аз маломат ҷо гирифта бар дилаш ғамҳои ишқ.

Шоир дар шуъри зерин хонандаро ҳушдор менамояд, ки ба қадри ҳар як лаҳзаи умр расад ва онро пурсамар гузаронад:

Дарег, не ғулу не булбули чаман монад,  
Дило, ту зери қуҳандорро тамошо кун.  
Ба ғайри хоки дари ҷовидон намемонад,  
Ба ёд рафт ғулу хорро тамошо кун.  
Баҳори дидай Мазмун на бехазон бошад,  
Ҳузури оқибати корро тамошо кун.

Дар ғазалҳои Мазмун ғояи ишқ ба пояи фалсафӣ бардошта шуда бошад ҳам, балки дар он оҳангҳои иҷтимоӣ низ инъикос ёфтаанд.

Тамоми риштаҳои зиндагӣ инъикоскунандаи ҳаёти шахсии шоирро фаро мегирад, ки дар он ҳам зиндагонии шахсӣ ва ҳам муҳити шоир, дар ғазалҳои шоир тасвир гардидааст. Шоир аз гузаштани умри хеш аз гузашти ноаёни давраи ҷавонӣ гиламанд буда, хонандаро водор месозад, ки ба қадри ҳар лаҳзаи умри хеш расад.

Ба сони барқу боде рафт умри бемадори ман,  
Ба ғафлат сарф шуд, лекин ҳама лайту наҳори ман.  
Дами пирӣ илоҷи чораи корам намедонам,  
Дарего, рафт айёми шубоби навбаҳори ман.

Гарчанде ки ин як ғазали одӣ намояд ҳам, шоир тавонистааст бо ин тасвири фалсафии худ ҳақиқати ҳаёту зиндагиашро нишон диҳад.

Чи тавре ки мураттиби китоби шоир Алӣ Муҳаммадии Ҳурӯсонӣ моҳияти ғазалҳои ўро шарҳ додаст. «Шоир ғазалро содаву самимӣ метгӯяд. Дар ғазалиёти ў ҳаёти иҷтимоии дур аз маркази замонаш бо тамоми ҳастӣ аксандоз аст».

Аз ин андешаҳои мунаққид чунин бармеояд, ки Мазмун дар эҷодиёти ғазал маҳорати баланди шоирӣ дошта дар эҷодиёти худ анъанаи ғании ғазалнависони гузаштаро аз қабили Саъдӣ, Ҳофиз, Камол, Саноӣ, Аттор барин суханварони бузургро мавриди пайравӣ қарор додаст. Вожаи ишқ ва муродифҳои он дар ғазалиёти шоир бо тамоми тобишҳои маънӣ ба ҷилва омадаанд.

#### Адабиёт:

1. Мазмуни Зарободӣ. Гузидай ғазалиёт, таҳияву тадвини матн бо муқаддима ва тавзехоти Алии Муҳаммадии Ҳурӯсонӣ. – Душанбе, «Сурушан», 2002.
2. Шерозӣ Ҳ. Ҷевони ғазалиёт. – Душанбе, «Ирфон», 1985.
3. Маҳмадшоҳ Маҳмадшоев. Тазкираи шоирони Зарафшон. – Ҳуҷанд, 2010. – с. 22

## ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО МАЗМУНИ ЗАРОБОДИ

Данная статья об одном из самых лучших критиков таджикской литературы Алии Мухаммадии Ҳурӯсони, который нашел десятки литературных произведений неизвестных таджикских поэтов таджикской литературы. Впервые таджикский читатель получил возможность познакомиться с лучшими работами неизвестных поэтов, которых, к сожалению, не смогли найти ни в каких источниках до сегодняшнего дня. Мазмуни Зарободи один из таких поэтов который был представлен читателю исключительно старанием и усилием Алии Мухаммадии Ҳурӯсони

**Ключевые слова:** таджикские поэты, неизвестные поэты, литературные произведения, Мазмуни Зарободи, возможность, Алии Мухаммадии Ҳурӯсони.

## MAZMUNI ZEROBODI AND HIS LITEARTURE HARITAGE

This article is about one of the best Tajik literary critic Alii Muhammadii Khurosoni who found dozens literary works of many unknown Tajik poets in Tajik history of literature. For the first time the Tajik reader have opportunities to introduce with the best works of the unknown poets who are unfortunately, didn't recorded in any available sources till nowadays. Mazmuni Zarobodi is one of this poets who was introduced to the readers exactly by the effords and troubles of Alii Muhammadii Khurosoni.

**Key words:** Tajik poets, unknown, literary works, Mazmuni Zarobodi, opportunities, Alii Muham-

## **ЗАБОНШИНОСЙ**

### **УНСУРХОИ СУБСТРАТӢ ДАР МИКРОТОПОНИМИЯИ ВОДИИ ҲИСОР**

**Олимчон Махмадчонов**

**декани факултети забонҳои Шарқи ДДЗТ ба номи Сотим Улузода, профессор**

*Дар мақола сухан дар бораи номвожаҳои ҷуғрофие меравад, ки бештар дар маҳалҳои қисмати шимолии водии Ҳисори Тоҷикистон ба мушоҳид мерасанد ва дар заминай маводи лугавии забони муосири тоҷикӣ маънидод намешаванд. Ин навъи топонимҳо танҳо дар асоси маводи забонҳои бостонии эронӣ шарҳу маънӣ мешаванд ва гурӯҳи топонимҳои субстратии минтақаро ташкил медиҳанд.*

*Калидвоҷаҳо: топоним, микротопоним, ономастика, забонҳои шарқи эронӣ (сүгдӣ, бохтарӣ, яғнобӣ), гурӯҳи забонҳои помирӣ, унсурҳои субстратӣ, топоформант, тополексема.*

Номвожаҳои ҷуғрофии минтақаи Ҳисор чун дигар манотиқи Тоҷикистон дар тӯли асрҳои зиёде қабат ба қабат ташаккул ёфта, ба низом даромадааст. Ин аст, ки дар лугати топоними ин кӯҳандӣ имрӯз метавонем ба номвожаҳое дучор оем, ки аз нигоҳи баромад ва мансубият ба забонҳои гуногун иртибот дошта бошанд.

Мусаллам аст, ки топонимҳо маҳсули забонанд ва номшинос В. А. Никонов бамаврид қайд мекунад, ки "...топонимҳо унсурҳои давраҳои гуногуни забонро вобаста ба ҳаёти ворисонашон дар худ таҷассум мекунанд ва бинобар ин онҳо, пеш аз ҳама, барои ҳаллу фасли як қатор масъалаҳои баҳсталабу ҳанӯз ҳалнашудаи забоншиносии муосир зарур шуда мемонанд" (9, 12).

Дар ин доира яке аз минтақаҳои аз назари донишмандон дурмонда, вале аз ҷиҳати забоншиносӣ арзишманд ва хеле муҳиму судманд минтақаи шимолии водии Ҳисор ба шумор меравад. Маълум аст, ки аз давраҳои қадим то ба имрӯз дар ин водӣ қавмҳои эронизабону эронитабор зиндагӣ мекарданд ва мусаллам аст, ки як қисми қалони номвожаҳои ҷуғрофии қисмати шимолии водии Ҳисорро топоним ва микротопонимҳои шарқии эронӣ ташкил медиҳанд. Дар забоншиносии муосир ин намуди номвожаҳоро ба гурӯҳи топонимҳои субстратӣ шомил намудаанд. Истилоҳи топонимҳои субстратӣ чунин навъи номвожаҳои ҷуғрофии маҳалро дар назар доранд, ки онҳоро муҳаққиқони номшинос аз рӯи қабатҳои забонӣ ба забонҳои қавму миллате мансуб донистаанд, ки ин забонҳо дар ин воҳаи ҷуғрофӣ таъриҳан густариш доштаанд ва ё мардумонаш бо ин забонҳо замоне дар ин минтақа гуфтугӯ мекардаанд. Дар доираи маводи топоними водӣ шумораи ин навъи номвожаҳо аз нисф зиёди маҷмӯи номвожаҳои маҳалро ташкил медиҳанд. Ба ин гурӯҳ дар мадди аввал номвожаҳое дохил мешаванд, ки онҳоро танҳо дар асоси маводи забонҳои шарқи эронӣ (сүгдӣ, бохтарӣ, яғнобӣ ва забонҳои имрӯзаи помирӣ) шарҳу эзоҳ додан мумкин аст.

Таҳлилу баррасии маъхазҳои таъриҳӣ ва бостоншиносию ҷуғрофии Осиёи Миёна нишон медиҳанд, ки аз замонҳои қадим ин минтақаҳо макони зисти доимӣ ва ҳудуди рафтумонад ва кӯчишу гузариши қавму қабоили гуногунзабону муҳталифнажод қарор доштааст. Ба ин гуфтаҳо метавон ҳаритаи таърихии Роҳи Бузурги Абрешимро

илова намуд, ки чандин асрҳо хати тиҷорати мардумони миңтақаҳои бузурги олам аз ҳудуди ин сарзамини бостонӣ убур намудааст ва то имрӯз дар баъзе маҳалҳои Тоҷикистон осори ин ҳамоиши бузурги тиҷоратию фарҳангиро дучор омадан мумкин аст. Албатта ҳамай ин падидаҳои таърихӣ дар зиндагӣ ва ҳаёти ҳаррӯзаи мардумони ин сарзамин осори ҳудро боқӣ гузоштаанд. Илова ба ин, мо аз омӯзишу пажӯҳиши анҷомдодаи донишмандон доир ба ҳусусиятҳои этнолингвистии ин миңтақаи ҷуғрофӣ чунин ҳулоса гирифтан мумкин аст, ки аҳолии қисме аз деҳаҳои мавзеъи Варзоб ва болооби дараи водии Ромит мардумони яғнобӣ ва маҷтоҳиёне будаанд, ки дар аввали солҳои 70-уми асри XIX аз саргаҳи Зарафшон ба ин ҷо омада маскун шудаанд (19, 405).

Ҳоло дар баъзе деҳоти водии Варзоб яғнобизабонон ба таври пароканда ва дар ҳамҷавори бо мардумони тоҷикзабон зиндагӣ мекунанд ва аксари онҳо бо забони яғнобӣ гуфтугӯ мекунанд. Ҳарчанд ки бештари номвожаҳои маҳалли сукунати мардуми яғнобизабон дар заминай забонҳои эронии шарқӣ ва маҳсусан, забони бостонии сүғдӣ зуҳур карда бошанд ҳам, мо то ҳол далели дар ин миңтақа муқимӣ будани мардумони яғнобизабонро ба даст надорем. Мардумони яғнобизабони миңтақаи ҳамворзамини шимолии водии Ҳисор ҳамеша таъқид менамоянд, ки падару бобоёнашон саду панҷоҳ – дусад сол пеш аз қӯҳистони водии Яғнобдара ба ин ҷо қӯҷида омадаанд.

Бо назардошти ҳусусиятҳои марбути ба топонимию водии Ҳисор, саргаҳи Зарафшон (водии Яғноб ва Маҷтоҳ) гуфтан мумкин аст, ки аҳолии ин миңтақаҳо таърихан умумияти ягонаи этникую фарҳангӣ доштаанд, ки бо номи як маҳал (Қӯҳистон) шинохта мешуданд ва исми мардумонаш "галҷа" (қӯҳистонӣ) буд.

Бо вуҷуди он, ки забони яғнобӣ дар гӯиши мардуми буими водии Ҳисор аз байн рафтааст, вале дар низоми микротопоними он ҳамчун ҷузъҳои устувор дар шакли вожаҳои субстрати сүғдӣ (яғнобӣ) дар тӯли қарнҳо ҳифз шудааст. Ба ин гурӯҳ топоним ва микротопонимҳоеро дохил намудан мумкин аст, ки бо чунин воситаҳои топонимсози забони яғнобӣ (сүғдӣ) ташаккул ёфтаанд:

Топонимҳо бо лексемаи **ғар** //ғӯр. Вожаи "ғар" (мавзеъҳои қӯҳӣ) дар забони яғнобӣ ба маънои "қӯҳ" кор фармуда мешавад. Ин истилоҳи ҷуғрофӣ дар низоми топонимию маҳалҳои водии Ҳисор голибан дар таркиби ойконимҳои Бегар//Зери Fap, Fariпод//Фари Под, Варози Fap, Тағар, Faразой, Овтағар, Лиғигар, Шавғар //Шовғар, Руғигар маҳфуз мондааст. Тополексемаи мазкур дар дигар миңтақаҳои густариши забонҳои эронӣ низ ба ҷашм мерасад. Аз ҷумла, дар Давлати исломии Афғонистон тополексемаи маъруфи Спингар (заб. пашту "қӯҳи сафед ё мармарин") ва забонҳои мустаъмали помирӣ (рӯшонӣ, шуғнонӣ) ба маъни «санг» истифода шавад ҳам, ҳамчун компоненти топонимсоз дар низоми топонимию миңтақа маънои "қӯҳ"-ро дорад. Ин шакли топонимӣ дар дигар манотики ҷумхурӣ дар таркиби номвожаҳои ҷуғрофии навоҳии вилояти Ҳатлон (Донғара //Донғара), Тавилдара (Пашъмғар), Дарвоз (Эъғар), Ҳовалинг (Эъғара) низ мавҷуд аст. Ин тополексемаи таърихӣ дар сарҷашмаҳои бостонии забони сүғдӣ дар шакли ӯ'г- (ӯаг), ба мушоҳида мерасад, ки он маънои "қӯҳ"-ро ифода мекунад (5, 419). Муродифи русии ин истилоҳ «гора» мебошад, ки дар маъхазҳои ҳаттии забонҳои эронии бостонӣ ба таври зайл ишора шудааст: заб. у.э. gari ба маънои «қӯҳ», дар заб. ҳ.а. guerī > ҳ.о. guorī > ҳ.к. (санскрит) giri > ав. gairī > мид. gairī > юн.к. gairika ба маънои «қӯҳ, қӯҳистонӣ» (12, 44).

Инчунин дар маводи топонимию миңтақаи шимолии водии Ҳисор шаклҳои гӯиши номвожа ба таври Фъри Сурх, Паси Фър, Сари Фър ба мушоҳида расид, ки ба андешаи мо, ғунаҳои лаҳҷавии қалимаи мазкур мебошанд. Албатта чунин тарзи қӯтоҳшавӣ ва ё ҳазф шудани овозҳои садодор дар таркиби қалима дар савтиёти лаҳҷаҳои ҷанубии қиҷвар падидаи маъмулӣ ба шумор меравад, ки онро шевашиносон дар таркиби як идда қалимаҳо сабт намудаанд ва ин омилро таърихан табдилшавии овози қӯтоҳи *a* ба овози гайрилабии ӯ маънидод намудаанд (8, 45 - 48).

Топонимҳо бо лексемаи **рӯд //рӯт**. Дар заминаи ин тополексема дар низоми номвожаҳои ҷуғрофии маҳалҳои шимолии водии Ҳисор асосан гидронимҳо ба вучуд омадаанд. Ин тополексема дар маводи топоними минтақаи шимолии водии Ҳисор то андозае сермаҳсул ва серистеъмол маҳсуб меёбад ва номвожаҳои зиёдеро мушоҳида намудан мумкин аст, ки дар сохторашон лексемаи мазкур сабт ёфтааст, аз қабили гидронимҳои Фичрӯд(т), Намнарӯд, Дарайи Ватрӯта, Пакрӯд, Гижрӯд, Оврӯт, Даҳани Оврӯт, Зигирӯд (номи шоҳобчаҳо). Эҳтимол меравад, ки он бо форманти раут //роут забони имрӯзай ягнобӣ, ки ба маъни "дарёчаи кӯҳӣ" (16, 96). истифода мешавад, алокаманд бошанд. Ҳамчунин ин тополексема дар таркиби номвожаи маҳалли Зим chirӯд дар дараи Варзоб ба назар расид. Бояд таъкид намуд, ки чунин тарз ташаккулёбии топонимҳо бештар хоси маҳалҳои атрофии навоҳии Варзобу Ромити водии Ҳисор мебошад ва асосан дар ҳудуди ин минтақа интишор ёфтаанд.

Топонимҳо бо лексикаи «**нов**» (ҷар, ҷарӣ, дараи хурд). Тополексемаи «нов» дар забонҳои шарқии эронӣ ба маъни "дара" истифода мешавад. Ба монанди топоними **Яғноб//Яхнов**, ки он аз лексемаи топонимсози «нов» ба маъни «дара» ва гидроними «яҳ ё оби хунук ё яхин» ташаккул ёфтааст. Ин лексема дар маводи топоними гирдовардаи мо хеле сермаҳсул ба ҳисоб меравад ва дар таркиби шумораи зиёди топонимҳои маҳалҳои дараи Ромит ва Варзоб ба мушоҳида мерасад. Аз қабили: Нов, Новак, Новаки Поён, Новаки Боло (номи деҳаҳо), Такканов, Нови Шодӣ, Нови Рост (номи ағбаҳо), Нови Тирако, Нови Чормагзак, Нови Шоҳи Такка (номи дараҳо) ва гайра.

Топонимҳо бо лексемаи – **кант // кат**. Ин тополексема дар таркиби номвожаҳои ҷуғрофии маҳалҳои ҳамҷавори водии Яғноб ва Фалгар ба ҷашм мерасад. ба монанди Куркат (ағбае, ки дар кӯҳи ҳамҷавори ноҳияи Куркати Вилояти Суғд мавқеъ дорад), Пискант (деха дар дараи Ромит). Ин лексема дар доираи топоними забонҳои эронӣ ба шакли – *kad* (қад), - *kat* (қат), - *kand* (қанд), - *gand* (қанд), *kent* (қент) вомехӯрад. Шакли – *kad* аз ҳама маъмултар ва серистеъмолтар ба шумор меравад ва қаринаҳои савтиётии он дар шакли - *gand// kand* арабишуда ва шакли *kent //kant* туркишудаи он мебошанд. Дар забонҳои эронии бостон аз ҷумла, забони сӯѓии қадим шаклҳои – *kad* (қад), - *kat* (қат), - *kand* (қанд) серистифода ва сермаҳсул буда, дар заминаи ин тополексемаҳо номвожаҳои бостонии зиёде ташаккул ёфтаанд, ба монанди Чочкат//Чочканд//Шошканд// Тошканд, Самарқанд//Самарқант, Куркат//Куркент, Панҷакат// Панҷаканд //Панҷакент, ва ғ., ки дар ҳамаи ин номвожаҳои ҷуғрофӣ тополексемаи мазкур ба маъни «шаҳр, зистгоҳ ва маҳалли сукунати мардумон» омадааст.

Маълум аст, ки пас аз истилои араб ва то андозае танг шудани доираи истиеъмоли забони сӯѓӣ дар Мовароуннаҳр дар аввалҳои қарни X-X1 шакли сӯѓии ин тополексема каммаҳсул гардидааст, vale муодили туркии он дар ин давра ва минбаъд сермаҳсул ва серистеъмол шудааст (18, 10). Дар забони имрӯзай ягнобӣ шакли «кат//кад» мавҷуд аст, ки ба маъни "хона, ҳуҷра, манзили зист" меояд (9, 385; 6, 110). Ҳамчунин бояд ёдовар шуд, ки унсури топонимсози дигареро дар ин минтақа ҳангоми гирдоварии маводи топоними маҳал ба мушоҳида гирифтем, ки аз ҷиҳати маъно ба ин тополексема хеле наздик аст. Ин анҷомаи номвожасози бостонии – *канс//кас* дар таркиби топонимҳои Тиканс (дараи Ромит) ва ё номвожаи Канс (дараи Яғноб) аз ҷиҳати семантика ба тополексемаи «кант// кат// кад» наздик аст. Баъзе муҳаққиқони бостоншиноси минтақаҳои Осиёи Миёна сарчашмаи баромади ҳардӯи ин вожаҳоро аз як решаш донистаанд (4, 1936), ки ба андешаи мо низ то андозае робитаи мантиқӣ дар онҳо дида мешавад.

Топонимҳо бо лексемаи **зой// зол// зе (е)**. Калимаи «зой» дар забони бостонии сӯѓӣ ва ҳамчунин яғнобии имрӯза маъни "замин" ва "киштгоҳ" – ро дорад ва дар низоми топоними минтақаи шимолии Ҳисори имрӯза хеле серистифода ва сермаҳсул мебошад. Дар доираи маводи гирдовардаи мо номвожаҳои ҷуғрофии зиёдеро дучор омадан мумкин аст, ки ба ҳамин маъни низ далолат мекунанд: Зой, Ҷомзе, Охзов//

Оқзой, Нови Варзой, Фарки Зой, Сари Зой, Рӯйи Фаризой, Тегзой, Зойахок. Таҳқиқгарони забони яғнобӣ ин лексемаро ба шакли Z'yh- и сүфдӣ нисбат додаанд, ки ба маъни зикршударо таъкид менамояд (1, 285).

Топонимҳо бо лексемаи **мен//майн**. Тополексемаи мазкур дар низоми топонимии маҳалҳои мавриди назар доираи истифодай нисбатан маҳдуд дорад дар забони яғнобӣ калимаи мен//майн//мейн ба маъни "зистгоҳ, деҳа, истиқоматгоҳ" (6, 106) омадааст. Дар топонимияи маҳалҳои дараи Ромит ва Варзоб номвожаҳои ҷуғрофии зайлро бо ин тополексема ташаккул ёфтаанд, ки ба ҳамин маъни ишорат мекунанд: Сари Майн, Тиги Мейн, Миёнамен, Зугутмен ва гайра. Ҳусусиёти ҷуғрофии маҳалҳои мазкур ва мавқеи ҷойгиршавии онҳо низ ифодакунандай маъни боло мебошанд.

Топонимҳо бо тополексемаи **хуф (хӯф //коф) //хуфак**. Мусаллам аст, ки истилоҳи ҷуғрофии тоҷикии «кӯҳ», ки дар забонҳои қадимаи эронӣ аз ҷумла, забони авестоӣ шакли kāyfa //kaifa, дар забони порсии қадим kaufa ва дар порсии миёна kōf //kōh дошт (14, 13), ҳоло дар забонҳои мустаъмали помирӣ дар шакли хуф ё хӯф //xōf ба кор меравад (3, 37). Ҷунин шакли топонимсоз дар топонимикони маҳалҳои муҳталифи Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон ба ҳубӣ мушоҳид мешавад ва аз тарафи пажӯҳандагони ин минтақа ҳамаҷониба мавриди омӯзиш ва таҳқиқ карор ёфтаанд (3; 10-11; 7). Дар низоми топонимии минтақаи шимолии Ҳисор дар номвожаи ҷуғрофии Кофи Ҷинраҳа (дехаи Коҳуи дараи Ромит) мушоҳид гардид, ки қисмати аввали он дар ифодай "кӯҳ" омадааст. Ҳамчунин дар ин минтақа дехаи Хуф//Хуфак мавҷуд аст, ки аз рӯи релефи маҳал ва мавқеи ҷойгиршавиаш ба теппа ва баландӣ далолат мекунад. Эҳтимол меравад, ки ин топонимҳо бо лексемаи хӯф//хуф - и забонҳои помирӣ ҳамнисбат бошанд, чунки дар ҳар ду маврид ҳам ба мавзеъҳои кӯҳдор ва талу теппаҳои маҳал ишорат мекунанд.

Дар баробари тополексемаҳои зикршуда дар низоми топонимии минтақаи шимолии водии Ҳисор як гурӯҳ унсурҳои номвожасози забонҳои шарқӣ эроние дида мешаванд, ки онҳо бештар ҳусусияти формантӣ – анҷомавӣ доранд. Ҷунин навъи топоформантҳо дар доираи номвожаҳои ҷуғрофии маҳалҳои Осиёи Миёна ва ҳатто берун аз он, минҷумла дар ҳудуди интишор ва густариши забонҳои шарқӣ ва гарбии эронӣ хеле серистифода ва маъмул ба шумор мераванд.

Ба ҷунин воситаҳои топонимсоз як қатор формантҳоеро дохил намудан мумкин аст, ки онҳо дар ҷорҷӯбаи маводи гирдовардаи мо нисбатан сермаҳсул ҳастанд. Ба ин гурӯҳи анҷомаҳои номвожасози - мит, ҳарф//ҳарв, - вара//бара, - лоҳ, - калф ва гайрато дохил намудан мумкин аст.

Анҷомаи номвожасози шакли – **мит**. Ин анҷомаи маконсози mit// тед- мебошад ва бо вожаи авестоии **таеда**, ки бо маъни "ҷои зист, хона, ҷой" (2, 1073) меояд, марбут аст. Инҷунин дар сарҷашмаҳои ҳаттӣ ин анҷомаи номсоз дар таркиби як гурӯҳи номвожаҳои ҷуғрофии маҳалҳо низ дар шакли анҷомаи **метан** (میتن) **metan** омадааст. Форманти мазкур аксаран дар таркиби номи дехӯ шаҳрҳо меояд ва бо вожаи сугдии **m'u'd'n** (2, 1073) ва авестоии **таедана** "майҳан, хона, ҷои зист" алокаманд аст. Ҳудуди интишори ин навъи топонимҳо мунтаҳо қаламрави забони сүфдӣ ба ҳисоб меравад ва ин топоформант аллакай дар асри 1X-X ҳамчун унсури номвожасоз бемаҳсул ба шумор мерафтааст (18, 10).

Ҳамзамон бояд зикр намуд, ки аз ҳамин вожаи бостонии эронии **таиданам** > mehan > mihan зуҳур намудааст, ки дар адабиёти классики форсӯ тоҷик ва забонҳои имрӯзаи форсӣ ва дарӣ дар шакли «меҳан //миҳан //майҳан» ба маъни ҷои зист, ватан, зодгоҳ хеле маъмул ва серистифода аст. Аз ҳамин решা дар забони ҳиндии қадим (санскрит) вожаи metah ба вучуд омадааст, ки феълан дар забони ҳиндии имрӯза маъни "истиқоматгоҳ, ҷои зист" – ро дорад ва дар низоми топонимии маҳал низ мавриди истифода қарор ёфтааст. Дар забонҳои мустаъмали помирӣ ин вожа шакли **тēd//тиd**-ро гирифтааст ва дар номвожаҳо ба ҳамин маъно мавриди истифода мебошад. Дар доираи маводи гирдовардаи мо топонимҳои Ромит //Роумит, Кумет//Кумит, Ремит бо ин формант ташаккул ёфтаанд.

Анчомаи топонимсозӣ – **харф //харв //ғарф //ғарв //арф**. Топоформанти мазкур бо гунаҳои гуфтории он дар низоми топоними маҳалҳои гуногуни Осиёи Миёна ва минҷумла Тоҷикистон доираи фарохи истифода дорад ва аксари муҳаққиқони таърихи забони тоҷикӣ ба он андешаанд, ки ҳамаи ин қаринаҳои гӯишӣ мансуби як вожаи умумиэронӣ мебошанд, ки дар минтақаҳои гуногуни интишори забонҳои эронӣ гунаҳои зиёдеро вобаста ба ҳусусиёти фонетикии гӯишҳои ба маҳал пайдо намудаанд. Аз ҷумла, яке аз муҳаққиқони варзидаи шевашиноси тоҷик А.З.Розенфельд анчомаи номвожасози мазкуро дар доираи топонимияи минтақаҳои Ванҷ ва Дарвози ВМҚБ дар шакли – харф//харв (дар топонимҳои Техарф, Вишхарв), дар ҳудуди ноҳияҳои водии Рашт дар шакли – харф //қарф (Муҷаҳарф //Муҷихарф/в, Ҳалқарф //Ҳалқаф) ва дар қисмати Зиддии минтақаи Варзоб – ҳӯруф //ҳриф (мавзеи Ови Ҳриф) (14, 80) сабт ва таҳқиқ намудаю ба ҳулосае меояд, ки ин форманти топонимсоз дар ифодаи "водӣ, дашт ва ё дарёчаи кӯҳие, ки аз миёнаи водӣ мегузарад" омада метавонад (13, 408). Чи тавре ки аз тарзи ташаккули ин анчома бармеояд, ин форманти номвожасоз дар низоми топоними маҳалҳои гуногун ҳам гидроним ва ҳам ойкониму ороним соҳтааст.

Илова ба ин, анчомаи топонимсози мазкур дар шакли – харв//харф дар як қатор забонҳои мустаъмали помирӣ бо гунаҳои савтиёти **šarv// šorv// šurv** ҳоло ҳамчун калимаи мустақил ба маъни "теппа, баландӣ, об – дарёчаи кӯҳӣ" истифода мешавад. Донишманди номшинос Р.Х. Додиҳудоев форманти мазкуро ба қатори анчомаҳои доҳил менамояд, ки маънии лугавии онҳоро танҳо дар заминай омӯзиш ва пажӯҳиши ҳусусиятҳои семантикии номвожаҳои ҷуғрофии маҳалҳо барқарор кардан мумкин аст (3, 73 -74). Агар ба муҳити ҷуғрофии ин навъи топонимҳо ва мавқеи ҷойгиршавии онҳо назар афканем, ба ҳубӣ мушоҳида намудан мумкин аст, ки номвожаҳои ҷуғрофии бо анчомаи харв //харф ба вучуд омада, воқеан дар маҳалҳое ҷойгир шудаанд, ки аз ду тараф бо водиҳо иҳота шудаанд ва ё наҳре ё дарёчае аз байни онҳо мегузарад. Дар маводи гирдовардаи мо низ топонимҳои Танаҳарф //Тунихарв, Чихарф, Лошхарф //Лошхарв, Кӯдаҳарф// Кудихарф, Шигарф (дехаҳо) ва Гусхарф (деха) ба ҳамин маъни омадаанд ва мавқеи ҷойгиршавиашон низ аз ин маъни гӯвоҳӣ медиҳад. Аксари пажӯҳандагони номшинос анчомаи мазкуро дар ин ё он маҳали густариши забонҳои эронӣ ба риштаи таҳқиқ қашидаю аз он натиҷагирий намудаанд, ки вожаҳои харвдег-и заб. язг., харев// ҳаравек – и заб. ишк., шарведоч -и заб.шуғн. ва чирав – и заб. ваҳонӣ ба як маъни "водӣ, дарае, ки аз байни он дарёчаи кӯҳӣ ҷорӣ мешавад" далолат мекунанд (15, 163).

Анчомаи топонимсози – **ҳок//ҳо**. Ин анчомаи номвожасоз дар низоми топоними водии Варзоб ва Ромит навъҳои гуногуни вожаҳои ҷуғрофиро соҳтааст, ки онҳо бо истилоҳи гидронимия – мавзеъҳои марбут ба обу обёриро ташкил додаанд. Ба ин гурӯҳ топонимҳои Панҷхок (деха), Ҳоксорак (ағбаи пуроб), Ҳоки Тағар (чашмаи таги кӯҳ), Ағбаи Ҳокӣ (ағбаи ҷашмадор), Ҳуҷи Сангхок (номи ҷашмаи шифобаҳш) ва ғайраро шомил намудан мумкин аст, ки яке аз ҷузъҳояшон бо ин анчома соҳта шудааст. Ҳамчунин ин топоформант дар забонҳои мустаъмали помирӣ ва яғнобӣ шаклҳои гуногуни истифода дорад ва дар низоми топоними ин маҳалҳо серистеъмол мебошанд: масалан, дар забони язғ. вожаи «ҳӯк» ба маъни об, ҷашма; дар заб. рошорв. вожаи «ҳӯй» - "шоҳоб, дарёча"; дар заб. ванҷ. қадим «ҳек» ба ифодаи "об, ҷӯй"; дар заб. мунҷ. «ҳига» ба маъни "ҷашма"; дар заб. вах. вожаи «к’к» – "ҷашма"; дар забони рӯш. (хуф.) ҳӯй- "об, ҷашма"; дар заб. яғн. «ҳок» - "об, ҷашма" омадааст ва дар сарҷашмаҳои ҳатти забонҳои бостонии эронӣ қаринаи ин вожаро дар шакли «ҳа, ҳо» - "ҷашма" (заб. ав.) (21, 158; 19, 56) дучор шудан мумкин аст, ки ҳамаи онҳо аз як сарҷашма маншаъ гирифтаанд. Бояд зикр намуд, ки ин вожа дар ҳама маврид ба маъни "об, ҷӯй, ҷашма ва ё дарёча" омадааст. Дар забони имрӯзai осетинӣ калимаи «ҳи» низ мавҷуд аст, ки ба ифодаи "об, ҷӯй ва ҳатто дарё" истифода мешавад (21, 25), ки аксари донишмандони бостоншинос онро қаринаи фонетикии анчомаи мазкур маҳсуб донистаанд.

Анчомаи топонимии – ии. Мулвин (мавзеи истиқоматӣ), Солин (чойи гайримаскунӣ), Кишин (маҳалли зист), Алахчин (деха). Чунин анчомаи номвожасоз таърихан дар забони сӯѓӣ дар шакли – уупа(-ууп) мавҷуд будааст, ки асосан бо исмҳо меояд (17, 96) ва дар низоми номвожаҳои ҷуғрофии маҳалҳои саргаҳи Зарафшон низ доираи зиёди истифода доранд.

Хулоса, таҳлилу баррасии маводи топонимии шарқии эронии минтақаи шимолии водии Ҳисори Тоҷикистон нишон медиҳад, ки:

- а) дар ҳудуди минтақаи мазкур таъсири мутақобила ва муассири ду гурӯҳи забонҳо (шарқиэронӣ ва гарбиэронӣ) чой доштааст, ки он дар системаи номвожаҳои ҷуғрофии маҳал ба таври равshan инъикос гардидааст;
- б) унсурҳои номвожасози шарқиэронӣ дар ташаккули маводи топонимии минтақа нақши барҷаста ва фаъол доранд, ки ин дар заминаи ҳусусиятҳои ҷуғрофии маҳал ва ландшафту релефи он зуҳур намудаанд;
- в) сарнавишти таърихии аксарияти топонимҳои субстратии минтақа бо номвожаҳои ҷуғрофии манотики густариши забонҳои сӯѓиву помирӣ (Помир саргаҳи Зарафшон) умумияти зиёде доранд ва ин умумият нишонгари он аст, ки номвожаҳои мазкур меросбари забонҳое мебошанд, ки солиёни дароз дар ин минтақа интишор ёфтаю дар гуфтори мардуми водӣ мавриди истифода қарор доштаанд;
- г) тополексема ва топоформантҳои субстратии ин минтақаро танҳо дар натиҷаи қиёс бо номвожаҳои ҷуғрофии навоҳии дигари ҷумҳурӣ ва маҳсусан навоҳии ҳамҷавори он Фалғару Яғноб, Маҷтоҳу Айнӣ, Раҷштударваз метавон шарҳу маънидод намуд.

#### **Китобнома:**

1. Андреев М.С., Пещерова Е.М. Ягнобские тексты. – М. - Л., 1957. - 256 с.
2. Bahrami E. Dictionary of the Avesta. – V. 1/2/3/4/.- Balkh, 1369, - 3552 р.
3. Додихудоев Р.Х. Памирская микротопонимия (Исследование и материалы).- Душанбе: Ирфон, 1975. – 164 с.
4. Климчицкий С.И. Название Согдианы в топонимике Таджикистана// Записки Института восточных языков АН СССР. – М.-Л., 1936, №6.- С.6.
5. Лившиц В. А., Хромов А. Л. Согдийский язык // Основы иранского языкознания. Т.2. – М., 1981, - С. 347- 514.
6. Мирзозода С. Лугати ягнобӣ – тоҷикӣ. – Душанбе, 2002, - С. 106
7. Насридиншоев А.Н. Микротопонимия Помири Шарқӣ (таҳқиқоти забоншиносӣ). – Душанбе, 2005. – 122 с.
8. Неменова Р.Л., Ҷӯраев Ф. Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ. Ҷ.1. – Душанбе, 1980.- С. 45 – 48.
9. Никонов В.А. Краткий топонимический словарь. – М., 1966.- С. 365.
10. Офаридаев Офаридаев Н. Микротопонимия Ванджа и Дарваза. – Душанбе, 1991. – 175 с.
11. Офаридаев Н. Лингвистическое исследование ойконимии Горного Бадахшана: АДД, - Душанбе, 2002. – 38 с.
12. Растворгueva В.С. Опыт сравнительно-историческая грамматика западно-иранских языков. Фонология. – М., 1990. – 353 с.
13. Розенфельд А.З. Материалы по этнографии и топонимии Ванджа // Издательство ГО, Т. 85, № 4. – М., 1953. – С. 394 - 404.
14. Розенфельд А.З. Топонимика Ванджа //Топонимика Востока. – М., 1962. – С. 273 – 280.
15. Розенфельд А.З. Заметки по гидронимии Юго-восточного Таджикистана// Топонимика Востока. – М., 1964. – С.173 - 176.
16. Саймиддинов Д. Лексика среднеперсидского языка: АДД, – Душанбе, 1998. – 38 с.
17. Хромов А. Л. Еще раз о согдийском топоформанте – УВ // Изв. АН. Тадж. ССР. Отд. общ. наук. – 1968. – Вып. 3 (53). – С. 85 – 87.

18. Хромов А.Л. Согдийская топонимия верховьев Зеравшана // Топонимика Востока. – М., 1969. – С. 57 – 99.
19. Хромов А.Л. Историко-лингвистическое исследование Ягноба и Верхнего Зарафшана. Топонимия Ягноба и Верхнего Зерафшана: Дисс. докт. фил. наук. - Душанбе, 1970 – 478 с.
20. Хромов А. Л. О структурных особенностях иранской топонимии Маверуннахра в период 1Х – X111 вв.// Восточная филология. – Душанбе, 1974. – С. 3-25.
21. Цагаева А.Дз. Топонимы Северной Осетии. – Орджоникидзе, 1971. – Т. 1. – 228 с.
22. Эдельман Дж. И Язгулямский язык. – М., 1966. – 219с.

## **СУБСТРАТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В МИКРОТОПОНИМИИ ГИССАРСКОЙ ДОЛИНЫ ТАДЖИКИСТАНА**

*Олимжон МАХМАДЖОНОВ*

*В статье, на примере топонимики и микротопонимики Гиссарской долины Таджикистана, рассматриваются широкоупотребляемые в северной части данного региона топоформанты и тополексемы, которые не объясняются на базе современного таджикского языка. Такие топонимические компоненты относятся к древне или среднеиранским языковым группам (древнеперсидским, бахтарским, согдийским) и интерпретируются на базе материалов современных восточноиранских языков (группы памирских языков и ягнобского языка.)*

*Ключевые слова: топоним, микротопоним, ономастика, субстратные компоненты, топоформант, тополексема, восточноиранские языки, группа памирских языков, ягнобский язык.*

### **SUBSTRATE COMPONENTS OF MICROTOPONYM OF GISSAR VALLEY IN TAJIKISTAN**

*Olimjon MAHMADJONOV*

In the article, on the bases of toponyms and microtoponyms of Gissar valley of Tajikistan, taken under consideration the topoformants and topolexemes which are widely used in the North part of the mentioned region. Such toponym components belong to Old or Middle Iranian group of languages (Old Persian, Bactrian, Sogdian) and interpret on the bases of materials of modern East-Iranian languages (Pamir group of languages and Yagnob language).

**Key words:** toponym, microtoponym, topoformants, topolexemes, substrate components, Old or Middle Iranian group of languages (Old Persian, Bactrian, Sogdian).

*Махмаджонов Олимчон Обиджонович - доктори илми филология, профессор, декани факултети забонҳои Шарқӣ ДДЗТ ба номи Сотим Улугзода  
Махмаджонов Олимжон Обиджонович - доктор филологических наук, профессор, декан факультета Восточных языков ТГИЯ имени Сотима*

## ЖУРНАЛИСТИКА

### БАЪЗЕ ПРОБЛЕМАХО ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ИХТИСОСҲОИ ЖУРНАЛИСТИ

*М. Муродов,  
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, профессор*

Дар шароити мусир бо шарофати инкишофи илму техника ва маъмул шудани воситаҳои инноватсионӣ ҷараёни тайёр намудани мутахассисони касбу кори гуногун, аз як тараф, сабуку осон, аз ҷониби дигар, пурпечу душвор мегардад. Агар омили сабукӣ дар фазои таълим фароҳам омадани имкониятҳои зиёди техникӣ бошад, душвориву мураккабӣ аз ин имкониятҳо самаранок истифода бурдан ва ба талаботи замон мувоғиқ гардонидани онҳо мебошад.

Ҳарчанд омодагии касбии журналистон ба фаъолияти амалӣ саҳт алоқамандӣ дорад, аммо раванди онро бидуни тарбияи хоса яъне, мактаби илмиву амалии касбӣ наметавон тасаввур кард. Хушбахтона, илми журналистикаи тоҷик имрӯз чунин мактабро ба вучуд овардааст, ки он табиати ба худ хос дорад. Мавҷудияти мактаб аз собиқаи амалӣ, таҷрибаи касбӣ, тадқиқу таҳқиқи илмӣ, табодули илму амал дарак медиҳад. Ин ҷиҳатҳо дар маҷмӯъ консепсияро ба вучуд меоранд, ки барои муайян кардани самти ихтинос ва мушаҳҳас намудани раванди таълим мусоидат мекунад. Ба ин маънӣ, тарбия ва тайёр намудани ихтиносандони журналист мисли мутахассисони соҳаҳои дигар роҳи дуру дароз ва пурпечутобро фароғир аст. Ин роҳ марҳилаҳои гуногун: мувоғиқшавии касбӣ дар таҳсили макотиби ҳамагонӣ, интихоби касб ва қӯшиш барои қабул ба мактаби олий; таълиму тарбияи ихтиносӣ дар мактаби олий; коромӯзӣ дар идораҳои ВАО ва амсоли инро дар бар мегирад. Миёни ин марҳилаҳо таҳсил дар мактаби олий давраи асосӣ ва муҳими гирифтани маълумоти базавии касбӣ ба шумор меравад. Зоро дар ин давра муҳассилин орзуву эҳсосоти қаблии худро месанҷанд, дар заминаи омӯзиш ҷаҳонбиниашонро васеъ мекунанд, донишҳои ихтиносӣ мегиранд ва ба ин васила қобилияту маҳорати касбиашонро дар амал озмуда сайқал медиҳанд.

Барои ноил гардидани ба ин ҷиҳатҳо омилҳои гуногун таъсир мерасонанд. Омили асосӣ интихоби дурустӣ касб аз ҷониби муҳассилин мебошад. Чи қадаре ки муҳассилини факултету шуъбаҳои рӯзноманигорӣ дар интихоби касб муносибати табии, холисона ва самимӣ дошта бошанд, ҳамон қадар дар раванди таълим имконияти истифодаи роҳу тариқаҳои гуногуни самарабахш ба миён меояд. Аз тарафи дигар, дар камолоти касбии журналист сифатҳои биопсихологии шаҳс низ таъсир мерасонад. Шояд ин ҳусусиятро ба назар гирифта дар аксари факултетҳои журналистикаи кишварҳои пешрафта пеш аз имтиҳоноти қабул гузаронидани сухбат- озмун анъана шудааст. Аммо, мутаассифона, ин талаб дар донишгоҳҳои мо солҳои охир ба инобат гирифта намешавад. Гумон мекунем, агар ин усул ба роҳ монда, муносибат дар қабул холисона шавад, аз як тараф, дар давраи мувоғиқшавии касбии тодонишгоҳӣ таваҷҷуҳ бештар мегардад, аз ҷониби дигар,

дар чараёни таҳсили мактаби олӣ мушкилоти тарбияи касбӣ нисбатан камтар мешавад.

Албатта, методикаи таълим дар макотиби олӣ, минчумла факултету шуъбаҳои рӯзноманигорӣ анъанаи дерина дорад. Тарзи таълими журналистӣ, бо вучуди бо усули таълими касбҳои дигар монандиву умумиятҳо доштан, фарқ мекунад. Ин фаркро хусусияти раванди таълим, муносибат ба предмети омӯзиш ва ҳамчунин донишҷӯён муайян мекунад. Журналист як навъ файласуфи замони худ аст. Ӯро мебояд баробари аз худ кардани технологияи касбӣ, ҳамеша пайи сайқали дараҷаи фикрронии худ бошад, то дар маърифати иҷтимоъ ва шиносонидани он ба мардум ба иштибоҳ роҳ надиҳад.

Ба ин маънӣ, дар таълими журналистӣ, пеш аз ҳама, оқилона дарёфт ва истифодай роҳу усулҳои бедор кардани қобилияти фикрронии донишҷӯ ва ба ин васила баланд бардоштани маърифати иҷтимоӣ ва касбии ў, ки боиси инкишофи шахсияташ низ мегардад, заруртар аст. Ин сифатҳо танҳо бо омӯзонидани асосҳои назарии фанҳои марбути ихтисос амалӣ намегардад. Инҷо тарафи дигари масъала - майли бештар ба фаъолияти эҷодӣ, баҳамсозии илму амал ба миён меояд. Яъне, таълим дар ихтисосҳои рӯзноманигорӣ ба ҷиҳатҳои амалӣ зиёдтар майл намуданро талаб мекунад.

Ҳамаи ин ҷиҳат ва маҳсусият дар стандарти давлатии ихтисоси журналистӣ бояд инъикос гардад. Зоро стандарт, аз як тараф, низоми таълимро ба шакл медарорад, аз сӯи дигар, мундариҷаи онро ихтисосӣ мегардонад. Таҷриба ва мушоҳидаҳои солҳои охир нишон медиҳад, ки дар чараёнбахшии таълими чи фанҳои умумӣ ва чи касбӣ нисбат ба талаботи зарурӣ хосткориҳои устодон зиёдтар шудааст. Бинобар ин мудирони кафедраҳоро зарур аст, ки ҳангоми таҳияи ва муҳокимаи барномаҳои таълими талаботи стандартро риоя кунанд ва муаллимони фанҳои алоҳидаро водор созанд то фаъолияти таълимиашонро мувофиқи нишондодҳои он ба роҳ монанд.

Зимнан таълим дар ҳар гуна ихтисос аз ҷумла, журналистика фарогири ду ҷанба мебошад. Ҷанбаи аввал хусусияти назариву таҳиявӣ ва ё ташкилӣ ва дуюм методиву тадрисиро дорад. Дар ин давра дар асоси стандарти давлатии таҳсилоти олии касбӣ ва нақшаҳои таълимии ихтисосӣ дастурҳои методӣ, барномаҳои намунавию корӣ, матни лексия, васоити таълимиӣ ва китобҳои дарсӣ омода ва таълиф карда мешаванд. Таҳияи барнома ва ё навиштани дастури методиву китоби дарсӣ хусусият ва талаботи худро дорад. Ба назари аввал ҷунон ба назар мерасад, ки раванди таълими ихтисосҳои рӯзноманигорӣ бо барномаҳои намунавию корӣ, дастуру васоити таълимиӣ таъмин аст. Аммо, бояд иқор шуд, ки шаклу мундариҷаи на ҳамаи онҳо ба талаботи таълими ихтисосӣ мувофиқат мекунанд. Дар шароити имрӯза, ки тадриҷан ба низоми таълими кредитӣ мегузарем, шаклу шевай барномасозиҳои анъанавӣ ҷандон созгор нестанд, балки таҷдиди назар меҳоҳанд. Имрӯз моро зарур аст, ки дар барномаҳои таълим баробари зикри мавзӯъҳо, шарҳи муҳтасари онҳо, номгӯи адабиёт, ҳаҷми соатҳо ва саҳифаи адабиёти марбути мавзӯъҳоро вобаста ба ҳар як дарс мушахассан нишон дихем. Барномаи намунавии таълими танҳо барои омӯзгор нест. Таъмини донишҷӯён бо он ҳамеша ба манфиати кор аст. Аз як тараф, донишҷӯ пешакӣ ба мундариҷаи фаншинос мегардад, аз сӯи дигар, дар интиҳоби адабиёт ва истифодай он мушкилӣ намекашад, вакът сарфа мегардад ва ниҳоят бо барнома кор карданро ёд мегирад. Мутаассифона, то ҳол дар мо ин амал ба пуррагӣ маъмул нашудааст.

Дар шароити феълӣ яке аз роҳҳои самарабахш гардонидани ҷараёни таълим тартиби силаббусҳо ва таъмини донишҷӯён бо он аст. Мутаассифона, дар ин баҳш низ мо аз ду ҷониб мелангем. Яъне, аввалин ҳудамон ба моҳияти силаббус ва талаботи тартиби он пурра сарфаҳм нарафтаем, баъдан шогирдон то ҳол аҳамияти онро ҳамчун ҳӯҷҷати асосӣ дар азхудкуни фанҳои алоҳида дарк накардаанд. Гумон мекунам то он даме, ки мо донишҷӯёнро ба кор кардан аз рӯи

барнома, силлабус ва дигар маводи таълимӣ одат накунонем, ҷараёни омодагии қасбӣ мувофики матлаб ва пурсамар шуда наметавонад.

Шароити дигари мусоидаткунанда ба сифати таълим, таълифи дастуроти методӣ, ҷасоити таълимӣ ва китобҳои дарсӣ аст. Дастури методӣ ба ташкили раванди машғулиятҳо мусоидат меқунад, ҷоситаи таълимӣ барои азхуд кардани мундариҷаи фан ёрӣ мерасонад, китоби дарсӣ муҳтавои пурраи предмети омӯхташавандаро фаро мегирад. Агар, мо омӯзгорон дар омодасозии ин гуна мавод талаботи хоса- табиати ихтиносро ба назар нагирем, таълифотамон ҳусусияти аслиашро гум меқунад. Ҷун табиати аслий дигар шуд, таъсирнокӣ низ кам мешавад. Бисёр ҳуб аст, ки таи солҳои охир аз ҷониби омӯзгорон маводи таълимии зиёде интишор гардида, дастраси донишҷӯён мегардад. Аммо на ҳамаи онҳо ба талаботи методӣ ҷавобгӯянд. Баъзан ба ҷасоити таълимӣ ва ё китобҳои дарсие дучор меом, ки ҳаҷман ба барномаи таълим мувофиқ нестанд, низоми муайян надоранд. Ҳангоми таълифи ҷасоити таълимӣ ва китобҳои дарсӣ ҳаҷми умумии соатҳои фан, ки дар нақшай таълим ва барномаи намунавӣ зикр шудааст, бояд риоя гардад. Яъне, агар миқдори дарсҳои лексионӣ барои як фан ду кредит (32 соат) бошад, пас ҳаҷми китоби дарсӣ ба ҳамин төъдод мувофиқ қунонида шавад.

Дар ҳусуси ҷанбаи назариву таҳиявии самти омодагии пешаи журналистӣ сухан ронда, боз як талаботи дигарро меҳоҳам зикр намоям. Имрӯз дар аксари макотиби олии қишварҳои пешрафта доир ба ҳар як фан таҳияи «Маҷмӯи методиву таълимӣ» (Учебно-методический комплекс) маъмул шудааст. Дар маҷмӯи методиву таълимӣ қисми ташкиливу методӣ, нақшай намунавии мундариҷаи лексияҳо, мазмуни лексияҳо, нақшай намунавии машғулиятҳои амалий, мазмуни машғулиятҳои амалий, намунаи мавзӯъҳои корҳои курсӣ, намунаи саволҳои имтиҳон, шаклҳои санчишҳои фосилавӣ ва назорати ниҳоӣ, истинод ба стандарт ва амсоли ин ҷой дода мешавад. Агар таълими фан барои донишҷӯёни шуъбаи гоибона низ муқаррар шуда бошад, ин ҷиҳатҳо бо мувофиқа ба талаботи таҳсили гоибона зикр мегардад. Вақти он расида, ки мо низ доир ба фанҳои тадрисиамон ҷунин маҷмӯъро таҳия намоем. Таҳия ва интишори ҷунин маҷмуъ, албатта, заҳмат ва ҳароҷот меҳоҳад, аммо аз аҳамият ҳолӣ нест. Он моро водор месозад, ки раванди таълими фанни тадрисиамонро, аз як тараф, ҳаматарафа ва мушахҳас ба низом дарорем, аз сӯи дигар, ба донишҷӯён барои раҳнамоии методӣ имкон фароҳам орем.

Ҷанбаи дигари таълим ташкил ва гузаронидани дарсҳои лексионӣ ва машғулиятҳои амалий мебошад. Самари ин ҷанба аз бисёр ҷиҳат ба ҷанбаи аввал вобаста аст. Ҷӣ қадаре ки омӯзгор дар ҷанбаи аввал масъулият ҳис намуда, маводи таълимиро эҷодкорона таҳияву таълиф намуда бошад, ҳамон қадар заҳматҳояш дар ҷанбаи дуюм бор меоранд. Аммо дар ҳарду ҷанба муносибати эҷодкорона доштани омӯзгор ҳатмист. Мувофиқи талаботи макотиби олий ҳар омӯзгор ҳуқуқ дорад 80 % - и барномаи таълимиро ҳатмӣ риоя намуда, дар ҳолати зарурӣ 20% - и онро вобаста ба мавзӯъҳои муҳими рӯз ва ё масъалаҳои нав ба тарзи эҷодкорона истифода барад. Аммо ин маъни аз доираи талаботи фан берун шуданро надорад.

Омӯзгори мактаби олий, пеш аз ҳама, роҳнамо аст. Ба ин маъни вазифаи асосии ў ҳарчи бештар мусоидат намудан ба фаъол гардонидани донишҷӯён, бедории фикрии онҳо мебошад. Бо қадом роҳҳо метавон донишҷӯро фаъол гардонид. Яке аз роҳи фаъолмандгардонӣ дар шакли синтези назариву амалий гузаронидани дарсҳо мебошад. Чи қадаре ки донишҷӯ арзиши донишҳои назариро дар амал эҳсос намояд, онҳоро дар фаъолияти ҳуд санҷад, ҳамон қадар ҳавасмандӣ пайдо карда, ҳисси қунҷковиаш зиёдтар мешавад. Эҳсоси қунҷковӣ қобилияти ҷӯёндагиро ташаккул медиҳад, ҷӯяндагӣ ба такомули дониш ва он ба инкишифӣ ҷаҳонбинӣ мусоидат меқунад. Аз ин рӯ, бояд шароитеро ба вучуд овард, ки донишҷӯ дар такя ба донишҳои китобӣ ва дарки ҳолатҳои иҷтимоӣ мустақилона фикр ронданро ёд гирад. Агар донишҷӯ мустақилона фикр ронданро ёд гирад, дар

холатҳои зарурӣ худ манбаъ ва адабиёти даркориро ихтиёран пайдо карда ба ҳадафи муайян истифода мебарад.

Мутолиаи нигоштаҳои баъзе аз шогирдон нишон медиҳад, ки бо вучуди навандешиву хостгуфториҳо на ҳама дар ичрои вазифа чун соҳибкасб муносибат мекунанд. Иддае аз онҳо воқеаҳои иҷтимоии рӯз ва ё масъалаҳои мухимро тарзе тафсил ва баррасӣ менамоянд, ки дар қабул ва дарки он хонанда ё шунавандаву тамошобин душворӣ мекашад. Эҳсос мешавад, ки маърифати иҷтимоиашон нисбатан пасттар аст. Мақсадашонро ҷандон равшан ифода карда наметавонанд. Албатта, ҳар як рӯзноманигор дар инъикосу баррасии воқеаву қазияҳои рӯз мавқеъ ва назари хос, ба таъбира дунёи худро дорад. Мутаассифона, дунёи тоифае аз рӯзноманигорон тангу тира ва норавшан аст. Ба назар чунин мерасад, ки дар нигоштаҳои онҳо ҳам ҷаҳонбинии дунявӣ, ҳам хиради инсонӣ ва ҳам қобилияти қасбӣ нисбатан заифтар аст. Ҳусусан дар баррасии масъалаҳои мубрам -таъриҳ, ҳудшиносӣ, миллӣ ва амсоли ин на танҳо сарсарӣ муносибат мекунанд, балки бაъзан ба иштибоҳ роҳ медиҳанд. Ин ҷиҳат моро водор месозад, ки дар раванди таълими журналистӣ сари ин масъала низ дар андеша бошем.

Гумон мекунам дар раванди таълими журналистӣ, новобаста ба ҳусусияти фан ба ду ҷиҳат: таъсир расонидан ба қобилияти дарки оламу одамшиносии донишҷӯён, баланд бардоштани маърифати иҷтимоии онҳо ва малакаи ҷӯстани роҳу усулҳои ҷолибу муассир барои аз худ намудани қонуну меъёр ва ҳусусияту талаботи қасбӣ эътибор додан судмандтар аст.

Ҳарчанд кӯшишҳои ташаккули одаму оламшиносии донишҷӯён аз доираи таълим дур нест, аммо талошҳои мо нисбатан камтар аст. Яъне, мо донишҷӯёнро ба мутолиаи осори гоявию мафкуравӣ камтар маҷбур месозем. Тавсияи чунин адабиёт, талаби ёддошти донишҷӯӣ, қабули бонизоми он қарib фаромӯш шудааст. Ин анъана эҳё меҳоҳад. Дар ин бахш моро зарур аст асарҳоеро интиҳоб намоем, ки дардҳури замон ва фарогири гояи миллӣ бошанд. Чунин осор, пеш аз ҳама, асарҳои мутафаккирони адабиёти классикиву мусоири тоҷик, осори саромадони адабиёту публистикаи навин буда метавонад. Доир ба ин масъала низ муносибатро мебояд тағйир дод. Ҳар кафедра дар алоқаманди бо фанҳои таълими рӯйхати адабиёти зарурии таҳқимбахш ба маърифати иҷтимоӣ ва такондиҳандай завқи дунёшиносии донишҷӯёнро бояд тартиб диханд ва онро бо кафедраҳои дигар мувоғиқ кунонанд, то такрори адабиёт аз ҷониби кафедраҳо ва омӯзгорони гуногун руҳ надиҳад. Бо ҷорӣ намудани чунин тартиб мо, аз як тараф, раванди омӯзиши мустақилонаи донишҷӯёнро ба низом медарорем, аз ҷониби дигар, ба сайқали дониш, малака, тавоной ва қобилияти қасбии онҳо таъсири мушаххас мерасонем. Ҳамчунин назорати ин бахши таълим нисбатан осон мешавад. Дуруст аст, ки ҷанд сол пеш рӯйхати чунин адабиёт курс ба курс мушаххас ва пешниҳод гардида буд, аммо талаботи он на аз ҷониби ҳамагон риоя мешавад.

Одатан қабули адабиёт дар мо бо роҳи мустақилона ва инфириодӣ шакл мегирад. Албатта, ин шакл бад нест. Аммо, агар мо муҳлати ниҳоии қабули инфириодии ҳар як асарро муайян намуда, пас аз анҷоми мутолиаи он дар аудитория бо гуруҳҳо музокираҳо ташкил намоем, манфиаташ бештар мешавад. Ин усул ба инкишофи қобилияти фикрӣ ва муҳокимаронии донишҷӯён таъсири хуб мерасонад.

Ҷанбаи дуюм, аслан, дар аудитория шакл гирифта ба инкишофи маҷмӯӣ қобилиятҳои донишҷӯӣ: дарёфти иттилоот, коркарди он, баёни андеша, суханронӣ, таҳлилгарӣ, масъулиятиносӣ, сұхбаторӣ, ташкилотчиғӣ ва умуман, маърифати қасбӣ мусоидат мекунад.

Табиист, ки тадриси рӯзноманигорӣ дар ашқоли гуногун: лексия, семинар, машгулияти амалий (лабораторӣ), маҳорати эҷодӣ сурат мегирад. Лексия аз шаклҳои анъанашуда дар макотиби олӣ аст. Ин шакли ҳаматарафа санҷидашуда, дар таҷрибай таълими мактабҳои олӣ натиҷаҳои хуб ва самарарабахш зиёд додааст. Аммо таҷрибаву мушохидаҳо нишон медиҳад, ки лексия, аслан, дар ҳолати фаъол

будани аудитория таъсири хуб расонида метавонад. Яъне, агар донишчӯён ба мутолиаи мустақилона бештар майл карда, дар хусуси мавзуз таассурот дошта бошанд. Дар ҳолати баражкс, бо вуҷуди дониши қазоӣ ва таҷрибаи хуби омӯзгорӣ доштан, устод ба аудитория чандон таъсири самарабаҳаш расонида наметавонад. Аз тарафи дигар, дар лексия на ҳама донишчӯён фаъолмандӣ нишон дода метавонанд. Албатт, устодони ботаҷриба бо луқмапартой, пурсишҳои ногаҳонӣ баъзе «хоболудон»-ро бедор мекунанд, аммо ин амал на ба ҳама муссар мегардад. Дар раванди таълим хуб донистани мавзуз дигар асту онро ба донишчӯён фаҳмонида тавонистан. Мутаассифона, баъзе омӯзгорон дар ҷараёни дарс фалсафасозӣ мекунанд, бархе аз доираи «шпаргалка» берун шуда наметавонад, иддае бо дикта вақтро мегузаронанд. Гумон мекунем, ки рисолати азалии омӯзгор дуруст фаҳмонида тавонистани мавзӯй, ташаккули завқи донишчӯй аст. Ҳусусан, дар шароити имрӯза, ки фаҳмиши донишчӯён дар сатҳи нисбатан паст ва маҳдуд карор дорад, ба ин ҷиҳат эътибор додан аҳамияти бештар пайдо мекунад.

Проблемаи дигар дар тадриси рӯзноманигорӣ таъмин намудани донишчӯён бо адабиёти таълими мебошад. Ҳуб аст, ки роҳбарияти Донишгоҳи миллӣ солҳои охир ба ин масъала диққати маҳсус дода, чопи китобҳоро ба зимма гирифтааст. Моро зарур аст аз чунин иқомати истифода барем ва дар таҳияи китобҳои дарсиву дигар маводи таълими бештар саҳмгузор бошем. Ба табъ расонидани васоити таълим аҳамияти дучониба дорад. Аввалан, таълими фан ба низоми муайян медарояд, омодагии муаллим мушаххас ва тартиби слайд осон мегардад, баъдан донишчӯй аз навиштани лексия озод мешавад, сониян вақти аз ҳисоби навишти лексия боқӣ монда дар шакли саволу ҷавоб, муҳокима барои мустаҳкамгардонии мавзуз, пайванди амалии он истифода истифода мешавад.

Дар шароити имрӯз яке аз роҳҳои ҷолисозии дарс тартиби слайд ва истифода аз таҳтаҳои электронӣ аст. Аммо тартиби слайд ва бо ёрии он самтбахши мавзӯи дарс кори саҳлу осон нест. Ҳуб аст, ки ба ин шакл аксар муаллимони ҷавон мароқ зоҳир менамоянд. Аммо мушоҳидаҳо нишон медиҳад, ки бештар маврид слайдҳо хусусияти гайрихирфай доранд. Коркарди эҷодии омӯзгор дар онҳо камтар дидар мешавад.

Аслан, истифодаи слайд ва роҳу воситаҳои дигар дар дарс ба хотири як мақсад-ҷолиб гардонидани дарс ва хотирмон соҳтани он аст. Бинобар ин омӯзгор дар интиҳоби роҳу восита озод аст, муҳим он аст, ки ў ба фаъолияташ муносибати эҷодкорона дошта бошад. Яке аз роҳи дигари босамар гардонидани дарс таъмини донишчӯён бо адабиёти ва кор бо он буда метавонад. Дар ин ҳолат мавзӯи дарси ояндаро пешакӣ ба донишчӯён оғоҳ намуда, мутолиаи он талаб карда мешавад. Чун донишчӯён пешакӣ бо мавзуз шинос шуданд, дарсро метавон дар шакли сӯҳбат, баҳс ва музокира ташкил намуд. Муаллифи ин сутур ҷанд сол аст, ки тадриси фанҳои «Асосҳои фаъолияти эҷодии журналист» ва «Сотсиологияи журналистика»-ро дар шакли саволу ҷавоб, муҳокима, таҷдиди назар ба роҳ мондааст. Дар ин шакл талаботи қатъи он аст, ки дар дарс ҳама бояд китоб дошта бошанд, то ҳангоми зарурӣ аз он баробар истифода баранд.

Аз иштирок ба дарсҳои устодони гуногун бармеояд, ки омӯзгорони бо ташкилотҳои байналхалқӣ ҳамкорӣ дошта ё дар семинарҳои ихтиносӣ ширкат варзида, бо ВАО ҳамкорӣ дошта дар ташкили машғулиятҳои амалий нисбатан фаъоланд. Онҳо аз усулҳои нави замонавӣ ба қавле интерактивӣ зиёдтар кор мегиранд. Барои шавқовар ва самаранок ба роҳ мондани машғулиятҳои амалий ба гуруҳҳои корӣ чудо намудани донишчӯён, мушаххас намудани вазифаи онҳо ва кор дар аудитория мувоғиқтар аст. Дар раванди дарс кӯшиш бояд кард, ки алоқаи бавоситай устоду шогирд, гуфтугӯ байни онҳо, муҳокимаҳои якҷоя қавӣ ва ҷолиб гардад. Аз тарафи дигар, истифодаи воситаҳои аёни-рӯзномаву маҷалла, нақшаҳо, воситаҳои техникӣ ва амсоли инро ба ҳукми анъана бояд даровард. Ҳарчанд ин ҷиҳатҳо ба назар сода менамоянд, аммо айни замон савияи савод ва фаҳмиши донишчӯён инро тақозо дорад.

Умуман, инкишофи босуръати илму техника ва ҷараёни ҷаҳонишавӣ моро водор месозад, ки дар таълими рӯзноманигорӣ, аз як тараф, ба роҳу усул ва таҷрибаи башарӣ эҷодкорона такя намоем, аз сӯи дигар, дар зеҳни донишҷӯён ҳисси масъулияти қасбӣ, ҳудогоҳиву меҳанпарастии таҳқимбахши ҳувияти миллиро талқин ва бедор созем.

## **НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЖУРНАЛИСТКИХ ПРОФЕССИЙ**

В статье рассматривается развитие инновационных технологий в современном мире и проблемы её применения в процессах журналистского обучения и пути повышения лекционных и практических занятий. На базе теоретических основ и своего преподовательского опыта автор на конкретных примерах показывает современные пути улучшения качества обучения.

**Ключевые слова:** журналистика, программа, обучение, метод, процесс, лекция, семинар, силлабус.

## **SOME PROBLEMS IN PROCESS OF TRAINING IN JOURNALISTICS PROFESSIONS**

In article development of innovative technologies in modern world and problems of this application in processes of journalism training and a way of increase of a lecture and practical training is considered. On the basis of theoretical bases and the teaching experience the author on concrete examples shows modern ways of improvement of quality of training.

**Keywords:** journalism, program, training, method, process, lecture, seminar, sillabus.

## **КИТОБХОИ ДАРСӢ ВА МУШКИЛОТИ ТАҖЛИМИ ЗАБОН ВА АДАБИЁТИ ТОЧИКӢ**

**Абдунаబӣ Сатторов, профессор**

Анҷоми мувваффақонаи раванди ислоҳоти соҳаи маориф тақозои замон аст. Ҳукумати Тоҷикистон ва роҳбарони он, шахсан ҷаноби Президент Эмомалӣ Раҳмон барои амалӣ гардонидани он дар ин чанд соли охир корҳои зиёдера ба ичро расонида, як силсила ҷораҳои муассисеро андешиданд. Ва ҷун натиҷа имрӯз дар низоми таълиму тарбия дар ҷумҳурий дигаргуниҳои ҷашмгир ва хотирмон ба вучуд омаданд.

Аммо дар баробари ин иқрор бояд шуд, ки дар замина масъалаҳое, ки ҳаллу фасл нашудаанд, ҳанӯз кам нестанд. Таълифи китобҳои дарсии хубу босифат барои мактабҳои ҳамагонӣ, таълимгоҳҳои миёнаи маҳсус, донишкадаву донишгоҳҳои олии қишвар аз ҷумла онҳост. Ичрои ин масъала аз он ҷиҳат муҳим мебошад, ки бе китобҳои дарсии хубу босифат оид ба ҳамаи фанҳое, ки таълим дода мешаванд, бидуни муҳобот, ислоҳоти низоми маориф номумкин аст. Зоро, тавре ки маълум аст, китоби дарсӣ манбаи аввалин ва асосиест, ки шогирдони мактабҳои миёна ва олий маҳз аз рӯи он дониш меомӯзанд. Ҷигунагии дониш ва дараҷаи саводи толибилимон ба сифати китобҳои дарсӣ робитаи бевосита дорад. Агар китоби дарсӣ бад ва бесифат бошад, кӯшишу заҳматҳои донишмандтарин ва бохунартарин муаллим ё устод дар таълими шогирдон натиҷаи матлуб наҳоҳад дод. Зимнан китоби дарсӣ барои муаллимон ё устод дар таълими шогирдон натиҷаи матлуб наҳоҳад дод. Зимнан китоби дарсӣ барои муаллимон ва устодон низ манбаи аввалин ва асосӣ ба шумор меравад.

Мутаасифона, китобҳои дарсии хубу босифат ба забони тоҷикӣ ҳам барои мактабҳои ҳамагонӣ ва миёнаи маҳсус ва ҳам барои донишкадаву донишгоҳҳо бисёр ва бисёр кам мебошанд, аз ҷумла аз забон ва адабиёти тоҷикӣ. Аз ин ҳусус Президенти ҶТ Эмомалӣ Раҳмон низ дар мулоқоти худ бо кормандони соҳаи маориф изҳори нигаронӣ карда буданд ва гуфта буданд: «Китобҳои дарсии дар дасти ҳонандагон қарордошта мукаммал нестанд ва барои омӯзгорону ҳонандагон мушкилоти зиёд эҷод мекунанд».

Мутолиа ва баррасии китобҳои дарсии забон ва адабиёти тоҷикӣ, ки дар солҳои охир ба табъ расидаанд, аз ҷумла «Забони модарӣ» барои синҳои 2, 3, 4 ва «Забони тоҷикӣ» барои синҳои 5, 6 ва 10 ва «Адабиёти тоҷик» барои синҳои 5, 6, 7 ва 9 ошкор соҳт, ки дар маҷмӯъ вазъият, воқеан ҳам, ташвишовар мебошад. Қамбудиҳо ба дараҷае ҷиддӣ ва усулий мебошанд, ки дастовардҳои мавҷуда ба назар начиз менамоянд.

Рӯ овардан ба матни асарҳои адабӣ ва дар асоси онҳо таълим додани забон ва адабиёт ва таълиф кардани китобҳои дарсӣ аз ҷумлаи он дигаргуниҳое мебошанд, ки қобили зикранд. Дар ин кор, муаллифони китобҳои «Забони тоҷикӣ» барои синҳои 4, 5 ва 6, ки дар байнашон забоншиноси боистеъдод раҳматӣ Толиб Ҳаскашев, Сулаймон Анварӣ ва М. Лутғуллоев ҳастанд, то андозае тавғиқ ёфтаанд. Вале, тавре ки ишора намудем, ҷунин дастовардҳои зиёд нестанд.

Як нуқси умдаи китобҳои дарсии забон ва адабиёти тоҷикӣ дар онҳо ба таври фаровон ҷой доштани айбҳои гуногуни забонист, монанди риоя нашудани имло ва аломатгузорӣ, истифодаи нодуруст ва бемавриди қалима ва ибораҳои ҷудогона истеъмоли бидуни зарурати истилоҳот ва мағҳуми бегона, ҷумлабандиҳои ҳароб, сабки номувоғики баён ва ғ. Ҳатоиҳо аз саҳифаҳои нахустини китобҳои дарсии забон ва

адабиёти точикӣ, дурусташ, аз унвонномаҳои онҳо ба чашм мерасанд. Қариб дар ҳамаи он китобҳо зикре ҳаст, ки «Мушовараи Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба чоп тавсия кардааст». Маълум аст, ки манзур аз он «Шӯрои мушовара» ё «Ҷаласаи мушовара» аст, на худи «мушовара», ки дар фарҳангҳо танҳо ба маънои «машварат кардан бо ҳамдигар» омадааст. Дар ҷумлаи аввали «Муқаддима»-и китоби «Адабиёт» барои синфи 6 муаллифон Қ. Ҳоҷаев, А. Абдувалиев ва Н. Шарафиддинов навиштаанд, ки «Адабиёти бадеъ манбаи бойи донишҳост, ки инсон бо мурури солиёни тулонӣ фароҳам оварда, дар қолаби зебо бо ифодаи санъатҳои воло ба наслҳои пасованӣ мерос гузаштааст» (саҳ. 3). Дар ин як ҷумла ҷандин нуқси забонӣ ҷой дорад, vale мо дикқати шуморо ба истифодай ноҷои қалимаи «пасованӣ» ба ҷои оянда ҷалб карданием. Дар «Фарҳанги забони точикӣ» ба ду маъни он ишора шудааст: 1) Қоғияи шеър дар адабиётшиносӣ ва 2) пасоянд дар забоншиносӣ. Зиндаёд Лоик Шералий ба маъни аввал гуфта буд, ки «боз ояд шоири шеъру пасованди дигар». Аммо муаллифони муҳтарами китоби дарсии адабиёти точикӣ ба ҳуд раво надидаанд, ки ба лугатномаҳо ва асарҳои адибон рӯ оварданд ва бифаҳманд, ки қалимаи мазкур дар асл ҷӣ маънидорад ва дар ҷӣ маврид бояд аз он истифода бурд, то иштибоҳи онҳо ба хонандагони саводомӯзи мактабҳо сироят нақунад. Т. Мирзод дар китоби «Адабиёти точик» барои синфи 9 дар фасли «Абдураҳмони Ҷомӣ» аз як гуфтаи Е.Э. Бертельс иқтибос овардааст, ки ҷумлаи нахустинаш ин аст: «Ҷомӣ дар осори ҳуд соҳирона такомули панҷсадсолаи адабиёти гузаштаро ҷамъбаст мекунад» (саҳ. 21). Ибораи «такомулро ҷамъбаст кардан» маъни надорад. Маълум аст, ки дар тарҷумаи ин иқтибос ҳато рафтааст.

Муаллифони китоби дарсии «Забони модарӣ» барои синфи 2 Ф.Шарифов ва Р. Мирзоев (Душанбе, 2005) дар саҳифаҳои аввали он дар китоб ба «бачаҳои азиз» - хонандагони 8-9 - нӯҳсола, ки нав савод баровардаанд, аз ҷумла аз фанни забон, гуфтаанд, ки «Агар имсол ҳам ҳубу аъло ҳонед, боз ҳам маърифатноктар мегардед ва дониши андӯхтаатон дар зиндагӣ ҳатман бароятон лозим мешавад» (саҳ.3). Агар онҳо ба ҷои «маърифатноктар» ва «андӯхтаатон» қалимаҳои барои талабагони синфи ду ошнотару фаҳморо ба кор мебурданд, он гоҳ дили онҳоро ба омӯзиши шевои забони точикӣ гармтар мекарданд. Ин муаллифон дар дарсхои 1-2 матнери зери унвони «Ҳикмати китоб» овардаанд, ки дар он ҷумлаҳои зерин ҳаст: «Китоб ақли туро ба ҷунбиш меорад. Ба дидай ту равшанӣ мебахшад. Ҳар ки (?) бисёр китоб ҳонад, нигоҳаш тағиیر мейбад, нуронӣ мешавад» (саҳ. 4). Гумон аст, ки аз хондани матни мазкур ақли бачаи 8-9 сола ба ҷунбиш ояду нигоҳаш тағиир ёбаду нуронӣ шавад. Зоро дарки ин маъниҳои маҷозӣ барояш ҷандон осон наҳоҳад буд.

Муаллифони китоби «Забони точикӣ» барои синфи 5 Толиб Ҳаскашев ва Р. Ҳомидов, кори ачибитар аз ин кардаанд. Онҳо дар навиштаи нахустини ҳуд аз қалимаҳое истифода намудаанд, ки пасон маҷбур шудаанд онҳоро дар поварақиҳо шарҳ диҳанд, монанди «мухобира», «таквият», «густариш» ва ғ. Як чунин амалро муаллифони «Забони точикӣ» барои синфи 6 (Душанбе, 2001) низ тақрор кардаанд. Дар саҳифаи 3 қалимаи «пиромун»-ро ба кор бурдаанд ва шарҳи онро дар бахши «Лугат» овардаанд.

Устод зиндаёд Муҳаммадҷони Шакурӣ беш аз 50 сол аст, ки мегӯянду менависанд ва таъқид мекунанд, ки истифодаи ин ва ё он қалимаву таъбир дар шакли ғалат дуруст нест. Вале муаллифони китобҳои дарсии забон ва адабиёти точикӣ, ҷӣ ҳоҷат ба дигарон, ҳамоно он ғалатҳои машҳурро тақрор намудаанд, мисли «нисбати фалон», «оиди фалон», «ашёҳо», «фарқият» ва ғ. ва ҳ.к. «Ин андешаро нисбати Восеъ ва нақлу ривоят ва суруду таронаҳое, ки дар ҳаққи ў гуфта шудаанд, баён карда наметавонем» («Адабиёти точик» барои синфи 5, саҳ. 3); «Дар онҳо деву ацина ва дигар ашёҳое, ки ҳалқ парастиш мекард, амал менамуданд» (Ҳамон китоб, саҳ. 4); «Дар онҳо ба таври мушахҳас таҷрибаи одамон оиди зиндагӣ, зулму золимӣ, азобу машаққат ҷамъбаст гардидаанд» (Ҳамон китоб, саҳ. 187); «Ё ин, ки дар бораи фарқияти эҷодиёти Ҳусрави Дехлавӣ ва Ҳоқонӣ фикри зеринро баён мекунанд» («Адабиёти точик» барои синфи 9, саҳ. 50).

Солҳои охир дар забонамон як падидаи номатлубе беш аз пеш зуҳур намуд ва он афзоиши корбурди муарработааст. Имрӯз саҳифаи матбуот ва барномаҳои радио ва телевизиони тоҷик лабрези мурработ мебошад, аз қабили ашҳос, мамолик афрод, амсол, акноф, аъмоқ, албаса, лабайк ва г. ва ҳ.к. Дар асл истифодаи муарработ бадие надорад, хусусан дар забони тоҷикӣ аз он ҷои гурез нест. Аммо шарти истифода аз онҳо бояд будани

5

зарурат бошад. Дар кору нодаркон ва бидуни зарурат ба кор бурдани муарработ ҳусни забонро коста мегардонад. Афсӯс, ки истеъмоли бидуни зарурати мурработ ба саҳифаҳои китобҳои дарсии забони тоҷикӣ низ роҳ ёфтааст.

Азбаски забони китобҳои дарсӣ умуман ва китобҳои дарсии забони тоҷикӣ маҳсусан намунаи сараи забони адабӣ бояд бошад, дар онҳо роҳ ёфтани унсурҳои лаҳҷа ва гӯиши мардуми қӯчаю бозор, гузашта аз ин ҷо доштани таъсири номатлуби қолабҳои забони бегона раво нест. Барои мисол, «Чои ҳарфи «и»-ро муайян карда, дар катақчаҳо гузоред» («Забони модарӣ» барои синфи 2, саҳ. 12); «Хиромон бошад баръакси Диlorом ... буд» (Ҳамон китоб, ҳамон саҳифа); «... Мехро канда партофт» (Ҳамон китоб саҳ. 27); «Ин калимаро нависед: ... дастпокқунак ...» (Ҳамон китоб, саҳ. 179); «Адабиёти китобӣ бошад, эҷоди ашҳоси муайянқунанд...» («Адабиёти тоҷик» барои синфи 5, саҳ. 3); «Корнамоиҳои Эраҷ ва тавсифи шамшери «ҷонситон»-ро гуфта дихед!» (Ҳамон китоб, саҳ. 23); «Инчунин «ман» ва «суман» ба якдигар қофия шуда омадаанд» (Ҳамон китоб, саҳ. 57); «Низомулмулк ба воситаи ҳикоятҳои пандомез тарзу усули корбари роҳбарони давлатро нишон дода истода, аз онҳо талаб мекунад...» (Ҳамон китоб, саҳ. 71); «Ин бобби «Баҳористон» аз як муқаддимаҳои қисми асосӣ иборат аст» («Адабиёти тоҷик» барои синфи 9, саҳ. 50) ва г. ва ҳ.к.

Дар бораи он ки дар ҳамаи китобҳои дарсии забон ва адабиёти тоҷикӣ барои мактабҳои ҳамагонӣ, бидуни истисно на ҳамеша қоидаҳои имло ва аломатгузорӣ риоят мешавад, ҷои гап нест. Беътиноӣ нисбат ба имло ва аломатҳои ист ҳусусияти умумӣ гирифтааст. Аз ин сабаб ва ҳам барои сарфай вақт аз зикри батафсили хилофкориҳо дар ин замина ҳуддорӣ намуда, таваҷҷӯҳи ҳозирини гиромиро танҳо ба як ғалати ом ва ба ҳукми анъана даромади аломатгузорӣидар иқтибосоти пораҳои шеърӣ ҷалб мекунем. Мутаасифона, дар мо расм шудааст, ки дар поенини ҳар мисраи байт, сарфи назар аз он ки лозим аст ё нолозим, аломати вергул мегузорем. Муаллифони китобҳои дарсӣ низ маъмулан чунин кардаанд ва ба эътибор нағирифтаанд, ки мантиқи баён онро тақозо дорад ё на. Чунончи, муаллифони «Адабиёти тоҷик» барои синфи 5 дар иқтибоси байтҳои машҳури Устод Рӯдакӣ на танҳо ҷои дурустӣ вергул ва нуқтаро пайдо нанамудаанд, балки аз пеши ҳуд мисраҳои мусаҷҷаҳи шоирро ба пораҳо тақсим карда, аз ду байт ҷорӣ байт ва аз ғазал маснавӣ сохтаанд:

Бихандад лола бар саҳро, (?)  
Ба сони ҷеҳраи Лайло. (?)  
Бигиряд абр бар гардун, (?)  
Ба сони дидай Мачнун .

Зи оби ҷӯй ҳар соат, (?)  
Ҳаме бӯи гулоб ояд. (?)  
Дар ӯ шустааст, (?) пиндорӣ, (?)  
Нигори ман руҳи гулгун (саҳ. 53)

Хулосаи қалом, дар иқтибоси як пораи ҳуди шеърӣ ба 7 ҳатоӣ роҳ додаанд. Ин муаллифон чунин ҳатто дар иқтибоси шеъри Эраҷ Мирзо «Муҳаббати модар» низ, ки тақрибан ҳамаи мисраҳои он аз ҷиҳати маънӣ дар мисраи аввал нотамом буда, дар мисраи сонӣ тақмил меёбанд, роҳ додаанд, чунончи:

\*Номи ин муаллиф дар ҷандин шакл омадааст, аз ҷумла Р. Ҳамидов ва Р. Ҳомидов ва г. Дар муқова таҳо номи «С. Анваров», вале дар унвоннома номҳои «Сулаймон Анварӣ, Абдусаттор Мирзоев» зикр гардидааст.

Писар, рав қадри модар дон, ки доим, (?)  
 Кашад ранчи писар бечора модар.  
 Бирав, беш аз падар хоҳаш, ки хоҳад, (?)  
 Туро беш аз падар бечора модар.  
 Зи чон маҳбубттар дорад (?), ки дорад, (?)  
 Зи чон маҳбубттар бечора модар (сах. 205-206).

Ҳамин тавр, дар бораи забони китобҳои дарсии забон ва адабиёти тоҷикӣ гуфтаниҳо зиёданд, аммо ҳоло мавриди зикри ҳамаи онҳо нестанд. Чунин эҳсос мешавад, ки зарурате ба баррасии ҳамаҷонибаи онҳо дар нишастҳои алоҳидай аҳли илму адаб ва маориф мавҷуд мебошад. Зоро, дарвоҷеъ, китоби забон ва адабиёт бояд бенуқсон бошад, чунонки устоди Донишгоҳи Кӯлоб Қаюм Санғов дар рӯзномаи «Омӯзгор» рӯзи 19 июли соли 2002 пас аз андеша оид ба китобҳои дарсии забон барои синҳои 5, 6, ва 10 ба чунин хулоса омадааст.

Рӯ ба матнҳои адабии гузашта ва муосири миллӣ ва ҷаҳонӣ, рисолаҳои илмӣ, таърихномаҳо, асарҳои хотироти, китобҳои динӣ ва ғ. овардани муаллифони китобҳои дарсии забон ва адабиёти тоҷикӣ боиси хушнудист. Донишмандони мо инро солҳо пеш аз ин талқин ва таъқид мекарданд. Ва он бесабаб набуд. Таҷрибаи таърихи таълими забон ва адабиёт дар мактабу мадрасаҳои қадимӣ ва имрӯзӣ дар қишивари мо ва сарзаминҳои ҳамзабон шаҳодат бар он медиҳад, ки роҳи дурусту рост ва сарзаминҳои ҳамзамон шаҳодат бар он медиҳад, ки роҳи дурусту рост ва санҷидаи адабиётмӯзӣ ва забономӯзӣ такя ба матнҳои асил мебошад. Забон ва адабиётро аз рӯи намунаҳои адабии асиле, мисли «Гулистан»-и Саъдӣ, «Девон»-и Ҳофиз, муNTAXАБИ «Куллиёт»-и Бедил ва китобҳое чун «Ҷаҳор китоб» омӯхтани гузаштагони мо беҳикмат набуд. Шогирде, ки аз рӯи ин асарҳо таълим мегирифт, соҳиби завқи салими забондонӣ ва адабиётфаҳмӣ мегардид ва қодир ба ҳалли мустақилонаи ҳамагуна мушкилот дар замина мешуд.

Боиси таассуф аст, ки муаллиfonи китobҳoи darsii забон ва адабiёti тоҷikӣ baroil maktabҳoi miёna ҳангомi intixob va iktibosi poraҳoi manzum va mansur az asarҳoi adiboni guzashtha va imrӯza rӯyakӣ amal namuda, miёni saравu nosara, naғzu bad, aslu noasl farke naguzoшtaand. Dar naticha kito拜hoi darсиro az namunaҳoi adabii kamariш va pastmaҳak, kи az shəri naғz ba chuz vaznū қofия va az nasri badeъ ba chuz naқli maҳz niшonе dar xud nadorad, pur karداand. Чунинанд poraҳoe, kи dar sahiفاҳoi 30-31, 40, 48, 62, 97-98, 122, 176, 182, 189-190 va ғ. «Забони модарӣ» baroil sinfi 2, dar sahiifaҳoi 6-7, 58-59, 133-134, 139, 161-162, 171-172, 176, 198-199 va ғ. «Забони модарӣ» baroil sinfi 3, dar sahiifaҳoi 12, 14-15, 161, 173, 218 va ғ. «Забони модарӣ» baroil sinfi 4, dar sahiifaҳoi 41, 48049, 147, 154, 155 va ғ. «Забони тоҷикӣ» baroil sinfi 5, dar sahiifaҳoi 15, 16, 19, 21, 26, 31, 48, 51, 75, 83 va ғ. «Забони тоҷикӣ» baroil sinfi 6, dar sahiifaҳoi 127-128, 142, 150, 156-157 va ғ. «Забони модарӣ» baroil sinfi 10, iktibos shudaand. Чунин tasavvure pайдо мешавад, kи muallifoni kitobҳoi darsii забони тоҷikӣ dar oварdani namunaҳoi kamariшi badeъ miёni xud mусобиқa dorand. Онҳо dar in kor ba xадde ba ifrot roҳ dodaанд, kи ҳатто az бузургтарin va boхунартарin adibone niz, monandi Nizomӣ, Saъdӣ, Ҷомӣ, Bosifӣ, Husain Voizi Košifӣ, Эраҷ Mirzo, S. Aйnӣ, A. Loҳutӣ, Pайрав Sulaimonӣ, M. Tursunzoda, A. Deҳotӣ va digaron poraҳoero intixob namudaанд, kи ba nisbat xele va xele zaifand va az xunari voқeии гӯяндагонашон гувоҳӣ namediҳand. Албатта, онҳо in корро dar zarurat ba хотири pайдо namudani misoli muvoғik baroil in va ё on ҳodisaи забонӣ, az қabili feъli xol, siфati feъli, daraҷaҳoi sifat, navъҳoi шумора va ғ. karдаand. Bo in ҳама meъeri асосӣ дар oварdani iktibos az asarҳoi badeъ bояд, pesh az ҳама, асолати xunarii on matn boшад, na chizi digare.

Va inak, chand namunaе, kи bar xiloфи in meъer intixob shudaand:

Ташаккур бар ту бodo, устодам,  
 Ман az ғamхорият bisёр shodam.  
 Turo як умр xoҳam кард taъzim,  
 Ki bar man dodai бо сидқ taъlim...

Ва:

Туро ман мепарастам, эй кабұтар,  
Нигаҳбони ту хастам, эй кабұтар.  
Пару боли сафедатро бибұсам,  
Биё, биншин, ба дастам, эй кабұтар!

Дигар:

Хар ҳулбұйи лаби чұ  
Бұи ачибе дорад.  
Агар барың ба машом,  
Бұяш ба кас мефорад.

Модарам доим ба ман, (?)  
Мегүяд, ки рафта чин.  
Ман мепазам самбұса,  
Хұру маззаашро бин...

Хамчунин:

Эй кишвари ман, болу пари ман,  
Мехри дили ман, точи сари ман.  
Бо шаршараи құйхой пуроб,  
Бо тантанаи парвози уқоб,  
Аз нав бикунам, шодона хитоб:  
Эй кишвари манн, болу пари ман,  
Мехри дили ман, точи сари ман.

Ё:

Мо сипоҳи туем, эй Ватан, эй Ватан,  
Додхоҳи туем, эй Ватан, эй Ватан!  
Душманат, эй Ватан, беватан мешавад,  
Пираҳан дар тани ү каған мешавад,  
Хоки ту гүри он роҳзан мешавад,  
Қаҳри чаҳ манзили ҷоҳкан мешавад.  
Мо сипоҳи туем, эй Ватан, эй Ватан,  
Додхоҳи туем, эй Ватан, эй Ватан!

Шеъри охирин аз устод Лоҳутист. Агар муаллифони китоби «Забони тоцикӣ» барои синфи 5-ро андаке завқ раҳбар мебуд, ба ҳайси мисол барои «Мухотаб» яке аз шеърҳои бехтарини ү «Механ, эй меҳан!»-ро интихоб менамуданд, ки чунин шоҳбайтҳо дорад:

Танида ёди ту дар тору пудам, меҳан, эй меҳан!  
Бувад лабрез аз ишқат вучудам, меҳан, эй меҳан!  
Ту будам кардӣ аз нобудиву бо меҳр парвардӣ,  
Фидои номи ту буду набудам, меҳан, эй меҳан!  
Агар мастан, агар ҳүшёр, агар хобам, агар бедор,-  
Ба сўи ту бувад рӯи сучудам, меҳан, эй меҳан!

Шояд барои намояндаи ҳар миллате ба ҷуз миллати тоцик, ба шарте, ки нияти навиштани китоби дарсии забон ва адабиётро дошта бошад, пайдо намудани намунаҳои хуби шеъру наср ва адабиёти гузашта ва имрӯза душвор бошад ва сабабаш ҳам маълум аст. Вале барои муаллифе, ки миллаташ адабиёти ғании сеҳазорсола ва адибони барҷастаи зиёдеро дар ихтиёр дорад, ки Гүтеи нобига бо шоирони дараҷаи дую сеяш орзӯи баробар шуданро карда буд, кори душворе набояд бошад. Барои ин фақат ва факат, агар ба таъбири Ҳофизи бузургвор бигүем, «қабули хотиру лутфи сухан» бояд дошт.

Агар касе бо намунаҳои шеъру насли китобҳои дарсии забон ва адабиёти тоҷикӣ ошноии комил дошта бошад, дар ўтасаввуре ҳосил мешавад, ки бисёре аз муаллифони китобҳои дарсӣ ё аз адабиёти асли аз намояндагони эътирофгардидаи он хабар надоранд ва ё агар хабар доранд, дидаву дониста аз онҳо сарфи назар менамоянд. Вагарна ҷаро аз шоири нависандагоне, монанди Мирсаид Миршакар, Пӯлод Толис, Фазлиддин Муҳаммадиев, Убайд Раҷаб, Лоик, Гулназар, Гулруҳсор, Баҳманӣ, Сайф Раҳим, Қӯҳзод, Сорбон, Саттор Турсун, Абдуҳамид Самад, Фарзона, Камол Насрулло ва дигарон ё ба нудрат мисол меоранд ва ё тамоман намеоранд. Ва баръакс аз нафарҳое ба ҳайси шоир ва нависанда ёд мекунанд, ки онҳо ё ҳанӯз ҳам аз дараҷаи шогирдӣ ва навмашкӣ боло нарафтаанд ва ё то ҳол гуфтани сухани тозае барояшон дар адабиёт мусассар нагардидааст.

Осори безавкӣ ва аз ҳам фарқ накардани сара аз носара, нагз аз бад, ҳусн аз қубҳ маҳсусан дар иқтибоси пораҳои манзум бештар ба назар мерасад. Мутаассифона, дар мо солҳои охир шеърро бо сактаи вазн ва ҳалали маънӣ иқтибос кардан расм шудааст. Кам мақола ва ё рисола ва китоберо мебинед, ки аз ин ҷиҳат норасоӣ надошта бошад. Табиист, ки китобҳои дарсиамон низ аз ин нуқс дар канор намондаанд. Чунончи, шеъри машҳури Бозор Собир, ки аз тариқи радио ва телевизион ҳам тез-тез садо медиҳанд ва барои алоқамандони шеъри шоир маълум аст, дар китоби «Забони модарӣ» барои синфи 2 дар чунин шакл ба табъ расидааст:

Ватан, ватан, ватан, ватан,  
Манам ба ту тани ба тан.  
Қасам, агар, (?) каси туям. (?)  
Ҳасан, агар, (?) хаси туям.  
Вуҷуди туст аз ду тан  
Тани замину ҷисми ман  
Ману туям (?) ҳамбадан  
Ватан, ватан, ватан (саҳ. 23).

Ё дар саҳифаи 141 «Забони модарӣ» барои синфи 3 байте чунин иқтибос шудааст:  
Саҳӣ дар ҳар ду олам сарбаланд аст,  
Бахил дасташ кӯтоҳу гӯраш танг аст (?)

Мисраи дуюми ин байт дар вазн сакта дорад. Шакли дурусти он чунин аст:  
Бахилро рӯ сиёҳу гӯраш танг аст.

Муаллифони «Забони тоҷикӣ» барои синфи 5 қитъаи машҳури Шаҳиди Балхиро ба Абушакури Балхӣ нисбат дода, байти дуюми онро дар шакли ғалат овардаанд:

Агар ғамро чу оташ дуд будӣ,  
Ҷаҳон торик будӣ, (?) ҷовидона.  
Ба (?) гетӣ саросар гар бигардӣ,  
Хирадманде наёбӣ шодмона.

Асли байти дуюми чуни наст:  
Дар ин гетӣ саросар гар бигардӣ ,  
Хирадманде наёбӣ шодмона.

С. Аминов дар китоби «Забони модарӣ» барои синфи 10 дар фасли «Одоби муошират» пас аз зикри он ки «порҷаи манзумро хонед ва гӯед, ки сухан ба гуфткор ва кирдор чӣ муносибат дорад?» нисбат ба шеъри Айюқӣ чунон муносибат кардааст, ки хилоғи ҳамагуна одоби муошират мебошад. Ў ҳар ҷо ки ба тақозои вазн лафзи «сухан» ва ё «сухун» мебоист, ҳамаро барғалат дар шакли «сахан» ва «сахун» овардааст. Чунончӣ:

Сахан (?) беҳтар аз неъмату хоста,  
Сахан (?) беҳтар аз ганчи ороста...  
Зи доно сухан бишнаву гӯш кун,  
Ки н-омад дигар з-осмон чуз сахун (?)...

Ҳодисай иқтибоси нодуруст ва пур аз сахву хатои пораҳои манзум ва мансур аз лиҳози вазн ва лафзу маъни дар китобҳои дарсии адабиёти тоҷикӣ низ ба назар мерасад. Аз ҷумла дар саҳифаҳои 10, 11, 14, 52, 56, 68, 88, 90, 123, 156, 188-189 ва ғ. ва ҳ.қ. «Адабиёти тоҷик» барои синфи 5. Ман маҷбурам ба андешаҳои омӯзгори мактаби ҳамагонии рақами 9-и ноҳияи Шаҳринав Шоҳназар Бақоев розӣ шавам, ки дар мақолааш дар бораи китоби мазкур дар рӯзномаи «Омӯзгор» рӯзи 11 январи соли 2002 ҷунин гуфтааст: «Мутолиаи маводи китоби «Адабиёти тоҷик» барои синфи 5 сабит намуд, ки садҳо маротиба китоби пешина, ки мураттибони он М.Шукуров ва Р.Амонов буданд, беҳтар аст, ба шарте ки аз он қалимаҳои «советӣ», «партияи коммунистӣ», «болшевикон» ва ғ.-ҳо сокит гарданд». (Ш.Бақоев. Аз Ҳилолӣ партизан сохтаанд! Ё «иҳирроъҳо»-и мураттибони муаллифнамо. – «Омӯзгор», 11.01.2002).

Камбудии дигар китобҳои дарсӣ, хосса китобҳои дарсии адабиёти тоҷикӣ, чи барои мактабҳои ҳамагонӣ ва чи барои донишкадаву донишгоҳҳои мо, он аст, ки мо ҳанӯз ҳам адабиётро ҳамчун маҷмӯи муаллифон ва асарҳои ҷудогонаи адабӣ тасаввур мекунем, на ҳамчун раванди адабие, ки дорои қонуниятҳои айни инкишифи ҳуд мебошад. Ва бо такая бар ҳамин тасаввuri баргалат қӯшиш мекунем, ки дар китобҳои дарсиамон осори ҳамаи онҳоеро, ки дар шеъру шоири ё наср дар ин ва ё он замон ба тоҷикӣ табъозмой кардаанд, бигунҷонем. Ҳол он ки, агар дуруст мулоҳиза шавад, муроди ниҳоии таълим дар мактаб, хосса дар мактаби миёна, ба шогирдон омӯзонидани маҷмӯи маълумоти марбуta ба адабиёт набуда, балки ибрат аз он аст, ки хонандай мактаби миёна аз асосҳои адабиёти тоҷикӣ дар давраҳои муҳталифи он, яъне равиҷҳо, ҳодисаҳо ва падидаҳои асосӣ, ба намояндагони барҷастаи он ва асарҳои муҳимтарини онҳо боҳабар шавад. Ба таълими осор ва афкори адабони қаторӣ ва ҳодисаҳои адабии ҷузъию тасодуфие, ки дар пешрафти адабиёти асил саҳми ҷашнгире нагузоштаанд (ва он ҳам дар мактаби миёна), ҳеч зарурати маънавие вучуд надорад. Таърихи адабиёти ҳар миллат дар асл таърихи такомули ҷараён адабиёти асил ва умдаи он, таърихи такомули диди эстетики он миллат, яъне ҷаҳонбинию ҷаҳонфаҳмӣ ва маҳорати нигорандагии он мебошад. Ва агар аз ин лиҳоз ба китобҳои дарсии адабиёти тоҷикӣ назар андозем, мебинем, ки бисёр фаслу бобҳои онҳо зиёдатианд ва якнавъ анбориши ному осори шоирону нависандагон ва маълумот дар бораи онҳо, замон ва муҳити адабиашон мебошанд, ки гумон аст барои омӯхтани адабиёти асил ва тавассути он ба парвариши завқи салим ва қудрати дарки зебоии талабагони мактабҳон мададе бирасонад.

Ин мулоҳизаҳо 27 сол пеш аз ин бори нахуст дар ҷамъбасти мубоҳисаи тӯлонӣ ва вазни китобҳои дарсӣ дар мизи гирди идораи маҷаллаи «Садои Шарқ» соли 1979 ва бори дувум соли 1988 дар тақриз ба китоби дарсии Р. Ҳодизода, Т. Неъматзода ва Т. Миров «Адабиёти тоҷик» барои синфи IX (Душанбе, 1987) гуфта шуда буданд. Афсус, ки камбудии мазкур дар китоби нави «Адабиёти тоҷик» барои синфи 9, нашри соли 2004, ки муаллифаҳо ҳоло танҳо Т. Мирзода аст, тақрор шудааст. Он вақт гуфта будем ва ҳоло боз тақрор мекунем, ки аз ҳусуси Ҷавлатшоҳи Самарқандӣ, Ҳусайн Воизи Кошифӣ, Камолиддин Биной, Малеҳои Самарқандӣ, Фитрати Зардӯзи Самарқандӣ, Ҷунайдуллоҳи Ҳозик, Муҳаммадшарифи Гулҳанӣ, Абдуқодирхӯҷаи Савдо, Муҳаммадсiddиқи Ҳайрат, Тошхӯҷаи Асири Ҷонибӣ ва қадоми монанди онҳо, ки қабл аз ҳама дар адабиётшиносӣ, илми ахлоқ, таърих, тасаввuf ва қасбу ҳунарҳои дигар ном баровардаанду шеъру шоири ва ҳунари нависандагиашон ба нисбат заиф мебошад, маълумот додан ҳочат надорад. Дар китоби дарсии нав барои синфи 9 илова гардидани фасли «Алишери Навоӣ» бори ин ҳам гарони хонандагони мактабҳои тоҷикиро гаронтар кардааст.

Аз мутолиаи китобҳои дарсии адабиёти тоҷикӣ барои синфҳои 5,6,7 ва 9 маълум гашт, ки мутаассифона, мо то ҳол усули илмии муносибу мувофиқи таълифи китобҳои дарсиро барои худ ҳамаҷониба муайян нанамудаем. Агарчи аз ҳусуси зарурати пайдо намудани он солҳо пеш аз ин иштироккунандагони мубоҳиса дар саҳифаҳои маҷаллаи «Садои Шарқ» соли 1978 ва ниҳоят ҷамъбости он дар мизи гирди соли 1979 адабиётшиносону забоншиносони номии тоҷик устоди зиёданд профессор Ш. Ҳусейнзода, академик Муҳаммадҷон Шакурӣ, академик Раҷаб Амонов (ёдаш ба ҳайр), Расул Ҳодизода, узви вобастаи АИ Ҷумҳурӣ Шарофиддин Рустамов таъкид карда буданд. Аз ҷумла он вақт гӯшзад гардида буд, ки мутаассифона, китобҳои дарсии адабиёти тоҷикӣ «ҳанӯз ҳам ба усули анъанавӣ таълиф мешавад, ки бештари таҳлилҳо ҳусусияти обзорию ахлоқӣ ва нақӣ доранд» («Садои Шарқ», №7, 1979, саҳ. 139). Дар воқеъ, имрӯз низ пас аз сипарӣ шудани 27-28 сол маҷбурем, ки гуфтаҳои худро дар замина аз нав тақрор намоем, зоро ҳанӯз ҳам муаллифони китобҳои дарсии адабиёти мо мисли пешина тариқи пешкаши ба мақсад мувофиқи марбут ба осор ва афкори адабони ҷудогонаро пайдо нанамудаанд. Онҳо дар ин маврид маъмулан бо зикри ҳушк ва якранги мероси адабии адиб, яъне номгӯи асарҳои ў, тавзехи муҳтасари ҳар яке аз он асарҳо ва баёни нисбатан батағсили мазмун ва мундариҷаи ғоявии як ё дутонд онҳо, ҳамчунин бо овардани мулоҳизоти пора-пора ва парешоне дар бораи афкори иҷтимоию сиёсӣ ва тарбияту ахлоқии он адиб ва ниҳоят ба сифати ҳусни мақтаи ин қисмат бо муҳтасар гӯшзад намудани ҳусусиятҳои услубӣ, забонӣ, санъатҳои бадеӣ ва воситаҳои тасвир дар асарҳои ў қаноат кардаанд. Бузургтарин нуқси чунин тарзи баён ва таълим дар он аст, ки моҳияти аслии осор ва афкори он адабон аз ҳонанда ҳамоно пинҳон мемонад. Аз онҳо маълум намешавад, ки масалан дар эҷодиёти Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Низомӣ, Носири Ҳусрав, Саъдӣ, Ҳофиз, Мавлавӣ, Ҷомӣ, Ҳилолӣ, Восифӣ, Бедил, Дониш, Шоҳин ва дигарон асл қадом асту фаръ қадом аст.

Бино ба навиштаи муаллиfonи китobҳoи darsii adabiёti toҷikӣ, gӯё қariб ҳamaи adaboni guzashta mo, biduni istisno, zamoni feodalӣ, shoҳonu amiron, zoҳidonush shayxon va rӯxoniёni irichtoiro saxt tanқid kardaandu ba marдум insoni komil shawed, ba ҳam dӯst boshed, bo zolimon muboriza bared va gайra guftaand. Az in ҳama chunin tasavvure ҳosil megarداد, ki guzashtagoni mo takriban ayni yak chizro ba yak marom asarҳoи asr takror kardaand. Ҳol on ki dar asl, xushbaxtona, in tavr nest. Ҳar яке аз он бузургоне, ki zikrashon dar боло raft, ҳamchunin shoiru navisanadagoni zabardasti muosir dar taъrihi adabiёti mo mavzӯъ va masъalaҳoи ҳosi hud, sabku ravishi ҳosi hud, xulosa, chehraи ҳunaarii tanҳo ba hudašon ҳosro dorand. Va vaziifaи mualлиfonи kitobҳoи darsii adabiёti, pesh az ҳama va muhimtar az ҳama, dar on ast, ki ba talabagoni maktab boroi oshno garidian bo ҳamin chehrai aslii adabon va guftavu navishthaҳoи musoidat namoyand.

Ман пас аз шиносой бо 6 kitobi darsii zaboni toҷikӣ boroi sinfҳoи 2,3,4,5,6 va 10 va 4 kitobi darsii adabiёti toҷikӣ boroi sinfҳoи 5,6,7 va 9 va andeshavu muлоҳiza dар boraи ҳar яке onҳo bori digar bavar ba on kardam, ki taфakkuri odamӣ chandon ba osonӣ digar nameshudaast. Az furӯpoшии IttiҳodiШӯравӣ va ba istiqloiliyati давлатӣ расидани Ҷумҳurии Toҷikiston 22 sol guzasht va dar in fосилаи taъrihi olamu odam digar shud, arziшҳoи siёsio иҷtimoi, adabӣ va ҳunaari digar shudaand va dar bisёр choyҳo kajҳo faromӯsh ҳam shudaand, az қabilo iҷtimoigaroii sirf, ki onroсотсиологизм вулгарӣ meguftand, dast nakaшидаем va faromӯsh ҳam nakardаем. Va ҳanӯz ҳam ҷahd dorem, ki dar adabiёti badeӣ sirf ҷanbaи iҷtimoi onro ifsho va az ҷanbaи ҳunaarii on va konunmandiҳoи maxsusи takomulaш sarfi назар namoem. Dar naticha adabiёtro na ba sifati adabiёt, yak shohai ҳunaar, balki ba ҳaisi taъriҳ va ё ягон shohai digari ilmҳoи iҷtimoi omӯxtanӣ meshavem, ki durust nest.

Osori chunin iҷtimoigaroii sirf, mутаассифона, dar oxiри нашри kitobi darsii «Adabiёti toҷik» boroi sinfi IX beshtar ba назар merasad. Ba aқidaи mualлиf, gӯiё mavzӯi газалиёti Abduraҳmoni Ҷomӣ, pesh az ҳama, «tanқidi замону аҳли ҷоҳ, beadolatӣ, orzӯю umedi ҳalқ va fайraro dar bar megiрад» (saҳ. 50), na «choшnii iшқ va muҳabbat», ki onro хudi shoir «maқsuди газал аст» meғӯянд dar bobи 7-umi

«Баҳористон» ва ҳам сарфи назар аз он ки адиб дар як ғазалаш ба забони ҳол омада эълон доштааст, ки:

Чомӣ наям, ки хусрави вақтам ба мулки ишқ,  
Маншури хусрави газали ошиқонаам.

Ён ҳуд гӯи ё қимати асари дигари Чомӣ «Баҳористон» низ, пеш аз ҳама, дар он мебошад, ки «шоҳону ҳокимони золим» танқид ва «табақаи поёни чамъият», «мардумони одӣ» химоят шудаанд, на дар мӯҳтавои ахлоқию адабӣ ва ҷанбаи ҳунарии он. Ва ба ҳамин тарзу равиш ин муаллиф дар бораи адибони дигари гузашта ва имрӯза ва асарҳои ҷудогонаи онҳо мулоҳиза рондааст. Ин ҷиз боиси таассуфи зиёд аст. Вале ҷӣ илоҷ, ки вазъи воқеъ чунин мебошад.

Аз ҳамин баррасии муҳтасари китобҳои дарсии забон ва адабиёти тоҷикӣ барои мактабҳои миёна низ баръало равшан аст, ки вазъият дар ин соҳаи бисёр муҳим бағоят ташвишовар мебошад. Бояд илоҷи рафъи онро пайдо намуд ва аз паи ислоҳи он шуд. Агар ин дафъа ҳам аз рӯи асли «нишастанду гуфтанду барҳостанд» амал намоем, ҷунонки борҳо пеш аз ин карда будем, вазъияти беҳ наҳоҳад шуд, дигар наҳоҳад шуд. Имрӯз масъалаи муҳимми миллӣ табдил ёфтааст. Онро бояд ба ҷид гирифт ва ҷиддан муносибат кард.

Дар гузаштаи начандон дур муаллифҳои китобҳои дарсии забон ва адабиёти тоҷикӣ донишмандони номие, мисли академик Абдулғани Мирзоев, профессор Шарифҷон Ҳусейнзода, профессор Ҳолик Мирзозода, Носирҷон Маъсумӣ, Раҷаб Амонов, Додоҷон Тоҷиев, Ҷоҳид Асрорӣ, Соҳиб Табаров ва дигарон буданд. Ва на ҳар кассе ҷуръат менамуд, ки дар қатори онҳо ба ҳавиштани китоби дарсӣ машғул шавад. Ҳоло мисли он ки баръакс шудааст. Акнун донишмандони шинохташуда ва эътирофшудаи тоҷик ҷуръат намекунанд, ки ба сафи муаллифони имрӯzaи китобҳои дарсӣ наздик шаванд. Ягон-ягон нафарҳое ҳам, ки замоне муаллифӣ мекарданд, мисли устод Шакурӣ ва домулло Расулхон ҳоло намедонам бо қадом сабаб канор рафтаанд. Аксарияти онҳое, ки имрӯз дар ҳайати муаллиfonи китобҳои дарсӣ фаъоланд, нафарҳои дар илму адаби тоҷик ҷандон шинос нестанд.

Раҳматӣ академик Раҷаб Амонов, ки худашон муаллифи ҷандин китобҳои дарсӣ ва воситаҳои таълимӣ барои мактабҳои миёна ва олӣ буданд, дар сӯҳбате, ки сари мизи гирд дар идораи «Садои Шарқ» соли 1979 карда буданд, аз ҷанд донишманди Академияи илмҳо ва донишгоҳҳои ҷумҳурий ба ҳайси забоншиносон ва адабиётшиносони боистеъдод ном бурда, ҷалби онҳоро ба таълифи китобҳои дарсӣ аз ҳар ҷиҳат матлуб шуморида буданд. Аз он пешниҳод тақрибан сӣ сол гузаштааст, аммо кассе аз онҳо то ҳол ба таълифи китобҳои дарсӣ ҷалб нагардидаанд. Ба назари ман, ин донишмандон дар ин кор ҳеч тақсире надоранд. Ҳамаи гап дар амалияи носавобест, ки имрӯз ҳам, мутаассифона, маъмул мебошад.

Пешниҳод ин аст, ки дар назди Вазорати маорifi Ҷумҳурии Тоҷикистон бо сардории вазири мутаррами он, ки худашон донишманд ва устоди соҳибтаҷриба мебошанд, Шӯрои маҳсуси таълиф ва нашри китобҳои дарсии забон ва адабиёти тоҷикӣ таъсис дода шавад ва ба он донишмандони воқеии ин соҳа ҷалб карда шаванд. Ва бе баррасии ҳамаҷонибай тарҳи нави китобҳои дарсӣ дар маҷlisҳои Шӯрои мазкур ва тавсияи он ба ҷопи онҳо иҷозат дода нашаванд.

Рӯзноманигори номии тоҷик Зафар Саидов дар мақолааш «Ҷӣ тавр забон омӯзем?» (рӯзномаи «Зиндагӣ», 2 февраля 2006) дар замина ҷанд пешниҳоди судманде намудааст. Вай аз ҷумла ҳавиштааст, ки «барои таълифи китобҳои дарсӣ беҳтар он аст, ки озмун эълон карда шавад ва намунаҳое аз лоиҳаи китобҳо ба воситаи нашрияи Вазорати маорif ба қазовати омӯзгорони забону адабиёт ва умуман ахли маърифати қишвар гузашта шаванд». Ба назарам, пешниҳоди хубест ва қобили дастгирист.

## Учебные книги и проблема в обучение родной язык и литература.

Хорошие и качественный учебные книги по таджикском языку для все вида школы, спецшколи и професиональный школы, публикует много мала. Автор по решение это вопроса высказал по недапущеные автором учебников выразил свой понижный советов публикации и выпуск учебников.

**Ключевые слова:** учебние книги, проблема, обучение, родной язык, литература, качества, вида, спецшколы, професиональний школы.

### **Scholastic books and problem in education native language and literature**

Good and qualitative scholastic books on tajik language for all type of the school, special school and professional school, is published very small. In this article author on decision this question has expressed his opinion and gives the advices for author to improve the quality of textbook.

**Key words:** scholastic books, problem, education, native language, literature, quality, type, general schools, teaching, special school, professional schools.

## ДИДИ ТОЗА ВА АНДЕШАҲОИ БАЛАНД

*Шодӣ РАҶАБЗОД,  
"Рӯзноманигор"*

Дар хусуси китоби дарсии "Адабиёти тоҷик" барои синфи 8 (муаллиф Абдунаబӣ Сатторзода) дар сухбатҳои ҷудогона омӯзгорон изҳори назар карданд. Моҳияти бештари андешаҳо як аст: китоби мазкур бо забони муракқабу илмӣ навишта шуда, на фақат барои хонандагон, балки омӯзгорон низ хеле душворфаҳм аст. Китобҳои солҳои пешин таълифёфта ба маротиб осонбаён ва мувоғиқ ба фаҳмиши хонандай синфи 8 буд. Мароғиқре ба сар омад, ки оё воқеан ҳам китоби Абдунаబӣ Сатторзода аз ҷониби устодон хуш пазируфта нашудааст? Воқеан, магар ҳамин тавр аст?

Чун ба мутолиаи китоби таълимӣ пардохтам, саҳифа ба саҳифа равшану аёнам гардид, ки олими донишманд Абдунаబӣ Сатторзода басо саъю ранҷ бурдааст, ки онро бо забони содаю фаҳмо ва шевай ниғориши ҳунармандона эҷод кунад. Аз саҳифаҳои аввали китоб бо навишти муқаррарӣ ва дур аз сабки муракқабу мушкил дучор мешавем. Бубинед: "Дарсе, ки шумо, хонандагони гиромӣ, ба омӯҳтани он оғоз намудед, "Адабиёти тоҷик" ном дорад. Ин мағҳум ба он маънӣ аст, ки адабиёте, ки дар ҷараёни ин дарс бароятон сабак дода мешавад, аз они тоҷикон аст ва аз тарафи онҳо оғарида шудааст" (саҳ.4). Ҷумлаи хеле фаҳмову сода. Идомаи мавзӯъҳои китоб бо ҳамин забони ҷолибу ҷозиб навишта шудааст. Муҳимтар аз ҳама, андешаҳои муаллиф ба таври мушаххасу дақиқ ва фишурда ва дурандешона рӯй қоғаз омадаанд.

Солиёни зиёд баҳс дар атрофи пайғамбар будан ё набудани Зардушт давом ёфта истодааст ва муҳаққиқон ҳеч не ки ба натиҷагирии ниҳоӣ бирасанд. Устоди забардаст А.Сатторзода иброз медорад, ки "Авесто" китоби муқаддаси зардуштиён (маҳз на тоҷикон, манзур ҳамаи он ҳалқияту миллатҳое ҳастанд, ки пайрави ин дин буданд) буда, дар он усули дин ва аҳқоми оини зардуштӣ баён гардидааст". Муаллиф Зардуштро ҳамчун шоир ва ҳаким ном мебарад. Дар воқеъ, дар пайғамбарии Зардушт хилоф зиёд аст. Аслан, ӯ донишманди тавоное буд. Аз ҷумла: "Гоҳон аз баёни қонуни асосӣ ва гавҳари аслии дини маздопарастӣ иборат буда, дар он гӯяндаи он Зардушт ҳамчун шоир ва ҳаким бо жарғбинӣ бунёдитарин пурсиҳшоеро, ки дар замони вай дар баробари одамӣ истода буданд ва имрӯз ҳам мавҷуд мебошанд, ба миён мегузорад ва аз пайи ҷустуҷӯйи ҷавоб ба онҳо мешавад (саҳ.10-11).

Мурод аз ин иқтибос он буда, ки хонандай синф 8 боястӣ тасаввурот ва оғаҳии комил дошта бошад, ки Зардушт ҳамсони Буддову Конфутсий ҳакими хирадманди фарзонае маҳсуб мейбад. Мушаххасии ақидаи Абдунаబӣ Сатторзода дар ҳамин нукта ифода мейбад. Ҳангоми мутолиаи баҳши зиндагиву фаъолияти асосгузори адабиёти форсу тоҷик Абӯабдуллоҳ Рӯдакӣ муҳаққиқ бо забони шево ва дақиқ андар боби мақоми Одамушшуаро" дар адабиёти тоҷик ҳарф мезанад. Шахсан ман, ки аз ҷузъиёту мушкилоти мактаби муосир ҳабардор ҳастам, дар ҳеч ҷо ҷониб ҷӯшиҷонӣ мешавад, ки дар ҷониб ҷӯшиҷонӣ мешавад. Ҳусусияти ҷашнраси сабки А.Сатторзода дар он зоҳир

мешавад, ки ў ба тарчумай ҳол ва зиндагиномаи шоирон аз рӯи тартиби солу мох, хушку беобуранг не, балки хеле ба таври фишурда, vale басо бамоҳият ва пурмаънӣ сухан мегӯяд. Аслан дар навишту таълифи китобҳои дарсии адабиёт муаллифон ба мавзӯу муандариҷаи ашъори шоирон ва зиндагии эшон бештар таваҷҷӯҳ мекунанд ва ғолибан (ва ин солиёни тӯлонӣ идома дорад) аз таълифоти онон ҳонандаву омӯзгори мактаб ҳеч фаҳмида наметавонад, ки маҳорату ҳунари ину он шоир дар чӣ зоҳир мегардад? Олими пухтакор масъалаҳои мубоҳисавиро ки дар ҳаёту зиндагии шоирон вомехӯранд, аз диду биниши хеш арзёбӣ мекунад ва ба натиҷаи ниҳоӣ ва хулосаи қотеъона мерасад. Қазияи нобиной модарзод будани Рӯдакӣ қарнҳост, ки ба як баҳси тӯлонӣ табдил ёфтаву ҳоло ҳам дар ҷараёни андешапардозиҳои олимон қарор дорад. Ба ақидаи муҳаққиқ Абдунабӣ Сатторзода, Рӯдакӣ маҳз дар авоҳири умри хеш нобино гардидааст, саҳехтараш рақибон бо иғвою дасиса кӯраш кардаанд. "Дар бораи кӯр ё тиравашми модарзод ва ё дар поёни умр кӯр кардани ў баҳси зиёде ҳаст. Баъзеҳо бовар бар он доранд, ки Рӯдакӣ ба мисли шоирон Абӯаъло Алмаъаарӣ, Башшор ибни Бурд, Зарири Бухорӣ, Шӯридаи Шерозӣ ва Ҳомер кӯри модарзод буд. Мавҷуд будани тасвирҳои зинда ва аёнӣ дар шеърҳои шоир нишонаи таъсири суннатҳои мавҷудаи шеъру шоирӣ ва натиҷаи равшанбинии тиравашмон мебошад. Гурӯҳи дигар гумон мекунанд, ки ҷашмони Рӯдакӣ дертар, дар поёни умраш ба сабабе кӯр карда шудаанд. Тахмин меравад, ки ин кор баъди аз дарбор рафтани вазири номии Сомониён ва дӯсти наздики шоир Абулғазли Балъамӣ дар соли 937 сурат гирифта бошад. Аммо худи шоир дар ҳеч яке аз шеърҳои маълумаш аз он ҷумла, дар қасидаи ҳолияш дар бораи нобинойи ҳуд ишорае надорад. Баръакс, дар ин қасида, ки як навъ зиндагиномаи шоиронаи ў мебошад, байте дорад, ки аз ҳамеша ҷашм дӯхтанаш ба "зулфакони ҷобук" гувоҳӣ медиҳад:

*Ҳамеша ҷашмам ба зулфакони ҷобук буд,  
Ҳамеша гӯшам ба мардуми сухандон буд".*

Олими тавоно дар баҳогузорӣ ба ҳунару маҳорати эҷодии шоирон ҳатман ақидаи вижайи ҳудро (бигузор баҳсталаб ҳам ба назар расанд) баён мекунад. Вай дар ин самт ба афкори маъмулу якнавоҳт ва қолабӣ такя накарда, истеъдод ва нубуғи шоиронро аз зовияи фаҳмиш ва тафаккури ҳосай хеш, ба ғунаи қотеъона ва мушаҳҳас бармalo месозад. Дар боби "Шеъри Рӯдакивор" адабиётшиноси мумтоз се ҳусусияти барҷастаи ба дараҷаи камолоти маънавӣ ва нубуғи олии шоирона расидани муҳтавои ашъори Рӯдакиро хотирнишон карда, дар зимн ба ҳулосае меояд, ки тамоми шеъру қасида ва осори гузашти шоир рӯдакивор суруда шудаанд. Олими саршинос мегӯяд:

"...Яке аз он аст, ки дар он (манзур ашъори Рӯдакӣ) ҳама чиз мӯҳтаво, забон, лугат, баён, заминӣ, ошно, табиӣ ва осон мебошад. Дар он чизе, ки ноошно, ношинос, хаёлӣ, бофта, сунъӣ, гаримуқаррарӣ, гайритабиӣ, душвор, нестандарҷаҳон бошад, вучуд надорад. Ва ин вижагӣ танҳо ҳоси қисме, гурӯҳе, миқдоре аз шеърҳои шоир ва навъе аз навъҳои он, барои мисол, ғазал, қасида ё қитъа ё рубоиёти ў нест, балки ба тамоми мероси ў, бидуни истисно ҳос мебошад.

...Дигар аз вижагиҳои ҳоси шеъри Рӯдакӣ ин аст, ки дар он ҳама чиз: мӯҳтаво, забон, лугат, баён, сабқ, воситаҳои тасвир - тозаву тар, нав, бикр, обнахӯрдаву обнорасида мебошад. Ҷанд мисол барои тасдиқи наву тару тоза будани маъниву тасвирҳои шоиронаи шоир:

*Лола миёни кишт бихандад ҳаме зи дур,  
Чун панҷаи арӯси ба ҳино шуда ҳазиб.*

Лолаи шукуфтаи миёни кишт ба панҷаи ҳинобастаи арӯс ташбех шудааст, ки ихтирои ҳуди шоир буд:

*Бунафшаҳои тарӣ ҳайл-ҳайл сар баркард,  
Чу оташе, ки ба гӯғирд бардавид қабуд.*

Ин ташбех ҳам аз ҷумлаи ихтироҳои ҳуди адиб мебошад, монанд кардани бунафшаҳои навбаромад ба оташи қабудранге, ки вақти даргирондани гӯғирд боло мешавад.

... Сеюмин хусусияти барчастай шеъри Рӯдакӣ он аст, ки дар он ҳама чиз - муҳтаво, забон, лугат, баён, сабк, воситаҳои тасвир, ҳамзамон бо содаву осон ва тозаву тар будан, олист, яъне дар ҳадди камолу чамол ва дар таносубу ҳамбастагии комили лафзу маънист..." Бад-ин назму тартиб Абдунабӣ Сатторзода қобилияти мӯъчидаангез ва фавқуллодаи шоирии Рӯдакии сухандону нуктасанҷро бо содагӣ ва фаҳмишу дарки хонандай мактаби имрӯза матраҳ менамояд, ки қобили пазироӣ ва сано мебошад. Ман пас аз мутолиа аз ин шеваи баёни ифодаи устод бо ягон мушкил ва мураккабӣ бархӯрд накардам ва ба пиндори камина тамоми вожаву ибораҳо ва дар маҷмӯъ, ҷумлаҳои нигоштаи олим барои хонандай имрӯза бас фаҳмову сода мебошанд. Муҳаққик дар боби ҳунари шоирии Абулқосим Фирдавсӣ сухан ронда, ўро шоири "қолабсаро" меномад. Ба ақидаи муаллифи китоб, "Қолабгароӣ" дар "Шоҳнома" аз оғоз то анҷоми он зуҳури тамом дорад..." Яъне, барои Фирдавсии бузургвор сабку тарзи оғоз намудани ину он достон, тасвири ҷараёни баъдинаи воқеаҳо, оғаридан манзараҳои ҷанг, табиат ва ҳатто чӣ тавр ба анҷом расондани он ҳодисаҳо мушкиле надорад. Дар ҳар сурат, муаллиф дар ин афкори хеш пойбарҷо мондааст.

Ҷое мегӯяд:"... Риояти қолаб дар мавриҷҳо, ки зикрашон рафт, иборат аз он аст, ки шоир дар ҳамаи ин мавриҷҳо, сарфи назар аз он ки ҷанд маротиба такрор ҳоҷанд шуд, моҳиятган яқсон ва "аз рӯйи як қолаб сухан мекунад". Ин андеша баҳри иддае аз устодону омӯзгорон ноошно ва гайримуқаррарӣ менамояд, аммо аслан сухани тозаву ноб буда, заминаи мантиқии он қавиу маҳкам аст ва бояд аз таҳлилҳои амиқу нишонраси адабиётшинос истиқбол ба амал орем, на балки шӯру шанг бардорем, ки "олимро ба ситезакорӣ бо бузургон чӣ кор?" Агар ботаҳаммул таваҷҷӯҳ кунем, пас посух ба ин суол низ дар ин навиштаи олим аёну равshan мегардад: "Қолабгароӣ, ки ҳосили ниҳоии он такрор аст, дар адабиёти муосир ҳусн нест, қубҳ аст. Аммо дар асрҳои миёна риояти қолаб ҳусн буд, на қубҳ". Ҳамин гуна ниҳоҳи нав дар бозгӯи шеърияти руబоиёти Ибни Сино низ ба мушоҳида мерасад. Абдунабӣ Сатторзода зимни баррасӣ ва тафсилоти мӯҳтавои руబоиёти шоир ҳадафҳои ғоявии эҷодиёти Ибни Синоро ба тариқи баҳснок баён медорад. Чунин андешарониро перомуни бархе аз рубоиёти шоир, ки ба мавзӯи маю майгусорӣ баҳшида шудааст, амиқу равshan дучор меоем. "... Шоир ба май ҳамчун табиб ва ҳаким назар кардааст, ба он, ба хотири манфиате, ки ба тану ҷони инсон мерасад, баҳо додааст. Вай андак ва гоҳ-гоҳе нӯшидани онро барои қасони ҳушӯр - "шоҳу ҳакиму ринд" раво диддааст, на ба маству ноҳушӯр, ки бадномӣ меорад.

*Май душмани маству дӯст бо ҳушӯр аст,  
Андак тарёку беш заҳри мор аст.  
Дар бисёраи мазаррати андак нест,  
Дар андаки ў манфиати бисёр аст...*"

Сабаби тавҷеҳи ҳоли Ибни Синоро дар ҳӯрдани шароб олим ба таври воқеӣ ва бағоят нозуку ҳассос аз забони худи ў шарҳу тавзех медиҳад, ки ҷолиби таваҷҷӯҳ мебошад. "Ибни Сино дар як навиштааш сабаби ҷунин рафтор ва гуфтори ҳудро, ки зоҳирон хилоғи шариат аст, дар хитоб ба Оғаридгор шарҳ додааст: Вай мегӯяд: "Тобеам ба пайғамбари ту, - Муҳаммад ва иқрор дорам ба ҳаром будани ҳамр (шароби мастқунанда) ва гувоҳидҳандаам ранҷи туро ба нӯшандагон бо тафовути дараҷаи табиати онҳо..." Аммо дар ин мавриҷ як нуктаро бояд дарк кард, ки овардани як силсила иқтибосҳо аз ину он навиштаи шоир (дигар адибони классик низ) эҳтиёткории тамомро аз муаллифони китobi дарсӣ тақозо мекунад, ҷун дар ҳоли ҳозир на ҳама омӯзгорон ва на шогирдони эшон комилан ба сатҳи баланди тафаккури волою пешрафта расидаанд ва ибрози баъзе афкору андешаҳои гайриқолабӣ қисмате аз онҳоро ба фаҳмишу пиндори ғалат ҳоҷад бурд. Муаллиф эҷодиёти шоири суғимашраф Боботоҳири Урёнро ба таҳлил гирифта, ба таври бисёр ҳам содаву фаҳмо менигород, ки "Дар дубайтиҳои Боботоҳири Урён баёни мазмунҳои ошиқона ва орифона, ки дар гузашта онҳоро таносубан "ишқи маҷозӣ" ва "ишқи ҳақиқӣ" меномиданд, бо ҳам

омезиш ёфтаанд... Боботоҳири Урён мисли ҳамаи онҳое, ки аз таълимоти ваҳдати вучуд пайравӣ мекунанд, дар тамоми мавҷудот ва маҳлуқоти Кул-Худоро мебинад ва мегӯяд:

*Ба саҳро бингарам, саҳрота винам,  
Ба дарё бингарам, дарё тавинам.  
Ба ҳар ҷо бингарам – кӯҳу дару дашт,  
Нишион аз қомати раънота винам.*

Ҳама суханҳо барои хонанда маълуму мағҳум. Ин ҷо танҳо омӯзгорро зарур аст, ки моҳияти таълимоти ваҳдати вучудро ба гунаи муҳтасару фишурда ба шогирдони хеш баён намояд ва ҳамчунин сабку услуби навишти Боботоҳири Урёнро, ки маҳсуси шевай гӯиши Ҳамадонтурӣ аст, ба онон тафсир ва тавзех созад. Адабиётшиноси маъруф дар боби ҳаёт ва фаъолияти шоир ва мутафаккири фозилу донишманд Носири Ҳусрав андеша ронда, аз як қасидаи "шаккоконаи" ўёдовар мешавад, ки солҳои муқаддам бо унвони "Мунозира бо Худо" маълуму машҳур буд. Муаллиф ин қасидаро батафсил тафсиру маънидод намуда, дар охир ваҷҳи эътиroz ва иддаои шоирро оид ба Ҳудованди якто хеле огоҳона баён мекунад: "Ин мунозираи Носири Ҳусрав бо Худо чӣ маънӣ дорад? Магар мутафакkir ҳақиқати зоти Ҳудоро инкор намудааст? Бояд гуфт, ки Носири Ҳусрав ба Ҳудои ягона ва рисолати Ҳазрати Муҳаммад пайғамбари барҳаққи ислом имон дошт ва дар ҳеч яке аз асаарҳои адабӣ ва илмиаш ба онҳо шакке наовардааст, чӣ ҷойи он ки онҳоро инкор намояд. Гузашта аз ин, набояд фаромӯш кард, ки вай аз пешвоён ва марҷаъҳои аввали мазҳаби исмоилия мебошад. Шакку шубҳаи мутафакkir на ба зоти Ҳудованди яккаву ягона ва Расули акрами он аст, балки ба тарзи зуҳури ҳастии Парвардигор мебошад. Носири Ҳусрав Ҳудоро ҳамчун вучуди муҷарради номушахаси ақлрас, чуноне ки дар илоҳиёти исмоилия гуфта мешавад, мешиносад. Бинобар ин, "анбоз додани мардумро ба Ҳудо" рад мекард, чунки бино ба гуфтаи ў, ҳангоми дар тимсоли одам шинохтан Ҳудо тафаккур на ба тавҳид, балки ногузир ба ширк моил мешавад" Дар фароварди сухан ҳаминро метавон гуфт, ки тамомии афкори муҳаққик дар хусуси ҳаёт ва эҷодиёти шоирони нобига, чун Ҳайём, Ҳоқонӣ, Низомии Ганҷавӣ ва монанд ба инҳо тозаву ноб буда, дар бозгӯии паҳлӯҳои норавшани масоили баҳсбарангези марбут ба зиндагиву осори ин адібон нақши муҳим дорад.

### **Новый взгляд и великие мысли**

В этой статье автор рассказывает о новых взглядах автора учебника «Таджикская литература для 8-го класса». Данный учебник отличается по своему содержанию и структуре от предыдущих изданий этого учебника, новыми рассуждениями реальными взглядами ученного Абдунаби Саттор-заде вокруг творчества и идейности Рудаки, Фирдоуси, Ибни Сино, Хокони и других представителей таджикско-персидской литературы.

Ключевые слова: идеиность, язык и стилистика, религиозные и философские мысли, творчества и новаторства, стихотворные жанры, лирика, рубаи.

### **NEW GLANCE HIGH THINKING**

In the following article the author tells us about the great point of view of an author of the textbook so called “Tajik literature for the 8<sup>th</sup> grade”.

The content and the structure of this textbook differs from its previously published one with its being time serving, and meaningful content full of newest point of view and vital analytical materials where a scientist Nabi Sattorzoda, an author of the following textbook presents the great work and ideas of Rudaki, Firdavsi, Ibni Sino, Khakani and other outstanding representatives of Tajik-Persian literature.

Key words: idea, language and style, religious and philosophic ideas, work, creativity, poems, lyrics, quartain(s).

## **Навруз на Востоке**

*Аюбова М., Губанова Л.А.*

Слово «Навруз» состоит из двух слов «нав» и «ruz», которые в переводе с фарси (а также с таджикского языка) означают «новый день». Его написание и произношение могут различаться в разных странах - Новруз, Навруз, Невруз, Ноовруз и др. Например у разных тюркских народов «Навруз» называется по-разному. Каракалпаки называют «Невруз», крымские татары - «Наврез», гюндюню - ми, турки западной Фракии - «Меврис», турки, живущие в Македонии и в Косово, называют «Султан-ы Невруз».

«Навруз» символизирует обновление природы и человека, очищение душ и начало новой жизни, утверждение жизни в гармонии с природой осознание неразделимой связи между созидающим трудом и природными циклами обновления, внимательное иуважительное отношение к природным ресурсам. «Навруз» отмечается очень широко и посвящается радостному событию - окончанию зимы и наступлению весны. «Навруз» - дословно «новый день», т.к. приходится на день весеннего равноденствия, когда день становится равен ночи, а затем начинает его обгонять. Именно поэтому с приходом весны начинается Новый год. Происходит обновление природы и всех ее стихий; сначала согревается воздух, потом - вода, затем оживляется земля, и, наконец, - деревья и растительность.

Этот праздник существует уже более 3000 лет на Балканах, в странах бассейна Черного моря, на Кавказе, в центральной Азии, на Ближнем Востоке и в других регионах.

Праздник «Навруз» является одним из самых древних на Земле. Он был известен еще с до зароастрийских времен, его отмечали еще до VII века до н.э. В государстве Ахеменидов (VI-IV века до н.э.) и Сасанидов (III-VII века в.з.). «Навруз» считался главным праздником. Древнегреческий историк Страбон писал об этом празднике: «В самые древние, давние времена и по сегодняшние жители Междуречья

(Сырдарьи и Амударьи) собираются в этот день в Храме огня. Это самый почитаемый праздник, когда торговцы закрывают свои лавки, ремесленники прекращают работу, все веселятся, угощают друг друга теми напитками и кушаньями, которых коснулся огонь».

Считается, что происхождение праздника - древнеиранское, связанное с культом Солнца и именем легендарного пророка Заратуштры (вариант написания

- Зороастр). Старейший источник, где напоминается о праздновании «Навруз»:

- это священная книга зороастризма «Авеста».

Празднование Дня «Навруз» в день весеннего равноденствия связано с возникновением календаря солнечного летоисчисления, который появился у народов Средней Азии и Ирана семь тысячелетий назад, задолго до возникновения ислама. Согласно ему год начинался весной 20 или 21 марта, в день весеннего равноденствия, когда день уравнивается с ночью, и весна окончательно вступает в свои права. Наступает пора новой полевой страды, время забот и надежд земледельца. Этим «Навруз» отличается от мусульманского Нового года, так как в основе мусульманского календаря лежит лунный годичный цикл. Год по солнечному календарю содержит 365 дней, а лунный - 354 (355) дней, начало лунного года и все даты лунного года по сравнению с солнечным перемещаются примерно на 11 дней вперед.

Мусульманский лунный год начинается с месяца Мухаррам, то есть новый год наступает 1-го числа месяца Мухаррам, который является первым месяцем мусульманского календаря. Мусульманский год не привязан к сезонам, месяцы мигрируют по всем временам года, в результате чего начало года, например, может приходиться на летние месяцы григорианского стиля, а через некоторое время - на зимние.

В древние времена дата наступления Дня «Навруз» определялась астрологами. Сейчас же их сменили астрономы, которые вычисляют дату прихода «Навруз» с точностью до минуты. Например, в 2010 году День весеннего равноденствия, то есть день, когда Солнце пересечет небесный экватор и перейдет из южного полушария в северное, наступил 20 марта в 20 часов 32 минуты по московскому времени.

По старым тюркским легендам, этот день был днем, когда тюркский народ спасся из окружения. Иными словами, в этот день тюрки вышли из Зргенекона (территория, окруженная горами). Поэтому «Навруз» был принят тюрками как начало Нового года и отмечается до настоящего времени.

Уходя своими корнями в традиции древних земледельцев Ближнего Востока и Центральной Азии, праздник не только пережил арабское завоевание, но и стал неотъемлемой частью культуры многих народов, исповедующих ислам. В СНГ его отмечают как национальный праздник татары, казахи, башкиры, киргизы, таджики, узбеки и многие другие народы. В ряде стран «Навруз» объявлен государственным праздником, а 21 марта - выходным днем.

Значимость этого периода года для жизни людей с древнейших времен породила множество обычаяев и обрядов, связанных с магией, культом природы и плодородия, верованиями в умирающую и воскрешающуюся природу.

Задолго до праздника, примерно за две недели, на блюдах высеваются пшеницу или чечевицу. К празднику их зеленые ростки должны достичь 5-7 сантиметров и стать украшением стола, символом рождения новой жизни, Нового года. Но на этом приготовления не заканчиваются. Ближе к празднику зерно проращивается еще раз - чтобы стать основой для праздничного блюда.

Перед праздником «Навруз» нужно покаяться в грехах, примириться с недругами, простить долги. В эти дни добрые ангелы - фаришта приносят изобилие и благодеяние тем, у кого чисты помыслы, кто светел душой, у кого убрано в доме, потому что люди верили; чистота пространства вокруг человека отражает внутреннее состояние. А к злопамятным и вредным грязнулям добрые ангелы даже заглядывать не станут. Поэтому перед праздником «Навруз» хозяева стараются привести в порядок дом, побелить и подремонтировать его. Также перед праздником украшают дома, убирают мусор на улице. Обязательно стирается одежда, особенно детская - ведь дети, считается, больше всех подвержены сглазу, а вода всё должна смыть. То есть надо отметить, наши предки с огромным усердием выполняли в те далёкие

времена правила санитарии и личной гигиены и бережно относились к окружающей среде, а место обитания и своё жилище содержали в надлежащей чистоте.

Еще до ислама неделя перед праздником посвящалась душам предков. Предков поминали, делая им подношения и прося у них помощи в будущем году, защиты от бед.

Наступлению Нового года предшествуют символические обряды очищения. В «среду радости» (последнюю среду перед праздником «Навруз») на улицах городов и сел зажигают костры, и люди должны семь раз перепрыгнуть через один костер или по одному разу через семь костров, чтобы избавиться от всех недугов, так как в традициях наших предков особое место занимает магическое число «сёмь».

В последнюю ночь старого года принято обрызгивать друг друга водой и перепрыгивать через проточную воду, чтобы очиститься от прошлогодних грехов.

Навруз - это время гаданий. Особенно увлекаются этим заневестившиеся девушки, которые в этот вечер бросают через голову ботинок и по направлению его носка определяют - останутся они в родительском доме еще на год или переедут в дом суженого.

Кроме того, в праздничный вечер с наступлением праздника «Навруз» принято подслушивать разговоры соседей через окна или двери, и в зависимости от услышанного приятного или неприятного разговора определять, насколько удачен или неудачен будет наступающий год как для подслушивающих, так и для хозяев.

Сам праздник начинается затемно, когда, надев новые одежды, вся семья собирается за столом, на который ставят новую посуду. По старинной традиции праздничный стол стараются сделать как можно богаче, украсив его разнообразными блюдами, сладостями и напитками. Все должны быть сыты и довольны: тогда год будет благополучным и урожайным. Стол на «Навруз» накрывают особый и называют его «хафтсин». Обязательно на столе должны быть семь (хафт) продуктов, названия которых начинаются с арабской буквы «син»:

1. семена руты - сипанд;
2. яблоко - себ;
3. черные косточки - сиёхдона;
4. дикая маслина - санджид;
5. уксус - сирко;
6. чеснок - сирп;
7. проросшее зерно-сабза.

Возможен другой набор 7 предметов, например, в Иране в него входят:

1. секке - монета;
2. серке - уксус;
3. сир - чеснок;
4. сумах - специя;
5. саману (у других народов сумалак)  
- блюдо, для приготовления которого используются зерна проросшей пшеницы;
6. санджид - ягода лоха;
7. сабза-зелень, проросшие в воде семена льна и злаковых, символизирующие оживление природы.

Магические семь предметов и продуктов на столе становятся символическим даром Солнцу, которое, принимая, сей дар, должно позаботиться о богатом урожае. Кроме того, на стол ставится зеркало, и зажигают свечи по числу членов семьи. Эти речи нельзя гасить, пока они не догорят до конца. Обязательно подают на стол большой праздничный хлеб или лепешки, чашу с водой, на которой должен плавать зеленый лист, чашу с розовой водой, фрукты, орехи, миндаль, рыбу, петуха, молоко, простоквашу, сыр, крашеные яйца. В древности каждая из составляющих имела особое значение для урожая будущего года для судеб членов семьи. Сейчас эта символика утеряна, но традиция осталась

В праздновании «Навруз» у различных народов обязательным является приготовление определенных блюд. Например, у казахов на праздник «Навруз» устраивают «мевлюд». Дома до праздника полностью очищаются, люди наряжаются в лучшие одежды. Во время

праздника о стены домов разбивают глиняную посуду и прыгают через костер. Через костер прыгают для того, чтобы избавиться от зла, болезней и нечисти прошедшего года и вступить в новый год здоровыми.

В Турции праздник «Навруз» известен под названиями «Султаны невruz», «Невруз султан», «Девятое марта» и «Конец марта». На востоке Анталии, в различных городах народ отмечает этот праздник, устраивая гулять. В центральной части Анталии праздник «Невруз» отмечают под названием «Девятое марта» (из-за того, что 21 марта по юлианскому календарю соответствует 9 марта). Как из других регионах, в это утро - встают рано, навешают могилы близких, просят у Всевышнего милости и исполнения желаний. После посещения могил близких готовят различные кушанья.

Несмотря на некоторые отличия между празднествами, устраиваемыми в странах Центральной Азии, Иранам, Балкан и Турции, народы всех этих регионов празднуют «Навруз» в одно и то же время и считают этот праздник своим, частью своей культуры.

На «Навруз» готовится плов - в Центральной Азии ни один праздник не обходится без него. Но главным на столе будут гуджа (у некоторых народов халим или халиса) и сумалак (сумаляк, саману). Процесс приготовления этих блюд длительный и трудоемкий. Начинают их готовить с вечера, и продолжают всю ночь, предшествующую празднику «Навруз». Приготовлением сумалака занимаются только женщины, а гуджи или халима (халиса) - мужчины. Гуджа готовится из семи видов злаков с добавлением мяса, причем все разваривается до состояния однородной массы. Халим (халиса) представляет собой кашу из пшеницы и мяса, у некоторых народов с добавлением гороха и овощей. А сумалак это халва, приготовленная из проросших ростков пшеницы, которые перемалываются, а затем варятся в котле на хлопковом масле (у некоторых народов на воде) с добавлением муки. Эти блюда очень полезны для здоровья, поскольку богаты витаминами и аминокислотами. Для приготовления сумалака у огромных котлов собираются все женщины в большой семье, а в городах - соседки, по очереди беспрерывно помешивая, чтобы блюдо не пригорело. Ночь

превращается в женские посиделки с разговорами, песнями и даже танцами. Утром сумалак раздаётся всем, кто участвовал в приготовлении блюда или внес свою долю продуктов. В свою очередь, эти люди угощают им своих родственников и знакомых, разнося его в пиалах по домам. После охлаждения блюдо подается к столу. При этом считается, что по изображению, которое появится на поверхности сумалака, определяют, что сулит новый год, а само блюдо наделяет людей физическими и духовными силами.

Пришедшим на праздник гостям хозяин дотягивает блюдо с едва проросшим зерном, поедание которого символизирует приобщение к возрождению всего живого. Каждый желающий сможет угоститься этим сладким блюдом, так как считается, что оно наделяет людей физическими и духовными силами на весь грядущий год.

Праздничный ритуал не ограничивается застольем. В этот день дети ходят по домам и поют песни про «Навруз», а их одаривают сладостями. На улицах выступают артисты, соревнуются острословы, звучат песни, шутки. До позднего вечера длятся веселье и смех, а утром праздник продолжается, хотя уже и не с той пышностью, а просто в домашнем кругу.

В древние времена «Навruz» праздновали 13 дней. В конце торжеств люди выходили в поле, где и встречали гостью и благополучие.

Эта традиция сохранилась в Иране. Празднование «Навруза» длится обычно в течение 13-ти дней, из которых первые 5 дней посвящены встрече Дня «Навруз» и посещению родных и друзей. Девятый день известен как Шахриарзин Навруз (шахский Навруз), а тринадцатый день - как Сезда-бедар («Тринадцатое вне дома»).

Люди вместе со своими родственниками проводят 13-й день весны на природе, как бы сливаясь с ней. И таким образом связанные с наступлением Нового года празднества заканчиваются посещением вечно живой природы и размышлением о творениях природы.

Также во время праздника «Навруз» проводились различные традиционные забавы с масхарабозами (клоун, шут), канатоходцами

под музыкальное сопровождение народных музыкальных инструментов -корная, сурная, дойры и других, спортивные состязания: метание лассо, лошадиные скачки, перетягивание каната, борьба (кураш )и др., где в основном состязались в силе, ловкости мужчины.

В заключении хочется отметить, что празднование «Навруз» 21 марта 2013: , несомненно, отличается от празднований предыдущих трёх тысячелетий тем, что этот праздник имеет статус Международного Дня и отныне признан частью культуры всего мирового сообщества. Изучение традиций празднования «Назрӯз» даст возможность укрепить дружеские связи между народами и пополнит сокровищницу всей Мировой культуры.

Мир каждому дому, дорогие Таджикистанцы, мир каждому дому на всей планете, с Новым днём, с праздником Навруз!

Навруз на Востоке это забота о земле, счастье и процветании, надежда на ее будущее

С Наврузом связан целый цикл обрядов, в которых отразились надежды и радости сельских тружеников.

### **Литература**

1. Мавлонзода Р. Наврузнома. – Душанбе, 2012. – 64 с. С. 10-13.
2. Назир У.Д. «Рубоёти Хайём». – Душанбе, 2000. - 384 с.
3. ЮНЕСКО, Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. – 2010.
4. [www.Kultur.gov.tj](http://www.Kultur.gov.tj).
5. [www.Rion.Religion](http://www.Rion.Religion)

### **Наврӯз дар Шарқ**

*Аюбова М., Губанова Л.А.*

Иди наврӯз аз 21 то 24-март ҷаши гирифта мешавад. Ин рӯзҳо рӯзи истироҳат қабул гардидааст.

**Калидвоҷса:** Наврӯз, фарвардин, Ҷамшид, баҳор, фаровонӣ, Ҳуриҷед, Замин, сабза, адл, «Шоҳнома», ҷаши, мусиқӣ, май.

**Nowruz in the East**

**Ayubov M. Gubanova LA.**

Nowruz celebrated from 21 to 24 March. These days are days off. The oldest source, indicating the celebration of Nowruz - is the holy book of Zoroastrianism "Avesta". The roots of the holiday goes far back in history to 3000 BC.

During the celebration of Nowruz organize various activities. In the spirit of folk traditions are organized horse racing, goat (buzhkashi), fighting athletes, buchulbozi, argamchinbozi (skipping rope) lankaboz, tuhmzanak, idgardak.

**Key watered:** Nowruz (New Day), Farvardin, Jamshed, spring, abundance, Sontse, Earth, justice, celebration, music, wine.

### Муроциати Мачалла

Хонандагони муҳтарам! Соли ҷорӣ Пажӯҳишгоҳи рушди маориф, 80-умин солгарди таъсиси худро таҷлил менамояд. Ба ин муносибат аз кормандони собиқадори пажӯҳишгоҳ ва онҳое, ки солҳои қаблӣ дар ин муассисаи тадқиқотӣ фаъолият кардаанд, эҳтиромона ҳоҳиш карда мешавад, ки мақола, мулоҳиза ва қайду ёддоштҳояшонро ба мачалла пешниҳод биқунанд.

Шаке нест, ки миёни кормандони муассисаҳои таълимӣ оид ба сифату мазмuni китобҳои дарсӣ дар рӯзномаҳои даврӣ мубодилаи афкор сурат мегирад. Мачаллаи «Илм ва инноватсия» тасмим гирифтааст, ки оид ба ҳусну қубҳи барнома, китобҳои дарсӣ ва дастурҳои методӣ, маводу хонандагони мачалларо ба табъ расонад, то ба бех шудани онҳо ёрие шавад.

Ҳоҳишмандем оид ба сифату мазмuni китобҳои дарсӣ ва роҳҳои беҳтар гардидани онҳо ба мо нависед. Ҳамчунин оид ба китоби дарсии писандидаатон, муаллиф (он), барои қадом синғ, соли нашр ва ҳусну қубҳи он ба мо нависед. Қатъи назар аз чӣ унвони илмӣ ва мартаба доштану надоштани муаллиф (он), бо назардошти гуногунандешӣ агарҷӣ мулоҳизаҳо хилоғи назари мо бошанд, онро ба табъ мерасонем.

Мехоҳем, ҷиҳатҳои мусбату манғии китобҳои дарсӣ, тарзи пешниҳодоти маводҳои таълимӣ ва дурустии нодурустии тақсими соатҳои дарсиро фаҳмем ва ба муаллифону мураттибони барнома ва китобҳои дарсии оянда то андозае мададрасон бошем. Ба ин васила китобҳое, ки ҷавобгӯи талабот нестанд, ислоҳ карда шаванд ва ё дар китобҳои минбаъда камбудиҳо такрор наёбанд.

## Обращение журнала

Дорогие читатели! В этом году исполнится 80-лет Институту развития образования (ИРО). В связи с этим просим вас написать от бывших сотрудниках институте об их жизни и деятельности. Нет сомнений в том что у вас есть свои мнение об учебных программах, методических указаниях, дидактических материалов, учебников и учебных книг для дошкольных и образовательных учреждениях. Журнал «Наука и инновация» при ИРО планирует будет издать статьи и рецензий о научно педагогическом опыте – сотрудников института и учителей образовательный школ и вузов республики .

Ваше мнение поможет нам о разработке новых учебных планов в сфере образования в совершенствовании учебников и учебных пособий.

Редакционная коллегия заранее выражает вам свою благодарность о Вашем энтузиазме и ваш отзить поддержку журнала.

### **Ба диққати муаллифон**

Ба хотири беҳбуди фаъолияти маҷаллаи «Илм ва инноватсия» зарур медонем, ки мақолаҳо ба шакли зерин ба идораи маҷалла пешниҳод карда шаванд: ҳ

Ҳатман бо хулосаи мухтасар (резюме) ба забонҳои русӣ, англӣ;

Мақола дорои сарлавҳа бошад; маълумоти мухтасар дар бораи муаллиф (ному наасаб-пурра, унвони илмӣ, вазифа ва ҷои кор); шарҳ-номгӯи мақолла ва адабиёти истифодашуда ба шакли ҳаттӣ ва электронӣ

(дар диск ё флешка) ва як нусха мақола чопи принтерӣ пешниҳод карда шавад.

маводи мақола пухтаю ҳаматарафа санҷидашуда бошад;

- андозаи қоғаз: А-4. Ҳошия аз боло ва поён - 2,5см, тарафи чап-3см, рост-1,5. андозаи ҳуруф:14. Фосилаи байни сатрҳо - одинарный.

### **Қоида барои муаллифон**

Дар маҷаллаи «Илм ва инноватсия» ҳабару мақолаҳои олимони соҳаи педагогика, методистону устодон, муаллимон, унвончӯён ва устодони мактабҳои олии

касбӣ, муассисаҳои таълимиӣ ва илмии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расонида мешаванд.

Мақолаҳо дар давоми сол қабул карда мешаванд. Редаксия ҳақ дорад мақоларо бо назардошти талаботи маҷалла қабул ва кӯтоҳ қунад ва ё рад намояд. Мақолаҳое, ки қаблан дар дигар нашрияҳо ба табъ расидаанд, қабул карда намешаванд. Дастхатҳоро редаксия барои тақриз (баҳо додан) мефиристад ва муаллифро дар мавриди зарурат ба мӯҳтавои он ошно месозад.

Ба мақолаҳои унвончӯён ва ҳимоятгарони корҳои номзадӣ тавсияи роҳбаронашон зарур аст.

Ҳаҷми мақолаи илмӣ набояд аз 16 саҳ.(п.л.) зиёд бошад.

### **К сведению авторов**

В научном журнале «Наука и инновация» печатаются статьи содержащие результаты исследований по педагогическим наукам.

При направлении статьи в редколлегию авторам необходимо следующие правила:

1. Размер статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, включая текст, таблицы, библиографию, рисунки и тексты аннотации на таджикском, русском, персидском и английском языках.
2. Статья должна быть подготовлена в системе Microsoft Word. Одновременно с распечаткой статьидается электронная версия. Рукопись должна быть отпечатана на компьютере ( гарнитура Times New Roman 14, формат А4, интервал одинарный, поля: верхнее-2,5 см, левое -3 см, правое-2 см:), все листы статьи должны быть пронумерованы.

Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через один интервал инициалы и фамилии автора (авторов). Ниже название организации, адрес. Далее через строку следует основной текст. В конце статьи приводятся ключевые слова (до 10 слов на тадж. рус. и англ.яз.).

Ссылки на цитируемую литературу даются в скобках, например (12.c.42). Список литературы приводится общим списком после ключевое слов (под заголовком «литература») в порядке упоминания в тексте.

К статье прилагается разюме на таджикском, русском и английском языках с указанием названия статьи. Текст разюме приводится в конце статьи после списка использованной литературы.

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные изменения статьи. Статьи не отвечающие настоящим правилам, редколлегией не принимаются.

Масъули чоп: Ш.Бобоев

Муҳаррирон: Ҳокими Азиз  
П. Ҷамшедов С. Нематов  
Хуруфчини компьютери  
Розигул Музофирова

Ответствен секретарь: Ш.Бобоев  
Редакторы: Ҳокими Азиз  
П.Джамшедов, С.Нематов  
Компьютерный набор  
Розигул Музофирова

---